

Х. МУҲАББАТОВ, М. РАҲИМОВ, Ш. АҚОБИРОВ

ГЕОГРАФИЯ

Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри сеюм бо тағйирот

**Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2020**

УДК 373.167.1

ББК-28. 6 Я 72+74. (262.86)

Г-38

Г-38. Муҳаббатов X., Раҳимов M., Акобиров Ш. **География.** Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ – Душанбе, “Маориф”, 2020. – 184 саҳ.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред. Кӯшиш кунед, ки соли таҳсил ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову ороста дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

Чадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-99947-1-609-8

Моликияти давлат

© Маориф, 2020

МУҚАДДИМА

Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон яке аз шоҳаҳои илми география буда, омӯзиши ҳолат, воқеаҳо ва ҳодисаҳои ҷамъиятӣ-географиро дар бар мегирад. Аз сабаб он фанни ҷамъиятӣ дониста мешавад.

Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҳаритаи сиёсии ҷаҳон ва давраҳои ташаккули он, сарватҳои табиӣ, қонунияти инкишоф, ҷойгиршавии аҳолӣ ва иқтисоди ҷаҳонро меомӯзад. Дар баробари ин, вобаста ба баязе масъалаҳои умумиҷаҳонӣ дар бораи масъалаҳои глобалии инсоният, пеш аз ҳама алоқаи мутақобилаи ҷамъият ва табиат маълумоти мушахҳас медиҳад. Ин барои дарк намудани марҳалаҳои ҳозираи тараққиети иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва экологии ҷаҳон ёрӣ медиҳад.

Географияи иқтисодӣ бо илмҳои ҷамъиятӣ – таърих, иқтисод, сotsиология, этнология, сиёсатшиносӣ, демография ва гайра роҷбитаи васеъ дорад. Чунин робитаю ҳамдастӣ доираи илми географияро васеъ намуда, мавзӯи баҳси онро фароҳу амиқтар меғардонад, ки дар натиҷа ба географияи иҷтимоию иқтисодӣ (ва ё ба географияи ҷамъиятӣ) табдил меёбад. Географияи иқтисодию иҷтимоӣ илм дар бораи фаъолияти ҷамъиятии инсон буда, он ҷойгиршавӣ, мувофиқат ва таъсири мутақобила бо муҳити зист, вобаста ба марҳалаҳои гуногуни инкишофи табиату ҷамъиятро меомӯзад.

Баробари тағиیر ёфтани соҳти сиёсии давлатҳо, дар иқтисодиёти онҳо низ тағиирот ба амал меояд. Дар баробари ин дар истифодаи сарватҳои табиии ҷаҳон низ муносибат дигар мешавад. Ин тағиирот ҳар сари чанд вақт дар ҷаҳон рух медиҳад. Аз ин сабаб омӯзиши паҳлӯҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии географияи мамлакатҳои ҷаҳон аҳаммияти ниҳоят калон дорад. Дар шароити гузариши Тоҷикистон ба соҳти нави ҳоҷагидорӣ ва ба даст овардани истиқлол, робитаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, илмию техникӣ бо мамлакатҳои ҷаҳон вусъат меёбад. Бинобар ин ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ, хусусан мутахассисон дар баробари ҷаҳон-бинии ҳаматарафаи сиёсӣ ва иқтисодию географӣ доштан, бояд ба вазъи иқтисодию иҷтимоии давлатҳои ҳориҷиро хуб сарфаҳм биравад. Барои ҳамин дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ин фан омӯхта мешавад. Дар қисми аввали китоб оид ба тавсифи умумии иқтисодию географии ҷаҳон, шароит ва сарватҳои табиии

он, ахоливу захираҳои меҳнатӣ, соҳти иқтисоди ҷаҳон ва масъалаҳои умумиҷаҳонии инсоният маълумот медиҳад.

Дар қисми шароит ва сарватҳои табии дар бораи ҳолат ва сатҳи истифодаи онҳо маълумот дода мешавад. Қисми дуюм оид ба шумора, афзоиши табиии аҳолӣ, сиёсати демографии мамлакатҳои ҷаҳон дар замони ҳозира, ҷойгиршавии аҳолии ҷаҳон, ҳайати ҷинсию синнусолии аҳолӣ, ҳайати динию тамаддуни ҷаҳонӣ баҳс менамояд. Дар қисми сеюм соҳти иқтисоди ҷаҳон – саноат, кишоварзӣ, нақлиёт ва алоқаҳои иқтисодии умумиҷаҳонӣ дар охир масъалаҳои умумиҷаҳонии инсоният, ки ҳалли онҳо ба тамоми аҳли башар даҳл дорад, омӯхта мешавад. Зоро тамоми масъалаҳои умумиҷаҳонӣ бо таъсири мутақобилай аҳолӣ, иқтисодиёт ва муҳити атроф ба вучуд меоянд, ки дар ин маврид соҳаҳои ҳочагии ҳалқи ҷаҳон дар вобастагӣ ба пешрафти илму техника дар иқтисоди ҷаҳон баррасӣ мешаванд.

АЛОМАТҲОИ ШАРТИ

 – саволҳои водоркунанда

 – мағҳумҳои асосӣ

 – хулосаҳои умумӣ

 – кор бо ҳарита

 – инро медонам

 – инро метавонам



БОБИ I. ХАРИТАИ СИЁСИИ ҖАҲОН

§ 1. ХАРИТАИ СИЁСИИ ҖАҲОН – СОХТОРИ ҖАҲОНИ МУОСИР

Харитаи сиёсии ҷаҳон дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ чӣ гуна ташаккул ёфт? Тагийрёбии миқдорӣ ва сифатии он чӣ маъно дорад?

Давраҳои ташаккулёбии харитаи сиёсии ҷаҳон

Мафҳуми «харитаи сиёсии ҷаҳон» муддати тӯлонист, ки ба доираи харитаҳои географӣ ворид гардидааст. Файр аз давлатҳо ба мазмуни харитаи сиёсии ҷаҳон сарҳади онҳо, соҳти сиёсӣ-маъмурӣ, шаклҳои идоракунии давлатҳо, тағйирёбӣ, муносибати байни давлатҳо ва низоъҳои ҳудудӣ дохил шудаанд. Харитаи сиёсии ҷаҳонро шиносномаи географии ҷаҳони имрӯза низ гуфтан мумкин аст. Ҷараёни ташаккули харитаи сиёсии ҷаҳон чанд ҳазор солро дар бар мегирад. Дар асоси даврабандии таъриҳӣ, ташаккули соҳти сиёсии ҷаҳони имрӯзаро ба давраи қадим, асрҳои миёна, нав ва навтарин чудо мекунанд.

Давраи қадим – (то асри V) замони соҳти ғуломдориро дар бар гирифта, равнақу ривоҷ ва таназзули нахустин давлатҳои дунё – Мисри қадим, Карфаген, Юнони қадим, Руми қадим ва файраро дар бар мегирад. Ин давлатҳо дар инкишофи тамаддуни ҷаҳонӣ ҳиссаи бебаҳо гузаштаанд, вале дар он замон ягона роҳи тағийир додани сарҳади ҳудро дар ҷанг ва зӯроварӣ мединанд. Аз ин лиҳоз, баъзан онҳоро бо ибораи «ҷазираҷаҳо»-и тамаддун ва «замони бераҳмию зӯроварӣ» ном мебаранд.

Давраи асрҳои миёна – (асрҳои V–XV) ба давраи низоми феодализм рост меояд. Соҳтори сиёсии давлатҳои феодалӣ нисбат ба давраи ғуломдорӣ хеле мураккабу ғанӣ буд. Дар асоси равнақи дохилий дар ин давра, парокандагии хоҷагиҳо пешгирий карда шуд

ва ҳамеша қўшиши забту васеъкуни худуди давлатҳои феодалий ба назар мерасид. Қисмҳои бузурги хушкии кураи Замин байни давлатҳои гуногун тақсим шуда буд. Византия, Києві Рус, империяи Рум, давлати Сомониён, Португалия, Англия, Испания номгўйи нопурраи давлатҳои асрҳои миёна мебошанд.

Давраи нав – (асрҳои XV–XVI то ибтидои асри XX) ба замони болоравии пойдории низоми капитализм мувофиқ меояд. Дар ин замон муносибатҳои капиталистӣ пойдор гардида, саноати дорои корхонаву заводҳои бузург, ки ба ашёи ҳом эҳтиёҷ доштанд, рушд ёфта, воситаҳои нақлиёт пайдо шуданд. Ба ҳаритай сиёсии ҷаҳон қашфиёти бузурги географӣ, ки дар ҳадди форматсияҳои ҷамъиятию иқтисодии феодализму капитализм меистод, тағйироти ҷиддӣ дохил кард.

Ҳусусан, дар асрҳои XIX–XX бо сабаби шиддат гирифтани муносибати давлатҳои бузург нисбат ба тақсимоти дунё ҳаритай сиёсии ҷаҳон хеле ноустувор гардид. Масалан, агар соли 1876 ҳамагӣ 10% (даҳ дар сад) ҳудуди Африқо ба давлатҳои Аврупои Фарбӣ мансуб бошад, соли 1900 ин нишондиҳанда ба 90% расид. Дар ибтидои асри XX чунин тақсимот пурра ба анҷом расид ва минбаъд он бо роҳи зӯроварӣ анҷом мейфт.

Давраи навтарин дар ташаккулёбии ҳаритай сиёсии ҷаҳон ба асри XX мансуб аст. Оғозу анҷоми ду ҷонги ҷаҳонӣ, таъсиси системаи ҷаҳонии сотсиализм ва пош ҳӯрдани он дар соҳти сиёсии ҷаҳон тағйироти ҷиддӣ ба амал овард.

Дар марҳалаи аввал, баъди Ҷонги Якуми Ҷаҳон империяи Австро-Венгрия пароканда шуда, давлатҳои мустақил, аз қабили Чехословакия, Лахистон (Полша), Булғория, Руминия ва ғайра ташкил ёфтанд ва аз ҷониби дигар, империяҳои мустамликадории Британияю Фаронса ва Ҷопон васеъ шуданд. Дар Русия, Инқилоби Октябр ғалаба карда, соҳти давлатдории сотсиалистӣ ба вуҷуд омад.

Дар марҳалаи дувум, пас аз шикасти Олмони фашистӣ ва Ҷопон дар Ҷонги Дуюми Ҷаҳон, иқтидори давлатҳои зиддигитлерӣ мустаҳкам шуд ва он боиси парокандашавии мустамликадорӣ гардид. Дар муддати кӯтоҳ зиёда аз 100 давлат дар Осиё, Африқо ва Амрикои Лотинӣ соҳиби истиқлолият шуданд.

Шикасти Олмон боиси эътибори баланд ва пуркуват гардидани Иттиҳоди Шӯравӣ ва барпо шудани давлатҳои нави

сохти сотсиалистӣ дар ҷаҳон гардид. Тӯли ин солҳо (аз соли 1945 то 1990) дар дунё 102 давлат ба истиқлоли сиёсӣ ноил шуданд. Дар охирҳо асри XX ва ибтидои асри XXI дар ҷаҳон таҳаввулоти дигар вобаста ба анҷом ёфтани «ҷанги сард» байни Фарб ва Шарқ ба миён омад. Пуш хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ, Югославия, Чехословакия ва дигар давлатҳои сохти сотсиалистӣ дар ибтидои солҳо 90-ум боиси дигаргуни навбатӣ дар ҳаритай сиёсии ҷаҳон гардид ва дар ибтидои асри XXI шумораи мамлакат ва ҳудуди алоҳида ба зиёда аз 200 адад расид. Шумораи давлатҳоро дар ҳаритай сиёсии ҷаҳон нишон додан имкон нопазир аст, зеро ки давлату ҳудуди эътирофнашуда ва ҳудидоракунанда кам нестанд.

Дар ҳаритай сиёсии ҷаҳон аксаран давлатҳои ҳаҷман миёна ва на он қадар қалон бартарӣ доранд. Дар баробари ин, давлатҳои аз ҷиҳати масоҳат ҳурд низ вуҷуд доранд, ки аҳолии онҳо аз 10 то 30 ҳазор нафар мебошад ва онҳоро давлатҳои «хурд» ва ё «хурдтарин» меноманд. Ба ин гурӯҳи давлатҳо дар Аврупо – Андора, Ватикан, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино; дар Амрико – Барбадос, Гренада, Сен-Люсия ва ғайра; дар Океания – Тонга, Науру; дар Африқо – Маврикий, ҷазираҳои Сейшел ва ғайра доҳил мешаванд.

Ҳангоми омӯзиши ҳаритай сиёсии ин ё он давлати алоҳида, пеш аз ҳама ба мавқеи сиёсӣ ва ё иқтисодии он баҳо дода мешавад. Аз ҷониби дигар, ин нишондиҳандаҳо низ ғуногун мешаванд ва ба он ҷиҳатҳои дараҷаи инкишофи иқтисодӣ-иҷтимоӣ, тамоҷиҳи сиёсӣ, соҳтори ҳокимијат, ҳамкорӣ бо иқтисодиёти ҷаҳон ва ғайра низ доҳил мешаванд.

МЕЪЁРИ АСОСИИ ИН ТАҚСИМОТ ДАРАҶАИ ИНКИШОФИ ИҚТИСОДИЮ ИҼТИМОИИ ИН ЁОН ДАВЛАТ БУДА, БО ЁРИИ НИШОНДИҲАНДАИ МАҼМӮИ МАҲСУЛОТИ ДОХИЛӢ (ММД) БА ҲАР САРИ АҲОЛӢ МУАЙЯН КАРДА МЕШАВАД.

То солҳои 90-уми асри XX, то замони пуш хӯрдани сохти ҷаҳонии сотсиалистӣ, тамоми давлатҳои ҷаҳонро ба се навъи асосӣ: сотсиалистӣ, мутараққии капиталистӣ ва рӯбайнкишоф чудо мекарданд.

Ҳоло давлатҳоро ба ду гурӯҳ чудо мекунанд: давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ инкишофёфта ва рӯбайнкишоф.

Тағиироти сифатӣ ва миқдорӣ дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон

Тағиироти ҳаритаи сиёсии ҷаҳон ҳусусиятҳои гуногун дорад (расми 1). Яке аз онҳо **тағиироти миқдорӣ** аст, ки ин дар натиҷаи

Тағиироти миқдорӣ дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон ба тағиирёбии қаламрави давлатҳо алоқаманд аст.

аз худ намудани ҳудуди нав ё аз даст додани ҳудуд дар натиҷаи ҷангҳо, бо ҳоҳиши худ чудо шудани қисми давлат ва гайра

мебошад. Баъзан тариқи шартномаи байни давлатҳо, баъзе қитъаҳои замин иваз карда мешаванд, ё ин ки ин раванд дар доираи муносибатҳои дӯстонаи давлатҳои ҳамҷавор амалӣ мегардад.

Масалан, пас аз анҷоми Ҷонги Дуюми Ҷаҳон, мувофиқи қарори конференсияи Потсдам дар ҳаритаи сиёсии Аврупо тағиироти куллии сифатӣ ба вучуд омад: сарҳади гарбии Лоҳистон (Полша) тавассути дарёи Одра ва Нисе-Луж, яъне сарҳади аввалии сарзамини Полша баргардонида шуд, ҳудуди Паси Карпати Украина ба Украина, вилояти Калининград ба Русия ворид шуданд.

Дар **тағиирёбии сифатӣ** сарҳад ва масоҳати мамлакатҳо тағиир намеёбад. Ба ин шакли тағиирёбӣ – ба даст овардани мустақилии собиқ мустамликаҳо, иваз гардидан соҳти сиёсӣ, шакли нави идоракуни давлат ва гайра мансубанд.

Барои тағиироти сифатӣ дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон розигии Гренландия «худуди ҳудидоракунанда дар дохили Шоҳигарии Дания», ташкилшавии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ), пас аз пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ, васеъ гардидан доираи Иттиҳоди Аврупо ва СММ дар Шарқ ва гайра мисол шуда метавонад.

Тағиироти **миқдорӣ** дар ҳаритаи ҷаҳон имрӯз низ ба ҷаҳон мерасад, аммо ибтидояш аз замонҳои қадим сарчашма мегирад. Дар ибтидо воситаи асосии ҳалли баҳсҳои байнидавлатӣ – ҷангҳо ба шумор мерафтанд.

Ҳоло барои ҳалли баҳсҳои ҳудудӣ истифода аз ҷангҳои ҳастайӣ (ядроӣ) таҳдид мекунанд, ки ин ҳавфи ба қабристони бузург мубаддал шудани сайёरаро дорад.

Тағиироти сифатӣ дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон ин ба даст овардани мустақилияти мамлакатҳо, иваз шудани соҳти сиёсии давлатҳо, таъсис шудани ташкилот ва иттифоқҳои байнидавлатии нав ва гайтаро дар бар мегирад.



Расми 1. Тагийироти сифатӣ ва микдорӣ дар харитаи сиёсии ҷаҳон

Дар хотир доред

Давраҳои ташаккули харитаи сиёсии ҷаҳон. Тагийироти микдорӣ ва сифатии харитаи сиёсии ҷаҳон.

Савол ва супориш

1. Давлатҳои ҷадидеро, ки пас аз поши ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ дар соли 1991 дар харитаи сиёсии Авруосиё ба вучуд омадаанд, нишон дигҳед. Аз фанини таъриҳҳо ба хотир биёред, аввалин давлатҳо, ки дар ҳамин давра истиклолияти миллӣ ба даст оварданد, қадомхоянд?

2. Чаро шуморагӣ давлатҳоро дар харитаи сиёсии ҷаҳон аниқ гуфтан мумкин нест?



Инро
медионам

3. Дар давраҳои гуногуни таърихӣ ҳаритай сиёсии ҷаҳон ташаккул ёфт?

4. Дарси таърихро ба хотир оварда фаҳмонед, ки чӣ гуна:

- а) Ҷанги Якуми Ҷаҳон;
- б) ташкилишавии Иттиҳоди Шӯравӣ;
- в) Ҷанги Дуюми Ҷаҳон;

г) поши хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ба ташаккули нави ҳаритай сиёсии ҷаҳон таъсир расониданд?

5. Кадом ҳусусиятҳои фарқунандай миқдорӣ ва сифатии ҳаритай сиёсии ҷаҳонро медонед? Мисолҳои мушаҳҳасро дар доираи ҳодисаҳои солҳои оҳирӣ баррасӣ қунед.

6. Маълум аст, ки як қисми қаламрави Нидерландия аз ҳудуди баҳр ба даст оварда шудааст, ки боиси тағйирёбии ҳаритай сиёсии ҷаҳон гардид. Ин чӣ гуна тағйирот аст – миқдорӣ ё сифатӣ?

7. Дар ҳаритай контурӣ мамлакатҳои навро қайд қунед.

8. Бо ёрии матни китоб ва донишиҳои аз фани таърих андухта, нақшаи «Давраҳои ташаккули ҳаритай сиёсии ҷаҳон»-ро пурра қунед.

Инро
метавонам

Давраҳо	Ҳусусиятҳои ташаккулёбӣ



§ 2. ДАВЛАТ – НИШОНАИ АСОСИИ ҲАРИТАИ СИЁСӢ

Мафҳуми давлат ва сарҳадҳои он чиро инъикос мекунад? Кадом шаклҳои асосии идоракунии давлат мавҷуд аст? Соҳти идоракунии давлат ба география чӣ мансубият дорад?

Худуд ва сарҳади давлатҳо

Қисми сатҳи заминро, ки давлати мустақил дар он ҷо ҷойгир шудааст, **ҳудуди мамлакат** меноманд.

Ба ҳудуди давлатӣ ҳудуди хушкӣ бо сарватҳои қишири он, ҳудуди обӣ ва фазои болои он мансуб аст. Аз қаламрави дигар мамлакатҳо онро

сарҳади давлатӣ чудо мекунад. Қисми хушкие, ки аз ҳудуди асосӣ дур ҷойгир аст ва онро сарҳади дигар давлатҳо иҳота кардааст,

— **анклав** (масалан, Нахчувон – ҳудуди Ҷумҳурии Ӯзарбойҷон, ки байни Арманистон, Эрон ва Туркия; Воруҳи ноҳияи Исфара, ки дар доҳили ҳудуди Қирғизистон ҷойгир аст) меноманд. Анклаве, ки ба баҳр баромад дорад, **ниманклав** ном дорад (вилояти Калинингради Русия). Ба ҳудуди обии мамлакат обҳои дохилӣ ва обҳои берунӣ, яъне обҳои Уқёнуси ҷаҳон, ки дар доираи 12 мили баҳрӣ ворид гардидаанд, дохил мешаванд.

Пас аз он минтақаи иловагии обӣ, ки ин ҳам 12 мили баҳрӣ пахной дорад, дохил мешавад. Ҳамин тарик, сарҳади баҳрии мамлакат, ки назорати сарҳадиро дар бар мегирад, аз ҳатти соҳилӣ то интиҳо 24 милро ташкил медиҳад. Дар баробари ин, мағҳуми минтақаи иқтисодии 200-мила вучуд дорад. Ин ба ҳудуди мамлакатҳои соҳилии соҳибиҳтиёр мансуб нест, аммо ин мамлакатҳо метавонанд дар ҳамин ҳудуд сарватҳои табииро истиҳроҷ намоянд. Дигар мамлакатҳо танҳо метавонанд, ки ҳаракати киштиҳо, парвози ҳавопаймо, хобонидани кабел ва қубурӯҳоро дар ин қаламрав роҳандозӣ намоянд.

Сарҳади хушкӣ нисбатан возеху равшан аст, ки дар маҳал нисбатан маълум аст. Раванди муайян намудани сарҳади давлатро бо роҳи сабт кардан дар шартнома ва нишон додан дар ҳаритаи географӣ **делимитатсия** меноманд, аммо аломатгузорӣ намудани сарҳадро дар маҳал **демаркатсия** меноманд.

ДАВЛАТҲО ДОРОИ САРҲАДИ ХУШКӢ, ОБӢ ВА ҲАВОӢ МЕБОШАНД.

Соҳти идоракунии давлатҳо

Дар ҷаҳон асосан ду соҳти идоракунии давлат вучуд дорад — монархӣ ва ҷумҳурияйӣ. Яке аз қадимтарин соҳти идоракунии давлатҳо ин монархӣ мебошад, ки аз асрҳои миёна то имрӯз амал дорад. Дар ибтидои асри XXI дар ҷаҳон 21 давлат (2 давлат дар Океания, 4 давлат дар Африқо, 14 давлат дар Осиё, 12

Хатtero, ки сарҳади қаламрави мамлакатро муайян мекунад, **сарҳади мамлакат** меноманд.

давлат дар Аврупо) бо сохти идоракунии монархӣ арзи ҳастӣ доранд. Шакли сохтори монархӣ дар ҷаҳони имрӯза он қадар кудрат надорад.

Дар сохтори монархӣ аксар монархияи конституционӣ бартарӣ дорад, ки ҳокимияти қонунбарорро ба парламент ва ҳокимияти иҷроқунандаро ба ҳукumat итоат мекунонад. Дар ҷунин шароит монарх аз рӯйи анъанаҳои ҳазорсола роҳбарии давлатро ба уҳда дорад, вале танҳо баъди аз тарафи парламент қабул шудани қонун ба он имзо мегузорад. Ҷунин шакли сохтор бештар дар Британияи Кабир ва Ҷопон амал мекунад. Аз ин рӯ, дар ҷунин мамлакатҳои аврупой мақоли «Ҳоким асту ҳукмрон нест» хеле машҳур аст.



Расми 2. Сохтор ва идоракуни давлатҳо

Дар шакли сохтори шоҳигарӣ (монархия)-и ягона ҳокимияти монархӣ тамоман маҳдуд карда нашудааст. Вале чунин сохти давлатдорӣ дар ҳаритаи сиёсӣ хеле кам боқӣ мондааст (асосан дар давлатҳои соҳили ҳаличи Форс). Масалан, дар Арабистони Саудӣ сардори давлат (шоҳ) тамоми ҳокимият ва дар як вақт вазифаи сарвазир, сарфармондехӣ қувваҳои мусаллаҳ, суди олий ва гайраро ба уҳда дорад. Ҳукумат аз ҳисоби аъзои оилаи шоҳ таъсис дода мешавад.

Ба қатори сохтори шоҳигарӣ (монархия)-и теократӣ давлатҳои Ватикан, Арабистони Саудӣ ва салтанати Бруней дар ҷанубу шарқии Осиё доҳил мешаванд.

Шакли сохтори ҷумҳурияйӣ (республикавӣ) бештар пахн гардида, аз 3/4 ҳиссаи тамоми давлатҳои дунё ин гуна сохтордоранд

Аз тарафи дигар, он ба шаклҳои президентӣ ва парламентӣ тақсим мешавад. Дар шакли президентӣ (ИМА, Аргентина, Бразилия, Тоҷикистон ва ғайра) ба президент ҳуқуқҳои зиёд дода мешавад ва ў ҳукуматро низ сарварӣ мекунад. Дар ҷумҳуриҳои парламентӣ (Олмон, Италия, Истроил, Ҳиндустон ва ғайра) мақоми асосиро на президент, балки сардори ҳукумат мебозад. Вале дар амал бис-ёр ҷумҳуриҳои парламентӣ, ки дар онҳо роҳбариро сарвазир ба уҳда дорад, ба

Шоҳигарӣ (монархия) – чунин шакли идорақунии давлат аст, ки ҳокимият дар дасти як шаҳс (шоҳ, амир, султон, император, герцог, княз) буда, қонунан ҳокимияти роҳбарӣ ба таври авлодӣ ба якдигар супорида мешавад.

Ҷумҳурӣ (республика) – аз қалимаи лотинӣ (*respublica* – кори ҷамъиятӣ, давлат) гирифта шудааст. Дар чунин сохтори давлатдорӣ сарвари давлат тавассути интихобот ба муҳлати муайян интихоб гардида, давлатро дар ҳамин шакл идора менамояд.

президент ҳуқуқҳои зиёде дода шудаанд, ки аз шакли президентӣ қариб фарқе надорад. Масалан, дар Фаронса, Сербия, Миср, Русия ва қисми зиёди ҷумҳуриҳои ИДМ чунин шакл вучуд дорад.

Дар мамлакатҳои Чин, Ветнам, Ҷумҳурии Ҳалқӣ-Демократии Корея, (Кореяи Шимолӣ), Лаос, Куба бо вучуди пош ҳӯрдани сохти ҷаҳонии сотсиалистӣ, шакли сохтори ҷумҳурии сотсиалистӣ боқӣ мондааст.

СОХТОРИ ДАВЛАТ БА ХУСУСИЯТИ ИДОРАКУНИИ ОН ВОБАСТА АСТ. ДУ ШАКЛИ СОХТОРИ АСОСИИ ДАВЛАТДОРЙ – ЧУМХУРИЯВЙ ВА ШОХИГАРЙ ВУЧУД ДОРАД.

Шакли сохтори давлатҳо

Шаклҳои сохтори давлатҳо ба фанни география алоқаи бевосита доранд, зеро он ташкили худудӣ ва ташкили сиёсӣ-маъмурии давлатҳоро таҷассум менамояд.

Аз рӯйи шакли барпо кардани соҳ-ти сиёсати дохилӣ давлатҳоро ба 4 гурӯҳ: унитарӣ ва федеративӣ (ду шакли асосӣ),

конфедеративӣ, иттифоқӣ чудо мекунад. Ба давлатҳои федеративӣ 24, конфедеративӣ 1 ва иттифоқӣ 1 давлат дохил мешаванд.

Мафхуми «унитарӣ»
аз калимаи лотинӣ
unitas гирифта шуда,
маънояш «ягона» мебошад.

Давлати унитарӣ давлати ягона буда, аз ҷиҳати тақсимоти маъмурӣ яго-

на аст, ки ба органи марказии ҳокимият итоат мекунад. Дар тамоми қаламрави он конститутсия ва шаҳрвандии ягона, соҳти ягонаи органҳои олий, ҳуқуқ ва суд амал мекунанд. Дар аксар маврид давлатҳои унитарӣ якмиллата мебошанд, бо вучуди он ки дар бисёре аз инҳо миллатҳои гуногун зиндагӣ мекунанд. Ба давлатҳои унитарӣ аксар давлатҳои ҷаҳон: Фаронса, Британияи Кабир, Швейцария, Норвегия, Беларус, Чопон, Миср, Туркия ва ғ. мекунанд.

Як гурӯҳ **давлатҳои унитарӣ** (мувофиқи конститутсияшон) федератсияи дефакто (квазифедератсия, яъне федератсияи соҳта) мебошанд, зеро ки баъзе қисмҳои онҳо (минтақаҳо) мухторият доранд. Ҳоло дар ҷаҳон 22 давлати соҳти квазифедератсия дошта вучуд доранд. Ба инҳо Испания (якчоя бо Каталония, Баскҳо ва Галисией, ки ҳудмухторианд), Чин бо 5 ноҳияи ҳудмухтор ва бисёр ноҳияҳо (округҳои гуногунмиллат), Нидерландия (бо ҳудуди шаҳшуда), Мянма, Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ, Судон, Танзания дохил мешаванд. Ба наздикий дар Уэлс ва Шотландия парламент ташкил шуд ва аз ҳамин сабаб Британияи Кабирро ҳамчун федератсияи дефакто шумурдан мумкин аст.

«Федератсия» аз калимаи лотинии *foederatio* гирифта шуда, маънояш «иттифоқ, иттиҳод» мебошад.

Федератсия – иттифоқи чанд үзүүлүштөрдүн ё худуду мінтақаһој худоракунандаанд, ки дар ҳокимияти марказы (федератсия) муттахид карда шудаанд.

Давлати федералій чунин шакли идоракунни давлат аст, ки вохидхой алохидадар давлати ягона муттахид шудаанд ва ҳар яки ондо мухторияти муайяни хүкүкүю сиёсій доранд.

Дар чунин давлатхо конститусияи ягона ва ҳокимияти давлатии ягонаи федералій амал мекунад. Дар баробари ин, аз зоёни федератсия чун қоида конститусия, органхой қонунгузорй ва судии худро доранд. Қонунхой иттифоқй дар тамоми қаламрави федератсия ҳатмій амал мекунанд. Ба давлатхои федеративй Русия, Җумхурии федеративии Олмон, ИМА, Канада, Ҳиндустон, Бразилия ва Гайра дохил мешаванд.

АСЛАН ДУ ШАКЛИ АСОСИИ СОХТОРИ ДАВЛАТ МАЪМУЛ АСТ: УНИТАРЙ ВА ФЕДЕРАТИВЙ. БА ДАВЛАТХОИ УНИТАРЙ АКСАР ДАВЛАТХОИ ҶАҲОН (ФАРОНСА, БРИТАНИЯИ КАБИР, ШВЕТСИЯ, НОРВЕГИЯ, БЕЛАРУС, ҔОПОН, МИСР, ТУРКИЯ ВА Ф.) МАНСУБАНД.

Дар хотир дөрөд

Анклав. Обҳои худудй. Минтақаи иқтисодии 200-милла. Шоҳигарий. Шоҳигарии мутлақ. Җумхурӣ. Давлати унитарӣ. Давлати федеративӣ.

Савол ва супориш

1. Аз ҳаритаи сиёсии ҷаҳон ва маълумоти китоб истифода бурда, ба саволҳои зерин ҷавоб дихед: а) дар қадом қитъаи олам давлатхое, ки сохти идоракунни шоҳигарӣ доранд, бештар аст? Онҳоро низишон дихед; б) бо қадом далелҳо фаҳмонида метавонед: ҳамаи давлатхое, ки шакли идоракунниашон шоҳигарии мутлақ аст, дар Осиё, шоҳигарии конститутсионӣ дар Аврупо ҷойгир шудаанд?



Ипро
менонам

2. Сарҳади баҳрӣ чӣ гуна ҷудо карда мешавад?
3. Қадом намудҳои сохти идоракунни давлатхо имрӯз амал мекунанд? Ҷаро аниқу саҳех маълум нест, ки қадом шакли идоракунни давлат аз ҳама беҳтар аст?
4. Тоҷикистон чӣ гуна шакли идоракунни давлатӣ дорад?
5. Ҷавобҳои дурустро интихоб кунед.

Кадоме аз ин давлатҳо сохти унитарӣ дорад:

а) Чопон; б) Ҳиндустон; в) Русия; г) Фаронса.

6. Ҷавоби дурустро ёбед:

Кадоме аз ин давлатҳо сохти идоракунии федеративӣ дорад:

а) Ӯзбекистон; б) АМА; в) Ҳиндустон; г) Лаос.

7. Мувофиқ намоед: 1) шоҳигарӣ; 2) ҷумхурӣ;

а) ИМА, Аргентина; б) Испания, Дания; в) Фаронса, Бразилия;

г) Баҳрайн, Қатар.

8. Ҷанд давлати Аврупоро номбар қунед, ки дар асри XX сарҳади давлатии онҳо тағиироти куллӣ ёфт. Онро шарҳ дигед.

Ипро
метавонам

§ 3. ШАКЛИ ДАВЛАТҲО

Ба ақидаи шумо, гуногунрангии мамлакатҳои ҷаҳони имрӯза дар чӣ зоҳир мегардад? Сарфи назар ба гуногунии мамлакатҳои ҷаҳон, ба ақидаи шумо, чӣ гуна онҳоро бояд ғурӯҳандӣ қунем? Кадом аломатро ҳангоми типологияи мамлакатҳо мумкин аст, ки аломати асосӣ донем? Чаро қадом типологияе, ки барои давлатҳо пешниҳод шуда бошад, шартӣ аст?

Аломатҳои типологияи давлатҳо

Дар ҳаритаи имрӯзai сиёсии ҷаҳон бештар аз 200 давлат ва ҳудуди муайян мавҷуд аст, ки 193-тои онҳо давлатҳои мустақил ба хисоб мераванд. Давлатҳо ҳастанд, ки масоҳати васеъ (Русия, Канада, Чин ва ғ.) ё хурд (Андора, Сингапур, Ватикан ва ғ.) доранд; баъзеи онҳо гуногунмиллатанд (Ҳиндустон, Камерун, Русия ва ғ.) ва баъзеашон якмиллата (Чопон, Муғулистан ва ғ.); давлатҳо ҳастанд, ки захираҳои бузурги табиӣ доранд; ҳусусияти дигари давлатҳо дар ҳудуди онҳо доҳили континент (материк), назди баҳр, ҷазираҳои алоҳидаро дар бар мегиранд ва ғ. Чунин тарзи гуногунии давлатҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳоро аз рӯйи типология, яъне мувофиқати бо ҳам монандӣ ва фарқ аз якдигар чудо намоем.

Типологияи давлатҳо на танҳо аҳаммияти шиносой, балки амалий дорад, масалан, барои дар сурати аз ҷониби СММ пешниҳод оид ба проблемаҳои инкишофи ғурӯҳи давлатҳои алоҳида, дастгирии молиявии онҳо ва ғ. Типологияи давлатҳо метавонад гуногун бошад ва ин вобаста ба он аст, ки қадом аломатҳои асосӣ онро ташкил медиҳад. Ба ин мавқеи географӣ, шумораи аҳолӣ,

мансубият ба ин ё он гурӯҳи этникӣ, динӣ ё ҷамоаи тамаддун, нишондиҳандаҳои дараҷаи урбанизатсия, таъмин будан аз захираҳои табии ва гайра мисол шуда метавонанд.

Мавқеи географии давлатҳо					
Муносибат ба минтақаҳои таврии фарҳангӣ	Тобеияти континенталӣ	Муносибат бо акваторияи баҳрӣ	Муносибат ба зонаҳои табии	Мавқеъ дар худуди континенти муайян	Вобаста ба вазъи иктисадии давлатҳои ҳамсоя
Давлатҳои нимҷазираи Хиндуҳитой, Шарки Наздик, Магриб, Вест-Индия ва г.	Давлатҳои Аврупо, Амрико, Африко, Осиё ва Океания	Давлатҳои худуди уқёнуси Атлантик, соҳили баҳри Миёназамин ва г.	Давлатҳои минтақаи экваторӣ, тропикий, наздикутбӣ ва дигар мамлакатҳо	Давлатҳои доҳилиматерикий, наздибаҳрӣ ва г.	Ҳамсарҳадӣ бо давлатҳои рушдёфта ё рӯбанишиоф

Расми 3. Гурӯҳбандӣ намудани давлатҳо вобаста ба мавқеи географӣ

Меъёрҳои асосии типология

Дар байни меъёрҳои типологияи давлатҳо дараҷаи инкишофи иҷтимоӣ-иктисодӣ дар мадди аввал меистад. СММ аз ҳама бештар ба чунин нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-иктисодии давлатҳо такая мекунад:

- 1) истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти доҳилӣ (ММД) ба сари аҳолӣ;
- 2) ҳаҷми маҳсулоти коркарди саноатӣ дар ММД;
- 3) дараҷаи маълумотнокии аҳолӣ;
- 4) давомнокии умр.

Ба чунин ҳусусиятҳо диққати асосиро равона мекунем: давлатҳоро аслан на аз рӯйи ҳаҷми умумии ММД, балки аз рӯйи андозаи он ба сари аҳолӣ гурӯҳбандӣ мекунанд. Масалан, ҳанӯз солҳои 90-уми аспи XX давлати Ҷин аз рӯйи ҳаҷми умумии ММД байд аз ИМА дар ҷаҳон ба ҷойи дувум баромад, вале нишондиҳандаҳои он ба сари аҳолӣ имконият намедиҳад, ки онро дар қатори давлатҳои мутараққӣ гузорем. Ҳангоми таснифоти мамлакатҳо аз рӯйи дараҷаи ММД ба сари аҳолӣ СММ чунин нишондиҳандаҳоро ба асос мегирад: 1) то 1500 доллари ИМА дар як сол – давлатҳои қашшоқтарин; 2) 1500-3000 ниҳоят қашшоқ; 3) 3000-5000 қашшоқ; 4) 5000-10000 ба дараҷаи қаноатбахш; 5) 10 000-15 000 ба дараҷаи миёна; 6) 15 000-20 000 давлатманд; 7) зиёда аз 20 000 доллари ИМА – дар дараҷаи бой. Аз ҳама бештар давлатҳои қашшоқтарин дар Африқои тропикий ва давлатҳои бой дар Аврупои Фарбӣ ҷойгир шудаанд.

Хиссаи саноати коркарди маҳсулот маънои зинаи баланди инкишофи иқтисодиётро дорад. Вале мавҷудияти қанданиҳои фоиданок ва ё масолеҳи хоми ҷангал ин маънои давлати сусттараққикардaro ифода мекунад.

Аз нигоҳи иҷтимоӣ-иқтисодӣ дараҷаи баланди маълумотнокии аҳолӣ низ нишонаи аз назари иқтисодӣ-иҷтимоӣ таъмин будани аҳолиро нишон медиҳад (бесаводӣ низ хосси давлатҳои сусттараққикарда мебошад).

Дарозумрии аҳолӣ низ ба сатҳи рушди иҷтимоии аҳолӣ вобаста аст.

ДАР БАЙНИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ САТҲИ РУШДИ ИҶТИМОӢ-ИҚТИСОДИИ МАМЛАКАТҲО МУҲИМТАРИНАШ НИШОНДИҲАНДАҲОЕ МЕБОШАНД, КИ ДАРАҶАИ НЕКУАҲВОЛИИ АҲОЛИРО ТАҶАССУМ МЕНАМОЯНД.

Тақсимоти типологии давлатҳо

Одитарин типологияи давлатҳои ҷаҳони имрӯза, бо назардошти дар боло номбаршуда дар ҷунун шакл ба назар мерасанд.

Давлатҳои мутараққӣ (элитаҳои ҷаҳон) – гурӯҳи давлатҳои мебошанд, ки қариб аз ҳама нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ нисбати дигар давлатҳо дар сафи пеш мебошанд. Давлатҳои «Ҳафтгонаи бузург» (ИМА, Британияи Кабир, Олмон, Италия, Канада, Фаронса ва Ҷопон) бо нақши бузурги худ дар пешрафти иқтисодиёт ва сиёсати ҷаҳонӣ, дараҷаи баланди маҳсулнокии меҳнат, комёбихои беназир дар соҳаи илму техника ва ғ. фарқ мекунанд.

Ба ин гурӯҳ боз давлатҳои хурди Аврупои Фарбӣ бо пешрафти анъанавии иқтисоди бозоргонӣ дохил мешаванд. Ҷиҳати хосси иқтисодиёти ин мамлакатҳоро таҳассуси соҳавии иқтисодиёт (истеҳсоли маҳсулоти бо дараҷаи баланди технологӣ ва бо назардошти мутобиқшавӣ ба бозори беруна), рекреатсия ва сайёҳӣ, марказҳои илмӣ-тадқиқотӣ, корҳои бонкӣ, дараҷаи баланди ҳаҷми ММД нисбат ба ҳаҷми талаботи дохилий ва зарурати ба бозори берун баровардани қисми молҳои истеҳсолшуда ва гайраро дар бар мегирад. Ба ин гурӯҳ давлатҳои Истроил, РАҶ, Зеландияи Нав ва Австралия дохил мешаванд.

Давлатҳои бо номи **«иқтисодиёти давраи гузариш»** (собиқ давлатҳои сотсиалистӣ), ки ба бунёди асосҳои иқтисоди бозорӣ

шурӯъ намуда, ҳоло бо нишондиҳандаҳои дараҷаи миёнаи инкишофи иқтисодию иҷтимоӣ дар ҷаҳон фарқ мекунанд. Ба ин гурӯҳ давлатҳои марказии Аврупои Шарқӣ ва мамлакатҳои назди Балтика дохил мешаванд. Дар байни ин мамлакатҳо тафовути зиёде ба назар мерасад (аз як тараф давлатҳои Чехия, Венгрия ва Словения, ки аллакай дар ин ҷода ба ислоҳоти иқтисодӣ ноил шудаанд ва аз тарафи дигар, давлатҳои Руминия, Булғория ва Гайра мебошанд).

Баъдан ба ин гурӯҳи типологӣ Русия ва як қатор давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ (Қазоқистон, Украина, Беларус ва ғ.) шомил шудаанд.

Давлатҳои аз рӯйи анъана ба системаи иқтисодиёти бозоргонӣ дохил буда, дар баъзе маврид ба нишондиҳандаҳои миёна ва ё баланди инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ноил шудаанд. Ба ин гурӯҳ мамлакатҳои нави индустрӣ – Кореяи Ҷанубӣ, Сингапур, Малайзия ва Гайра дохил мешаванд. Ҳусусияти асосии тафовутии онҳо (дар гузашта маркази ашёи хоми саноати давлатҳои тараққикардаи Фарб буданд); интиҳоби стратегияи рушди босуръати иқтисодиёт; суръати баланди солонаи ММД нисбат ба давлатҳои «Ҳафтгонаи бузург»; маҳсусгардонии истехсоли маҳсулоти технологияи баланд дар соҳаи саноати коркарди маҳсулот, маҳсулоти онҳо то 80% ба содирот равона карда мешавад.

Ба ин гурӯҳ боз давлатҳое дохил мешаванд, ки аз ҳисоби содироти маҳсулоти нафт ба ҳориҷи кишвар (Кувайт, Арабистони Саудӣ, Баҳрайн, Қатар ва Гайра) сарватманд шудаанд. Давлатҳои хурду ҳурдтар, ки барои рушди капитализм «соҳибимтиёз», «иҷорадиҳанда ё давлат-отелҳо», «пуркунандаи ҳазина бо доллар» аз ҳисоби сайёҳӣ, транзит, ҳочагии плантатсионӣ буданд, Ҷазираҳои Багам, Барбадос, Сен-Кітс ва Невис, Тринидад ва Тобаго ва ғ. низ ба ҳамин гурӯҳ дохил мешаванд. Ҳусусияти фарқунандаи ин мамлакатҳо вазъи ороми сиёсӣ ва либерализм дар қонуниятҳои иқтисодӣ (андози кам) мебошад.

Гурӯҳи маҳсуси давлатҳое, ҳастанд, ки дорои аҳолии зиёд ва ҷанде пеш дар қатори давлатҳои рӯбаникишоф дохил буданд, айни замон ба нишондиҳандаҳои баланди иқтисодию иҷтимоӣ ва ба сатҳи зиндагии аҳолиашон ба сатҳи мамлакатҳои пешқадам расида истодаанд.

Пеш аз ҳама ба ин гурӯҳ Чин дохил мешавад. Ин кишвар бо доштани тамаддуни қадима, шумораи ниҳоят зиёди аҳолӣ, ҳаҷми

баланди ММД, иқтисодиёти пешрафта ба дараачаи баланди суръати афзоиши нишондиҳандаҳои иқтисодӣ расидааст.

Ҳиндустон, Покистон, Бангладеш ва Индонезия низ дар байни давлатҳои ҷаҳон мавқеи маҳсускро ишғол мекунанд. Ҳар қадоми онҳо бештар аз 100 млн нафар аҳолӣ дошта, (Ҳиндустон бештар аз 1 млрд), дорои захираҳои бузурги табииӣ ва имконияти инкишофи дараачаи баланди иқтисодиётанд.

Ба гурӯҳи дигари **типологӣ** мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ сусттараққикарда бо нишондиҳандаи хеле пасти ММД ба сари аҳолӣ шомиланд. Дар ҳоҷагии қишоварзии онҳо шаклҳои меҳнати одӣ ҳукмфармо буда, корхонаҳои саноатии коркарди маҳсулот хеле кам ба назар мерасанд: давлатҳои Африқои тропикий, Океания, Вест-Индия ва ғайра.

Ба ин гурӯҳ давлатҳое низ шомиланд, ки дар рӯйхати СММ ба қатори дараачаи пасти инкишофи иқтисодӣ (қариб 40 давлат) ва ҳаҷми ММД ба сари аҳолӣ (1500 доллар ва камтар аз ин) ба қайд гирифта шудаанд. Ба ин гурӯҳ Афғонистон, Буркина-Фасо, Сомали, Чад ва ғайра мансубанд.

ҲАР ГУНА ТИПОЛОГИЯИ ДАВЛАТҲОИ ҶАҲОН, ҚАРИБ КИ ШАРТӢ МЕБОШАД, ЗЕРО ДАВЛАТҲОЕ МАВҶУДАНД, КИ БАРОИ ВОРИД НАМУДАНИ ОНҲО БА ИН ёОН ТИПИ МАМЛАКАТҲО МУШКИЛӢ ПЕШ МEOЯД.

Дар хотир доред

Типологияи мамлакатҳо. Меъёрҳои типологияи мамлакатҳо. Мамлакатҳои нави индустрӣ. Мамлакатҳои «иҷорадиҳанда ё давлат-отелҳо».

Савол ва супориш

1. Ҳаритаи сиёсии ҷаҳонро истифода намуда, мавқеи географии мамлакатҳоро аз рӯйи типологияи дар матни китоб овардашуда ҷудо қунед. Ақидаи шумо нисбати ин ҷи гуна аст?



2. Аломатҳои муҳимтарини мамлакатҳое, ки ба «Ҳафтгуну бузург» мансуб медонанд, қадомҳоянд? Барои ҷи Британияи Кабир ва Фаронса ба ин гурӯҳи мамлакатҳо шомиланд, аммо Швейцария ва Испания не?

Ипро
медонам

3. Мамлакатҳои нави индустрӣ соҳиби қадом ҳусусӣ-ҳатҳо ҳастанд?

4. Ба давлатҳои гурӯҳи типологии охирин мамлакатҳоеро мансуб медонанд, ки шакли иқтисодиёти архаистӣ доранд. Шумо инро чӣ гуна маънидоद мекунед?

5. Мувофиқи хоҳии худ бо истифода аз ягон шакли меъёрҳо ба монанди ниишондиҳандай шумораи аҳолӣ ё таъмин будан ё набудан бо сарватҳои табиӣ ва гайра, интихобан дар доираи фаҳмиши худ ягон мамлакатро таснифот дихед.

6. Мамлакатеро мисол оваред, ки мувофиқи шаклҳои типологии дар китоб овардашуда хуб мувофиқат намекунад. Ақидаи худро шарҳ дихед.

7. Методологияеро, ки СММ барои муайян намудани сатҳи рушди иқтисодӣ-иҷтимоии мамлакатҳо истифода менамояд, арзбӣ кунед. Шумо боз қадом ниишондиҳандажоро (гайр аз ин чор ниишондиҳандай дар матн овардашуда) барои муайян намудани он пешниҳод мекунед? Ақидаи худро асоснок кунед.

Инро
метавонам

§ 4. ГЕОГРАФИЯ СИЁСӢ ВА ТАВСИФИ ГЕОПОЛИТИКИИ ҶАҲОН


Чаро давлатҳои ҷаҳон сиёсати ягона надоранд? Географияи сиёсӣ чиро дар худ таҷассум менамояд? Геополитика бо қадом хусусиятҳояш ба географияи сиёсӣ алоқа дорад?

Барои таъмини рушди муътадили мамлакат ва нигоҳдории дараҷаи муносаби сатҳи зиндагонии аҳолии ҳар давлат заманаи пойдори иқтисодӣ, вазъи ороми сиёсии дохилӣ ва муносабати нек бо дигар давлатҳо зарур аст.

Ҷаҳоне, ки мо дар он умр ба сар мебарем, тавассути сарҳадҳо чудо карда шудааст. Ин сарҳадҳои байни тамаддунҳо, давлатҳо, сиёсию маъмурӣ, иқтисодӣ, этникӣ, экологӣ ва ғайра бо мурури замон тағиیر ёфта мураккаб мешаванд. Ҳар ҷо-ҳар ҷо «нуктаҳои даргир» пайдо мешаванд, низоъҳои байнидавлатӣ, байниқавмию миллий, динӣ, минтақавӣ сар мезананд. Мувозинат байни мамлакатҳои гуногун ва минтақаҳоро аксар блокҳои ҳарбии давлатҳо халалдор менамоянд. Мунтазам соҳти сиёсию географии мамлакатҳои ҷаҳон тағиир меёбад. Танҳо дар қаламрави Авруосиё, пас аз барҳам ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ, собиқ Югославия, Чехословакия зиёда аз 20 давлати мустақил пайдо шуд.

Ҷаҳони имрӯза дорои низоми ягонаи сиёсӣ нест. Системаи байналмилалии амалкунанда дар заманаи муносабатҳои

тағыйирёбандай давлатҳо амал намуда, буҳрони чиддиро аз сар мегузаронад. Ба мо маълум аст, ки дар ибтидои асри XX шашхафт империяи бузурги дорои мустамликаҳои зиёд вуҷуд дошт, ки низоми бузурги сиёсиро ташкил медоданд. Ҷанги Якуми Ҷаҳон, гарчанде то андозае боиси барҳам ҳӯрдани империяи онҳо гардид, аммо онро пурра аз байн бурда натавонист. Системаи Версалӣ корношоям баромад, ташкил намудани Лигаи Миллатҳо ҳамчун системаи абарқудрати шикастнозазир дер давом накард. Умеди ягона ба хотири ҷорӣ намудани сулҳ дар саросари ҷаҳон, пас аз Ҷанги Дуюми Ҷаҳон ташкили Созмони Милали Муттаҳид (СММ) буд, аммо пайдо шудани созмонҳои ҳарбии НАТО ва Шартномаи Варшава боиси аз байн рафтани ин умеду орзухо шуд. Пас аз анҷоми давраи «ҷанги сард» ва пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ низ системаи байналмилалии сиёсӣ ноустувор боқӣ монд.



Расми 4. Соҳтори СММ.

Таҷриба нишон медиҳад, ки механизм ва институти СММ ва созмонҳои он то ҳол имконияти нигоҳ доштани оромиро дар сайёраи Замин надорад. Фаъолияти СММ ва созмонҳои он аксаран бесамар мебошанд. Аз ҳамин сабаб проблемаи идора намудани сатҳи глобалии сиёсӣ, мутаассифона, то қунун ҳалли пурраи худро наёфтааст.

ТАШКИЛОТХОИ СИЁСИИ ЧОМЕАИ ҖАҲОНӢ, САРФИ НАЗАР АЗ ДАСТОВАРДХОИ БЕНАЗИРИ ИЛМУ ТЕХНИКА, АЗ САБАБИ МАВҖУД НАБУДАНИ МЕХАНИЗМИ НОМУКАММАЛИ ИДОРАКУНӢ, РОҲИ ҲАЛЛИ МАСъАЛАХОИ ГЛОБАЛИИ ҖАҲОНРО ПАЙДО КАРДА НАМЕТАВОНАНД.

Географияи сиёсӣ чиро меомӯзад?

Географияи сиёсӣ ташкили ҳудудии ҳокимияти сиёсӣ ва фаъолияти одамон, монандӣ ва фарқи фаъолияти сиёсиро дар ҳудуд ва мамлакатҳои алоҳида меомӯзад. Ба масъалаҳои асосии омӯзиши географияи сиёсӣ хусусиятҳои хосси соҳти давлатдорӣ, тақсимоти маъмурӣ-сиёсии давлатҳо, сарҳадҳо, низоъ ва баҳс дар бораи ҳудуди сарҳадӣ ва даъвойӣ, ташкили ҳудудии давлатҳои федеративӣ ва гайра дохил мешаванд.

Дар маҷмӯъ географияи сиёсӣ проблемаҳои геополитикӣ ва хусусиятҳои ҳаёти сиёсии ҷомеаро дар ҳудуди географӣ меомӯзад. Географияи сиёсӣ дар асрҳои XIX–XX, пас аз он ки олими олмонӣ Ф. Ратсел асари ҳудро бо номи «Географияи сиёсӣ» нашр кард, пайдо шудааст.

Мавзӯи омӯзиши географияи сиёсӣ – ташаккули ҳаритаи сиёсии ҷаҳон, ҷойгиршавӣ ва пайвастшавии қувваҳои сиёсӣ, хусусиятҳои соҳти давлатдории мамлакатҳо, ҷобаҷогузории қувваҳои сиёсӣ ҳангоми интихобот (географияи электоралий) ва гайра мебошад.

Мавқеи сиёсӣ-географӣ – ҷойгиршавии мамлакат (қисми он, гурӯҳи давлатҳо) дар муносабат бо дигар давлатҳо (иттифоқи сиёсӣ ё ракиб) нишонаҳои низоъҳои сиёсӣ ва гайра мебошад.

Ҳамаи ин масъалаҳо чи дар сатҳи ҷаҳонӣ (глобалий) ва чи дар сатҳи минтақавӣ ва маҳаллӣ баррасӣ мегарданд. Географияи сиёсӣ чунин хусусиятҳои хос дорад:

- хусусиятҳои соҳти сиёсӣ ва давлатдорӣ, шакли идоракунӣ ва соҳтори маъмурӣ-ҳудудии мамлакатҳои ҷаҳонро меомӯзад;
- ташаккули давлат, мавқеи ҷойгиршавии сиёсӣ-географӣ ва сарҳади давлатҳоро таҳқиқ мекунад;
- ҳолатҳои географии соҳти иҷтимоӣ, таркиби миллӣ ва динии аҳолиро муайян мекунад;
- ҷойгиршавии қувваҳои сиёсӣ-хизбӣ, хусусиятҳои географии интихоботро таҳлил мекунад;

– дар муқоиса нисбат ба дигар илмҳои сиёсӣ, фазои ҷанбаҳои ҳаёти сиёсии ҷаҳон, минтақа ва мамлакатҳоро муфассал меомӯзад.

Геополитика ба географияи сиёсӣ алоқаи зич дорад. Масъалаҳои таҳлили муносибатҳои байнидавлатӣ, низоъ ва мубоҳи-саҳои қувваҳои сиёсии ҷаҳон ва ғ. объекти асосии омӯзиши геополитика ва соҳти геополитикии ҷаҳон аст, ки Арасту асосгузори он мебошад.

ГЕОГРАФИЯИ СИЁСӢ – ИЛМ ДАР БОРАИ РАВАНДҲОИ СИЁСӢ-ГЕОГРАФИИ ҶАҲОН, ТАҚСИМОТИ ҲУДУДИИ ҚУВВАҲОИ СИЁСӢ, АЛОҚАМАНДИИ МАРКАЗҲО ВА ҲУДУДИ СИЁСӢ МЕБОШАД.

Геополитика аз қалимаи юнонии *geo* – замин ва *политика* – сиёсат гирифта шуда, амалиёти сиёсати давлатро мефаҳмонад.

Геополитика – сиёсати давлат, доираи манфиатҳои он, системи муносибатҳо бо дигар давлатҳоро, ки дар заминаи омилҳои географӣ асос ёфтаанд, дар бар мегирад.

Геополитика муносибатҳои сиёсии мамлакатҳо ва ҷаҳонро дар алоқамандӣ бо муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳарбӣ-сиёсӣ бо назардошти омилҳои географӣ меомӯзад.

Вазъи геополитикии ҷаҳон дар нимаи дуюми аспи XX дар мубориза байни ду давлати абарқудрати ҷаҳон Иолоти Муттаҳидаи Амрико (ИМА) ва Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ (ИЧШС), ки бо иттифоқиёни худ блокҳои ҳарбӣ-сиёсии Созмони Шартномаи Атлантика Шимолӣ (НАТО) ва Созмони Шартномаи Варшава (СШВ)-ро ташкил намуда буданд, тавсиф меёбад, ки ин давраро давраи «ҷанги сард» меномиданд. Пас аз пош ҳӯрдани системи ҷаҳонии сотсиализм дар солҳои 90-уми аспи гузашта, Созмони Шартномаи Варшава барҳам ҳӯрд ва муборизаи геополитикии ду қутби сиёсӣ низ аз байн рафт.

Дар ибтиди аспи XXI ҷаҳони сиёсии бисёркӯтба ба миён омад, ки марказҳои асосии пуритидор ғайр аз ИМА, Иттиҳоди Аврупо, Русия, Ҷопон, Ҷин ва Ҳиндустон дониста мешаванд.

Геополитика роҳҳои навро дар ин самт кушод, ки бе истифода аз қувваҳои ҳарбӣ, тавассути муносибатҳои иқтисодӣ ва дипломатӣ бо назардошти тавозуни ҳавасмандии кулли мамлакатҳо ин мочаро роҳи ҳалли ҳудро ёбад.

Блокҳои ҳарбӣ. Ҳамкорӣ ва паст намудани шиддати байналмилалӣ

Баъди Ҷанги Дуюми Ҷаҳон дар ҳаритаи сиёсии дунё як қатор дигаргуниҳои муҳим, аз қабили таъсис ёфтани ҷандин давлати нави сотсиалистӣ, пароканда шудани системаи мустамликадорию пайдо гардидани даҳҳо давлати соҳибхтиёр, ҷараёни ба блокҳои ҳарбӣ доҳил нашудан хеле қувват гирифт. Вале мазмуни асосии давраи баъдиҷонгиро таъсис ёфтани қутбҳои муқобили сиёсӣ байнӣ Ғарбу Шарқ ва дар ин асос тезутунд шудани «ҷанги сард» ташкил менамояд. Дар ин давра як қатор блокҳои сиёсию ҳарбӣ таъсис ёфтанд, ки қалонтарини онҳо блокҳои ҳарбии НАТО, СЕНТО, СЕАТО ва Созмони Шартномаи Варшава (СШВ) буданд. Дар баробари ин, боз мамлакатҳое низ буданд, ки ба блокҳо доҳил нашуда, сиёсати бетарафиро пеша карданд (Швейцария, Финландия, Швейцария, Австрия, Ирландия ва ғайра).

Чунин сурат гирифтани вазъияти байналмилалӣ боиси дар ҷандин гӯшаҳои дунё барпо шудани заминаҳои ва сар задани ҷангҳои хурд шуд, ки онҳо ҳар лаҳза метавонистанд ба ҷангҳои минтақаӣ табдил ёбанд. Дар айни замон яке аз нуқтаҳои даргири сайёраи мо – Шарқи Наздик ва минтақаи ҳаличи Форс ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷо на ин ки манфиати давлатҳои арабу Исроил, балки дигар мамлакатҳои атроф ва абарқудрат низ бо ҳам рӯ ба рӯ шуданд.

Дар нимаи якум ва дуюми солҳои 80-уми асри гузашта нисбат ба муносибатҳои байналмилалӣ дигаргуниҳои муҳим дар равнақи муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ хеле авҷ гирифт. Ҳусусан, беҳтар шудани муносибатҳои ИМА бо Иттиҳоди Шӯравӣ боиси дар тамоми ҷаҳон паст шудани шиддати байналмилалӣ ва инкишоф ёфтани равобити иқтисодию сиёсӣ ва фарҳангӣ гардид.

Дар айни замон муносибатҳои байнӣ Русияю давлатҳои ИДМ ва ИМА, инчунин байнӣ мамлакатҳои Аврупо, Осиё ва минтақаҳои уқёнуси Ором дар сатҳи хеле баланд ривоҷ ёфта истодаанд. Муттаҳидшавии Олмон, таъсис ёфтани ИДМ, барҳам ҳӯрдани блоки ҳарбии Созмони Шартномаи Варшава (СШВ), пешниҳоди барномаи сулҳи давлатҳои аъзои НАТО, боиси мустаҳкам гардидани муносибатҳои тарафайн шуд. Воситаи сиёсӣ

ягона рохи ҳалли бисёр задухӯрду кашмакашҳои миintaқавӣ гардид. Масалан, бо рохи гуфтушунид дар Амрикои Марказӣ (Салвадор, Никарагуа), дар ҷануби Африқо (Намибия), ҷанубу шарқии Осиё (Камбोча) задухӯрдҳои дохилӣ пешгирий карда шуданд. Баъди шикасти низоми толибон дар Афғонистон (соли 2003) ва шикаст хӯрдани ҳокимиюти Саддом Ҳусейн дар Ироқ (соли 2003), вазъият дар ин миintaқа каме ором шуд. Бо вучуди авҷ гирифтани задухӯрд байни Истроилу Фаластиин, пайдо шудани гурӯҳи ҳарбие ба ном давлати исломӣ ва ҳуручи толибон дар Афғонистон (хусусан, дар охири соли 2000-ум ва аввали соли 2009-ум) тамоми давлатҳои дунё дар ҷустуҷӯи ҳалли ин масъала мебошанд.

Дар беҳбудии муносибатҳои давлатҳои ҷаҳон ва пешгирии тезутундшавии вазъияти байналмилаӣ саҳми Созмони Милали Муттаҳид хеле қалон аст. Барои таъсиси ҷунин ташкилоти барӯ-манди байналмилаӣ саҳми сарварони давлати ИМА ва собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ – Франклун Рузвелт ва Иосиф Сталин бузург аст. Дар айни замон 15 давлат аъзои доимии СММ мебошанд.

Бо вучуди мусоидати ин созмон дар муносибатҳои байналмилаӣ, ки дар пешгирии ҳаробии сиёсӣ таъсири назаррас дорад, як қатор масъалаҳои асосӣ ҳалли ҳудро интизоранд.

1. Задухӯрдҳои миintaқавӣ ва ҷудогона. Асоси ҷунин ҳоди-саҳоро муноқишаҳои сарҳадӣ ва ё зиддиятҳои динию этникӣ ташкил медиҳанд, ки аксар ба задухӯрд ва талафи одамон боис мешавад. Масалан, соли 1991 баъди пош хӯрдани Югославия дар заминаи он панҷ мамлакати соҳибихтиёر ба вучуд омад, ки дар байни онҳо муносибатҳои сиёсию миллӣ хеле тезутунд шуд. Ин пеш аз ҳама ба ҷанги байни босниятиҳои мусулмону сербҳо ва баъдтар ба ҳодисаҳои Косово дар Сербия оварда расонд.

2. Пешгирии пахншавии яроқи ҳастай (ядрӣ). Мувофиқи шартномаи соли 1970 давлатҳои дорои яроқи ҳастай танҳо панҷ мамлакат – ИМА, Иттиҳоди Шӯравӣ, Британия, Фаронса ва Ҷумҳурии Мардумии Чин буданд. Вале ба таври маҳфӣ истех-соли яроқи ҳастай аз ҷониби Ҳиндустон, Покистон, Истроил, Кореяи Шимолӣ амалӣ шуд. Соли 1998 Ҳиндустон ва Покистон ба эътирози аҳлии олам нигоҳ накарда, озмоиши яроқи ҳастаиро дар зери замин идома доданд. Умуман афзоиши яроқи ҳастай ва ҳавфи экологиии он ба сайёраи мо хеле зиёд аст.

3. Васеъшавии блоки ҳарбии НАТО. Ин блоки ҳарбӣ-сиёсӣ ҳанӯз соли 1949 таъсис ёфта, дар ҳайати худ то солҳои наздик 16 мамлакати Амрикои Шимолӣ ва Аврупои Фарбиро муттаҳид мекард. Солҳои 90-уми асри гузашта васеъшавии блоки НАТО ба тарафи Аврупои Шарқӣ ба он овард, ки соли 1999 ба ҳайати он Лахистон (Полша), Чумхурии Чех ва Мачористон (Венгрия), Латвия, Литва ва Эстония дохил шуда, боз чанд давлати дигар Украина, Гурҷистон ба ин блок майл доранд. Ҳатто дар баязе машқҳои муштараки он дар Осиёи Марказӣ нерӯҳои давлатҳои Ўзбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон иштирок карданд.

Илова ба матн (далелҳои ҷолиб)

1. Баъди Ҷангиги Якуми ҷаҳон мустамлика ва ниммустамликаҳо бештар аз 72% сатҳи ҳуҷкӣ заминро ишғол мекарданд, ки дар он 70% аҳолии ҷаҳон зиндагӣ мекард. Британияи Кабир 70 мустамлика дошт, ки дар ҳамаи қитъаҳои олам паҳн шуда буданд. Дар аввали асри XXI аз рӯйи маълумоти СММ, аҳолии марзҳои мустамликаӣ ҳамагӣ 0,1% аҳолии ҷаҳонро ташкил медод.

2. Дар байни давлатҳои ҳурдтарини дунё аз ҳама қадимтарин Сан-Марино мебошад. Ин ҷумҳурӣ аз соли 301 арзи вуҷуд дорад.

3. Дар байни 15 давлати аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Муштарақулманоғеъ ба таври расмӣ сарварии давлатҳоро малиқаи Британияи Кабир ба уҳда дорад. Ин расмият ба давлатҳои собиқ доминиони Британияи Кабир, Канада, Австралия, Зеландияи Нав низ тааллук дорад. Агар пештар дар ин давлатҳо суруди миллӣ аз «Худоё, маликаро нигоҳ дор» оғоз мейғфт, ҳоло дар Канада бо ибораи «Оҳ, Канада» ва дар Австралия «Ба пеш, Австралия зебо!» оғоз мейбад.

4. То қабули конституцияи соли 1947, Ҷопон давлати монархии ягона ҳисоб мешуд ва қонун барои император тамоми имтиёзҳоро дода буд. Соли 1947 император мувоғики конституция аз ҳама ҳуқуқҳои асосӣ маҳрум карда шудааст.

Дар хотиир доред

Географияи сиёсӣ. Геополитика. Блокҳои ҳарбӣ. Паст намудани шиддати байналмилалӣ.

Савол ва супориши

1. Ҳаритаи табииӣ ва сиёсии ҷаҳонро истифода намуда, мавқеи геополитикии Тоҷикистонро тавсиф дигҳед. Шумо нисбат ба ин масъала чӣ ақида доред?



2. Чаро проблемаи идоракунии самараноки ҷаҳонӣ (глобалӣ) то ҳоли ҳудро наёфтааст?

3. Кадом масъалаҳо самтҳои асосии омӯзшии географияи сиёсӣ ва геополитикаро дар бар мегиранд?


4. Кадом шаклҳои соҳтори давлатиро медонед?

5. Дар ҳаритаи тарҳӣ (контурӣ) давлатҳои зеринро гузаро-нед: Тоҷикистон, Русия, Фаронса, Ҷин, Ҷопон, Арабистони Сау-дӣ, Нигерия, ИМА, Канада, Бразилия, Австралия.

6. Нишион бидиҳед, ки аз мамлакатҳои дар поён овардашуда қадомашон пас аз Ҷангӣ Дуюми Ҷаҳон истиқолияти давлатӣ ба даст овардаанд?

Эрон, Ҳиндустон, Индонезия, Таиланд, Миср, Алҷазоир, Колумбия, Мексика.

7. Ба ақидаи шумо, Тоҷикистон бо мамлакатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои Мустақил (ИДМ) бояд ҳатман созишномаи ҳамкорӣ дошта бошад ё не? Бо қадом давлатҳо пеш аз ҳама ҳамкориҳои иқтисодии фарҳангӣ дошта бошад? Чаро?



БОБИ П. ТАБИАТ ВА НАҚШИ ИНСОН ДАР ЧАҲОНИ МУОСИР

§ 5. АЗ ЗАМОНҲОИ ҚАДИМ ТО ИМРӮЗ

Донистани географияи замонҳои қадим чӣ зарурат дорад? Натиҷаи фаъолияти хочагидории гузаштагони мо дар кураи Замин чӣ ғуна буд? Ойкумен чист ва чӣ маъно дорад?

Чаро мояд географияи замони гузаштаро донем?

Барои фаҳмидану баҳо додан ба оқибатҳои таъсири инсон ба муҳити зист, бояд мо пеш аз ҳама натиҷаи хочагидории гузаштагони худро донем. Омӯзиши географияи замони гузашта ин мавзӯи географияи таърихӣ мебошад. Таърихи кураи Замиро дар ду маврид таҳлил намудан мумкин аст:

- 1) аз нигоҳи таърихи табиат;
- 2) аз назари эволютсияи инсоният.

Ин ду ҳолат бо ҳамдигар алоқаи ногусастаний доранд. Вале таърихи табиат миллиардҳо солро дар бар гирифта, нисбати таърихи инсоният хеле қадим аст, ҳол он ки таърихи инсоният ҳамагӣ даҳҳо ҳазорсоларо дар бар мегирад. Ҳамин тавр, таърихи табиат аҳаммияти муҳимро дорост.

Дар ихтиёри географияи таърихӣ ва дигар илмҳо методҳои барқарор намудани муҳити географӣ кам нест. Мухимтарини онҳо чунинанд:

- *усули тавсифи географӣ*, ки он асоси донишҳои қадимаро дар бар мегирад. Тавсифҳои географии мисриён, ҳиндӯён ва бобулиённи қадим бо ёрии ин усул бо тавсифи географии ҳозира муқоиса мегардад ва он имконияти хulosai илмиро ба миён меорад;

- *усули ҳаританигорӣ*: бо ёрии ин усул географияи ҳозира дар ихтиёри худ миқдори ниҳоят зиёди нақшай ҳудуди алоҳидай Замин – аз нақшои одии болои санг, расмҳо дар пӯст ва ҷӯб, ҳаритаи роҳҳои римихо то ҳаритаҳои басо мукаммали замони Эҳёро дар бар мегирад;

- *усули геохимиявӣ*, ки бо ёрии он сифат ва миқдори мубодилии моддаҳо дар давоми ҳазорсолаҳо санчида мешавад;

- *усули геофизикӣ* ҳангоми омӯзиши таъсири энергияи Офтоб (рӯшной, гармӣ), намнокӣ ва файра ба минтақаҳои табиӣ ва дар маҷмӯъ фазои васеи муҳити географӣ ба амал бароварда мешавад;

- *усули генетикӣ*: он имкон медиҳад, ки на танҳо ҳаритаҳои генетикии ҳалқҳои имрӯза, балки бо истифода аз маводди генна дошта ба таърихи гузаштаи он назар кунем.


ОМӮЗИШИ ГЕОГРАФИЯИ ҚАДИМА БА ПЕШГӮИҲОИ НАТИЧАИ ТАЪСИРИ БЕВОСИТАИ ИНСОН БА ТАБИАТ ДАР ЗАМОНИ ИМРӮЗА ИМКОНИЯТ МЕДИҲАД.

Ибтидои азхудкунии сайёраи Замин аз ҷониби инсон

Инсон – узви ягона ва муҳимми табиат буда, чойи зисти он табақаҳои географии Замин, қабатҳои литосфера, атмосфера, гидросфера ва биосфера мебошад. Дар Замин бештар аз 6 млрд одам зиндагӣ мекунанд. Ба сари ҳар як нафар бештар аз 2 га қитъяи замин рост меояд, вале 1/3 хиссаи хушкии заминро ҳудуди барои зиндагии инсон номувоғиқ – биёбону нимбиёбон, пиряҳу минтақаҳои яхбандии доимӣ, ботлоқу кӯҳсори баланд ва файра ишғол намудаанд. Аз ин рӯ саволе ба миён меояд: дар сурати афзоиши босуръати аҳолӣ сайёраи мо имконияти таъмини одамон бо об ва озукаро дорад ё не? Олимон бар ҷунун ақидаанд, ки агар инсоният захираҳои табиии сайёраво оқилонаю са маранок истифода барад, пас метавонад миқдори бештари аҳолиро таъмин кунад.

Дар тӯли таърихи инсоният ҳусусияти алоқамандии он бо муҳити табиӣ гуногунии зиёдеро аз сар гузаронид. Ҳанӯз дар замонҳои қадим фаъолияти инсон бештар ба ҷамъоварии мева,

шикор ва моҳидорӣ алоқаманд буд, ки он ба муҳити атроф таъсири манғӣ намерасонд. Дар давоми гузариши инсон аз ҳолати истеъмолкунанда ба истехсолкунанда (зироаткорӣ ва чорводорӣ), дар ҳаёти он инқилоби иқтисодӣ ба амал омад. Ин ҳолат боиси минбаъд зиёдшавии таъсири инсонро ба табиат муҳайё кард.

5		Давраи нави инқилоби илмӣ-техникиӣ пешрафти заминai техниқai истехсолот; тағиирёбии босуръат дар системаи «ҷамъият – муҳити табий»	Аз миёнаи асри XX
4		Инқилоби саноатӣ Тағиирёбии босуръати ландшафтҳои табий; афзоиши миқёси таъсири инсон ба муҳити атроф	300 сол муқаддам
3		Баланд гардиданни таъсири инсон ба заминҳои қишоварзӣ, рушди косибӣ, дар ҳаҷми васеъ ҷалб намудани сарватҳои табий дар фаъолияти ҳочагӣ	Асри миёна
2		Инқилоби қишоварзӣ Гузариш аз шикор ва моҳидорӣ ба заминдорӣ; тағиирёбии на он қадар шадиди ландшафтҳои табий	6-8 ҳаз. сол қабл
1		Ҷамъоварии мева, шикор ва моҳидорӣ; инсоният ба табиат мутобиқ мешуд, онро тағиир намедод.	Тахминан 30 ҳаз. сол қабл

Расми 5. Давраҳои таърихи ташаккулёбии ҷамъияти инсонӣ

Муносабати инсон ба табиат дар давлатҳои қадими соҳибатамаддун, дар водиҳои дарёи Нил, Даҷлаю Фурӯт, Ҳиндӯ Ганг, Ҳуанхе, Янтсизи ва баъдтар ҳудуди Риму Юнони қадим шакли дигарро гирифт. Дар ин давлатҳо қишоварзӣ ва ҳунармандӣ бо

суръат рушд ёфт. Одамони қадим обанбор сохта, бо кофтани канал, ботлоқзорхоро хушк мекарданد. Вале дар дигар қисмҳои сайёра таъсири мутақобили инсон ба табиат дар сатҳи ибтидой қарор дошт.

Ба гуфти олимон, дар замонҳои пеш аз милод ва аввали милодӣ аҳолии кураи Замин аз 200 то 250 млн нафарро ташкил медод. Дар замонҳои баъдӣ афзоиши аҳолӣ хеле суст суръат мегирифт, зеро инсон дар шароити ниҳоят мушкил барои ҳаёт мубориза мебурд. Ҳазорсолаҳо гузаштанд ва дар асрҳои миёна алоқамандии ҷамъият ба муҳити зист хеле васеъ гардид. Дар соҳаҳои ҳочагӣ ғайр аз таъминоти талабот бо ҳӯрокворӣ, инчунин диққати асосӣ ба захираҳои маъданӣ ва ҷангал дода мешуд. Шумораи аҳолӣ афзуд, ки он минбаъд боиси зиёдшавии фишор ба замин гардид, ҳусусан ин дар қитъаи Осиё ва Аврупои Фарбӣ ба ҷашм мерасид. Муносибати ғайриқилона боиси пастшавии ҳосилнокии замин, фарсоиши хок, заволёбии ҷарогоҳ ва минбаъд ба камшавии майдони ҷангалзор оварда расонд.

БО МУРУРИ ЗАМОН АЗ ҶОНИБИ ИНСОН АЗХУД НАМУДАНИ ЗАМИН ВА ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ МАЪДАНИЮ ҔАНГАЛ ВОБАСТА БА СИСТЕМАИ «ҔАМЪИЯТ – МУҲИТИ ЗИСТ» ДАР ФАҔОЛИЯТИ ҲОЧАГИИ ОН ВАСЕЪ ГАРДИДА, ТАЪСИРИ ИНСОН БА МУҲИТИ ЗИСТ БЕШТАР ШУД.

Вале дар асрҳои миёна воситаҳои истеҳсолот ва таъсири инсон ба табиат ба он дараҷа зиёд набуд, зеро ба таври чуқур шудгор накардани замин, истифодаи нуриҳои органикӣ ва кори дастӣ бартарӣ дошт. Бештари заминҳои азхудшуда ва шумораи зиёди аҳолӣ дар қисмҳои шарқӣ ва ҷанубии Осиё, Аврупои Фарбӣ ҷойгир буданд. Заминҳои васеъ дар Амрикои Шимолӣ ва Ҕанубӣ мавҷуд буданд. Дар Австралия заминҳо кам азхуд карда шуда, шумораи аҳолӣ дар он низ кам буд.

Васеъшавии босуръати сарҳади ойкуменҳо

Ойкумен – қисми барои ҳаёт мувофиқи қитъаи хушкӣ, ки худуди сераҳолӣ ва азхудшударо дар бар мегирад.

Васеъ намуда, имкони азхуд кардани заминҳои навро дар қитъаҳои Амрико, Австралия, Океания ба амал овард. Давлатҳои

Ҕаҳиши бузург барои азхудкунии сайёра ба замони инқилоби саноатӣ алоқаманд аст. Қашфиёти бузурги географӣ тамоми уфуқҳои (марзҳои) ойкуменҳоро

Испания, Португалия, Британия Кабир, Нидерландия ва Фаронса дар ду нимкураи Замин империяҳои бузурги мустамли-кадориро ташкил карданд.

Дар баробари инкишофи корхонаҳои саноатӣ, миқёси даҳолати инсон ба муҳити зист низ васеъ гардид. Ин дар бисёр ҳолат боиси сар задани ихтилоф байни истеҳсолот ва табиат шуд. Инкишофи босуръати коркарди металлургияи сиёҳ дар Аврупои Фарбӣ ва минбайд дар минтақаҳои дигари ҷаҳон дар охир ба несту нобуд шудани ҳазорҳо гектар майдони бешазор оварда расонд. Баъдан ангиштсанг (кокс) ҷойи ангишти чӯбро иваз намуд. Ин боиси зиёд шудани фишори техногенӣ ба табиати атроф гардид. Ҳусусан, фишори техногенӣ ба табиат дар нимаи дуюми асри XX суръати бемайлон гирифт. Ҳамин тавр, ҳатто дар қаъри уқёнус ва Антарктида низ нақши даҳолати техногении инсон ба назар мерасад.

Дар натиҷаи бо суръати баланд афзоиш ёфтани шумораи аҳолии ҷаҳон, саноати қуонӣ ва пайдоиши шаҳрҳои бузург, дар наазди инсоният масъалаи ҳифзи табиат ва ба наслҳои оянда боқӣ гузоштани намудҳои набототу ҳайвонот ба миён омад. Бо вучуди он ки тамаддуни замони пеш низ ба табиат таъсири манғӣ мера-сонид, vale ҷунун ҳолат то ин андоза ҳеч гоҳ нарасида буд.

Олим шинохтаи норвегияӣ Тур Хейердал Замиро ба қиштӣ шабоҳат дода менависад: «Ҳамаи мо дар як қиштӣ нишастаем... Барои он ки дар он ҳаёт ба сар барем, бояд бо ҳам дӯст бошем. Зоро ки қиштӣ метавонад дар зери фишор нам гирифта ба қаъри баҳр фурӯ равад. Ба ин набояд роҳ дод!»

Бояд ҳар яки мо дар атрофи ин суханҳои пурмуҳтаво андеша кунем.

Дар хотиир доред

Географияи таърихӣ. Усулҳои барқарорсозии муҳити географии гузашта (геофизикӣ, геохимиявӣ, генетикӣ ва гайра). Ойкумен.

Савол ва супориш

1. Зери мағҳуми ойкумен маълум аст, ки қисми барои ҳаёт мувоғики қитъаи хушкӣ ва он ҳудуди сераҳолию азхудиши даро мепонанд. Дар ҳарита марзҳоеро ёбед, ки ба ойкумен ворид шудаанду дар шароити имрӯза онҳоро метавон дар ин самт баҳсталаб номид.

2. Чаро барои васеъ намудани сарҳади ойкумен имрӯз ҷидду ҷаҳд доранд?



Инро
менонам

**3. Таърихи Замин ин аз як тараф таърихи табиат ва аз чони-
би дигар таърихи инсоният аст. Дар кадом ҳолат сайёра бе ёрии
инсон шакли худро тагийр дода метавонад?**


**4. Ба ақидаи шумо, чаро дар тараққиёти ҷамъияти инсонӣ
асри биринҷ аз оҳан пеш буд, чаро ин ҳолат баръакс нашуд?**

**5. Кадом ҳусусиятҳои фарқунандаш нимаи дуюми асри XX-
ро ҳамчун даври нав дар таъсири мутақобилаи инсон ва муҳити
табииӣ медонед?**

6. Алоқамандиро ёбед:

**а) Кашифиёти бузурги географӣ бо ҳусусиятҳои хосси
хочагидорӣ дар баъзе ҳудудҳои наавазхудиуда;**

**б) давраи мустамликадорӣ бо муҳочирати аҳолӣ ва ба
таври интенсивӣ азхудқуни сайёра.**



§ 6. ШАРОИТ ВА САРВАТҲОИ ТАБИЙ – ЗАМИНАИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТ

Сарватҳои табиӣ воситаи ҳастии одамон мебошанд, ки бе онҳо зиндагонӣ карда наметавонанд ва онҳоро аз табиат пайдо мекунанд.

Сарватҳои табиӣ дар раванди ҳаёт ва фаъолияти одамон чӣ гуна нақш доранд? Оё байни захираҳои табиӣ ва захираҳои иқтисодӣ тафо-
вут вуҷуд дорад? Кадом давлатҳо аз тамоми наъни сарватҳои табиӣ
боянд? Бо кадом меъёр боигарии мамлакатро муайян мекунанд?

Ба зинаи баланди инкишофи иҷтимиоию иқтисодӣ расидани инсоният, пеш аз ҳама ба истифодаю коркарди сарватҳои гуногуни табии алоқаманд аст.

Дар ҳама давру замон талаботи одамон ба сарватҳои табии як хел нест. Масалан, бе об инсон ва дигар мавҷудоти зинда дер зиндагӣ карда наметавонад, ҳол он ки бе истифодай баъзе навъи ашёи маъданӣ вай тӯли ҳазорҳо сол ҳаёт ба сар бурдааст. Ҳарчу маблағгузорӣ нисбати истихроҷу коркарди захираҳои табии низ якхела нест. Дар бисёр ҳолат сарфу ҳарчи коркарду истифодай сарватҳои табии аз нуқтаи назари иқтисодӣ оқилона буда, дар ҳолати дигар маблағгузории калон ва техникою технологияи мураккабу гаронро талаб мекунад.

Бисёр намудҳои сарватҳои табии баъди тадқиқу истихроҷ ба ашёи хоми соҳаҳои гуногуни истеҳсолӣ табдил меёбанд. Аз тарафи дигар, ашёи хоми ба истеҳсолоти ҷамъияти ҷалбшуда дар зинаи дувум ба захираи иқтисодӣ табдил меёбад. Ҳамин тариқ, унсурҳои табии ҳангоми сарфи меҳнат ба олоти истеҳсолӣ, бино ва дигар неъматҳои моддӣ мубаддал мешаванд.

Сатҳи кураи Замин дории захираҳои беҳамтою гуногуни табии мебошад, vale онҳо дар ҳама қитъяю материкҳо баробар ҷойгир нашудаанд. Шумо аз дарсҳои гузаштаи география медонед, ки захираҳои табии ба навъҳои захираи ашёи минералӣ, Замин, манбаи об, ҷангал ва гайра таксим мешавад. Дар навбати худ онҳоро ба навъҳои барқароршаванда ва барқарорнашаванда чудо мекунанд. Нобаробар ҷойгиршавии онҳо дар сатҳи замин, пеш аз ҳама ба шароити иқлимию гуногуни чараёни пайдоиши канданиҳои фоиданок дар давраҳои гузаштаи геологӣ вобаста аст. Ин боиси нобаробар пайдо ва тақсимшавии захираҳои табии дар ҳама ноҳияю мамолики ҷаҳон шудааст. Масалан, қисми зиёди давлатҳои Осиёю Амрикои Ҷанубӣ бо бешаҳои тропикӣ, давлатҳои Шарқи Наздик бо захираи нафту гази табии фарқ мекунанд.

Сарвати табии – ҷисм ва қувваи табии, ки инсон бевосита дар раванди фаъолияти ҳочагии худ, чун воситаи меҳнат, манбаи энергия, ашёи хом, предмети истеъмолӣ ва мавзеи истироҳат истифода мекунад.

Таснифоти сарватҳои табиӣ аз рӯйи хусусиятҳои истифодаи он


Хусусияти истифодабарӣ	Сарватҳо
Барои саноат	Сӯзишворӣ-энергетикий Ашёи хоми металлургӣ Ашёи хоми химияӣ Чангал Об
Барои осоиши инсон	Табиӣ-рекреатсионӣ
Барои кишоварзӣ	Агроклимиӣ Об Замин

Шумо боз қадом намуди таснифоти сарватҳои табииро кунед?

Бо назардошти ин таснифот, сарватҳои табииро ба гурӯҳҳо чудо кунед.

Дар дунё давлатҳое ҳастанд (ба мисли ИМА, Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин), ки қариб бо тамоми навъи сарватҳои табиӣ таъминанд. Ба ин гурӯҳ Ҳиндустон, Бразилия, Австралия ва боз ҷанд давлати дигар (гарчанде бо баъзе навъи сарватҳои табиии ҳуд аз давлатҳои номбурда қафо меистанд, вале онҳоро низ ҳамчун мамлакатҳои бо захираи сарватҳои табиӣ таъминбуда эътироф мекунанд) доҳил мешаванд.

Ҳудуди ба захираҳои табиӣ таъминбуда – ҳудуди табииро меноманд, ки маҷмӯи сарватҳои табиии ин ҳудуд барои коркарди технологӣ имкониятҳои мувоғиқ доранд.



Расми 6. Муҳити географӣ

1. Барои чӣ андоза ва мавқеи географӣ муҳимтарин хусусияти ҳудуди табии маҳсуб меёбанд?

2. Ба хотир биёред, кадом давлатҳо аз ҷиҳати масоҳат бузурганд?

Ҳудуд ҳамчун сарват чӣ гуна тавсиф мешавад?

Муҳимтарин сарват ин ҳудуд ё қаламрави мамлакат мебошад, зоро ки дар он сарватҳои табии мавҷуданд, аҳолӣ зинданғонӣ ва фаъолият мекунад. Ҳар қадаре ки ҳудуд васеъ бошад, он дорои сарватҳои гуногуни табии аст.

Муҳити географӣ қисми табииати рӯйи Замин аст, ки тавасути ҳаёт ва фаъолияти ҳочагидории инсон тафийр ёфта, асоси зиндагӣ ва фаъолияти инсониятро ташкил медиҳад (расми 6). Мағҳуми табиат ва «муҳити географӣ» қариб бо ҳам монанданд. Вале мағҳуми табиат нисбатан васеътар аст. Муҳити географӣ аслан дар натиҷаи фаъолияти бевоситаи инсон дар тӯли ҳазорсолаҳо вучуд дорад, ки дар ин муддат шаҳру корхонаҳо, иншооти гуногун, азхудкунии замин, нақлиёт ва ғайра пайдо шудаанд. Ба таври дигар гӯем, муҳити географӣ ҳамон қисмати табииати кураи Замин мебошад, ки ҷамъияти инсонӣ дар он ҳаёт ва фаъолияти истехсолии ҳудро пайваста идома медиҳад. Он на танҳо муҳити зиндагӣ, балки ягона манбаи зисту зиндагӣ ва маънавиёту тандурустии одамон ба шумор меравад.


Бо вучуди ин, ҳангоми муайян намудани мавқеи муҳити географӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ нуқтаи назари якхела вучуд надорад. Баъзе аз донишмандон мавқеи онро аз ҳадди имкон зиёд, гурӯҳи дигаре онро қариб инкор мекунанд.

Солҳои охир дар баробари мағҳуми муҳити географӣ, боз истилоҳи муҳити зист паҳн шудааст. Муҳити зист муҳити зисту зинданғонӣ ва фаъолияти истехсолию ҳамаҷонибаи ҷамъияти инсонӣ (тაъсири табиию антропогенӣ)-ро дар бар мегирад.

Ҳудуди сермаҳсул (босамар) гуфта чиро дар назар доранд?

Ҳудуди сермаҳсул (босамар) қаламравест, ки шароити табииаш мувофиқ буда, барои фаъолияти ҳочагидории инсон мусоидат мекунад.

Ҳудуди шароити табииаш номувофиқ ҳудудеро меноманд, ки аз сатҳи баҳр дар баландии зиёда аз 2 ҳаз. км ҷойгир буда, ҳарорати миёнаи солонааш аз -2°C паст аст.



Расми 7. Самтҳои асосии истифодаи ҳудуд

Самаранокии ҳудуди мамлакатҳои ҷаҳон, ки масоҳати васеъ доранд.

Мамлакат	Масоҳат ба ҳисоби км^2	Самаранокии ҳудуд	
		млн. км^2	% аз масоҳати умумӣ
Бразилия	8,5	8,0	94
ИМА	9,6	7,9	82
Австралия	7,7	7,7	100
Чин	9,6	6,0	62
Русия	17,1	5,5	32
Канада	10,0	3,4	34
Ҳиндустон	3,3	2,9	88

Таносуби самаранокии масоҳати Австралия ва Бразилияро арзёбӣ намоед. Оё дар ҳақиқат, ҳудуди ин мамлакатҳо босамаранд?

Оид ба самаранокии ҳудуди Тоҷикистон чӣ гуфта метавонед? Чаро чунин аст?

Умуман, дар сайёраи мо давлате вучуд надорад, ки ин ё он наවъи сарвати табиӣ надошта бошад. Ҳангоми кам ва ё набудани ин ё он наවъи захираи табиӣ, ба дигар давлатҳо муроҷиат мекунанд. Бо вучуди дар ҳудуди Ҷопон набудани бисёр навъҳои захираҳои табиӣ, бо истифода аз ашёи хом, сӯзишвории қашонда ва комёбихои илму техника ба дараҷаи ниҳоят баланди пешрафти иқтисодӣ ноил шудааст. Бар хилоғи Ҷопон давлатҳои зиёде низ ҳастанд, ки бо вучуди доштани захираҳои зиёди сарватҳои табиӣ дараҷаи инкишифӣ иҷтимоию иқтисодиашон назаррас нест.

Чунин мешуморанд, ки дар ҳазорсолаи сеюм яке аз самтҳои асосии рушди тамаддун азхудкуни фазо ва сарватҳои Үкёнуси ҷаҳонӣ мебошад. Раванди азхудкуни сарватҳои үкёнус дар сиёсати миллии аксари мамлакатҳои ҷаҳон ва ҷомеаи ҷаҳонӣ таъсири зиёд мерасонад. Оё шумо ба ин ақида розиед? Чаро?

Яке аз роҳҳои истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ – арзёбии (баҳои иқтисодӣ додан ба ҳачму сифату тарзи истифодаи) онҳо мебошад. Сарфи назар аз давлатҳои мутараққӣ, дар аксари мамлакатҳо ба ин масъала диққати ҷиддӣ намедиҳанд, ки он боиси талаф ва истифодаи гайриоқилонаи садҳо ва миллионҳо тонна захираи бебаҳои сарватҳои табиӣ мешавад.

Ҳамин тавр, сарватҳои табиӣ яке аз омилҳои муҳимми инкишофи ҷамъияти инсонӣ мебошанд ва танҳо истифодаи оқилонаи онҳо дар асоси пешрафти комёбихои илму техника боиси пурзӯр гардидан иқтидори иқтисодии ин ё он мамлакат ҳоҳад шуд.

Хулоса, нобаробар ҷойгиршавии сарватҳои табиӣ дар қураи Замин аз як тараф ба ҷараёни таксимоти байналмилалии меҳнат ва муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ имконият медиҳад, аз тарафи дигар ба аксари давлатҳое, ки аз норасоии сарватҳои табиӣ танқисӣ мекашанд, мушкилиҳои иловагӣ зам мекунад. Мамлакатҳо аз ҷиҳати гуногуниӣ, ҳачми истиҳроҷ, коркарди сарватҳои табиӣ аз якдигар фарқ мекунанд. Истифодаи бемайлони сарватҳои табиӣ боиси маҳдуд шудани захираи онҳо гардидааст. Бинобар ин ҷомеаи ҷаҳонӣ роҳҳои азҳуд кардани манбаъҳои алтернативии ашёи хоми маъданӣ ва сарватҳои сӯзишвориро пешкаш кардааст.

Дар хотир доред

Шароити табиӣ. Сарватҳои табиӣ. Иқтидори сарватҳои табиӣ. Муҳити географӣ (фазои географӣ). Ҳудуди сермаҳсул (босамар). Бо сарват таъмин будан.

Савол ва супориш

1. *Бо истифода аз атлас ва ҳарита давлатҳоеро, ки аз аксар намудҳои сарватҳои табиӣ (маъданӣ, ҳок, наботот, ҳайвонот, об ва г.) бой мебошанд, ниишон дуҳед. Мағҳумҳои «ҳудуд» ва «сарватҳои ҳудуд»-ро шарҳ дуҳед.*



2. Ҳудуд аз рӯйи қадом ниишондиҳандаҳо тавсиф дода мешавад? Ҷаро дар ҳаёти ҳамаи мамлакатҳо ин аҳаммият дорад?

3. Қадоме аз давлатҳои дар поён овардашуда қариб пурра бо сарватҳои табиӣ таъминанд:

1) Русия, Чопон, ИМА; 2) ИМА, РАҶ, Бразилия; 3) Русия, Чин, ИМА.

4. Мувофиқа намоед:

- | | | |
|----------|------------|--------------|
| а) нафт; | б) мис; | в) фосфорит. |
| 1) Чили; | 2) Қувайт; | 3) Марокаш. |

5. Қадом мамлакат, ба ақидаи шумо, аз сарватҳои табиӣ бой аст, аммо дар рушди иштисодиёт дастовардҳояши назаррас нестанд?

6. Ҷойгиршиавии сарватҳои табиӣ дар сайёра ба қадом омилҳо вобастагӣ доранд? Оё метавони тасдиқ кард, ки онҳо ба инсон умуман вобастагӣ надоранд?

7. Маълумоти дар нақша овардашударо истифода намуда, чӣ гуна таъмин будани Чин ва ИМА-ро бо ангисит ва маъданни оҳан ҳисоб қунед.

Мамла- кат	Ангишт			Маъданни оҳан		
	За- хира, млрд.т	Истих- роҷ, млн.т.	Таъ- минот, сол	Захира, млрд.т	Истих- роҷ, млн.т.	Таъ- минот, сол
Чин	296	1240		15	224	
ИМА	445	1020		7	63	

8. Таъмини аҳолии Тоҷикистонро бо замини кишиф ҳисоб қунед, агар масоҳати умумии заминҳои кишифшаванд 6,3 ҳаз. га бошад.

§ 7. ЗАХИРАҲОИ МАҶДАНИЙ: ОЁ ОНҲО БАРОИ ОЯНДАИ ИНСОНИЯТ БАСАНДААНД?

Ба ақидаи шумо, захираи ҳозираи сарватҳои ашёи маъданӣ барои наслҳои оянда басандӣ аст? Оё имконияти истифодаи тақрории ашёи маъданӣ вуҷуд дорад?

Канданиҳои фоиданок аз қадимулайём ҳадафи фаъолияти кории инсон буданд. Ин ҳолат дар замони чунин давраҳои таърихии тамаддуни ҷамъияти инсонӣ, мисли асри санг, асри биринҷ, асри фулузот таҷассум ёфтаанд. Дар асрҳои миёна 40


инсон аз қаъри Замин 18 номгүй, асри XVII – 25, асри XVIII – 29, асри XIX – 47, ибтидои асри XX – 54 ва ҳоло зиёда аз 200 навъи гуногуни ашёи маъданиро истифода мебарад. Мувофиқи ҳисоби олимон, инсоният дар тӯли ҳастааш аз қаъри Замин 200 млрд тонна ангишт, 100 млрд тонна нафт, 50 млрд тонна маъданни оҳан, 300 млн тонна маъданни мис, 2 млрд тонна боксид истихроҷ кардааст. Аз ин 50-80% истихроҷ (ғайр аз тилло) ба 40 соли охир рост меояд. Дар айни замон соле аз қаъри Замин зиёда аз 100 млрд тонна навъи гуногуни ашёи минералӣ ва сӯзишворӣ истихроҷ карда мешавад, ки агар онро ба қатораҳо бор кунем, дарозии ин қатораҳо (вагонҳои роҳи оҳан) ба 700 ҳазор километр мерасад ва ин дарозӣ метавонад атрофи хатти экваторро 17 маротиба печонад.

Таҳқиқотҳои геологӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки захираи навъҳои гуногуни кандаҳои фоиданок дар кураи Замин як хел нест.

Захираи ҷаҳонии баъзе намудҳои кандаҳои фоиданок

Намуди кандаҳои фоиданок	Ченак	Захираи умумии геологӣ	Аз он чумла, захираҳои таҳқиқшуда	Истихроҷ дар як сол
Ангишт	млрд тонна	4000	1000	4568 млн тонна
Нафт	млрд тонна	500	190	3,2 млрд тонна
Гази табиӣ	трлн. м ³	400	187	2,4 трл. м ³
Маъданни оҳан	млрд тонна	350	165	527 млн. тонна

Тавре маълум аст, ҷойгиршавии кандаҳои фоиданок дар сатҳи Замин ба қонуниятҳои геологӣ саҳт алоқаманд мебошад. Қишири Замин дорои минералҳои зиёд аст. Аммо мавҷудияти онҳо дар таркиби маъдан вобаста ба ҳусусиятҳои геологӣ гуногун аст. Масалан, дар таркиби маъданҳои кӯҳӣ мавҷудияти оҳан дар баъзе конҳо метавонад то 70% бошад, лекин баъзе металҳои нодиру пароканда чунон кам вомехӯранд, ки ҳачми унсурҳои асосӣ садҳо ва ҳатто ҳазорҳо фоизро ташкил медиҳанд.



Расми 8. Ҳаџми минималлық мөндеудің мөлшәре дар таркиби маъдан, ки истифодада онҳо самаранок мебошаад.

БАРОИ САМАРАНОКИИ ИСТИХРОЧИ КАНДАНИХОИ ФОИДАНОК КОНСЕНТРАТСИЯИ БАЛАНДИ ҮНСУРХОИ ЗАРУЙ ВА ШАРООТИ МУВОФИҚИ ХОБИШИ ОНҲО ЗАРУР АСТ.

Канданиҳои фоиданоки сўзишворӣ

Захираҳои сўзишворӣ пайдоиши таҳнишинӣ дошта, аксар дар қабат ва чойҳои қатшудаи платформаҳои қадима вомехӯранд.

Дар кураи Замин қариб 4000 ҳавзаю кони ангишт вүчуд дорад, ки онҳо дар якъоягӣ 15 дарсади сатҳи хушкиро ташкил мекунанд. Захираҳои калонтарини ангишт дар қисмати шимолии Осиё, Амрикои Шимолӣ ва Аврупо мавҷуданд. Ҳавзаҳои бузургтарини ангишт – дар Русия (6800 млрд тонна), ИМА (3600 млрд тонна), Чин (1500 млрд тонна), Австралия (700 млрд тонна), Канада (550 млрд тонна) ва гайра чойгир шудаанд.

2/3 ҳиссаи захираи нафти муайянгардида дар чаҳон 1/3 ҳиссаи истихрочи он ба мамлакатхое, ки дар соҳили ҳалиҷо чойгир шудаанд, мансуб аст.

Миқдори ҳавзаҳои қашфшудаи нафту газ дар кураи Замин бештар аз 600 ва истихроҷшаванд қариб 460 буда, миқдори умумии конҳои нафт ба 50 ҳазор мерасад. Захираҳои зиёди нафт дар Нимкураи шимолӣ дар қабати чинсхои давраи мезозой воқеанд. Аз рӯйи миқдори ҳавзаҳои бузурги нафт ҳаличи Форс ва ҳавзаҳои газ Сибири Фарбӣ фарқ мекунанд.

Шимолӣ дар қабати чинсхои давраи мезозой воқеанд. Аз рӯйи миқдори ҳавзаҳои бузурги нафт ҳаличи Форс ва ҳавзаҳои газ Сибири Фарбӣ фарқ мекунанд.


Уран, ки барои истеҳсоли энергияи атомӣ зарур аст, дар қураи Замин ба миқдори зиёд паҳн шудааст. Захираҳои таҳқиқшудаи уран қариб 1,5 млн тонна буда, бештар дар Австралия, Канада, ИМА, РАЧ, Нигерия, Бразилия, Намибия ва Русия маълум карда шудаанд.

Соҳтори истифодаи манбаъҳои аввалини сарватҳои энергетикӣ дар ҷаҳон, %

Манбаъҳои энергия	с. 1971	с. 1991	с. 2000	с. 2005	с. 2015
Нафт	47,9	39,2	38,6	38,3	37,2
Ангишт	30,9	29	28,7	28,8	29,1
Гази табии	18,9	22	22,1	22,4	23,5
Неругоҳҳои атомӣ	0,6	7	6,9	6,7	6,1
Неругоҳҳои барқи обӣ ва дигар манбаъҳои барқарор-шаванд	2,2	2,8	3,7	3,8	4,1

Аксар мутахассисон бар он ақидаанд, ки бо назардошти ҳар се категорияи захираҳои сӯзишворӣ (таҳқиқшуда, имкониятдошта, эҳтимолӣ) ангишт барои 400-500 сол, гази табии ва уран барои на зиёда аз 50 сол басанданд.

Ҷойгиршавии захираҳои сӯзишворӣ бо географияи истироҷи онҳо мувоғиқ аст, ҳол он ки баъзе кишварҳо (масалан, ИМА) сарватҳои худро «консерватсия» карда, захираи сарватҳои берун аз кишварро истифода мекунад ва кишварҳои сустинкишофёфта то ҳол имконияти пурра азхудкунии сарватҳои табиии худро надоранд. Аз ҷиҳати истироҷи нафт Арабистони Саудӣ, Русия, ИМА ва газ Русия, ИМА ва Канада дар ҷаҳон пешсафанд.



Расми 9. Захираи маълумшиудаи нафт дар ҷаҳон



Расми 10. Захираи маълумшиудаи газ дар ҷаҳон

Захираҳои маъданӣ

Маъданҳо одатан дар ҳудуди шикастаҳои платформаҳои қадимаи қисмати чиндори кураи Замин пайдо шудаанд. Дар чунин чойҳо маъданҳо баъзан

Захираи аз ҳама зиёди маъданӣ оҳан ба Русия, Бразилия, Австралия, Украина, Чин ва Канада рост меояд.

ба дарозӣ хеле қашол ёфта, минтақаҳои калони маъдандрорро ташкил кардаанд (минтақаҳои маъдании Алпу Ҳимолой, укёнуси Ором ва гайра). Қаламрави ин минтақаҳо заминай ташаккули саноати маъданӣ кӯҳӣ буда, аксар тахассуси ҳочагидории ноҳияҳои алоҳида ва як қатор давлатҳоро муайян мекунанд. Мавҷудияти қанданиҳои фоиданоки маъданӣ омили муҳимми пешрафти иқтисодии ин ё он мамлакат аст. Ҳусусан, маъданӣ оҳан дар ҳаёти гузаштаю ҳозираи инсоният мавқеи бағоят бузург дорад. Ҳавзаҳои калони маъданӣ оҳан дар Русия, ИМА, Чин, Ҳиндустон ва гайра ҷойгиранд. Кофтуковҳои геологӣ солҳои охир захираҳои калони маъданӣ оҳанро дар мамлакатҳои Осиёю Африқо ва Амрико Лотинӣ қашф кардаанд.

Аз металлҳои ранга бештар алюминий паҳн шуда, захираҳои калони ашёи хоми он (боксит, нефелин, алунит ва гайра) дар Фаронса, Италия, Ҳиндустон, ИМА, Африқои Ғарбӣ, давлатҳои ҳавзаи Баҳри Кариб ва Русия воқеанд.

Мамлакатҳои Замбия, Ҷумҳурии Демократии Конго (Зоир), Чили, ИМА, Канада аз захираи мис; ИМА, Канада, Австралия аз рӯҳу сурб; Сингапур, Малайзия, Боливия аз қальяғӣ боянд.

Дар айни замон на ҳамаи мамлакатҳои мутараққӣ микдори кифояи маъданӣ металл доранд ва ҳамеша муҳточи дигар давлатҳо мебошанд. Масалан, Олмон аз кам будани маъданӣ оҳан, Италия мис, Фаронса металлҳои ранга ва Ҷопон аз камбуди захираи саноатии қисми зиёди маъданҳо танқисӣ мекашанд. Аз рӯйи захираю истихроҷи як қатор маъданҳои металлӣ мамлакатҳои рӯбайниншиф мақоми баланд доранд: Габон – манган; Чили, Замбия, Ҷумҳурии Демократии Конго (Зоир), Перу, Мексика – мис; Бразилия, Ҳиндустон – оҳан; Гвинея, Ямайка, Суринам – боксит ва гайра.

Қанданиҳои фоиданоки гайриметаллӣ

Дар ҷаҳони имрӯза аҳаммияти ашёи хоми гайриметаллӣ ба монанди – ашёи хоми химиявӣ (сулфуру фосфоритҳо, намаки

калий), масолехи бинокорӣ ва ашёи хоми техникӣ (алмос, графит ва гайра) низ калон аст. Дараҷаи паҳншавии онҳо дар кураи Замин як хел нест. Масалан, масолехи бинокорӣ қариб дар ҳама ҷо, vale фосфориту сулфур ва графит нисбатан кам вомехӯрад. Чунин ҳолат на танҳо барои барпо кардани саноати истеҳсоли маҳсулоти соҳтмонӣ имконият медиҳад, балки ба таҳассуси ҳочагидории кишварҳо таъсири назаррас мерасонад.

Ҳоло дар кураи Замин конҳои ҳушсифату дастраси сарватҳои зеризаминиӣ хеле кам шудаанд. Чунончи, коркарди босуръати конҳои маъданӣ оҳан дар Лотарингия (Фаронса), Урал (Русия), Кӯлҳои Бузург (ИМА), конҳои мис дар Замбияю Ҷумҳурии демократии Конго (Зоир), фосфорит дар Науру боиси қариб тамомшавии захираҳои он шудааст.

Аз тарафи дигар, микдори ниҳоят зиёди ҷинсҳои кӯҳӣ, ки аз қаъри Замин истиҳроҷ мешаванд, танҳо зиёда аз 20% барои истеҳсоли маҳсулоти тайёр истифода мешаваду ҳалос. Тавассути чунин истифодаи гайриоқилона дар таркиби партовҳо солҳои зиёд садҳо миллиард тонна ҷинсҳои кӯҳӣ ҷамъ шудаанд, ки дар таркибашон миллионҳо тонна металлу дигар партовҳои барои саноати химияю масолехи бинокорӣ зарур маҳфуз мебошанд.

Истифодаи самараноки захираҳои минералӣ ба таври маҷмӯъ истифодаи онҳоро тақозо дорад. Ин маънои онро дорад, ки дар ҷараёни истеҳсолот ашёи хом пурра ба маҳсулоти тайёр табдил мейёбад.

Аксари донишмандон такроран истифодаи захираҳои табииӣ ро тавсия додаанд. Яъне, партовҳои саноатии як соҳа барои соҳаи дигар ашёи муҳим шуда метавонанд. Масалан, ҳангоми коркарди маъдан дар саноати кӯҳӣ аз он партовҳо боқӣ мемонанд, ки онҳо дар назди фабрикаҳои маъдантоzакунӣ ғарамҳои бузургро ташкил медиҳанд. Ин ғарами партовҳо барои саноати масолехи бинокорӣ ашёи муҳим буда, аз он ҳишту шағал, сementу оҳак ва гайра тайёр кардан мумкин аст.

Мамлакатҳои Аврупои Фарӯӣ, ИМА ва Ҷопон дар ҷодаи ба таври маҷмӯъ истифодаи ашёи хом ва партовҳои саноатӣ ба дастовардҳои баланд ноил шудаанд. Онҳо аз чунин партовҳо микдори хеле зиёди металлҳои алюминий, мис, металлҳои рангаю нодир ва гайра истеҳсол мекунанд. Ҳамин тарик, захираҳои минералӣ сарчашмаи муҳимми ашёи хоми гуногун барои

иқтисодиёти ҷаҳон мебошанд. Онҳо дар сайёраи мо вобаста ба соҳти геологиашон нобаробар ҷойгир шудаанд. Қисме аз захираи кандаҳои фоиданок дар натиҷаи истифодаи ғайриоқи-лана ҳароб ва ё тамом шуда истодаанд. Ҳоло комёбии илму техника истифодаи такрории захираи кандаҳои фоиданокро пешкаши инсоният кардааст.

КАНДАҲОИ ФОИДАНОКИ ЗЕРИЗАМИНИИ ҒАЙРИ-МЕТАЛЛӢ ДАР СОҲАҲОИ САНОАТИ ХИМИЯ, СОХТМОН ВА ДИГАР СОҲАҲО БА ТАВРИ ВАСЕӢ ИСТИФОДА БУРДА МЕШАВАНД.

Дар хотир доред

Сарватҳои сӯзишворӣ. Сарватҳои металлӣ. Сарватҳои ғайриметаллӣ.

Савол ва супориш

1. Атлас ва ҳаритаро истифода намуда, қалонтарин ноҳияҳои маъданни ҷаҳонро ёбед. Конҳои кандаҳои фоиданокро дар ин ноҳияҳо мудайян карда, тавсиф дигҳед. Давлатҳои бо сарватҳои минералий таъминбуда ва таъминнабударо ёбед.



2. Бузургтарин конҳои нафт дар ҷаҳон дар куҷо ҷойгир шудаанд:

Ипро
мединам

1. Австралия, Африқои Ҷанубӣ, Осиёи Шарқӣ;
2. Осиё, Амрикои Шимолӣ, Африқои Шимолӣ;
3. Аврупои Farbū, Африқои тропикӣ, Австралия.

3. Бузургтарин конҳои маъданҳои металлӣ дар минтақаҳои маъдандорӣ:

1. Амрикои Ҷанубӣ;
2. Минтақаи уқёнуси Ором;
3. Ҳавзаи баҳри Миёназамин ҷойгир шудаанд?

4. Марказҳои асосии истиҳроҷи фосфорит дар куҷо ҷойгир шудаанд?

- 1) Ҷопон, Чили, ИМА, Канада;
- 2) ИМА, Чин, Марокоаи, Русия;
- 3) Қазоқистон, Бразилия, Австралия, Олмон.

5. Шарҳ дигҳед, ки дар тӯли таърихи инсоният таркиб ва миқёси истифодаи сарватҳои минералий чӣ гуна тагийир ёфтааст?

6. Иқтидори захираҳои минералии Тоҷикистонро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Қадом минтақаҳои он аз захираҳои минералий боянд?

7. Аввалин истихочро инсоният аз кадом наъни маъданни зеризаминӣ сар кард ва чаро?

8. Кадом роҳҳои истифодои партовҳои саноатни маъданни кӯҳӣ ва бартараф кардани хавфи захролудишиавии муҳитро аз ин партовҳо медонед?

9. Сабаб дар чист, ки бисёр давлатҳои захираҳои зиёди сарватҳои зеризаминӣ доранду сатҳи инкишифи иқтисадияшон хеле наст аст?

10. Дар ҳаритаи контурӣ қалонтарин ноҳияҳои қанданиҳои фоиданоки

а) металл, б) гайриметаллӣ, в) сӯзишивориро гузаронед.

11. Таъмин будани аҳолии Тоҷикистонро бо замини кишт ҳисоб қунед, агар масоҳати умумии заминҳои киштишаванд га бошад.

Ипро
метавонам



§ 8. ЗАХИРАҲОИ ЗАМИН: ДУ РАВАНДИ МУҚОБИЛ

Фонди замини ҷаҳон гуфта шумо чиро мефаҳмад? Соҳти он чӣ гуна аст? Сабаби нобаробар тақсимишавии заминҳои ҳосилхези кураи Замин дар чист? Заминҳои кишоварзӣ чӣ гуна тағйир мейбанд? Кадом роҳҳои пешгирии талафи заминҳои ҳосилхез вучӯд доранд?

Қариб нисфи заминҳои корами ҷаҳон ба шаш давлат – Русия, ИМА, Ҳиндустон, Чин, Канада ва Бразилия рост меояд.

Замин яке аз захираҳои муҳимми табиат ва манбаи ҳаёт мебошад. Сатҳи хушкӣ 29% қабати болоии Заминро ишғол мекунад. Миқдори умумии захираи замини ҷаҳонӣ ба 13, 4 млрд

га баробар аст, vale на ҳама қисматҳои он барои истифода му-вофиқ аст. Заминҳои киштшаванда қимати зиёд дошта, 88 дар-сади маҳсулоти истеъмолии одамонро медиҳанд. Заминҳои ки-шоварзӣ 13% аз ҳаҷми умумии масоҳати Русия, дар Бразилия – 29%, Чин – 43%, ИМА – 51%, Фаронса ва Ҳиндустон зиёда аз 60%-ро ташкил медиҳанд. Танҳо ин нишондиҳанда дар бай-ни мамлакатҳои калонмасоҳат дар Канада кам аст, ки ҳамагӣ 8%-ро ташкил медиҳад. Заминҳои киштшаванда аз 25 то 32 млн. km^2 -ро ишғол карда, бокимондаро кӯҳу яхбандиҳои доимӣ, биё-бону пиряҳҳо ва ботлоқу бешаҳои қасногузар дар бар мегиранд. Фазои калони кӯтбӣ дар Гренландия ва шимоли Русияю Канада, Аляска, биёбони Саҳрои Кабир, биёбонҳои Австралия ва гай-ра барои кишту кор мувофиқ нестанд. Миллионҳо гектар замин дар зери маҳалҳои аҳолинишини шаҳру дехот, роҳҳои нақлиёт, хатти барқ, обанбору заминҳои ҳарбӣ ва дигар иншоот банд ме-бошанд.

Заминҳои киштшаванда асосан дар минтақаи беша, бе-шадашт ва дашти кураи Замин паҳн шудаанд. Аҳаммияти заминҳои ҷароғоҳу марғзор низ кам набуда, онҳо бештар аз 10 дарсади талаботи ба ҳӯрокворӣ доштаи инсониятро таъмин мекунанд.

Замини киштшавандай ҷаҳон бештар дар нимқураи шимолӣ – қисми фарбию шарқии Аврупо, ҷануби Сибир, қисми шарқӣ, ши-молу шарқӣ ва ҷануби Осиё, ҳамвориҳои Канада ва ИМА паҳн шудаанд.

Таркиби миқдори умумии Замин доимӣ нест. Айни замон дар истифодай замин ду ҳолати бо ҳам мухолиф ба назар мерасад. Аз як тараф, дар тӯли ҳазорсолаҳо инсоният баҳри зиёдкуни майдо-ни кишт мубориза мебарад.

Захираи фонди замин дар ҷаҳон

Қитъаҳо	Фонди замин	Заминҳои ҳочагии кишоварзӣ, киштзор	Марғзору ҷароғоҳ	Беша	Заминҳои дигар
Ҷаҳон	100	100	100	100	100
Аврупо	20	27	16	10	16
Амрикои Шимолӣ	15	15	10	20	14

Амрикои Чанубӣ	15	8	17	22	9
Осиё	25	32	18	27	34
Африқо	19	15	24	17	22
Австралия ва Океания	6	3	15	4	5

Танҳо дар давоми асри XX майдони кишт ду баробар афзуд. Дар ин давра миқёси васеи замини навкорам ба ҳиссаи собиқ Итиҳоди Шӯравӣ, ИМА, Канада, Чин ва Бразилия рост меояд.

Майдон ва соҳтори фонди замини ҷаҳонӣ:

– замини киштшаванд; – марғзор ва ҷароғоҳ; – беша ва буттазорҳо; – шаҳру дехот ва саноату нақлиёт; – заминҳои камҳосилу беҳосил (ботлоқ, биёбон, пиряҳҳо ва гайра).



Расми 11. Заминҳои кишоварзӣ


Давлатҳои хурди камзамин, вале сераҳолӣ (Ҷопон, Нидерландия ва гайра) минтақаҳои назди соҳили баҳрҳоро ишғол намудаанд. Дар Нидерландия тӯли садсолаҳо ба воситаи обанду дарғот 1/3 қисми масоҳати мамлакатро аз ҳисоби баҳр васеъ карданд.

Аз тарафи дигар, ҳоло ҳаробшавии Замин ва аз доираи истеҳсолоти кишоварзӣ баромадани он ҳодисаи доимӣ шудааст.

Дар натиҷаи ботлоқшавиу афзоиши шӯразамин низ соле то 1,5 млн. га замини сайёраи мо аз истифода берун мемонад. Афзоиши аҳолӣ ва аз ин ҳисоб зиёд шудани соҳтмону нақлиёт ва шаҳрҳо боиси кам шудани майдони замини кишоварзӣ шуда истодааст. Агар солҳои 70-ум ба ҳар сари аҳолии кураи Замин 0,45 га замини кишт ва дар аввали солҳои 90-ум 0,28 га рост меомад, пас ҳоло он ба 0,20 га расидааст.

Ҳисоб карда шудааст, ки айни замон дар натиҷаи эрозия (фарсоиши замин) соле 6-7 млн. га замин талаф мешавад.

Яке аз ҳодисаҳои хавфноки сайёраи мо ин таҳдиҳи биёбоншавии заминҳои кишоварзӣ мебошад. Ҳисоб карда шудааст, ки дар натиҷаи даҳолати антропогенӣ биёбоншавӣ зиёда аз 900 млн. га заминро фаро гирифтааст. Ба 3 млрд. га замин биёбоншавӣ таҳдид дорад. Дар 30 соли оянда ин ҳодиса метавонад ба тариқи илова боз майдони баробари ними Аврупои Фарбиро фаро гирад. Ҳусусан, биёбоншавӣ ба тариқи хеле васеъ дар қитъаи Осиё, Африқо, Амрикои Шимолию Ҷанубӣ ва Австралия авҷ гирифтааст. Дар ҳудуди чунин майдонҳо бештар аз 80 млн нафар умр ба сар мебаранд. Яке аз сабабҳои асосии биёбоншавӣ ин аз ҳад зиёд истифода кардани заминҳои кишоварзӣ, коркарди нодурусти замин, несткунии ҷангалзор ва аз меъёр зиёд истифодай ҷароғоҳ мебошад. Барои пешгирии ин ҳодисаи хавфнок ва барқарор намудани майдони замин маблағи зиёд ва муҳлати дурудароз лозим меояд.



Расми 12. Майдони заминҳои киҷит ба сари аҳолӣ (га)

Мубориза барои нигоҳ доштани захираи заминии дунё яке аз вазифаҳои муҳимтарини инсоният аст. Ин талаб мекунад, ки

талафи заминҳои ҳосилхез пешгирӣ карда шуда, шаклҳои беҳтарини инкишофи кишоварзӣ ва маданияти зироаткорӣ равнак дода шавад. Ҳусусан, дар шароити ҳозира азнавбарқароркунии (рекултиватсия) қабати хок дар заминҳои истихроҷи қанданиҳои фоиданок ва корҳои соҳтмонӣ аҳаммияти қалон пайдо намудааст.



Ба ақидаи шумо, қадом омилҳо боиси корношоям шудани замин шудаанд? Махдӯд гардиданӣ майдони заминҳои кишиф ба чӣ вобаста аст?

Дар хотиридоре

Заминҳои кишоварзӣ. Зироаткорӣ ва ҷароғоҳҳо. Корношоям гардиданӣ замин.

Савол ва супориши

1. Ҳаритаи хокҳои ҷаҳонро бодиққат омӯзед. Бифаҳмо-нед, ки қадом давлатҳо хокҳои ҳосилхези сиёҳзамиҳ ва лёсӣ (хокаҳое, ки дар натиҷаи вазии бод ба вуҷуд омадаанд) доранд.

2. Оид ба олами хокҳои Тоҷикистон чиро медонед? Оё дар Тоҷикистон намуди хоки сиёҳзамиҳ вуҷуд дорад? Ҳа ё не, фаҳ-монед.



3. Ба сари ҳар нафар аҳолӣ нисбатан бо замин таъмин аст:

- 1) Ҳиндустон; 2) Аргентина; 3) Австралия.

Ипро
медонам

4. Ҳаҷми майдони заминҳои кишиф дар ҷаҳон ба сари аҳолӣ –

- 1) кам шудааст; 2) тағиیر наёфтааст; 3) зиёд мешавад.

5. Мағҳумҳои зеринро фаҳмонда, маънояшионро шарҳ дигаред: «захираи замин», «олами хок», «заминҳои кишоварзӣ».

6. Миқдори умумии замини кишифшавандай ҷаҳон чӣ қадар аст ва майдони он дар қадом минтақаҳо бештар аст?

7. Дар тӯли солҳои охир чӣ қадар майдони заминҳои кишоварзӣ талаф ёфтаанд?

8. Биёбоншавӣ чӣ маънидорад ва дар қадом қисматҳои қу-раи Замин паҳн шудааст?

9. Сабаби нобаробар тақсимиавии заминҳои ҳосилхези кураи Замин дар чист?

10. Сабаби дар сайёраи мо зиёдшавии майдони ботлоқу шӯразамин дар чист?

11. Кадом роҳҳои пешгирии талафи заминҳои ҳосилхез вуҷуд доранд?

12. Оё саросар кишт намудани тамоми заминҳои кураи Замин зарур аст?

13. Магар гайр аз зиёд намудани майдони кишт боз дигар роҳҳои афзун кардани захираи ҳӯрокворӣ вуҷуд надорад?

Ипро
метавонам

ДАР НАТИЧАИ ТАЛАФЁБИИ ЗАМИНҲОИ КИШТ ДАР ҶАҲОН, МАЙДОНИ ОНҲО КАМ МЕШАВАД, АММО АЗ ҲИСОБИ ЗАМИНҲОИ БАРҚАРОРКАРДАШУДА, АЗХУД НАМУДАНИ ЗАМИНҲОИ НАВ, ЗАМИНҲОИ СОҲИЛИ БАҲР МАЙДОНИ ОНҲО МЕТАВОНАД ВАСЕЪ ШАВАД.



§ 9. ЗАХИРАҲОИ ОБ: ПРОБЛЕМАИ ОБИ НЎШОКӢ ДАР САЙЁРА

Дар кураи Замин чӣ миқдор об ҳаст? Сабаби дар асри XX зиёд шудани талабот ба оби нўшокӣ дар ҷаҳон ба чӣ вобаста аст? Захираи обҳои нўшокӣ басандар аст? Оё имконияти пешгирии нарасидани оби нўшокӣ дар сайёраи мо мавҷуд аст?

Майдони сатҳи Замин, ки об ишғол намудааст, 361,2 млн. км²-ро ташкил медиҳад. Ин танҳо майдони ишғолнамудаи уқёнус ва баҳрҳо аст, ғайр аз ин 16,3 млн. км² бо пиряҳҳо пӯшида шудааст

(11% майдони сатҳи хушкӣ), кӯлу дарёҳо 2,3 млн. km^2 (1,7%) ва қарид 3 млн. km^2 ботлоқзорҳо мебошанд. Ҳамин тарик, гидросфера 380 млн. km^2 сатҳи Заминоро ишғол намудааст, ки 75%-и масоҳати онро ташкил медиҳад. Бо шарофати гардиши доимии об дар табиат, он сарвати барқароршаванда мебошад.

Об дар қураи Замин чӣ гуна пахн шудааст?

Қисми зиёди захираҳои об дар Уқёнуси ҷаҳонӣ маскан гирифтааст, вале таркиби он сермаҳдул буда, барои нӯшокӣ ва корҳои технологӣ мувоғиқ нест. Ҳаҷми Уқёнуси ҷаҳонӣ 1338 млн. km^3 ва ё 96,5 дарсади тамоми обҳои қураи Заминоро ташкил медиҳад. Майдони умумии уқёнусу баҳрҳо нисбат ба қаламрави хушкӣ 2,5 баробар зиёд буда, он аз 1/4 ҳиссаи қураи Заминоро бо гафсии 4 метр пӯшонидааст. Ба яҳҳои Арктикаю Антарктида 24 млн. km^3 ёни 65%-и ҳамаи оби нӯшокии Замин рост меояд.

Объектҳои обӣ	Ҳаҷми об, ҳаз. km^2	Ҳиссаи он аз ҳаҷми умумии об, %
Кӯлҳои обашон ширин	91	0,007
Кӯлҳои обашон шӯр ва баҳрҳои дохилӣ	85	0,006
Дарёҳо	2	0,0002
Обанборҳо	6	0,0004
Ботлоқзор	11	0,0008
Обҳои зеризаминӣ	23 400	1,69
Яҳҳои зеризаминӣ	300	0,022
Пиряҳҳо ва барфҳои доимӣ	25 800	1,86
Уқёнуси ҷаҳонӣ	1 338 000	96,4


Расми 13. Тақсимишавии об дар гидросфера

Захираи оби нӯшокӣ маҳдуд буда, ҳамагӣ 2,5 дарсади ҳаҷми умумии гидросфераро ташкил медиҳад. Манбаи асосии захираи оби нӯшокӣ кӯлу обанборҳо, дарёҳо ва қисман обҳои зеризаминӣ мебошанд. Оби пиряҳҳо, барфҳои доимӣ, яҳбандиҳои зеризаминӣ манбаи оби нӯшокӣ ба шумор мераванд, вале дастрасӣ ба онҳо хеле мушкил аст. Маҳз пиряҳҳо 85% ҳаҷми умумии оби нӯшокиро ташкил мекунанд.

Захираи дастраси оби нүшокӣ дар сатҳи Замин нобаробар тақсим шудааст. Масалан, агар дар Африқо факат 10 дарсади аҳолӣ ба таври доимӣ бо об таъмин бошад, пас дар Аврупо бештар аз 95 дарсад аст. Чунин фарқи таъмини об дар қитъаю мамлакатҳо пеш аз ҳама ба омилҳои иқлими, сатҳи рельефу ҷойгиршавии маҳал вобастагӣ аст.

Аз ҷиҳати мавҷудияти манбаъҳои бештари оби нүшокӣ ба як воҳиди масоҳат дар ҷои аввал Амрикои Ҷанубӣ, пас Аврупо, Осиё, Амрикои Шимолӣ, Африқо ва дар охир Австралия мебошанд. Талабот ба оби нүшокӣ сол то сол дар сайёраи мо зиёд мешавад ва дар соли 2003 зиёда аз 4 ҳазор km^3 -ро ташкил намуд. Қисми асосии сарфи об ба ҳоҷагии кишоварзӣ, ки аксар барои обёри ҳарҷ мекунад ва сипас ба соҳаҳои саноату ҳоҷагии коммуналӣ рост меояд.

Ҳоло ҳар шаҳрванди мамлакатҳои мутараққӣ дар як шабонарӯз аз 300 то 400 литр об сарф мекунад. Ҳол он ки дар замонҳои қадим истеъмоли шабонарӯзии об ба ҳар кас 12-18 литр рост меомад. Ин нишондиҳанда дар асри XIX ба 40-60 литр ва дар айни замон танҳо шаҳрванди Ню-Йорк дар як шабонарӯз 1045 литр, шаҳрванди Париж – 500 литр об сарф мекунанд. Олимон муқаррар кардаанд, ки барои тандурустии инсон дар як шабонарӯз 2 литр об қифоя аст.



Расми 14. Афзоии талабот ба об дар сайёра ба сарпи аҳолӣ дар як сол (m^3). Накшаро таҳдил қунед.

Дар аксар миңтақаҳои камоби ҷаҳон (Саҳрои Кабир, Австралия, Осиёи Марказӣ ва гайра) солҳои охир захираҳои зиёди обҳои зеризамини муйайян карда шудааст, ки барои баъзе кишварҳо ин перспективаи навро кушод. Аммо гардиши обҳои зеризамини ниҳоят суст буда, дар қабатҳои ниҳоят чукури қишири замин ҷойгир шудаанду дар таркибашон намакҳои зиёд мавҷуд аст. Аз ин сабаб аксари онҳо барои обёрии заминҳо ва нӯшидан номуво-фиқанд.

ДАСТРАСӢ БА ОБИ НӮШОҚӢ БА ИНСОНИЯТ ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗАИ РУШДИ ҚУВВАҲОИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДА ОН ҚАДАР ЗИЁД НЕСТ.

Истифодаи об дар ҷаҳон

Дар ибтидои асри XXI дар соҳаҳои гуногуни хочагӣ соле то 4 млрд м³ об истифода мешавад. Аз ин сабаб талабот ба оби нӯшокӣ меафзояд (расми 14). Ҳамзамон дар натиҷаи истифода захираи онҳо кам шуда, таркибашон бо партовҳо олуда мегардад, ки боиси паст шудани сифати онҳо мешавад. Мувоғики маълумоти ТБТ (Ташкилоти байналмилалии тандурустӣ) ҳар рӯз дар ҷаҳон зиёда аз 1 млрд нафар мунтазам обҳоеро менӯшанд, ки ба талаботи санитарию гигиенӣ ҷавобгӯй нестанд ва боиси сар задани аз 3/4 ҳиссаи бемориҳои гуногун ва 1/3 ҳиссаи ҳодисаҳои фавти одамон мешавад. Ҳоло дар қитъаи Осиё зиёда аз 1 млрд, дар Африқо 350 млн ва дар Амрикои Лотинӣ бештар аз 100 млн одам аз оби тозаи нӯшокӣ махрум мебошанд. Аз ин рӯ, дар Африқо бештар аз 80 дарсади бемориҳо ба сифати пасти об ба буд будани шароити санитарию гигиенӣ ва набудани иншооти обтозакунӣ алоқаманд мебошанд. Қисми зиёди иншооти обтозакунӣ дар аксари давлатҳои ҷаҳон такмил наёфтаанд, ки он боиси ба микдори зиёд ба обҳои чӯю дарёҳо якҷояшавии омехтаҳои файриорганикӣ (азот, фосфор, калий, намакҳои заҳрноки металлҳои вазнин ва гайра) мегардад.

Аз ин хотир, СММ бо пешниҳоди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон соли 2003-ро «Соли байналмилалии оби тоза», солҳои 2005-2015-ро даҳсолаи байналмилалии амал «Об – барои ҳаёт», соли 2014-ро соли «Ҳамкорӣ оид ба истифодаи об» ва солҳои 2018-2028-ро Даҳсолаи байналмилалии амал «Об – барои рушди устувор» эълон кард.

Дар ҷаҳон истифодабарандагони асосии об соҳаҳои кишоварзӣ (пеш аз ҳама заминдории обёришаванда), саноат ва ҳоҷаҳои хизмати майшӣ-коммуналӣ мебошанд.

Кишоварзӣ на танҳо қалонтарин истифодабарандай об, балки соҳаи маҳсуси истифодабарандай об маҳсуб меёбад, ки қариб 80% ҳаҷми умумии оби истифодашуда ба ин соҳа рост меояд.

Дар саноат низ ҳаҷми истифодаи об рӯз аз рӯз меафзояд ва яке аз асоситарин ифлоскунандай оби нӯшокӣ маҳсуб меёбад. Масалан, барои истехсоли 1 т пӯлод 15-20 т об, селюлоза – 400-500 т, нахҷои синтетикӣ – 500 т, матоъҳои пахтагӣ – 300-1100 т лозим аст.

Вобаста ба афзоиш ёфтани аҳолии шаҳр, миқёси истифодаи об дар соҳаи хизмати майшӣ-коммуналӣ меафзояд.

Роҳҳои беҳтарини пешгирӣ намудани ифлосшавӣ ва сарфай оби нӯшокӣ ин кам намудани ҳароҷоти об дар соҳаҳои истехсолоти металлургӣ, химиявӣ, ҳоҷагии коммуналӣ ва обёрии заминҳои шолӣ ва пахта мебошад. Захираҳои обро бо роҳи истифодаи такрорӣ низ сарфа кардан мумкин аст. Яъне, оби дар ҷараёни технологӣ ва коммуналӣ истифодашударо тоза карда, такроран ба ҳамон мақсад кор фармудан мумкин аст.

Барои истифодаи оби нӯшокӣ дар бисёр давлатҳои ҷаҳон, аз ҷумла дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ҷанд нақшаҳои азими ба воситаи канал ба ноҳияҳои камоб овардани об дар назар дошта шуда буд. Вале бо сабаби оқибатҳои экологӣ бештари ин нақшаҳо амалӣ нашуданд. Дар давлатҳои атрофи ҳаличи Форс, назди баҳри Миёназамин, Туркманистон, ҷанубии ИМА, Ҷопон ва ҷазираҳои баҳри Кариб қайҳо боз аз оби баҳр барои нӯшидан истифода мекунанд. Ҳусусан, давлати Қувайт яке аз истехсолкунандай асосии чунин обҳо мебошад. Оби нӯшокӣ аллакай дар бозори тиҷорат мавқеъ пайдо кардааст. Айни замон як қатор нақшаҳои қалони аз соҳилҳои Антарктида ба минтақаҳои беоб қашонидани айсбергҳо дар назар аст.

Захираҳои гидроэнергетикиӣ

Обро бештар ҳамчун манбаи муҳимми истехсоли неруи барқ истифода мебаранд. Ҳоло иқтидори ҷаҳонии захираи он ба 10 трлн. кВт-соат баҳо дода мешавад, ки қисми зиёди он ба ҳиссаи 6 мамлакат: Русия, Ҷин, ИМА, Конго, Канада ва Бразилия рост меояд.

Захираҳои гидроэнергетикӣ дар минтақаҳои ҷаҳон ҷунин ҷойгир шудаанд: Осиё (бидуни давлатҳои ИДМ) – 27,3%, Амрикои Лотинӣ – 19,4%, Африқо – 16,4%, Амрикои Шимолӣ – 16,4%, мамлакатҳои аъзои ИДМ – 27,3%, Аврупо – 7,3%, Австралия ва Океания 2%. Азхудкунӣ бошад аз ҳама бештар дар Аврупо (70%) ва Амрикои Шимолӣ (38%) диде мешавад. Иқтидори гидроэнергетикии Тоҷикистон 527 млрд кВт соат ё 4% аз ҳаҷми умумии иқтидори гидроэнергетикии ҷаҳонро ташкил медиҳад.

АЗ ҲАМА БЕШТАР ИҚТИДОРИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКӢ ДАР ҶАҲОН БА ОСИЁ ВА АМРИКОИ ЛОТИНӢ ВА АЗХУДКУНИИ ОНҲО БА АВРУПОИ ФАРӢ ВА АМРИКОИ ШИМОЛӢ РОСТ МЕОЯД.

Дар хотир доред

Истифодаи об. Норасоии оби нӯшокӣ. Истифодаи оби баҳрҳо барои нӯшидан. Кашонидани яҳҳои шинокунанда (айсбергҳо). Иқтидори гидроэнергетикӣ.

Савол ва супориш

1. Дар кураи Замин ноҳияҳое мавҷуданд, ки ё аз беобӣ танқисӣ мекашанд ё ин ки захираи зиёди об доранд. Бо ёрии ҳаритаи иқлими ҷишион дӯхед, ки онҳо дар кучо ҷойгиранд. Дар ҳаёти одамон чӣ гуна нақш доранд?



2. Роҳи асосии ҳалли проблемаи оби нӯшокӣ дар чист?

- 1) кашонидани кӯҳҳои яҳӣ (айсбергҳо);
- 2) сарфа намудани об дар истеҳсолот ва соҳаҳои майӣ;
- 3) обтаъминкуни гардишиҳанда ё сарбаста;
- 4) аз як ҳавза ба ҳавза дигар гардонидани обҳо.

3. Ҳаҷми оби нӯшокӣ аз захираи умумии об дар ҷаҳон ҷанд фоизро дар бар мегирад:

- 1) камтар аз 3%; 2) 30%; 3) 75%.

4. Таъмин будани мамлакат ё минтақа бо оби нӯшокӣ чӣ гуна тавзех дода мешавад?

Инро
меноман

5. Норасоии оби нӯшокӣ на танҳо минтақаҳои камоб, инчунин минтақаҳои аз захираҳои об бойро низ таҳдид мекунад. Сабаб чист?

6. Проблемаи оби нӯшокӣ то чӣ андоза барои –

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| a) ҷаҳон; | b) Душанбе; |
| б) Африқои тропикӣ; | г) Хуҷанд; |
| д) маҳалли зисти шумо актуалий аст? | |

Инро
метавонам

7. Сабаби қисми зиёди сатҳи кураи Заминро ишғол карданӣ оби баҳру уқёнусҷо дар чист?

8. Нобаробар тақсимишавии оби нӯшокӣ дар минтақаҳои кураи Замин ба чӣ вобаста аст?

9. Аз чӣ сабаб талабот ба оби нӯшокӣ сол то сол зиёд мешиавад?

10. Ифлосишиавии манбаъҳои об дар қадом давлатҳо бештар ба назар мерасад?



§ 10. ЗАХИРАИ ҶАНГАЛ ВА ҲИФЗИ ОН

Ҷангалзор дар ҳаёти инсон чӣ аҳаммият дорад? Қадом қисмҳои серҷангали ноҳияҳои кураи Заминро медонед? Камишиавии майдони ҷангалзор боиси авҷ гирифтани қадом ҳодисаҳои ноҳуш дар табиат мешавад?

Захира ва ҷойгиришавии ҷангалзор

Захираҳои ҷангал ва бешазор дар ҳаёти табиат ва инсон аҳаммияти бафоят бузург доранд. Онҳо пайдарҳам микдори оксигенро афзун намуда, танзими обҳои зери заминиро нигоҳ дошта, вайроншавии қабати хокро пешгирӣ менамоянд. Нестшавии ҷангалзор боиси пастшавии сатҳи обҳои зеризаминиӣ, камшавии оби кӯлу дарёҳо ва хушкшавии қабати хок мешавад. Муддати ҷангалин аср боз ҷангалзор сарчашмаи масолеҳи соҳтмонию сӯзишворӣ буда, яке аз ашёи муҳими соҳаҳои саноати химияю селлюлоза ва истеҳсоли коғазу спирт ба шумор меравад. Умуман, аз чӯб бештар аз 200 номгӯйи

Захираи ҷангали ҷаҳон – маҷмӯи масоҳати заминро, ки бо ҷангалзор пӯшида шудааст, дар бар мегирад.

махсулот истеҳсол карда мешавад. Ҳисоб карда шудааст, ки ҳар инсон дар давоми умр тақрибан 200 дараҳтро (барои соҳтмон, мебел, когаз, дафтар, гӯгирд, бозича барои қӯдакон ва ғайра) истифода мебарад. Фақат ба хотири истеҳсоли гӯгирд соле 1,5 млн. м³ дараҳт бурида мешавад. Майдони умумии бешазор 5,1 млрд га ё 30 дарсади сатҳи хушкӣ заминро ишғол намуда, он анбӯҳи бузурги гази карбонро фурӯ мебарад. Ҳеч як экосистемаи Замин аз рӯйи маҳсулнокии биологӣ ба ҷангалзор баробар шуда наметавонад. Як гектар ҷангалзори санавбар (сосна) дар як сол 30 тонна ва ҷангали дараҳтони шамшод (бук) қобилияти фурӯ бурданӣ 68 тонна ҷангро доранд.

Аксари майдони ҷангалзор дар Осиё ва камтар дар Австралия воқеанд. Вале анбӯҳи бешазор дар Амрикои Ҷанубӣ сатҳи хеле зиёдро ишғол кардааст.

Ҳангоми баҳои иқтисодӣ додан ба ҷангалзор, нишондиҳандай захираҳои он аҳаммияти аввалиндарава пайдо мекунад. Аз рӯйи ин нишондиҳандо қитъаи Осиё, Амрикои Ҷанубию Шимолӣ ва дар байни давлатҳои ҷаҳон – Русия, Канада, Бразилия ва ИМА дар мадди аввал меистанд. Баробари мамлакатҳои камҷангал боз давлатҳои вомехӯранд, ки умуман ҳудуди онҳо аз ҷангал холист (Қатар, Баҳрайн, Лубнон ва ғайра).

Майдоне, ки бо ҷангалзор пӯшида шудааст, ин ҳаҷми майдон аз масоҳати умумии мамлакат, минтақа, материк мебошад.

Захираи ҷангали ҷаҳон

Минтақаҳо	Майдони ҷангалзор		Майдони аз масоҳати умумӣ, ки бо ҷангалзор пӯшида шуда, млн. га	Ҷангалзор %	Захираи ҷўб	
	млрд. м ³	%			млн. га	%
Аврупо (бе давлатҳои ИДМ)	195	3,7	150	27	19	5,0
Осиё (бе давлатҳои ИДМ)	660	12,9	500	19	55	14,3
ИДМ	940	18,4	755	35	84	21,9
Африко	1140	22,2	545	18	56	14,6
Амрикои Шимолӣ	750	14,7	455	25	53	13,8
Амрикои Лотинӣ	1260	24,5	970	48	110	28,6

Австралия ва Океания	180	3,6	70	9	7	1,8
Ҳамаи ҷаҳон	5125	100	3445	27	384	100,0

Истифодаи ҷангалзор

Дар дунё дар як сол қариб 4 млрд. м³ дарахт бурида мешавад. Дар як қисм давлатҳо ҷангалро ба таври ваҳшиёна бурида, дарахтони нодир дар ҳолати нестшавӣ қарор доранд. Қарип аз нисф зиёди чӯби буридашуда дар дунё ба сифати сӯзишворӣ истифода мешаванд, ки аксари ин ба мамлакатҳои тропикӣ ва экватории Осиё, Африқо ва Амрикои Лотинӣ рост меоянд. Масалан, Ҷопон ҷангалзори худро консерватсия карда, талаботашро аз ҳисоби воридоти чӯб аз кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ таъмин мекунад.

Солҳои охир миёси коркарди химиявӣ ва химияю коркарди механики чӯб хеле васеъ шудааст. Истеҳсоли фанер, селюлоза, когаз ва картон босуръат меафзояд. Аммо истеҳсолот дар ин самт дар кишварҳои дунё фарқ мекунад. Агар дар кишварҳои мутаракқӣ аз 1000 м³ чӯб то 200 т когазу картон истеҳсол кунанд, ин нишондиҳанда дар Африқо танҳо 13 тоннаро ташкил менамояд.

Ҷангалзор манбаи ашёи хоми саноати ҳӯрокворӣ, сабук, дорусозӣ, атриёт мебошад. Дар мамлакатҳои Аврупои Ғарбӣ ҳиссаи афзоиши майдони ҷангалзор нисбат ба ҳаҷми буриши он зиёд аст. Дар Британияи Кабир 7% дар ибтидои асри XX ва то 20% дар охири он дар натиҷаи шинондани дарахт майдони ҷангалзор васеъ шудааст.




Расми 15. Даҳ мамлакате, ки аз ҷиҳати майдони ҷангалзор дар ҷаҳон дар ҷойи аввал меистанд



Расми 16. Буриданни ҷангалзори Амазония

Боигарии муҳимми кураи Замин бешаҳои намноки ҳамешасабзи тропикӣ мебошанд, ки аксар дар нимкураи ҷанубӣ ҷойгир шуда, дар афзоиши ҳаёти органикии сайёраи мо саҳми бағоят бузург доранд. Аз ҷиҳати географӣ онҳо асосан дар Амрикои Марказию Ҷанубӣ, Африқои экваториалий, инчунин дар ҳудуди Ҳиндустону Шри-Ланка, Малайзия, Индонезия, ҷазираҳои Океания ва гайра паҳн шудаанд. Бешазори намноки тропикӣ майдони бештар аз 1 млрд. га-ро дар бар мегирад. Ҳоло дар Амрикои Лотинио Осиё қариб 40 дарсад ва дар қитъаи Африқо зиёда аз 50 дарсади майдони чунин бешазорҳо нобуд карда шудаанд.

Ба қавли олимон, то миёнаи асри XXI таҳдиҳи нестшавии ин бешазорҳо вучуд дорад. Камшавӣ ва нобудшавии майдони бешазор дар сайёраи мо боиси авҷгирии шусташавии (эрозия) ҳоки сатҳи Замин ва камшавии захираи оксиген дар атмосфера мешавад. Ҳол он ки тайи 200 соли охир майдони ҷангалзори қураи Замин ҳадди ақал ду баробар кам шудааст. Ҳар сол дар дунё 125 ҳазор км^2 ҷангалзор нобуд карда мешавад, ки ин ба масоҳати Австрия ва Швейцария (дар якҷоягӣ) баробар аст.



Расми 17. Паҳнишавии захираи ҷангали сайёра

Яке аз сабабҳои асосии буриданӣ ҷангал васеъкуни майдони кишт ва истифодаи он барои соҳаҳои саноат мебошад. Қисми зиёди дараҳтонро инчунин барои гузаронидани ҳатҳои алоқа, хусусан роҳҳои автомобилию роҳи оҳан мебуранд. Масалан, шоҳроҳи трансамазонкаи Амрикои Ҷанубӣ аз миёни бешаҳои тропикӣ ва роҳи васеи автомобилии Ҳуресон аз миёни анбӯҳи ҷангали Мозандарон гузаронида шудаанд. Одатан қад-қади чунин роҳҳо маҳалҳои аҳолинишин пайдо шуда, бо мурури замон ба дохили ҷангалзор васеъ мешаванд.

Бешазор бо якҷоягии дигар набототу ҳайвонот биомассаи Замиро ташкил медиҳанд. Дар айни замон 98 дарсад тамоми биомасса ба ҳиссаи олами наботот ва қариб 2 дарсад ба ҳиссаи олами ҳайвонот рост меояд. Ҳамин тавр, бояд инсон муносибати худро ба ҷангалзори сайёра дигар кунад, зоро он як амали зинда мондани табиат ва зебоии он мебошад.

ТАҲДИДИ АСОСИИ ЗАХИРАИ ҔАНГАЛ ДАР ҔАҲОН НОБУДШАВИИ МАЙДОНИ ВАСЕИ ҔАНГАЛЗОР ДАР НАТИЧАИ ФАЪОЛИЯТИ ИНСОН МЕБОШАД, КИ БЕШТАР БА МИНТАҚАИ ҔАНУБӢ ХОС АСТ.

Дар хотир доред

Захираи ҷангал. Ҕангалзор. Маҳсулнокии ҷангалзорҳо. Минтақаи шимолии ҷангалзори кураи Замин. Минтақаи ҷанубии ҷангалзори кураи Замин. Истифодаи ҷангал. Барқароркунии ҷангалзор.

Савол ва супориш

1. *Бо ёрии ҳарита ва атлас муайян кунед, ки захираҳои асосии*



а) ҷангалҳои сӯзанбарг;

б) ҷангалзорҳои намноки тропикӣ ба қадом минтақа ва мамлакатҳо хосанд.

2. *Ҕавоби дурустро ёбед:*

1) 65% ҳушикӣ бо ҷангалзор пӯшида шудааст;

2) 20% захираи ҷаҳонии ҷуб ба Русия рост меояд;

3) Аз нисф зиёди ҷӯби дар дунё истифодашаванд ба ҷангалзори сӯзишворӣ истифода мешавад.

3. *Тақсимашавии майдони ҷангалзор дар сатҳи замин ба қадом омилҳо вобаста аст?*

Ипро
медонам

4. Ба ақидаи шумо, барои чӣ афзоиии солонаи дараҳтони минтақаи экваторӣ дар I га нисбат ба ҷангалзори сӯзанбарг бештар аст?

5. Қадом соҳаҳои саноат бештар ба маҳсулоти ҷангал ниёз дорад?

6. Камишавии майдони бешазор боиси авҷ гирифтани қадом ҳодисаҳои нохуш дар табиат мешавад?

7. Биомассаи Замин гуфта чиро мефаҳмад?

8. Сабаб дар чист, ки ҳама одамони дунё барои ҳифзи майдонҳои бешазор мубориза мебаранд?

9. Оё роҳҳои пешгирии буридани дараҳтони бешазор вуҷуд дорад?

10. Қадом давлатҳо аз нарасидани майдони бешазор танқисӣ мекашанд?

Ипро
метавонам



§ 11. НАҚШИ УҚЁНУСИ ҶАҲОНӢ ДАР ҲАЁТИ ИНСОН

Мавқеи Уқёнуси ҷаҳонӣ дар ҳаёти ҷамъияти инсонӣ чӣ гуна аст? Чӣ пешомадҳои истифодаи заҳираҳои Уқёнуси ҷаҳонӣ мавҷуд аст? Марикултура чист? Ба партовгоҳи ҷаҳонӣ табдил додани Уқёнуси ҷаҳонӣ чӣ хатар дорад?

Нақши Уқёнуси ҷаҳонӣ дар ҳаёти инсон ихоят бузург аст. Ин пеш аз ҳама гахвораи ҳаёт дар рӯйи Замин мебошад. Ба ақидаи аксар олимон, маҳз дар уқёнус ҳаёт пайдо шудааст ва сипас дар рӯйи Замин паҳн гардидааст.

Маҳз Уқёнуси ҷаҳонӣ ҳаҷми асосии радиатсияи офтобро, ки ба Замин ворид мешавад фурӯ бурда, манбаи бузурги ҷамъшавии (акамулятсия)-и гармӣ мебошад, ки он тавассути ҷараёнҳои уқёнусӣ ҳаракат намуда, боиси нарм гардишни иқлими сайёра мегардад. Уқёнуси ҷаҳонӣ барои гардиши об дар табиат нақши асосиро мебозад. Он дорои захираҳои беҳамтои табиӣ мебошад. Дар қаъри он шумораи зиёди набутоту ҳайвонот ва захираҳои бузурги қанданиҳои фоиданок мавҷуданд.

АҲАММИЯТИ УҚЁНУСИ ҶАҲОНИРО МАВ҃УДИЯТИ БОИГАРИҲОИ ГУНОГУНИ ТАБИИИ ОН ВА НАҚШИ ОН ДАР ТАҚСИМОТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МЕҲНАТ БА СИФАТИ ЯКЕ АЗ МУҲИМТАРИН ЗВЕНОИ СИСТЕМАИ НАҚЛИЁТӢ ДАР ДУНЁ МУАЙЯН МЕНАМОЯД.

Солҳои тӯлонӣ уқёнус одамонро, ки дар материикҳои гуногун зиндагонӣ мекарданд, аз ҳам ҷудо мекард. Ҳоло он ба ташаккули нақлиёти баҳрӣ ва фаъол шудани савдои ҷаҳонӣ мусоидат мекунад.



Расми 18. Ноҳияҳои ширкори моҳӣ

Биомассаи уқёнус бештар аз 140 ҳазор навъро муттаҳид менамояд, ки дар якҷоягӣ зиёда аз 40 млрд тоннаро ташкил медиҳанд.

Захираҳои биологӣ. Дар айни замон захираҳои биологии қаъри Уқёнуси ҷаҳонӣ

мавқеи хос доранд. Онҳо аз навъҳои гуногуни набототу ҳайвонот иборат мебошанд.

Бештар аз 85 дарсади биомассае, ки инсон аз баҳру уқёнус истифода мебарад, ба моҳиҳо рост меояд. Бокимондаи онро моллюскаҳо, ҳарчангшаклҳо ва баъзе ҳайвоноти ширхӯри баҳрӣ ташкил медиҳанд. Умуман, ҳар сол то 70-75 млн тонна моҳӣ, ҳарчанг, моллюска ва дигар навъи ҳайвонот аз баҳру уқёнусҳо гирифта мешавад, ки он бештар аз 20 дарсади талаботи ба сафедаи ҳайвонот доштаи одамонро таъмин мекунад. Неъматҳои уқёнусро ҳамчун ашёи хом барои истеҳсоли ҳӯроки серғизори ҳайвонот низ истифода мебаранд.

Дар муҳити оби баҳр плантатсия ва фермаҳои сунъӣ ташкил дода, барои афзоиши организмҳо шароит муҳайё мекунанд. Чунин чойхоро **марикултура** меноманд. Агар дар муҳити обҳои нӯшокии ширин ин организмҳо парвариш ёбанд, онро **аквакултура** меноманд.

Ба уқёнуси Ором тақрибан 59% (хусусан, баҳрҳои Чопон, Охота, Чини Шарқӣ, Чини Фарбӣ), уқёнусҳои Яхбастаи Шимолӣ ва Атлантик (дар ин ҷо баҳрҳои Баренс, Норвегия, Гренландия, Шимол, Балтика бартарӣ

доранд) 39% ва уқёнуси Ҳинд 5% шикори моҳӣ дар дунё рост меояд.

Дар айни замон ҷунин суръати баланди шикори захираҳои баҳру уқёнус боиси ташвиш гардидааст. Аз ин хотир, дар даҳсолаҳои оҳир усулҳои афзоиш додани бисёр навъи организмҳои обӣ (хусусан моллюскаҳо) хеле паҳн шудааст ва марикултура ба таври васеъ рушд мёёбад.

Ин усул анъанаи қадимӣ аст. Масалан, дар Чопон 200 сол қабл то милод моҳии устритсро бо ин роҳ афзоиш медоданд. Дар айни замон плантатсияи устритсро дар Чин, ИМА, Нидерландия, Фаронса, Австралия ва Гайра дидан мумкин аст.

**ЗАХИРАҲОИ АСОСИИ БИОЛОГИИ УҚЁНУСИ ҶАҲОНӢ
ДАР НОҲИЯҲОИ СОҲИЛӢ ВА ТУНУКОБАҲОИ БАҲРӢ ҔОЙГИР
ШУДААНД. ЗИЁДА АЗ 85%-И БИОМАССАИ БАҲРИРО,
КИ ИНСОН ИСТИФОДА МЕКУНАД, МОҲИҲО ТАШКИЛ МЕДИҲАНД.**

Сарватхой минералӣ

Таркиби оби баҳр қариб тамоми унсурҳои химиявиро дорост. Ҳанӯз мисриёни қадим ва чинихо усули аз таркиби оби баҳр гирифтани намакро медонистанд. Оби баҳр манбаи муҳимми ҳосилкунии магний, бром, йод ва дигар унсурҳо мебошад.

Дар байни канданиҳои фоиданоки қаъри уқёнус мавқеи нафту газ бағоят калон аст ва аз рӯйи хисобот ба онҳо 1/3 қисми захираи чаҳонӣ рост меояд. Аз рӯйи пешгӯйиҳо, дар аввали асри XXI бештар аз нисфи нафту гази истихроҷшаванд аз хисоби Уқёнуси чаҳонӣ ба амал бароварда мешавад.

Холо истихроҷи бештари нафти уқёнусӣ дар ҳаличи Форс, баҳри Шимолӣ, баҳри Каспий, ҳаличи Венесуэла, ҳаличи Мексика ва соҳилҳои Калифорния ҷой дорад. Ҳаличи Форс дар байни онҳо шуҳратманд буда, манораҳои нафтӣ рамзи он шудаанд. Аз дигар навъи канданиҳои фоиданок маъданӣ оҳан захираҳои бузургро доро мебошад. Ин навъи канданиҳои фоиданок дар қаъри Уқёнуси чаҳонӣ ҳанӯз солҳои 70-уми асри XIX аз тарафи киштии тадқиқотию илмии англисҳо «Челенчер» кашф шуда буд. Захираи умумии ин навъи маъданҳо ба 2-3 трлн тонна ва захираи дастрасаш ба 250-300 млрд тонна мерасад. Қисми зиёди ин захираҳо дар қаъри уқёнуси Ором махфузанд. Файр аз оҳан дар таркиби ин захираҳои кашфшуда, ба микдори зиёд маъданӣ мис, кобалт, никел, титану молибден ва дигар унсурҳои нодир муайян карда шудааст.

Истиҳроҷи маъданӣ қаъри баҳру уқёнусро бори аввал ИМА дар ҷазираи Гавай ва баъдтар Русия, Ҷопон ва дигар давлатҳо ба роҳ монданд.

Захираҳои энергетикии Уқёнуси чаҳонӣ

Бисёре аз ҳодисаҳои табиӣ дар Уқёнуси чаҳонӣ сарчашмаи энергия мебошанд. Масалан, ҳодисаи мадду ҷазр, ки тавассути он неруи барқ ҳосил кардан мумкин аст. Ҳисоб карда шудааст, ки иқтидори умумии қувваи мадд дар сайёраи мо ба 6 млрд кВт мерасад. Муқаррар шудааст, ки имконияти соҳтани неругоҳҳои барқӣ маддӣ дар 25 мамлакати чаҳон вучуд дорад. Захираҳои калони қувваи маддӣ дар ҳаличи Ла-Манш (Фаронса), ҳалиҷҳои Фанди (Канада) ва Пассамакуоди (ИМА), соҳилҳои Кимберли

(Австралия), баҳрҳои Баренс, Сафед, Охота (Русия) ва гайра ҷой доранд.

Дар Фаронса ҳанӯз дар асри ХII бо қувваи мавҷҳои мадду ҷазр ҷархӣ осиёбро ба ҳаракат дароварда буданд. Бо ин усул ҳоло неругоҳҳои ҳозиразамони барқӣ сохта мешаванд, ки турбинаҳо ҳангоми мадд ба як тараф ва ҳангоми ҷазр ба тарафи дигар ҳаракат мекунанд.

Хулоса, азҳуд намудани захираҳои Укёнуси ҷаҳонӣ дар худ муаммоҳои зиёдеро маҳфуз медорад. Аввал ин ки истифодаи онҳо аз нигоҳи техниқӣ ва иқтисодӣ мушкилот дорад. Баъдан ифлосшавии босуръати укёнус аз партовҳо ҳолати маҳсулнокии онро кам карда истодааст. Мутаассифона, инсоният то ҳол укёнусро ҳамчун «партовгоҳ» истифода карда истодааст.

УКЁНУСИ ҶАҲОНӢ ДОРОИ ЗАХИРАҲОИ ЗИЁДИ ЭНЕРГЕТИКӢ МЕБОШАД, КИ ИСТИФОДАИ ОНҲО ДАР ЗАМИНАИ ИБТИДОЙ ҚАРОР ДОРД.

Дар хотиир доред

Укёнуси ҷаҳонӣ. Аҳаммияти укёнуси ҷаҳонӣ. Захираҳои биологӣ, минералӣ ва энергетикии Укёнуси ҷаҳонӣ.

Савол ва супориш

1. Аз ҳаритаи қанданиҳои фоиданок дар тунукобаҳои континенталий конҳои нафту газро ёбед. Гӯед, ки онҳо ба қадом давлатҳо мансубанд?

2. Укёнуси ҷаҳонӣ дар рушди биосфераи Замин чӣ гуна нақш дорад?

3. Ноҳияи асосии истихроҷи нафту газ дар тунукобаҳои баҳрӣ ба ақидаи шумо қадом аст:

- a) Ҳаличи Калифорния;
- b) Ҳаличи Форс;
- c) Баҳри Сиёҳ;
- d) Баҳри Сурх.

4. Тақсимшавии майдони ҷангалзор дар сатҳи замин ба қадом омилҳо вобаста аст?

5. Ҷавоби дурустро интиҳоб кунед:

a) Захираҳои асосии нафту газ, ки ба тунукобаҳои баҳрӣ тааллуқ доранд, дар соҳилҳои Русия, мамлакатҳои Шарқи Миёна ва Наздик, Африқо, Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Амрикои Лотинӣ ёфт шудаанд.



Инро
медионам

б) Зиёда аз 56% шикори моҳӣ дар дунё ба уқёнуси Ҳинд тааллук дорад.

в) Дар заминаи захираҳои биологии Уқёнуси ҷаҳонӣ инсоният 25% талаботи худро аз сафедаҳо таъмин мекунад.

6. Уқёнуси ҷаҳонӣ чӣ аҳаммияти иқтисодӣ дорад?

7. Бо қадом роҳ афзошии захираҳои биологии баҳру уқёнус дар назар дошта шудааст?

8. Неъматҳои баҳру уқёнусро одамони қадом қитъаҳо бештар истеъмол мекунанд?

9. Дар ҳаритаи контурӣ ҷойгиршавии ҳавазаҳои асосии нафту гази қаъри баҳру уқёнусро тасвир кунед.

10. Таҳлил кунед, ки то қадом андоза энергияи оби Уқёнуси ҷаҳониро ба таври реалий истифода кардан мумкин аст.



§ 12. САРВАТҲОИ АГРОИ҆ЛIMӢ, ФАЙРИАНЬАНAVӢ ВА РЕКРЕАТСИОНӢ – МАНБАИ МУХИМ БАРОИ ОЯНДАИ ИНСОНИЯТ

Саҳми иқлим дар кураи Замин аз чӣ иборат аст? Дигаргуншавии иқлим ба қадом омилҳо вобаста аст? Зери мағҳуми захираҳои агроиқлимӣ чиро мефаҳмад? Захираҳои рекреатсионӣ чӣ аҳаммият доранд? Қадом гӯшаҳои кураи Замин аз захираи рекреатсионӣ бой мебошанд?

Зери мағҳуми захираҳои агроиқлимӣ унсурҳои иқлим – гармӣ, намӣ, рӯшнӣ ва ҳаво дар якҷоягӣ бо моддаҳои ғизоии таркиби хок дониста мешаванд, ки барои нашъунамои рустаниҳо

заруранд. Ҳамаи унсурҳои иқлим арзиши баробар доранд, аммо ҷойгиршавӣ ва маҳсусгардонии заминдории ҷаҳон муайян мена-мояд, ки барои парвариши зироатҳои қишишаванда пеш аз ҳама гармӣ зарур аст. Үнсури дигаре, ки барои фаъолияти зироаткорӣ зарур аст, бо об таъмин будан аст. Зоро ки обро омили асосии ҳаёти рустаниҳо меноманд.

Ҳаётро бе қувваи Офтоб тасаввур кардан ғайриимкон аст. Аз рӯйи хисоби олимон, иқтидори қувваи Офтоб ҷунон бузург аст, ки он даҳҳо маротиба нисбат ба тамоми қувваи захираҳои таҳқиқшудаи сӯзишвории ҷаҳонӣ бештар аст.

Вале миқдори зиёди қуввае, ки аз Офтоб ба Замин мерасад, пурра истифода намешавад. Пешомадҳои хуби истифодаи қувваи Офтоб дар мамлакатҳои минтақаи тропики мавҷуданд, ки дар онҳо тӯли як сол миқдори рӯзҳои офтобӣ то 300 рӯз мерасад. Инкишофи «гелиоэнергетика» (аз юнонӣ гелио – офтоб) пешомадҳои бузургеро дар минтақаҳои биёбонию нимбиёбонӣ дорост, ки пеш аз ҳама барои кори дастгоҳҳои ҳӯрокпазӣ, ҳаммом, дастгоҳи тозакунии обҳои шӯр, конденсионер ва гайра мусоидат мекунад. Неругоҳҳои барқи офтобӣ (гелиоэнергетика) ҳоло дар ИМА, Русия, Фаронса ва Ҷопон амал мекунанд. Барои истифодаи қувваи Офтоб дар Италия, Ҳиндустон, Бразилия, Истроил ва гайра корҳои зиёде анҷом дода мешаванд.

Қувваи бод (шамол) низ ба иқтидори бузург ноил буда, ба ифлосшавии муҳит роҳ намедиҳад. Қувваи бод (шамол) аз замонҳои қадим дар хидмати инсон аст. Дар Ҳиндустону Чин ва Миср 2 ҳазор сол қабл ҳаракатдиҳандаҳои одии бо қувваи бод коркунанда истифода мешуданд. Дар даҳсолаҳои охир вобаста ба мушкиниҳои энергетикию экологӣ рағбати инсон нисбат ба қувваи бод аз нау эҳё шуд. Дар Фаронса, Дания, ИМА, Британия Кабир, Италия ва гайра дар такмилу истеҳсоли дастгоҳҳои



Неругоҳи барқи бодӣ

кувваи бод корҳои зиёд анҷом ёфтаанд. Вале доимӣ набудани самту қувваи шамол дар ин кор мушкилиҳои зиёдеро пеш меорад. Аз ин сабаб истифодаи самти бодҳои доимӣ – пассатҳо, шамолҳои кутбӣ, муссонҳо ва ғайра ба мақсад мувоғик дониста мешавад.



Дар ҷаҳони имрӯза рағбати истифода кардан аз қувваи доҳили Замин низ хеле зиёд шудааст. Ин пеш аз ҳама истифодаи имкониятҳои техникий дар роҳи коркарди қувваи гидротермалий мебошад. Чунин нақшаҳо дар ҷойхое муюссар мегардад, ки заҳираи обҳои гарми зеризаминиӣ ва буғҳои тафсон муҳайё бошад. Ҷашмаҳои гейзерии соҳили Исландия, Камчатка, гарбии ИМА, Мексика ва Зеландияи Нав аз ҳамин қабиланд.

Обҳои геотермалиро дар гармкунии биною ҳонаҳои истиқоматӣ, гармхонаҳо ва қувваи онро барои истехсоли барқ васеъ истифода бурдан мумкин аст. Неругоҳҳои барки геотермалий дар Камчатка, Италия, Исландия, Зеландияи Нав ва Ҷопон амал карда истодаанд. Истифодаи васеъ аз ин навъи заҳираи табиий дар Исландия бештар аст. Гармкунии ҳонаву биноҳо дар пойтаҳти он – Рейкявик қариб пурра аз ҳисоби қувваи обҳои геотермалий ба роҳ монда шудааст.

САРВАТХОИ ЭНЕРГЕТИКИИ ФАЙРИАНЬАНАВЙ ИН ЭНЕРГИЯИ ОФТОБ, БОД, ҚИШРИ ЗАМИН ВА ФАЙРА МЕБОШАНД. ЯКЕ АЗ БАРТАРИИ ИН МАНБАЪХО АЗ ЧИҲАТИ ЭКОЛОГӢ ТОЗА БУДАНИ ОНҲО НИСБАТ БА САРВАТХОИ ЭНЕРГЕТИКИИ АНЬАНАВЙ АСТ.

Захираҳои рекреатсионӣ

Захираҳои рекреатсионӣ дар қатори захираҳои муҳимтарин бо мақсади истифодаи истироҳату саёҳат ва табобат равона карда шудааст. Захираҳои рекреатсионӣ захираҳоеро меноманд, ки барои хизматрасонии аҳолӣ истифода мешаванд. Захираҳои рекреатсионии курортӣ, табобатӣ, варзишӣ ва саёҳатӣ (экскурсионӣ) аз ҳам фарқ мекунанд.

Ба захираҳои рекреатсионӣ маҷмӯаҳои табиий ва қисмҳои алоҳидай онҳо (рельеф, иқлим, олами наботот, обанбор), ёдгориҳои таъриҳӣ-маданий, шаҳру дигар нуқтаҳои аҳолинишин ва иншооти техникии нодир доҳил мешаванд.

Дар замони имрӯза захираҳои рекреатсионӣ аҳаммияти бузург пайдо кардаанд. Махсусан, ҷойҳои истироҳату табобат ва саёҳат. Ин захираҳо пурра табиий буда наметавонанд, зоро онҳо пайдоиши антропогенӣ ҳам доранд. Масалан, ёдгориҳои таъриҳӣ-меъмории Петергофи

Санкт-Петербург, Версали Париж, Колизейи Рим, Акрополи Афина, аҳромҳои Миср, Тоҷмаҳалли Агра (Ҳиндустон), Девори бузурги Чин. Бо вуҷуди ин, асоси захираҳои рекреатсиониро унсурҳои табиат – соҳили баҳр, бешазор, соҳили дарё, ноҳияҳои кӯҳсor ва файра ташкил медиҳанд.

Ҳар мамлакат дар доҳили худ ягон навъи захираи рекреатсиониро дорад. Ҳоло сайёҳонро на соҳилҳои зебоманзари баҳри Миёназамин, Африқои тропикӣ, ҷазираҳои Гавай ва Нимҷазираи Крим, балки қуллаҳои пиряҳи кӯҳҳои Анду Ҳимолой, Помири Тёншон ва Алпу Қавқоз бештар ҷалб мекунад.

Уқёнус низ барои саёҳат имкони бузург дорад. Фазои беканори уқёнусҳои Орому Атлантик, Ҳинд ва баҳрҳои сершумор барои одамон муҳити васеи тамошову истироҳат дорад, ки ба олами истироҳату фароғат доҳил мешавад.

Сайёҳонро асосан давлатҳои Италия, Испания, Фаронса, Швейцария, Ҳиндустон, Туркия, Мексика, Миср ва файра ҷалб

мекунад, ки дар баробари захираҳои бойи табиӣ-рекреатсионӣ боз ёдгориҳои бузурги таърихию меъморӣ доранд.

Тоҷикистон низ захираҳои зиёди рекреатсионӣ дорад, ки сайёҳони хориҷиро ба ҳуд ҷалб намуда, боиси рушди сайёҳии қишивар шудааст.

Инкишофи сайёҳии байнамилалӣ ба давлатҳои алоҳида даромади зиёд меорад.

Дар хотир доред

Захираҳои энергетикии гайрианъанавӣ (алтернативӣ). Гелио-энергетика. Қувваи бод. Қувваи доҳили замин. Захираҳои агротехнологии. Захираҳои рекреатсионӣ.

Савол ва супориш

1. Ҳаритаи иқлими ҷаҳонро истифода намуда, кӯшиши кунед, ҳадди ақал қадом давлат ва ё минтақаҳои ҷаҳон имкониятҳо беҳтар барои истифода намудани:

- a) энергияи Офтоб б) энергияи бод (шамол)-ро доранд.



Фикратонро шарҳ дуҳед.

2. Неругоҳҳои барқи офтобӣ (гелиоэнергетика) дар қадом давлатҳо бештар рушд ёфтааст:

- a) Руսия, Британияи Кабир;
б) ИМА, Фаронса;
в) Италия, Бразилия.

Инро
менонам

3. Ҷавоби дурустро интиҳоб кунед:

а) Арзиии захираҳои рекреатсионӣ танҳо бо пул ифода карда мешаванд;

б) Манбаи асосии энергияи бод аслан ба минтақаи муътадил хос аст;

в) Объектҳои табиӣ ва антропогениро, ки инсон барои истироҳат, сайёҳӣ ва табобат истифода мебарад, захираҳои рекреатсионӣ меноманд.

5. Чаро инсоният роҳҳои бештар истифода намудани захираҳои энергетикии гайрианъанавиро мечӯяд?

Инро
метонам

6. Аз дарсҳои пештараи география ба хотир биёред, ки минтақаи амудӣ ва уғуқӣ ба паҳнишавии захираҳои агротехнологии ҷӣ гуна таъсир мерасонанд?

7. Сабаби дар замони ҳозира ба сарватҳои иқлими зиёд таҷавҷӯҳ намудани одамон дар чист?

8. Имконияти кадом давлат ба инкишиофи истгоҳҳои офтобӣ, бодӣ ва геотермалӣ бештар аст?

9. Барои чӣ ёдгориҳои таърихиву меъморӣ шуҳрати қалон пайдо кардаанд?

10. Магар сарватҳои иқлими метавонанд, ки дар оянда ба неруи бузурги истеҳсоли барқ табдил ёбанд? Дурнамои истифодаи заҳираҳои рекреатсияни дар ҷист?

11. Дар ҳарита ноҳияҳо ва давлатҳои асосии инкишиофи рекреатсияро нишон дигед.



§ 13. ГЕОГРАФИЯИ ИСТИФОДА АЗ ЗАҲИРАҲОИ ТАБИАТ ВА МУШКИЛОТИ ОН

Одамон, аз дуруст истифода накардан қувваи табиат ва аз надонистани воқеяяти табиат, нобуд мешаванд.

Навишта аз девори аҳроми Хеопс

Насли оянда ба табиати поку тоза ва зарарнадида эҳтиёҷ дорад.

Ж. И. Кусто

Ба ақидаи шумо, имрӯз истифодаи табиат бояд чӣ гуна бошад? Ҳудудҳои маҳсусҳифзашаванд ба ҷаруранд? Рӯшиди устувор чӣ маъно дорад?

Истифодаи самараноки табиат чист?

Инсоният дар тӯли мавҷудияти худ барои зиндагии худ табиат ва сарватҳои онро бераҳмона истифода мекунад. Истихроҷ, коркард ва истифодаи сарватҳои табиӣ метавонанд гуногун бошанд: вахшиёна (бераҳмона), фардоро фикр накарда, сарфакорона соҳибӣ намудан, яъне ғамхорӣ нисбати барқароршавии сарватҳои табиӣ.

Соҳаи фаъолияти чамъияти-истехсолӣ, ки ба қонеъгардонии талаботи инсон бо ёрии сарватҳои табиӣ нигаронида шудааст, **истифодаи табиат**номида мешавад.

Назди чомеаи ҷаҳонӣ мушкилии ягонагӣ ва алоқамандии истифодаи онҳо дар дунё ва ҷорабинҳои маҳсус доир ба барқарорсозии сарватҳои табииву ҳифзи табиат пеш омадааст. Ба коркарди ин масъала соҳаи нави илм бо номи истифодаи оқилонаи табиат шуғл меварзад, ки он ҳусусияти комплексӣ дорад.

Вазифаи ин самти илм таъмин намудани истифодаи сарфакоронаи сарватҳои табиӣ ва речай босамар ва барқароршавандагии онҳоро таъмин намудан аст. Ду шакли истифодаи табиатро ҷудо кардаанд: сарфакорона (оқилона) ва истрофкорона (камсамар).

ИСТИФОДАИ САРФАКОРОНАИ ТАБИАТ, БО САРВАТ ТАЪМИН НАМУДАН, ИСТИФОДАИ КОМПЛЕКСИИ САРВАТҲО, ТАҚРОРАН ИСТИФОДА КАРДАНИ ПАРТОВҲО, ИСТИФОДАИ МАСОЛЕҲИ НАВ ВА ҲИФЗИ ТАБИАТРО ДАР ХУД ТАҶАССУМ МЕКУНАД

Худуди маҳсусҳифзшаванда

Дар масъалаи ҳал намудани мушкилоти истифодаи самараноки табиат ва ҳифзи табиат худуди маҳсусҳифзшаванда нақши мухим мебозанд ва онҳо дар мамлакатҳои дунё бо шаклҳои гуногун номбар шудаанд. Масалан, дар Тоҷикистон:

- а) мамнуъгоҳҳои табиии давлатӣ;
- б) парваришгоҳҳои табиии давлатӣ;
- в) боғи миллӣ;

- г) ёдгориҳои табий;
- ғ) боди ботаникӣ.

Чунин ҳудуд қисман аз истифода намудан дар фаъолияти хоҷагӣ бароварда мешаванд.



Расми 20. Системаи истифодаи захираҳои табиат

Қисми хушкӣ, сатҳи об ва фазои атмосфераи болои онҳоро, ки арзиши маҳсуси табий, илмӣ, маданий, эстетикӣ, рекреатионӣ ва аҳаммияти табобатӣ доранд, **худуди табиии маҳсус ҳифзшаванд** меноманд.

Сиёсати экологии давлат, ин қабул намудани қонунҳои оид ба ҳифзи табиат, барномаҳои дарозмуҳлат оид ба беҳтаргардонии муҳити табий, ҷорӣ намудани ҷарима барои ифлос намудани муҳити зист, ташкил намудани органи маҳсуси давлатӣ дар ин самт фахмида мешавад.

Дар қаламрави онҳо речайи маҳсус амал мекунад. Оид ба маҳсусҳои ҳудуди маҳсусҳифзшаванд, ҳолат ва ҷорабинҳо дар бораи рушди онҳо метавон оид ба *сиёсати экологии давлатҳо*,

нигохдории генофонди олами набототу ҳайвонот натицагирй кунем. Чунин худуд на танҳо дар мамлакатҳои мутараққӣ (богҳои Йеллоустон ва Йосемит дар ИМА, боди миллии Банф дар Канада, ҷангалзори Арлеан ва Рамбуйе дар Фаронса ва г.) инчунин дар мамлакатҳои рӯбайнкишоф (масалан, боди машҳури Серенгети дар Кения, боди миллии Тоҷикистон) низ хеле зиёданд. Дар дунё зиёда аз 7 млн худуди ҳифзшаванд мавҷуд аст. Дар дунё бузургтарин боди миллий, боди миллии Гренландия (7 млн. га) маҳсуб меёбад. Аз он пас боди эҳтиёти Калаҳараи Марказӣ дар иёлати Боствана (5,3 млн. га), мамнӯъгоҳи Гобии Бузург дар Муғулистон (4,3 млн. га) ва боди миллии Вуд-Баффало дар Канада (4,3 млн. га) мебошанд.



**Бизон муқими парки миллии
Вуд-Баффало**

Қисми хушкӣ, сатҳи обӣ ва фазои атмосфераи болои онҳоро, ки арзиши маҳсуси табииӣ, илмӣ, маданиӣ, эстетикӣ, рекреатсионӣ ва аҳаммияти табобатӣ доранд – **худуди табиии маҳсус ҳифзшаванд** меноманд.

ХУДУДИ МАҲСУСҲИФЗШАВАНДА АРЗИШИ БАЛАНДИ ТАБИЙ, ИЛМӢ, МАДАНИӢ ВА РЕКРЕАТСИОНИӢ ДОРАД. ОНҲО МЕТАВОНАНД МАМНУЪГОҲҲО, БОҒҲОИ МИЛЛӢ, ПАРВАРИШГОҲҲО, ЁДГРИҲОИ ТАБИЙ ВА ФАЙРА БОШАНД.

Рушди устувор: ривоят ё воқеяят?

Соли 1992 дар шаҳри Рио-де-Жанейро дар сатҳи ҳукumat ва сарони давлатҳои ҷаҳон Конференсияи СММ оид ба ҳифзи муҳити зист ва рушд баргузор шуд, ки дар он гузариши ҷомеа ба стратегияи рушди устувор қабул гардид. Омилҳои асосии мусоидаткунанда оид ба зарурати қабул намудани стратегияи рушди устувор, тағијироти

Рушди устувор – раванди дурӯдароз ва идорашаванди тағӣир додани ҷамъият дар сатҳи ҷаҳонӣ (глобалиӣ), минтақавӣ ва маҳаллӣ аст, ки ба беҳдошти сатҳи зиндагонии насли имрӯза ва фардо нигаронида шудааст.

хусусияти глобалидошта – таркиши демографӣ, коҳиш ёфтани захираҳои минералӣ, таназзулёбии биосфера ва гайра буданд, ки инҳо боиси бад шудани ҳаёти одамон, пайдо шудани як қатор мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ гардидаанд.



Модели нави рушди ҷамъиятӣ бояд талаботи насли ҳозира ва талаботи насли ояндаро таъмин намояд. Рушди устувор ин на танҳо рушди иқтисодӣ, инчунин рушди бехатарии экологии ҷамъиятро низ дар бар мегирад. Он устувориро дар самти сиёсӣ ва иҷтимоии ҳаёти ҷамъиятӣ нигоҳ медорад. Ба ибораи дигар, ин гузариш ба давраи нави тараққиёт дар заминаи тағйироти арзиш ва мақсадҳои ҷомеаи навин, тарзи ҳаёти одамон, нигоҳдорӣ (таъмин) ва муайян намудани самтҳои фаъолияти инсон равона карда шудааст.

Роҳандозӣ намудани рушди устувор масъалаи мушкил, аммо ҳалшаванд аст. Бинобар ин дар ин самт назарҳо гуногунанд. Баъзе олимон ба ин назаранд, ки ин масъала воеӣ нест, аммо гурӯҳи дигар бар он назаранд, ки дар натиҷаи муттаҳид намудани ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳақиқати воеӣ аст. Бинобар ин дар ин самт ҷомеаи инсониро корҳои зиёде дар пешанд.

Масъалаҳои ҳифзи муҳити зист

Кадом манбаъҳои ифлосшавии табиат вуҷуд доранд? Дар қадом давлатҳо бештар муҳити зист ифлос карда мешавад? Оё ҷорабинҳои пешгирии ифлосшавии муҳити зист мавҷуданд?

Манбаи ифлосшавии муҳити зист ин дар шаклҳои гуногун ба табиат ворид гардидани миқдори ниҳоят зиёди партову ифлосихое мебошанд, ки дар ҷараёни истеҳсолоту истеъмоли ҷамъияти инсонӣ ҳосил мешаванд.

Умуман, аз тарафи инсон ифлоскуни табиат таърихи тӯлонӣ дорад. Ҳанӯз сокинони Афина дар Юнони қадим нисбат ба ифлосшавии бандари Пирей изҳори ташвиш карда буданд. Дар Руми қадим низ шаҳрвандон аз ифлосшавии дарёи Даҷча изҳори нигаронӣ кардаанд. Нахустин қонуни ҳифзи муҳити

зистро шохи англис Эдуарди I соли 1273 қабул кард, ки мувофики он дар Лондон ба сифати сӯзишворӣ истифодаи ангиштсанг манъ карда мешуд. Соли 1338 шоҳ Эдуарди III ба воситаи парламент қонун оид ба манъи партофтани ҳар гуна ифлосиро ба дарёи Темза қабул кард. Дар асри XV шохи Фаронса низ нисбати дарёи Сена чунин қарор қабул намуд.

Ифлосшавии муҳити зист аслан натиҷаи даҳолати антропогенӣ буда, он ҳоло ва дар оянда ба қабатҳои Замин, гидросфера, атмосфера ва умуман ба набототу ҳайвонот ва саломатии инсон метавонад зарару ноҳушиҳои зиёд орад.

Дар қабати Замин ифлосшавии сатҳи он дар натиҷаи фольияти саноату соҳтмон ва соҳаҳои кишоварзӣ ба амал меояд. Сарчашмаи асосии ин ифлосшавӣ партовҳои металлу (филизу) омехтаҳои он, нуриҳои минералӣ, моддаҳои заҳрдори химияӣ ва моддаҳои радиоактивӣ мебошанд. Ҳолати беҳад зиёд ҷамъшавии ахлоти соҳаи маишӣ низ ташвишовар аст. Тӯдаҳои бузурги ахлотҳои ҷамъшуда аломати ҳарактерноки атрофи шаҳрҳо шудааст. Ба ҳар як шаҳрванди Москва дар як сол 700 кг, Аврупои Фарӯӣ – 150-300 кг ва ИМА – 700 кг ахлот рост меояд.

Қабатҳои Замин, дар натиҷаи коркарди маъдан аз ҷониби соҳаҳои саноати кӯҳӣ, хеле ҳароб мешаванд. Онҳо на ин ки дар ҷуқуриҳои калон ба қабатҳои хоку ҷинсҳои кӯҳӣ зарар меоранд, балки партовҳои ин соҳа майдони ҳазорҳо гектар заминро аз кор баровардаанд.

Ифлосшавии гидросфера бошад, дар натиҷаи ба оби кӯлу дарё ва баҳрҳо рехтани обҳои ифлоси корхонаҳои саноатӣ, соҳаи коммуналӣ ва ҳочагии кишоварзӣ ба амал меояд. То аввали соли 2010 ҳаҷми умумии партовҳои оби ифлос дар сайёраи мояд ба 5 ҳазор km^3 дар як сол баробар шуд. Ҳоло дарёҳои ифлостари ни кураи Замин: Рейн, Дунай, Сена, Темза, Даҷла, Волга, Днепр, Дон, Днестр, Нил, Ганг ва гайра ба хисоб мераванд.

Ифлосшавии Уқёнуси ҷаҳонӣ низ меафзояд. Соле ба он бештар аз 100 млн тонна партовҳои гуногун афканда мешавад. Олимони амрикӣ муайян кардаанд, ки танҳо дар қисмати шимолии уқёнуси Ором дар аввали солҳои 1980-ум ҷандин млн пакети пластикӣ, 70 млн зарфи шишагӣ, 35 млн зарфи пластикӣ ва 5 млн пойафзоли қӯҳна шино мекард. Аз ҳама бештар баҳрҳои канорӣ – Миёназамин, Шимолӣ, Сиёҳ; баҳрҳои дохилӣ – Ҷопон

(баҳри Ҷанубӣ), Ява, Кариб ва ҳалиҷҳои Бискай, Форс, Мексика ва Гвиней ифлос шудаанд. Масалан, Баҳри Миёназамин, ки дар соҳилҳои он 18 мамлакат ҷойгир асту 130 млн нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад, 260 бандар дорад. Ба замми ин, баҳри Миёназамин яке аз қалонтарин роҳҳои қиштигардии ҷаҳонӣ аст. Дар ҳудуди он дар як вақт 2,5 ҳазор қиштӣ ба роҳи дур ва 5 ҳазор қиштӣ ба макони наздик шино карда, ҳар сол бо воситаи ин баҳр 300-350 млн тонна нафт қашонида мешавад.

Ифлосшавӣ қисмҳои марказии сатҳи Үкёнуси ҷаҳониро низ фаро гирифтааст. Ҳусусан, дар пастхамиҳои таги баҳр гӯр карданни моддаҳои заҳрноку радиоактивӣ ниҳоят ҳавфнок аст.

Барои Үкёнуси ҷаҳонӣ ҳавфи ифлосшавӣ аз партовҳои нафт беҳад зиёд шуда истодааст. Дар натиҷаи гарӯшавии танкерҳои нафткашӣ, коркарди нафт соле қариб то 10 млн тонна нафт ва маҳсулоти он ба Үкёнус ҳамроҳ мешавад. Аз рӯйи таҳқиқоти қайҳонӣ аллакай аз 1/3 қисми сатҳи оби Үкёнуси ҷаҳонӣ бо пардаи тунуки нафтӣ пӯшонида шудааст, ки он ба ҳолати буғшавии об ва алоқамандии сатҳи оби үкёнусу атмосфера ҳалали ҷиддӣ мепрасонад.

Ифлосшавии атмосфера тавассути корхонаҳои саноатӣ ва нақлиёт рӯй дода, онҳо соле дар якъоягӣ ба ҳавои атмосфера бештар аз 200 млрд тонна ҳар гуна дуду чанг ва газҳои заҳролуд мепартоянд. Қабати атмосфера бештар аз ҳисоби гази карбон ва гази сулфур, ки маҳсули сӯзишвории ҳархела мебошанд ва инчунин дигар газу пайвастагиҳои металлӣ, ифлос карда мешавад. Газҳои сулфурдор асоси пайдошавии боронҳои кислотай дар қитъаи Аврупо ва Амрикои Шимолӣ шудаанд. Ин боронҳо натиҷаи хушкшавии бешазор, пастшавии ҳосилнокии зироат, зарар дидани биною ҳонаҳои истиқоматӣ ва дигар ҳодисаҳои ноҳуш мешаванд. Масалан, муқаррар намудаанд, ки дар натиҷаи боронҳои кислотай дар 20 ҳазор кӯли давлатҳои Скандинавия навъи беҳтарини моҳихо нобуд шудаанд. Ғайри давлатҳои Аврупои Фарбӣ аз ин ҳисоб нешшавии бешазор дар Русия низ мушоҳида мешавад.

Агар дар асри XX ҳаҷми партовҳои гази карбон ба атмосфера ҳамагӣ 6 млрд тоннаро ташкил медод, ҳоло ин нишондиҳанда қариб ба 27 млрд тонна расидааст. Ба ин ҳодиса саҳми давлатҳои мутараққӣ ва як қатор давлатҳои рӯбайнкишоф хеле зиёд аст.

Чунин суръати баланди партовҳои гази карбон (CO_2) боиси ҳодисаи «эффекти парникӣ» ва тағийирёбии иқлиму зиёдшавии ҳарорати сайёраи мо ҳоҳад шуд. Ин ҳодиса боиси нигарониву ташвиши аҳли башар шудааст. Ифлосшавии муҳити зист дар назди инсон як қатор роҳҳои муҳимми пешгирӣ ва тоза нигоҳ доштани унсурҳои табиатро пешкаш кардаст:

– роҳи якум, ин соҳтмони ҳар гуна иншооти тозакунандай ифлосиҳо, истифодаи сӯзишвориҳое, ки дар таркибашон миқдори ками сулфур доранд, коркарду несткунни ҳар гуна ахлот, соҳтмони лӯлаҳои дудбарояшон баланд, аз нав барқароркуни (рекултиватсия)-и Замин ва ғайра. Вале иншооти беҳтарини ҳозиразамон ҳоло қудрати то охир тозакунии партову ифлосиҳоро надоранд. Лӯлаҳои дудбаро имконияти дар маҳал кам кардани концентратсияи моддаю газҳои зарарнокро доранд. Онҳо метавонанд газу ифлосиҳоро ба масофаи дур паҳн намоянд. Масалан, лӯлаи бо баландии 250 м моддаҳои заҳролудро то радиуси 70-75 километр паҳн мекунад;

– роҳи дуюм, ин коркарду истифодаи технологияи пешқадам, ки асоси онро истеҳсолоти бепартов ташкил мекунад. Бо ин усул аслан истифодаи такрории об ва дар ин асос ба оби ҷӯю дарёҳо кам ва ё худ тамоман нарехтани обҳои ифлос ба амал бароварда мешавад. Вале усули мазкур бо вучуди самаранокии худ ҳарочоти зиёдро талаб мекунад ва на ҳар мамлакат ба ин қудрат дорад;

– роҳи сеюм, ҳарчи оқилона ҷойгиркуни корхонаҳои ба муҳити зист зараррасонро дар назар дорад. Ба ин корхонаҳои соҳаҳои саноати химия, нафту химия, металлугияи ранга, коғазу селлюлоза, истеҳсоли масолеҳи бинокорӣ доҳил мешаванд.

Аз ин хотир, ҳанӯз солҳои 1970-80-ум қисми зиёди давлатҳои мутараққӣ фаъолияти ҳифзи муҳит ва сиёсати экологиро пеш гирифтанд. Як қатор қонунҳои чиддии ҳифзи табиат ва барномаҳои дарозмуддати беҳтаркуни муҳит пайдо



шуд. Дар аксари давлатҳо вазорату мақомоти махсуси хифзи табиат ташкил ёфта, харакатҳои оммавии чамъиятӣ оид ба хифзи муҳит авҷ гирифт. Дар бисёр мамлакатҳо ҳизбу ҳаракатҳои хифзи табиат ба фаъолият пардохтанд, ки дар байни онҳо «ҳизби сабзҳо» эътибори зиёд пайдо кард. Дар натиҷаи як қатор чорабиниҳои солҳои 1990, сатҳи ифлосшавии муҳити зист дар бисёр давлатҳои мутараққӣ беҳтар шуд. Ҳол он ки дар аксари давлатҳои рӯбайнкишоф ҳолату вазъи экологӣ хеле мураккаб аст.

Дар айни замон гузаронидани фаъолияти хифзи табиат ва сиёсати экологӣ аксар дар қисми зиёди давлатҳо мувофиқи табъ нест. Ин масъала ҳатман қӯшишу талоши якҷояи ҳамаи давлатҳоро зери сарварии Созмони Милали Муттаҳид (СММ) ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ ба миён мегузорад. Соли 1972 дар Стокholm нахустин конференсияи СММ доир ба масъалаи хифзи муҳити зист баргузор шуд. Ин рӯзро (5-уми июн) Рӯзи умумиҷаҳонии хифзи табиат эълон карданд. Минбаъд бо ташабbusи СММ боз як ҳуҷҷати муҳим – «Стратегияи умумиҷаҳонии хифзи табиат» қабул шуд, ки дар он барномаи васеи ҳамкории ҳамаи давлатҳои дунёро оид ба хифзи табиат нишон додааст. Соли 1992 дар Рио-де-Жанейро конференсияи махсуси хифзи табиат даъват шуд, ки он «Рӯзномаи асри XXI» ва дигар ҳуҷҷатҳои муҳимро нисбат ба ин масъала қабул кард. Ҳоло дар назди СММ мақомоти махсус – Барномаи СММ оид ба хифзи муҳит (ЮНЕП) таъсис ёфтааст, ки он кору таҷрибай тамоми давлатҳои дар ин ҷода бударо ҷамъбасту роҳнамой мекунад. Инчунин, нисбат ба масъалаи хифзи табиат фаъолияти Иттиҳои байналмилалии муҳофизати табиат Иттиҳоди байналмилалии географҳо ва гайра хеле қалон аст. Солҳои 1980-90-ум бо ташабbusи ин ташкилотҳо як қатор шартномаҳои байналмилалӣ оид ба кам кардани партовҳои гази карбон, фреонҳо ва гайра қабул шудаанд. Охири соли 1990 дар сайёраи мо қариб 10 ҳазор нуқтаҳои хифзи табиат амал мекард. Қисми зиёди ин ҳудуди зарурӣ дар ИМА, Австралия, Канада, Чин ва Ҳиндустон воқеъ шудаанд.

Асри XXI дар назди ҳар фарди сайёраи мо, аз ҷумла, дар назди ҳар хонанда масъулияти зиёдро нисбат ба табиати дилангез ва хифзи муҳити он пеш мегузорад.

Илова ба матн (далелхой чолиб)

1. Дар асри миёна одамон аз қаъри замин ҳамагӣ 18 элементи кимиёй истихроҷ мекарданд, дар асри XVII – 25, асри XVIII – 29, асри XIX – 47, дар аввали асри XX – 54 ва дар нимаи дуюми асри XX ин нишондиҳанда ба зиёда аз 80 расид.

2. Амиқтарин шахтаҳои истихроҷи конҳои тилло дар мавзеи шаҳри Йоҳаннесбурги Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ ҷойгиранд. Амиқи ин шахтаҳо ба 3700 м мерасад.

3. Амалиёти биёбоншавӣ бо суръати таҳминан 6,9 млн. га дар як сол сурат мегирад. Ғайр аз ин ҳар сол зиёда аз 20 млн. га заминҳои минтақаи биёбону нимбиёбон ба ҳолати фарсоиш (деградатсия) дӯчор меоянд.

4. Дар Арабистони Саудӣ бештар аз 30 таҷизоти тозакунии оби баҳр кор мекунанд, ки онҳо 70% талаботи мамлакатро бо оби нӯшкӣ таъмин мекунанд.

5. Лоиҳаи техникии қашонида овардани айсбергҳои ҳачми миёнадошта (бо дарозии 1000 м, паҳни – 600 м ва баландии – 300 м) пешниҳод шудааст. Ҳангоми қашида бурдан, шояд ҳачми болоии он зери таъсири шуои Офтоб ҳеле «ҳароб» мешавад, бо вучуди ин аз назари иқтисодӣ самаранок аст.

6. Дар миёнаи асри XIX аз ҷӯб 4,5-5 ҳазор намуди маҳсулоти ҳархела мегирифтанд, vale ҳоло то 20 ҳазор расидааст. Ҳисоб карда шудааст, ки як дар давоми умр то 200 дараҳтро барои соҳтмони манзил, мебел, бозичаҳо, дафтар, рӯзнома, китоб, гӯғирд ва г. истифода мебарад.

7. Соли 1970 дар Африқо 5 млн фил ба ҳисоб гирифта шуда буд ва соли 1980 ин миқдор ба 1,3 млн расид. Дар Осиё ҳамагӣ 15 ҳазор фил боқӣ мондаасту ҳалос. Сабаби асосии ин ҳодисот шикори бераҳмонаи исрофкорони табиат ба хотири дандонҳои ашқи фил мебошад.

8. Шикори наҳанг дар Уқёнуси ҷаҳонӣ ба соли 1868 рост меояд. То имрӯз бештар аз 2 млн сар намуди он нобуд карда шуданд. Танҳо соли 1962 зиёда аз 66 ҳазор наҳанг шикор карда шуд, ки ин нишондидҳандаи «рекордӣ» ҳисоб мешавад. Аз ин хотир Комиссияи байналмилалӣ шикори онро зери назорат гирифта, аз соли 1982 шикори наҳанг манъ карда шуд.

9. Аввалин қонун доир ба хифзи муҳит аз ҷониби шоҳи англис Эдуарди I соли 1273 қабул шуд, ки мувофиқи он истифодай англиштро барои гармкунии ҳонаҳои Лондон манъ карда буд. Дар замони ҳукмронии Эдуарди III (соли 1338) парламент қонун қабул кард, ки мувофиқи он ба дарёи Темза партофтани ҳар гуна ахлот манъ карда шуд.

10. Соли 1947 олим ва сайёхи бузург Тур Хейердал ҳангоми саёхати худ бо қаиқи «Кон-Тики» дар уқёнуси Ором ягон намуди партоворо мушоҳид накард. Соли 1969, вақте бо қаиқи бодбонии «Ра» аз уқёнуси Атлантик шино мекард, қайд кард, ки ҳатто дар қисми марказии уқёнус дар масофаи 1400 мил об бо қабати нафт ифлос шуда буд.

Дар хотир доред

Истифодаи табиат. Сарфакорона ва гайриоқилона истифода кардани захираҳои табиат. Сиёсати экологии давлат. Рушди устувор.

Савол ва супориш

1. Дар ҳарита боди миллии Аляска, боди Калаҳараи Марказӣ, мамнӯъгоҳи Серенгети, мамнӯъгоҳи Гобии Калон ва дигар ҳудуди маҳсус ҳифзишавандаро, ки медонед, ёбед. Фаҳмонед, ки ташкил намудани онҳо то чӣ андоза самаранок аст.

2. Мағҳумҳои «истифодаи сарфакоронаи захираҳои табиат» ва «исрофкорона истифодаи захираҳои табиат»-ро шарҳ дихед.

3. Ҳангоми ташкил намудани ҳудуди маҳсусҳифзишавандада қадом масъалаҳо ба инобат гирифта мешаванд?

4. Ба вуҷуд омадани консепсияи рушди устувор ба чӣ мусоидат мекунад ва мақсади он чист?

5. Бо қадом сабабҳо муҳити зист ифлос мешавад?

6. Сиёсати экологӣ гуфта чиро мефаҳмад?

7. Сабаби ба масъалаи ҳифзи муҳити зист эътибори зиёд додани аҳли башар дар чист?

8. Ифлостарин дарё ва баҳрҳои дунёро номбар қунед ва дар ҳарита контурӣ тасвир намоед.

9. Қадом роҳҳои пешгирии ифлосшавии ҳавои атмосфера, об, хок ва олами наботот мавҷуд аст?



Инро
менонам

Инро
метавонам



БОБИ III. ГЕОГРАФИЯИ АҲОЛИИ ҶАҲОН


§ 14. АҲОЛӢ ВА БОЗТАВЛИДИ ОН

Афзоиши аҳолӣ дар марҳалаҳои таърихӣ чӣ гуна дигаргун шудааст? Оё барои пешгирии афзоиши суръатноки аҳолӣ имконият ҳаст? Таркиши демографӣ ва назарияни гузарии демографӣ гуфта, чиро мефаҳмед?

Аҳолӣ қувваи асосии истеҳсолкунандай ҷамъият буда, бе-мавҷудияту иштироки он дар ҷараёни кор ва истеҳсолот, тараққиёти илму техника ғайриимкон аст. Дар баробари ин, аҳолӣ истеъмолкунандай асосии маҳсулоти саноат, соҳаи кишоварзӣ ва истифодабарандай воситаҳои нақлиёту навъҳои муҳталифи хидматрасонӣ мебошад. Аз ин сабаб, шумораи аҳолӣ яке аз омилҳои муҳимми таракқиёти ҳар як мамлакат ва умуман тамоми ҷамъияти инсонист.

Аҳолии сайёра дар як рӯз тақрибан аз 0,25 млн, то 90-100 миллион нафар дар як сол зиёд мешавад. Маълумот нишон мебидҳад, ки 35-40 ҳазор сол қабл аҳолии қураи Замин қарib 1 млн будааст. Барои ду баробар афзудани аҳолӣ инсониятро 120 сол – аз соли 1810 то 1930 лозим омад. Минбаъд афзоиши аҳолии ҷаҳон дар ҷунин шакл сурат гирифт: соли 1960 3 млрд, соли 1975 – 4 млрд, соли 1987 – 5 млрд, соли 1999 – 6 млрд.

Дар таърихи демографӣ ду давраво чудо кардаанд. Давраи аввалро тамаддунни аграрӣ номидаанд. Ин давра то нимаи дуюми асри XVII давом қард. Барои ин давра дараҷаи баланди таваллуд, наздик ба ҳадди табии (40-45 қис мебошад), дараҷаи баланди фавт (30-35 қис мебошад) ва дар интиҳо дараҷаи пасти афзоиши табиии аҳолӣ ҳос аст.



Ба давраи дуюм, ки давраи саноатӣ ном дорад, афзоиши баланди табиии аҳолӣ хос аст.

Суръати аз ҳама баланди афзоиши аҳолӣ аз ибтидои солҳои 60-уми асри XX оғоз ёфт, ки он қариб 20 дарсадро ташкил мекард.

Суръати солонаи афзоиши аҳолӣ (ба ҳисоби дарсад)

Солҳо	Дунё	Мамлакатҳои мутараққӣ	Мамлакатҳои рӯбаникишоф
1960-1965	20	9	25
1975-1980	17	6	20
2000	15	5	18
2025 (пешгӯйӣ)	9	3	11

Агар дар нимаи аввали асри XX афзоиши мутлақи солонаи аҳолии дунё ба 10-15 млн нафар мерасид, пас дар миёнаи ин аср 40-50 млн нафар ва дар охири он ба 80-85 млн нафар расид.

Чунин афзоиши суръатноки аҳолиро, ки боиси пайдоиши пешгӯйихои воҳиманоки афзоиши аҳолӣ дар кураи Замин

шудааст, «таркиши демографӣ» номидаанд. Таркиши демографӣ пеш аз ҳама ба мамлакатҳои рӯбайнкишоф хос аст. Пас аз ба даст овардани истиқлоният дар мамлакатҳои рӯбайнкишоф сатҳи зиндагонӣ ва хизматрасонии тиббӣ беҳтар шуд. Дар

Таркиши демографӣ – якум якбора бо суръати баланд зинҷӯшавии аҳолиро меноманд, ки боиси тезутундшавии проблемаҳои рушди иқтисодӣ-иҷтимоии аҳолӣ дар сатҳи глобалий ва минтақаӣ мегардад.

натиҷа якбора пастшавии дараҷаи фавт дар тамоми гурӯҳҳои синну сол ба назар мерасид. Таваллуд ё ҳолати аввалии ҳудро нигоҳ дошт, ё то андозае паст шуд, аммо на ба он сатҳе, ки дар фавт дидо мешавад.

Дар айни замон дар дунё таомюоли пастшавии суръати афзоиши аҳолӣ мушоҳида карда мешавад. Вале мамлакатҳои ҳастанд, ки дар онҳо вазъияти демографиашон номусоид гардида, боиси тезутундшавии вазъи иҷтимоии одамон шудааст.

ДАР ТӮЛИ ТАҶРИХИ МАВЧУДИЯТИ ИНСОНИЯТ АФЗОИШИ АҲОЛӢ ДАР САЙЁРА СУСТ БУД, ТАНҲО ДАР 300 СОЛИ ОХИР СУРЪАТИ ОН АФЗУД. ХУСУСАН, ДАРАЧАИ БАЛАНДИ ТАВАЛЛУД ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XX ОҒОЗ ШУД.

Афзоиши аҳолӣ ба вазъияти таҷдидшавии он вобаста аст. Бозтавлиди аҳолӣ (ҳаракати табиии аҳолӣ) гуфта, ҳамаи ҳолатҳои таваллуд, фавт ва афзоиши доимии онро меноманд, ки тавассути онҳо доимо азнавбарқароршавӣ ва ивазшавии насли инсон ба вучуд меояд.

Ҳолати таваллуду фавт вазъи ҳаракати табиии аҳолиро нишон медиҳад ва фарқи байни онҳоро афзоиши табиии аҳолӣ меноманд.

Дарачаи таваллуду фавт дар мамлакатҳои ҷаҳон ҳар хел буда, он асосан ба шароити иҷтимоӣ-иқтисодии ҳаёти одамон вобаста аст. Дарачаи таваллуд ба таркиби иҷтимоӣ-иқтисодии ҷамъият, шароити зиндагии одамон, дарачаи фавт ва шароити моддии ҳаёти онҳо (хӯрок, шароити санитарӣ-гигиенӣ, кор, маишат, дарачаи нигоҳдории тандурустӣ) вобастааст. Инро ба инобат гирифта, бозтавлиди аҳолиро ба ду навъ чудо кардаанд:

Навъи якум ба мамлакатҳои тараққикарда алоқаманд буда, ба онҳо нишондиҳандай нисбатан ками таваллуд, фавт ва афзоиши табииӣ хос аст. Дар баъзеи ин мамлакатҳо бозтавлиди васеъ

нигоҳ дошта шудааст. Дар ин навъи афзоиши табиӣ одатан ба ҳар 1000 кас 5-10 нафарро ташкил медиҳад.

Навъи дуюми афзоиш таваллуди аз ҳад зиёд ва фавти нисбатан кам мебошад. Ин навъ ба мамлакатҳои рӯбатарақкии Осиё, Африқо ва Амрикои Лотинӣ хос аст ва сабабҳои гуногун дорад: дараҷаи пасти инкишофи иқтисодӣ, бартарии соҳаи кишоварзии бештар ба меҳнати дастӣ асосефта, камсаводӣ ва риояи накардани меъёрҳои санитарию гигиенӣ дар байни аксари аҳолӣ, никоҳи бармаҳал ва бартарии урғу одатҳои динӣ. Дар баробари ин, аксари мамлакатҳои рӯбайнкишоф тавассути бехтаркуни хизматрасонии тиббӣ солҳои охир ба пасткуни дараҷаи фавт ноил шуданд, ки ин боиси зиёдшавии афзоиши табиӣ шуд. Дар ин шакли бозтавлид афзоиши табиӣ ба ҳар 1000 кас аз 20 то 30 нафарро ташкил медиҳад.

Дар миёнаи солҳои 80-уми аспи XX аз рӯйи нишондиҳандай таваллуд (54 нафар ба ҳар 1000 кас) ва афзоиши табиӣ (40 кас ба ҳар 1000 нафар) дар ҷаҳон давлати Кения дар ҷойи аввали буд. Чунин суръати баланди афзоиш аҳолии мамлакатро дар тӯли 17 сол дучанд мекунад. Ҳол он ки барои дучандшавии аҳолӣ дар Британия Кабир 360 сол лозим аст.

Айни замон 9/10 қисми афзоиши аҳолии ҷаҳон ба ҳиссаи мамлакатҳои рӯбайнкишоф рост меояд.

Суръати афзоиши аҳолӣ дар минтақаҳо ва мамлакатҳои алоҳида фарқ мекунад ва дар маҷмӯъ дар ҷаҳон то 3%-ро дар як сол ташкил медиҳад. Аммо дар баъзе мамлакатҳои қитъаи Африқо ин нишондиҳада паст буда, боиси камшавии шумори аҳолӣ (депопулაция) мегардад. Дараҷаи баланди афзоиши аҳолӣ дар Осиё (Ҳиндустон, Яман, Уммон, Урдун, Афғонистон ва ғ.) ва Африқо (Кения, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Гамбия, Того, Либерия, Мадагаскар, Уганда, Конго, Эфиопия ва ғ.) бештар ба ҷаҳон мерасад. Дар Аврупо ғайр аз Албания ҷунин мамлакатҳо вуҷуд надоранд.

СУРЪАТИ АФЗОИШИ АҲОЛӢ ДАР МИНТАҚАҲО ВА МАМЛАКАТҲОИ АЛОҲИДА БА ТАВРИ ВАСЕӢ ФАРҚ МЕКУНАД. ҲИССАИ АСОСИИ АФЗОИШИ АҲОЛӢ БА МАМЛАКАТҲОИ РӮБАЙНКИШОФ РОСТ МЕОЯД.

Чин дар ин самт дар ҷаҳон пешсаф аст. Ҳоло 20% аҳолии ҷаҳон дар ин мамлакат зиндагӣ мекунад (1,3 млрд). То ҳол

ақидае буд, ки Чин аз чиҳати шумораи аҳолӣ дар ҷаҳон пешсаф боқӣ мемонад. Аммо аз сабаби бо суръати баланд афзоиш ёфта ни аҳолии Ҳиндустон (қариб 20%), солҳои наздик онро ба ҷойи аввал мебарорад. Солҳои охир дараҷаи таваллуд дар ин мамлакат то андозаи паст шуда бошад ҳам, дар маҷмӯъ шумораи аҳолӣ бо сабаби паст шудани дараҷаи фавт афзуда истодааст, ки он аз 1 млрд зиёд шуд. Дар Ҳиндустон, ки ҳамагӣ 2% масоҳати умумии сайёरаро дар бар мегирад, 17% аҳолии ҷаҳон маскун шудааст.

Сиёсати демографӣ

Дар замони ҳозира аксари мамлакатҳои ҷаҳон кӯшиш доранд, ки вазъи демографии худро танзим кунанд. Бо ҳамин мақсад онҳо сиёсати давлатии демографӣ мегузаронанд.

Маълум аст, ки ҳадафи сиёсати демографӣ қабл аз ҳама ба вазъи демографии мамлакат вобаста аст.

Дар мамлакатҳои навъи якуми бозтавлиди аҳолӣ сиёсати демографӣ ба зиёдкунии таваллуд афзоиши табии нигаронида шудааст. Дар мамлакатҳои тараққикарда ин сиёсат бештар дар Фаронса ва Ҷопон гузаронида мешавад.

Аксари мамлакатҳои рӯбаникишоф даҳсолаҳои охир ба гузаронидани сиёсати демографӣ шурӯъ намуданд, ки ҳадафи он кам карданӣ таваллуду афзоиши табиии аҳолӣ аст. Ва дар ин бора давлатҳои Чину Ҳиндустон кӯшиши зиёд ба ҳарҷ додаанд.

Сиёсати демографӣ – маҷмӯи ҷаҳониҳои маъмурӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, ташвиқотӣ ва гайра мебошанд, ки бо ёрии онҳо давлат ба ҳаракати табиии аҳолӣ, қабл аз ҳама ба вазъи демографии мамлакати ҳуд таъсир мерасонад.

Масалан, Ҳиндустон аввалин шуда, соли 1951 барномаи миллии банақшагирии оиларо ба сифати сиёсати расмии давлатӣ қабул кард.

Тавассути болобардории синну соли ақди никоҳ, ташвиқот оид ба доштани фарзанд иборат аз ҷор нафар ва гайра таваллуду афзоиши табиии аҳолӣ кам шуд. Бо вуҷуди ин, ҳоло қариб 1/5 ҳиссаи кӯдакони навзод ба Ҳиндустон рост меояд.

Дар Конститутсияи Чин навишта шудааст, ки оила бояд нақши таваллуд дошта бошад. Кумитаи банақшагирии таваллуди фарзанд таъсис дода шуда, муҳлати дери ақди никоҳ муқаррар карда шудааст. Ақди никоҳ дар давраи таҳсил дар мактаби олий

манъ аст. Шиори асосии сиёсати демографии давлат «Як оила – як фарзанд» аст. Ба амалбарории ин сиёсат натицаи назаррас дод.

Дар Ҳиндустон ва мамлакатҳои Африқо то ҳол сиёсати демографӣ натицаи дилҳоҳ надодааст.

СИЁСАТИ ДЕМОГРАФӢ ДАР МАМЛАКАТҲОИ МУТАРАҚҚӢ САМТИ БАЛАНД НАМУДАНИ ТАВАЛЛУДРО ДОРАД, АММО ДАР МАМЛАКАТҲОИ РӮБАИНКИШОФ БАРЬАКС БА ПАСТ НАМУДАНИ МИҚДОРИ ТАВАЛЛУД НИГАРОНИДА ШУДААСТ.

Дар хотир доред

Депопулятсия. Таркиши демографӣ. Назарияи гузариши демографӣ. Сиёсати демографӣ.

Савол ва супориш

1. Мамлакатҳоро аз рӯйи шумораи аҳолиашон пайдарпай ҷойгир қунед.



1) ИМА; 2) Ҷин; 3) Индонезия;

4) Ҳиндустон; 5) Русия; 6) Бразилия.

2. Давлатеро ёбед, ки аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ аз Русия пеш бошиад

Ипро
медонам

1) Олмон; 2) Ҷопон; 3) ИМА; 4) Нигерия.

3. Суръати афзоиши аҳолӣ дар мамлакат ва минтақаҳои ҷаҳон чӣ тафовут дорад?

4. Сиёсати демографии минтақавӣ қадом ҷорабинуҳоро роҳандозӣ кардааст, ки ба қидаи шумо, нисбатан фаъоланд?

5. Дар асоси матни китоби дарсӣ ва маводди иловагӣ мамлакат ва минтақаҳоеро дар ҷаҳон муайян намоед, ки дар давраҳои ғуногуни гузариши демографӣ қарор доранд.

6. Соли 1798 рӯҳонии англис *T. Малтус* асари худ бо номи «Таҷриба доир ба қонуни нуфуси аҳолӣ»-ро нашир кард. Ҳулосаҳои ўчунин буданд, ки суръати афзоиши аҳолӣ аз суръати истеҳсолот пеш гузаштааст. Барои аз меъёр зиёд нашудани аҳолӣ пешниҳод карда буд, ки бо роҳи танзими таваллуд ва ақди никоҳ пеши роҳи инро бояд гирифт. Дар замони Ҳокимияти Шӯравӣ ақидаи Малтусро зиддишилмӣ медонистанд. Ақидаи шумо нисбати ин фарзия чӣ гуна аст?


Ипро
медонам



§15. ТАРКИБИ АХОЛЙ (ХАЙАТИ НАЖОДЙ, МИЛЛЙ, ЧИНСЙ, СИННУСОЛЙ, СИНФЙ ВА ДИНЙ)

Афзошии ахолй дар марҳалаҳои таърихӣ чӣ гуна дигаргун шудааст? Оё барои пешгирии афзошии босуръати ахолӣ имконият ҳаст? Таркиши демографӣ ва назарияи гузарии демографӣ гуфта, чиро мефаҳмад?

Ҳайати синфии ахолиро соҳти ҷамъиятӣ муайян мекунад. Дар мамлакатҳои тараққикарда дар ҳаёти сиёсию иқтисодӣ мавқеи ҳалқунандаро буржуазияи қалон мебозад, аммо он ҳиссаи ками ахолиро ташкил медиҳад. Қисми зиёди ахолии қобили меҳнатро (45%) дар ин мамлакатҳо коргарони кироя ташкил менамоянд. Дар мамлакатҳои рӯбаникишофи Осиё, Африқо ва Амрикои Лотинӣ шуморай коргарони кироя нисбатан кам буда, қисми зиёди ахолиро синфи дехқон ташкил медиҳад. Қисми начандон бонуфузи онро буржуазияи миллӣ ва заминдорони қалон ташкил мекунанд. Дар ҳар ду гурӯҳи мамлакатҳо зиёниёну хизматчиён мавҷуданд.



Расми 20. Қалонтарин забонҳои ҷаҳон

Хайати нажодӣ. Аз курси ибтидоии география ба шумо маълум аст, ки аҳли башарро ба се нажоди асосӣ: аврупойӣ, муғулӣ ва зангӣ чудо кардаанд. Баъзе олимон нажоди чорумро низ чудо карда, онро нажоди австралийдӣ номидаанд. Намояндагони камшумори он дар ҷанубу шарқии Осиё, Океания ва Австралия зиндагӣ мекунанд.

Намояндаи се нажоди асосӣ 70 дарсади тамоми аҳолии сайёрато ташкил медиҳанд ва 30 дарсади бокимондаро гурӯҳҳои нажодии омехта ва мобайни мисли ҳабашҳо, малагасиҳо, полинезиҳо, меланезиҳо ва ғайра ташкил мекунанд.

Намояндагони гурӯҳи нажодии омехта бештар дар Амрико (тавассути омехташавии аврупоиёни муҳочир ва ҳиндӯҳои маҳалӣ, зангиҳои аз Африқо омада) зиндагӣ мекунанд.

Хайати миллӣ (этникӣ). Аҳолии ҷаҳон аз гурӯҳҳои зиёди этникӣ (беш аз се ҳазор) иборат буда, он натиҷаи ҳолати таърихан дурудароз аст. Дараҷаи поёни ин умумият қабила, миёнаш ҳалқият ва олиаш миллат мебошад. Аз ҷунин миқдори зиёди ҳалқҳо аксарияташон камшумор буда, 18-тои ҳалқҳои бузург (чиниҳо, ҳиндустониҳо, амрикоиҳои ИМА, русҳо, банғолиҳо, ҷонҳо, бразилиҳо, итолиёвихо, олмониҳо ва дигарҳо) ҳар кадоме аз 50 млн нафар зиёданд ва аз нисф зиёди аҳолии ҷаҳонро ташкил менамоянд.

Яке аз принципҳои ташкилшавии давлат ин миллат мебошад.

Ҳалқҳои дунёро аз рӯйи шумора ва забонҳо тасниф кардаанд. Қисми асосии аҳолии қураи Замин ҳалқҳои сершумор буда, ҳиссаи садҳо ҳалқи камшумор ҳамагӣ ҷанд дарсади аҳолии дунёро ташкил додаанд.

Тасниф аз рӯйи шумора ва фарқи қалони байни онҳоро нишон медиҳад, яъне чиниҳо аз 1,3 млрд зиёданду қабилаи веддҳо ҳамагӣ 1 ҳазор нафар.

ДУНЁ КАЛЕЙДОСКОПИ ҲАЛҚУ МИЛЛАТҲО МЕБОШАД, КИ ШУМОРАИ ОНҲОРО 4-5 ҲАЗОР АРЗЁБӢ МЕКУНАНД.

Васеъ паҳн шудани забонҳои англisiй ва испаний дар дунё ба давлатҳои мустамлиқадор Британияи Кабир ва Испания алоқаманд аст.

Асоси таснифи ҳалқҳоро забон ва хеш будани онҳо ташкил медиҳад.

Ҳамаи забонҳо дар оилаи забонӣ муттаҳиданду онҳо дар навбати худ

ба гурӯҳҳо тақсим мешаванд. Оилаи халқҳои аз ҳама сершумор аврупой, чину тибетӣ, малайӣ-полинезӣ, дравидӣ, самито-хамитӣ, банту, олтой мебошанд. Ба забонҳои оилаи ҳиндӯаҷрупой 150 халқ гуфтугӯ мекунанд. Онҳо ба 11 гурӯҳи забонҳо мансубанд ва дар тамоми қисмҳои дунё зиндагӣ доранд. Дар Аврупо ва Амрико 95% аҳолӣ ба забонҳои ин оилаи забонӣ гуфтугӯ мекунанд. Ба забонҳои оилаи чину тибетӣ беш аз 1 млрд одам гуфтугӯ мекунанд ва асосан чинҳоянд.

Агар ҳудуди миллӣ (этникӣ) бо ҳудуди сиёсӣ мувофиқ биёд, давлати миллӣ ташкил меёбад, ки ин ҳолат дар Аврупо, Амрикои Лотинӣ, Австралия, Океания ва Шарқи Наздик хубтар мушоҳида мешавад. Давлатҳои думиллата (Белгия, Канада ва Гайра) ва бисёрмиллата (Ҳиндустон, ИМА, Русия, Испания ва Гайра) низ мавҷуд буда, онҳо соҳти федеративии маъмурӣ-ҳудудӣ доранд.

Ҳайати динӣ. Дар шароити имрӯза дин ба шуури одамон таъсири зиёд дорад. Вобаста ба паҳншавӣ ва мавқеи динҳо, онҳоро ба динҳои ҷаҳонӣ ва миллӣ чудо кардаанд. Имрӯз дар дунё се дини ҷаҳонӣ – насронӣ, ислом ва буддӣ вучуд доранд. Аз ҳама паҳншудатар дини насронист, ки беш аз 1 млрд аҳолии дунё ба он эътиқод дорад. Таъсири он дар мамлакатҳои Аврупо, Амрико, Австралия зиёд аст. Эътиқодмандони ин дин дар Осиёю Африқо низ ҳастанд. Шоҳаҳои дини насронӣ: православӣ, протестаниӣ, католикиӣ буда, онҳо мувофиқан дар Юнон, Австралия ва Амрикои Лотинӣ ҳукмронанд.

Дини дигари ҷаҳонӣ – ислом (мусулмонӣ) буда, дар Осиё, Африқо, Туркия, Эрону Ироқ, Афғонистону Покистон, Алҷазоир, Бангладеш, Марокаш, Миср, Осиёи Миёнаю Қазоқистон, Тотористону Бошқирдистони Русия, Индонезия ва Гайра паҳн шудааст. Шумораи умумии мусулмонони дунё қариб 1 млрд нафар аст.

«Гаҳвора»-и дини ислом шаҳрҳои Маккаю Мадина буда, ин дин ду равия дорад: суннӣ ва шиа. Сунниҳо аксариятро ташкил дода, шиаҳо асосан дар Эрону Ироқ маскан гирифтаанд.

Имрӯз ҳам дини ислом қисми таркибии тарзи ҳаёти халқҳои машриқзамин буда, аксари мамлакатҳо дар Конститутсияи худ онро дини давлатӣ донистаанд ва баъзе хизбҳои сиёсӣ дар барномаҳои ҳучҷатии худ онро сармашқ кардаанд.

Дини буддӣ аз нигоҳи географӣ маҳдуд буда, эътиқодмандони он дар Непал, Мянма, қисман дар Ҳиндустон, Шри-Ланка,

Чин, Муғалистон мебошанд. Шумораи умумии буддоиҳо қариб 300 млн нафаранд.

Ба динҳои миллӣ индуизм, канфусианӣ, синтоизм, яхудӣ мансуб буда, дар Ҳиндустону Чин, Ҷопону Исроил ва дигар мамлакатҳо амал мекунанд. Дар маҳалҳои қафомондаву дурдасти Африқои тропикӣ, Осиё ва Амрикои Лотинӣ намуди эътиқодҳои маҳалӣ боқӣ мондаанд, онҳо объектҳои табиий ва рӯҳиро мепарастанд.

Чӣ тавре ки дидем, аксари аҳолии сайёра пайрави ягон дин мебошанд. Онҳо дар ҳалли бисёр масъалаҳои ҷаҳонӣ саҳмгузоранд. Махсусан, вакте ки сухан аз боби муҳофизати сулҳ, яроқпартой ва ҳифзи муҳити атроф меравад. Мавқеи дин дар инкишоғу бойгардонии худшиносии миллӣ, ҳифзи боигарҳои умумибашарӣ назаррас аст. Доностани мансубияти динии аҳолӣ ба фаҳми дуруст ҳусусиятҳои географияи иқтисодию иҷтимоии ноҳияҳои ҷудогонаи дунё ёрӣ мерасонад. Анъанаҳои динӣ, алалхусус дини ислом дар речай бозтавлиди аҳолӣ, дараҷаи фаъолияти кории занон таъсир дорад.

Ҳамин тавр, географияи динҳои ҷаҳон ҷараёнҳои мураккаби азҳудкунии сайёра, тараққии маданияти маънавии инсониятро ифода мекунад.

Масъалаҳои миллӣ дар ҷаҳони мусоир

Дар мамлакатҳои динҳои ҷаҳон ҳоло ҳам муаммои муносибатҳои миллӣ вуҷуд дорад. Ҳодисаи миллатгарӣ, дискриминатсия (пасткунии ҳуқуқи гурӯҳи одамон бо сабаби ба ин ё он нажод, дин ва миллати дигар мансуб будан)-и нажодӣ аз байн нарафтааст. Ин боиси пайдоиши зиддиятҳо ва муноқишаҳои дохилии мамлакатҳо мегардад. Дар миёнаи солҳои 70-уми асри XX дар баъзе мамлакатҳои тараққикарда (Британия Кабир, Канада, Белгия, Испания) масъалаи миллӣ тезутунд шуд. Дар Канада ду миллати асосӣ – англо-канадҳо ва фаронса-канадҳо, ки забони давлатиашон англисию фаронсавист, зиндагӣ мекунанд. Англо-канадагиҳо сатҳи баланди иҷтимоӣ доранд ва дар иқтисодиёт мавқеи асосиро ишғол мекунанд, ки ин бисёр вақт боиси тезутундшавии муносибатҳои миллӣ шавад. Фаронса-канадагиҳо, ки дар ноҳияи Қвебек зиндагӣ мекунанд, шиори «Қвебеки мустақил»-ро ба миён гузоштаанд, ки маънояш ташкил додани давлати мустақили Фаронса-канадагист.

Дар Җумхурии Африқои Ҷанубӣ давлати ақаллияти сафед-пӯстон сиёсати апартеидӣ (маҳрумкунӣ ё маҳдудкуни хукуқи сиёсӣ, иқтисодӣ ва шаҳрвандии гурӯҳи аҳолӣ то ба ҷудокуни худудӣ дар ҷойи маҳсус) ба роҳ мондааст. Барои аҳолии беш аз 20 млн нафараи африқоӣ фақат 13 дарсади қаламрави мамлакат чудо карда шудаасту ҳалос.

Дар мамлакатҳои рӯбаникишоф низ зиддиятҳои байниқабилавӣ, ҳалқиятҳо, миллатҳо вучуд доранд.

Таъмин намудани тараққиёти озодона ва баробарҳукуқии тамоми миллатҳо ва ҳалқиятҳо яке аз вазифаҳои хайрҳоҳонаи башарият мебошад. Зоро ҳоло ҳам дар дунё нуқтаҳои «тағфсон» вучуд доранд, ки онҳо сабабҳои миллӣ ва ноҳиявӣ доранд. Задухӯрдҳои байни давлати Исроил ва фаластинҳо, муҳолифати баскҳо дар Испания, турку юнониҳо дар Кипр, задухӯрдҳо дар собиқ Югославия ва ғайраҳо аз ҳамин қабиланд.

Дар хотир доред

Миллат. Ҳалқият. Давлатҳои як, ду ва гуногунмиллат. Оилаи забонҳо. Гурӯҳи забонҳо. Динҳои ҷаҳонӣ. Динҳои миллӣ.

Савол ва супоринӣ

1. Аз ҳаритаи «Ҳалқҳои ҷаҳон» истифода намуда, муайян қунед, ки ҳалқҳои Мугулестон, Финландия, Мали, Тунис, Исроил, Тоҷикистон ба қадом оилаи забонҳо мансубанд.



2. Давлате, ки ба гурӯҳи давлатҳои якмилата доҳил мешавад, қадом аст:

а) ИМА; б) Русия; в) Ҷопон; г) Швейцария.

Инро
медонам

3. Давлате, ки ба гурӯҳи давлатҳои думилата доҳил мешавад, қадом аст:

а) Олмон; б) Бразилия; в) Белгия; г) Канада.

4. Қадоме аз ин динҳо ба дини ҷаҳонӣ мансуб аст:

а) ислом; б) буддий; в) синтоизм.

5. Қадоме аз ин динҳо ба дини миллӣ доҳил мешавад:

а) насронӣ; б) яҳудӣ; в) анимизм.

6. Қадом динҳои миллиро медонед? Ҷаро онҳо ба динҳои ҷаҳонӣ табдил наёфтаанд?

7. Ҷаро дини яҳудӣ дар тамоми дунё паҳн шудааст, аммо дини ҷаҳонӣ маҳсуб намеёбад?

8. Ба васеъ паҳнишавии забони англисӣ дар ҷаҳон қадом омил мусоидат кард?

9. Агар шумо ба Канада сафар кунед, бояд кадом лугати гүфтүгүйиро бо худ дошта бошед:

а) английсій; б) фаронсаей; в) олмоній.

10. Бароу чї мұхымтарин ва паҳнишудатарин меъёри таснифоти миллатқо забонро қабул намудаанд, на дигар чизро?


11. Забонҳои ҳиндү, урду, панҷобӣ ва телугу паҳнишудатарин забонҳои ҷаҳон мебошанд. Мардуме, ки бо ин забонҳо ҳарф мезаңанд, дар кадом давлатқо маскун шудаанд?



§ 16. МАСКУНШАВИИ АҲОЛӢ: СОКИНИ ШАҲР ВА ДЕХОТ

Кадом омилҳо сабаби асосии паҳнишавии аҳолӣ дар кураи Замин шудааст? Дар кадом давлат ва ноҳияҳо зичи зиёди аҳолӣ ба назар мерасад? Дар кадом ноҳияҳои мамлакатҳои ҷаҳон аҳолӣ зиёдтар сокин шудааст? Сабабҳои зичаҳолӣ ё камаҳолӣ будан кадомҳоянд? Раванди шаҳришавӣ (урбанизатсия) чї гуна амалӣ мешавад? Шаҳрҳо аз якдигар чї тафовут доранд?

Чойгиршавӣ ва зиҷи аҳолӣ. Аҳолии ҷаҳон дар сатхи хушкӣ нобаробар ҷойгир шудааст, қариб 80% дар нимкураи Шарқӣ ва камтар аз ин дар нимкураи Фарбӣ ҷойгир буда, аҳолии нимкураи Шимолӣ нисбат ба Ҷанубӣ (фақат 10%) зиёдтар аст. Қисми зиёди



Расми 21. Ҷойгиршавии аҳолии ҷаҳон вобаста ба дурӣ аз баҳр

аҳолӣ дар миңтақаҳои иқлими мӯътадил, субтропикию субэкваторӣ дар баландиҳои то 500 м аз сатҳи баҳр маскан гирифтаанд. Қариб нисфи сатҳи хушкии маскунгоҳ (ба ҳисоби миёна) дар як км^2 25 нафар аҳолӣ дорад. Зичии аҳолии Замин (дар ҳар км^2) ба ҳисоби миёна 52 нафар ва якҷоя бо Антарктида агар ба ҳисоб гирем, 48 нафарро ташкил мекунад. Майдони тамоман бе аҳолӣ 15 % сатҳи хушкиро ташкил медиҳад.

Ба ҷойгиршавии аҳолӣ бешбуҳҳа муҳити географӣ таъсир мерасонад. Вале аҳаммияти онро аз будаш зиёд нишон додан норавост. Зеро ҷойгиршавии аҳолиро, қабл аз ҳама ҷойгиршавии истеҳсолот муайян мекунад. Баробари тараққии истеҳсолот, таъсири омилҳои табии сүсттар гардида, мавқеи шароити иҷтимоию иқтисодӣ баланд мешавад. Дар ҷойгиршавии аҳолӣ омили демоғрафӣ низ таъсир мерасонад. Дараҷаи баланд ва ё пасти афзоиши табиии аҳолӣ аз қабили он омилҳоянд.

Аз сабаби он ки афзоиши табиии аҳолӣ дар қисмҳои алоҳидай рӯйи Замин гуногун аст, ҷойгиршавии он низ дар қитъаю мамлакатҳои дунё фарқи калон дорад. Масалан, зичии аҳолӣ дар Аврупо ва Осиё аз зичии ҳисоби миёнаи дунё қариб се баробар беш аст; дар шимолу ҷануби Амрико ду баробар ва дар Австралияю Океания 10 баробар кам. Мамлакати аз ҳама зиҷаҳолии ҷаҳон Бангладеш аст, ки дар 1 км^2 масоҳаташ 1000 нафар рост меояд. Ҷойҳои аз ҳама зиҷаҳолии дунёи имрӯза ноҳияҳои шарқии Осиё (Чин, Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ) мебошанд, ки дар он ҷо зиёда аз 1,5 млрд аҳолӣ истиқомат мекунад. Ҷойи дувумро ноҳияи ҷануби Осиё – Ҳиндустон, Бангладеш, Шри-Ланка, баъд ҷанубу шарқӣ – Индонезия, Малайзия, Таиланду Филиппин, ноҳияҳои соҳили Атлантикаи Аврупо ишғол мекунанд.

НОБАРОБАР ҔЙГИР БУДАНИ АҲОЛӢ ДАР РӮЙИ ЗАМИН БА ШАРОИТИ ТАБИӢ ВА ИҚТИСОДӢ-ИҔТИМОӢ ВОБАСТА АСТ.

Қариб 70% аҳолии сайёра дар 7 % қаламрави он зиндагӣ мекунанд. Аз нисф зиёди сокинони сайёра дар ҳатти 200-километраи соҳили маскун шудаанд.

Шаҳрҳо ва шаҳришавӣ (урбанизатсия)

Пайдоиши шаҳрҳо таърихи қадима дорад ва дар ҷаҳони имрӯза шаҳрҳо ҷийи асосии маскуншавии аҳолӣ шудаанд. Яке

аз چараёнхой мухимми ичтимой-иктисодий ҳозира *шахришавӣ* мебошад.

Урбанизатсия (калимаи лотинӣ *урб* – шаҳр) – афзоиши шаҳру аҳолии он, пурзӯршавии мавқеи он, васеъ паҳншавии тарзи ҳаёти шаҳрӣ мебошад.

Агар соли 1800 дар шаҳрҳо ҳамагӣ 3% аҳолии ҷаҳон маскун шуда бошад, соли 1900 – қариб 14%, соли 1950 – 29%, соли 1990 – 46% ва ҳоло 55% (с. 2018) аҳолии ҷаҳонро ташкил медиҳад. Дар аксари мамлакатҳои тараққикарда ҳиссаи аҳолии шаҳр 75-80% аст. Шаҳрҳо торафт ба маҳалҳои гирду атрофашон таъсири ҳамониба мерасонанд.

Дар мамлакатҳои рӯбайнкишоф ҳолати шахришавӣ (урбанизатсия) босуръат аст. Аҳолии шаҳрҳо дар Амрикои Лотинӣ зиёд аст – 2/3 дар Осиё 27 дарсад.

Ҷой	Агломератсия	Мамлакат	Аҳолӣ, млн. нафар
1	Токио	Ҷопон	36,7
2	Гуанчжоу	Чин	26,4
3	Ҷакарта	Индонезия	26,0
4	Шанхай	Чин	26,0
5	Сеул	Кореяи Ҷанубӣ	25,5
6	Ню-Дехли	Ҳиндустон	23,7
7	Мехико	Мексика	23,6
8	Қарочи	Покистон	22,3
9	Ню-Йорк-Ньюарк	ИМА	21,6
10	Сан-Паулу	Бразилия	21,4

Бузургтарин агломератсияҳои шаҳрӣ (2014)


Шахришавӣ (урбанизатсия)-и мамлакатҳои нафтдор ҳусусияти хос дорад. Дар ин мамлакатҳо шаҳрҳои ҳозиразамони до-рои шароити хуби зиндагӣ ба вуҷуд омадаанд. Аҳолии шаҳр дар Амороти Муттаҳидай Араб (АМА) ба 90 дарсад, дар Қатар ба 87 дарсад, дар Қувайт ба 90 дарсад расидааст.

Дар мамлакатҳои рӯбайнкишоф дараҷаи шахришавӣ ба ҳисоби миёна 72 дарсадро ташкил мебошад.

Аз ҳама дараҷаи баланди шахришавӣ ба мамлакатҳои мутараққӣ хос аст. Афзоиши босуръати аҳолии шаҳр дар мамлакатҳои рӯбайнкишоф низ мушоҳида мешавад.

Шаҳрҳои ба ҳам наздик бо ҳам якҷоя шуда, ба доираи шаҳри калон – «ядро» қашида мешаванду тавассути он агломератсияро ба вучуд меоранд, ки аҳолии онҳо 5-8 млн нафар ва аз ин ҳам зиёд аст.

Калонтарин агломератсияҳои ҷаҳон Токио, Ню-Йорк, Филаделфия, Мехико, Сеул, Сан-Паулу ва Гайра ба шумор мераванд. Якҷояшавии бузурги агломератсияҳои шаҳрӣ боиси ба вучуд омадани мегаполисҳо (калимаи юнонӣ *megas* – калон, *polis* – шаҳр) мешавад. Онҳо зинаи олии шаҳришавианд, яъне дар натичаи якҷояшавӣ ба амал омадаанд. Ташкилёбии мегаполиси Бостон – Вашингтон (Босван) дар ИМА (аҳолиаш беш аз 52 млн) мисоли он аст. Ин мегаполис дар соҳили уқёнуси Атлантик ҷойгир буда, аз қаламрави 7 иёлат ва округи Колумбия мегузараду ба ҳайати он ҷунин шаҳрҳои калон, мисли Ню-Йорк, Филаделфия, Вашингтон, Бостон ва дигар шаҳрҳо шомиланд. Ё мегаполис дар Ҷопон, соҳили уқёнуси Ором, ки зиёда аз 60 млн нафар аҳолиро дар бар мегирад (шаҳрҳои Токио, Иокогама, Кавасаки, Нагоя, Киото, Осака, Кобе ва дигарҳо) мебошад.



Расми 22. Динамикаи афзоиши аҳолии шаҳр ва дехот (млрд нафар)

Чамъшавии саноату нақлиёти автомобилӣ дар шаҳрҳо шароити экологии онҳоро номусоид гардонид, ки ин боиси субурбанизатсия (ба атрофи шаҳрӣ кӯчидани аҳолии шаҳрҳо) шудааст. Холо ИМА-ро

«мамлакати назди шаҳрӣ» номидаанду дар он ҷойҳо 60 дарсади аҳолии агломератсия зиндагӣ мекунад. Аҳолии шаҳрҳои мамлакатҳои тараққикарда умуман хеле кам меафзоянд.

РАВАНДИ ШАҲРИШАВӢ (УРБАНИЗАТСИЯ) БА АФЗУДАНИ ШАҲРҲО, БА ВУЧУД ОМАДАНИ АГЛОМЕРАТСИЯ ВА МЕГАПОЛИС ОВАРДА РАСОНИД.

Аҳолии дехот

Бо вучуди афзудани шаҳрҳо ҳоло ҳам қариб нисфи аҳолии ҷаҳонро дехотиён ташкил медиҳанд. Шумораи умумии дехот 15-20 млн адад буда, онҳо аз ҷиҳати ҳаҷм, шакл, бартарии касби одамонашон, дараҷаи тараққиёт ва таҳассуси ҳочагӣ фарӯданд. Дар Африқо ва Осиё то ҳол аҳолии дехот бартарӣ дорад.

Ду шакли асосии сокиншавии дехотӣ мавҷуд аст: гурӯҳӣ ва парокандагӣ.

Дар мамлакатҳои Аврупо, Ҷопон дехаҳои калон ба шаҳракҳо ҳамроҳ шуда, шакли сокиншавии гурӯҳиро пайдо кардаанд. Ба ин шакл ҳонаҳои маҳсуси берунишаҳрии одамони сарватманд (виллаҳо), шаҳракҳои наздишаҳриро ҳамроҳ мекунанд. Аксари аҳолии дехоти ин мамлакатҳо касби ғайридехотӣ доранд.

Шакли парокандагӣ дар ИМА, Канада, Австралия, Зеландияи Нав паҳн шудааст, ки он дар намуди фермаҳо, шаҳракҳои наздишаҳрии дорои фермаҳои хизматрасонӣ мавҷуд аст. Аксари аҳолии онҳо ба кори ғайридехотӣ машғул мебошанд.

Дар мамлакатҳои рӯбаникишоф сокиншавӣ хеле муҳталиф буда, онҳо ба шароити табиӣ, таҳассус, дараҷаи камолоти ҳочагии дехот вобастаанд. Дехоти калон, бозорҳои марказии маҳалӣ, дар ноҳияҳои плантатсиядор – шаҳракҳои ҳозиразамон зиёд буда, дар ноҳияҳои чорводорӣ сокиншавӣ умуман вучуд надорад. Шакли омехтаи сокиншавиро низ дар ин мамлакатҳо дидан мумкин аст.

Дар баробари ин барои аҳолии дехот шакли кӯчии маскуншавӣ ҳос аст. Зоро мардуми кӯчӣ аслан ба чорводорӣ машғуланд. Ин намуди маскуншавӣ дар Саҳрои Кабир ва гирду атрофи он, аксар ноҳияҳои Афғонистон, Эрон, гарби Покистон ва г. ҳос аст.

Ҳамин тавр, ҳусусияти асосии ҷойгиршавии аҳолӣ дар замони ҳозира фарқ доштани он аст ки онро боҳамтаъсиrrасонии ҷунин омилҳо муайян мекунад: табиӣ, таърихӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ғайра. Ҳиссаи аҳолии шаҳру дехот қариб баробар аст. Ҳолати шаҳришавӣ (урбанизатсия) то ба пайдоиши агломератсия ва мегаполисҳо расидааст ва идорақунии он яке аз масъалаҳои муҳимми ҳозиразамон мебошад.

ҚАРИБ НИСФИ АХОЛИИ ҖАҲОНРО СОКИНОНИ ДЕХОТ ТАШКИЛ МЕДИҲАНД ВА ҚИСМИ АСОСИИ ОН БА ҚИТЬАҲОИ ОСИЁ ВА АФРИҚО РОСТ МЕОЯД.

Дар хотир доред

Урбанизатсия. Агломератсия. Мегаполис. Аҳолии деҳот. Аҳолии шаҳр. Қўчманчиҳо.

Савол ва супориши

1. Ҳаритаси зичи аҳолии ҷаҳонро омӯзед. Ноҳияҳоеро, ки дар онҳо зичи аҳолӣ зиёд ва кам аст ёбед. Бо ёрии ҳаритаси табиӣ ва иқтимӣ алоқамандии зичи аҳолиро бо рельефи Замин, шароити иқлими мудайян кунед.



2. Ба ақидаи шумо, чаро имрӯз нақши шароити табиӣ дар ҷойгиршавии аҳолӣ оҳиста-оҳиста паст рафта, аммо нақши шомилҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ меафзояд?

3. Калонтарин мегаполисҳои ҷаҳонро номбар кунед. Онҳо дар кучо ҷойгир шудаанд ва қадом шаҳрҳо ба онҳо дохил мешаванд?

4. Фарқи тарзи ҳаётни шаҳрӣ аз деҳот дар чист?

5. Чаро аҳолии мамлакатҳои рӯбаникшиоф меҳоҳанд дар шаҳр зиндагӣ кунанд, аммо сокинони шаҳрҳои саноатӣ баръакс дар деҳа майли зиндагӣ доранд?

Инро
менонам

6. Ҳиссаи аҳолии шаҳр дар ҷаҳон чанд фоизро ташкил мебудаад?

а) аз 1 то 5%; б) аз 5 то 15%; в) аз 40 то 55%; г) аз 75 то 85%.

7. Оё масъалаҳои ҳозираи шаҳрҳои сераҳолӣ ҳалишаванданаанд? Агар ҳа, пас бо қадом роҳҳо?

8. Ба фикри шумо, пайдоии мегаполисҳо ба тараққиёти ҳоҷагӣ фоиданок аст ё зарар дорад?

9. Бо истифода аз матни китоби дарсӣ, ҳусусиятҳои асосии шаҳршиавиро номбар кунед. Шаҳришавӣ чӣ гуна ба сар задани мушкилоти экологӣ таъсир мерасонад.

Инро
метавонам

10. Оид ба яке аз калонтарин агломератсияҳои ҷаҳон маълумот тайёр кунед.



§ 17. МУХОЦИРАТИ АХОЛЙ: НАМУД ВА ГЕОГРАФИЯИОН

Мухочирати дохилй ва берунй гуфта чиро мефаҳмед? Кадом намудҳои мухочирати дохилро медонед? Мухочирати ахолй чӣ аҳаммият дорад? Одамонро чӣ маҷбур месозад, ки мухочират кунанд?

Мухочирати ахолиро ҳаракати механикӣ ахолӣ ҳам мегӯянд ва он сабабҳои муҳталиф дорад. Сабабҳои асосии он иқтисодӣ, сиёсӣ, динӣ ва гайра мебошанд.

Мухочират дохилӣ ва берунӣ шуда метавонад. Мухочирати берунӣ ё байналхалқӣ ду хел аст: эмигратсия (барои доимӣ ва ё муҳлати дароз зиндагӣ кардан аз мамлакати худ ба дигар ҷо рафтани одамон) ва иммигратсия (омадани одамон ба мамлакати дигар баҳри истиқомати доимӣ ва ё ба муҳлати дароз).

Мухочирати (калимаи юнони migration – мухочират)-и ахолӣ – ҷойивазкунии одамон, ки ба ивазкунии доимӣ, муваққатӣ ва мавсими ҷойи истиқоматашон вобаста аст.

Мухочирати дохилӣ таъриҳан қадима буда, дар даврони капитализм авҷ гирифтааст. Макони асосии эмигратсия Аврупои Фарбӣ буд, сабаби он муғлишшавии дехқонону ҳунармандони хурд ва зиёдшавии бекорӣ буд. Тӯли солҳои 1815-1915 аз Аврупо ба дигар кишварҳои дунё 35-40 млн нафар ҳичрат кардаанд. Аз ибтидои ҳичрат то Ҷангӣ Якуми Ҷаҳон аз Аврупо 60 млн нафар ҳичрат кардаанд. Қисми зиёди онҳо ба ИМА, Канада, боқимондаашон

Гарефоҳӣ: Муҳаммадзода, Ҳамид. Ҷаҳони мухочират. Душанбе: ҶШҴ, 2018. 101

дар Амрикои Җанубӣ, Австралия, Зеландияи Нав ва мамлакатҳои алоҳидаи Африқо сокин шуда, ҳолати забту мустамликакуниро ба амал оварданд. Дузабонӣ дар Канада (англисии фаронсавӣ), паҳншавии забонҳои испанию португалӣ дар Амрикои Җанубӣ натиҷаи муҳочират мебошад.

Макони дигари эмигратсия Осиё буд ва эмигрантҳои асосӣ коргарони чину хиндӣ буданд.

Баъди Җангҳои Ҷаҳон ҳаҷми муҳочирати берунӣ кам шуда, симо ва географияи он дигар шуд. Мавқеи муҳочирати байниқитъавӣ кам ва мавқеи ҳичрати дохилию қитъавӣ зиёд шуд. Макони асосии муҳочирати меҳнатӣ Аврупои Фарбӣ шуд, ки ба он ҷо 13-14 млн нафар аз ҷануби Аврупо ва шимоли Африқо, Туркия омада, ба корҳои «сиёҳ»-у каммузду машгуланд. Дар Швейцария ҳиссаи коргарони ҳориҷӣ 1/4, дар Олмон 10 дарсади аҳолии фаъолро ташкил доданд.

Шарқи Наздик ба яке аз ноҳияҳои калони муҳочират табдил ёфтааст. Истиҳроҷи нафт дар Арабистони Саудӣ ва Қувайт бо неруи коргарони ҳориҷӣ фаъолият мекунад.

Барои Ҕин 30 млн коргари эмигратсияшуда мавқеи калони иқтисодӣ доранд. Аксари онҳо ба азnavsозиҳои иқтисодии мамлакати худ ёрии моддию илмӣ мерасонанд. Мутахассисони ба ватани худ баргашта аз 1/4 ҳиссаи профессорону дотсентҳои мамлакатро ташкил додаанд.

Солҳои охир дар олами капиталистӣ шакли нави муҳочират пайдо шуда, ки он номи «*форори магзҳо*»-ро гирифтааст. Муҳияти он аз ҷалбуни олимон, муҳандисон, духтурҳо ва дигар мутахассисони баландиҳисос иборат аст. Манбаи асосии ин намуди муҳочират мамлакатҳои рӯбайнкишоф мебошанд. Ин ҳолат ба ин мамлакатҳо зиёни иқтисодию маданиӣ, аммо ба мамлакатҳои тараққиарда фоида меоварад.

Ба мамлакатҳои содиркунандай қувваи корӣ давлатҳои Осиё (Ҳиндустон, Индонезия, Бангладеш, Покистон, Филиппин, Шри-Ланка, Ҕин) ва Амрикои Лотинӣ (Мексика, Колумбия, Ямайка, Чили, Парагвай ва г.) дохил мешаванд. Маркази муҳочирони меҳнатӣ ИМА, Канада, мамлакатҳои Аврупои Фарбӣ ва

Минтақаҳои асосии иммигратсия дар шароити имрӯза Аврупои Фарбӣ (Олмон, Фаронса, Британияи Кабир, Швейцария), ИМА, Канада, Австралия, Истроил мебошанд.

мамлакатҳои истихроҷкунандай нафт дар Шарқи Наздик (Арабистони Саудӣ, Қувайт ва г.) мебошанд. Солҳои охир ба таври интенсивӣ ворид шудани муҳочирони меҳнатӣ ба Русия, Ҷумҳурии Корея, Аргентина, Бразилия ва Гайра ба назар мерасад.

Муҳочирати доҳилӣ асосан аз ҳаракати аҳолии деҳот ба шаҳр, ҳаракати байнишаҳрии аҳолӣ иборат буда, барои тамоми давлатҳо хос аст. Муҳочирати доҳилӣ дар мамлакатҳои рӯбайнкишоф пуравҷ аст.

Муҳочирати кӯчманчигӣ (чорводорон) низ ҳаракати аҳолӣ аст, vale он шакли маҳсуси фаъолияти хоҷагӣ ва тарзи ҳаёти ба он алоқаманд дорад. Кӯчманчӣни ҳозира асосан чорводорони биёбону нимбиёбонҳо мебошанд. Бисёр мамлакатҳо сиёсати муҳочиратро ба роҳ мондаанд, ки ҳадафи он идора-кунии муҳочирати берунию доҳилӣ аст.


Ҳамин тавр, ҳолати муҳочират ба таркиби аҳолӣ, соҳаҳои иҷтимоию хоҷагӣ таъсир расонида метавонад. Ҳусусият ва самтҳои муҳочирати беруниӣ дар давраҳои таъриҳӣ гуногун буд. Баҳисобирии ҳолатҳои муҳочират барои афзоиши иҷтимоию иқтисодии ҳар як мамлакат муҳим аст.

МУҲОЧИРАТ БА ТАРКИБИ АҲОЛИИ МАМЛАКАТ ВА МИНТАҚАҲОИ ҶАҲОН, СОҲАҲОИ ИҚТИСОДӢ ВА ИҼТИМОИИ ОНҲО ТАЪСИРИ ЗИЁД МЕРАСОНД.

Илова ба матн (далелҳои ҷолиб)

1. Соли 1820 шумораи аҳолии дунё ба 1 млрд расид. Соли 1927 ба 2 млрд, соли 1960 – 3 млрд, соли 1974 – 4 млрд, соли 1987 – 5 млрд ва дар охири соли 1999 ба 6 млрд ва октябри соли 2011 ба 7 млрд расид.

2. Ҳар сол дар сайёра 130 млн тифл таваллуд мешавад. Ба таври дигар гӯем, ҳар дақиқа – 144 қас, ҳар соат – 8,6 ҳазор қас, ҳар шабонарӯз – 207 ҳазор қас ба дунё меояд.



Расми 23. Шумораи муҳочирони байналмилалӣ дар ибтидои асри XXI (млн нафар)

3. Дар давлати Қатар ба сари 100 зан бештар аз 307 мард рост меояд.

4. Аз рӯйи шумораи кӯдакон дар дунё чойи аввалро Ҳиндустон (358 млн), чойи дуюмро Чин (263 млн) мегиранд. Аз ҳама давлати серкӯдак Нигер (50% аҳолӣ), сипас Буркино-Фасо, Конго ва Замбия (то 46%) мебошанд. Вале бо сокинони кӯхансол Ҷопон (21,5%) ва Италияю Олмон (то 20%) пешсафанд. Кӯхансолон аз ҳама камтар дар давлати Амороти Муттҳидаи Араб, Уганда ва Мавритания (1-2%) ба назар мерасад.

5. Аз забонҳои оилаи ҳиндуаврупой аз ҳама бештар забони англисӣ паҳн шудааст, ки бо ин забон 530 млн одам, бо забони испаний – 500 млн, ҳиндӣ – 450 млн, русӣ – 250 млн, португалӣ – 240 млн, банголӣ – 230 млн, фаронсавӣ – 130 млн ва олмонӣ 120 млн касгуфтагӯ мекунанд.

6. Дар ҷаҳон ҳамагӣ ҷанд давлат (Боливия, Мексика, Перу, Эфиопия, Афғонистон) ҳаст, ки аксари аҳолии онҳо дар баландии зиёда аз 1000 м аз сатҳи баҳр зиндагӣ мекунанд. Аммо дар Боливия, Перу ва Чин (Тибет) баландии макони зиндагии одамон то ба 5000 м аз сатҳи баҳр мерасад.

7. Соли 2010 дар дунё 467 агломератсияи шаҳрҳо бо аҳолии зиёда аз 1 млн нафар ба қайд гирифта шуд, ки 246-то – дар Осиё, 63 – дар Амрикои Лотинӣ, 53 – дар Аврупо, 51 – дар Африко, 48 – дар Амрикои Шимолӣ ва 6 – дар Австралияю Океания ҷойгир шудаанд. Дар байни давлатҳо аз ҳама бештар дар Чин – 113, Ҳиндустон – 48 ва ИМА – 43 агломератсия мавҷуд аст.

8. Соли 1931 дар дунё баландтарин бино бо номи Эмпайр Стейн Билдинг дар Ню-Йорк (102 ошёна бо баландии 381 м) соxта шуда буд. Солҳои минбаъда ҷунин биноҳои баланд дар Шанхай (492 м), Сян-ган (415 м), Тайбэ дар Тайван (448 м) қомат афроҳтанд. Соли 2009 дар Дубай (Амороти Муттҳидаи Араб) бинои бисёрошёна бо номи «Бурҷи Халифа» то баландии 828 м бо 162 ошёна ба истифода дода шуд. Барои бо барқ таъмин намудани ин бино неругоҳи бо қувваи бод коркунанда ва дар майдони 15 ҳазор м² батареяҳои офтобӣ кор мекунанд.

9. Ҳама шаҳрҳои ҷаҳон соле ба муҳити атроф то 3 млрд тонна партовҳои саноатию майшӣ, зиёда аз 500 км³ обҳои партови саноату ҳочагиро мөрезанд. Барои муқоиса: дар қураи Замин 578 вулқони амалкунанда мавҷуд аст, ки то 2,5 млрд тонна моеъ, хокистар, буғи об ва газҳои ҳархела ба берун сар медиҳанд.

Дар хотир дөрөд

Мухочират. Мухочирати дохилий ва беруна. Эмигратсия. Иммигратсия. «Фирори магзҳо». Мамлакатҳои содиркунандай қувваи корӣ. Маркази ҷалби қувваи корӣ.

Ипро
менонам

Савол ва супориш

1. Нохияни асосии муҳочиратро дар гузаштаю имрӯза ҷудо кунед.
2. Рафти муҳочирати дохилий ба қадом тараф аст?
3. Фарқи байни муҳочирати дохилию беруний дар чист?
4. «Фирори магзҳо» чист ва зиёну фоидани онро кӣ мебинад?
5. Кӯчманчигӣ аз дигар шаклҳои муҳочират чӣ тафовут додад?
6. Хориҷ шудан аз қишивари худ ба дигар мамлакат бо мақсади зисти доимӣ ё муваққатӣ, инро:
 - а) эмигратсия;
 - б) иммигратсия меноманд.
7. Сабабҳои муҳочирати меҳнатӣ дар Тоҷикистон қадомҳоянд? Ҷиҳатҳои мусбат ва манғии онро фаҳмонед.



БОБИ IV. ИНҚИЛОБИ ИЛМЙ-ТЕХНИКЙ ВА ХОЧАГИИ ҖАҲОН

§ 18. ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ ХОЧАГИИ ИМРЎЗАИ ҖАҲОН

Тақсимоти байналмилалии кор дар ҷаҳон ба қадом омилҳои асосӣ войбаста аст? Қадом ҳолат ба пайвастагии ягонаи иқтисодӣ кумак мерасонад? Сохтори ҳочагии ҷаҳон чӣ гуна аст?

Мафҳуми ҳочагии ҷаҳон. Иқтисоди ҷаҳон маҷмӯи ҳочагиҳои миллии ҳамаи мамлакатҳои дунё буда, онҳоро муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ ва тақсимоти байналмилалии кор алоқаманд кардааст. Ҳочагии ҷаҳон тамоми мамлакатҳои дунёро фаро гирифтааст ва ба он зиддиятҳои дохилӣ хос мебошад.

Пайдоиши ҳочагии ҷаҳон аҳаммияти таърихӣ дорад ва қариб тамоми таърихи инсониятро фаро мегирад.

Кашфиёти бузурги географӣ боиси қитъаҳои Аврупою Осиё ва Амрикоро фаро гирифтани соҳаи чорводорӣ шуд. Муомилоти мол дар байни қитъаҳои олам боиси ташкилёбии бозори ҷаҳонӣ шуд. Васеъшавии минбаъдаи ин бозорро тараққии нақлиёт таъмин кард. Наклиёти баҳрӣ ва нақлиёти роҳи оҳан алоқаи доимии байникитъавию дохиликитъавиро васеъ ва устувор кард. Баркароршавии алоқаҳои доимии тиҷоратию молиявӣ ва истехсолӣ дар байни мамлакатҳо, ноҳияҳо ва қитъаҳои аз ҳам ҷудои бисёрасрай

миллӣ-ҳоҷагиро, ки садди роҳи пешравиҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ҷаҳон буданд, аз байн бардошт.

Ибтидои пайдоиши ҳоҷагии ҷаҳон аз давраи мануфактураи таракқиёти капитализм (асрҳои XVI–XVII) оғоз ёфта, дар асрҳои XIX–XX ташкилёбии он ба охир расидааст. Дар ин давра дар мамлакатҳои Аврупо индустряи қалони моншинсозӣ инкишоф ёфта, он овардани ашёи хоми зиёдеро талаб мекард. Пайдоиши соҳтори мустамликадорӣ ҳоҷагии аксари мамлакатҳои мустамликаро ба манбаи ашёи хоми давлатҳои империалистӣ табдил дод.

Сармоядорӣ ҳокими ягонаи иқтисоди ҷаҳон шуд. Вале ин ҳолат дар давом накард. Аз олами сармоядорӣ берун шудани собиқ Итиҳоди Шӯравӣ дар соли 1917 ва баъдтар як қатор давлатҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиё, иқтисоди ҷаҳониро ба ду соҳтор чудо кард. Вале он ягонагии мавҷудияти ҳудро гум накард. Зоро ба муносибатҳои иқтисодии ҷаҳон монеаҳои иҷтимоӣ бегонаанд.

Робитаҳои иқтисодии мамлакатҳои Шарқ ва Фарб торафт нав мешаванд, ки муҳимтаринаш савдои тарафайн, таъсиси корҳонаҳои муштарак, алоқаҳои илмию техниکӣ ва ғайра мебошанд. Фарб барои маҳсулоти ҳуд бозори фурӯш, Шарқ ба ивази молҳои дар бозори ҷаҳонӣ камҳаридори ҳуд технологияи нав ва асъори устувор мегирад. Табиати инсоният ягона аст. Аз ин ҷиҳат, ҷамъияти инсонӣ ҳатман ба ташкил додани соҳтори иқтисодии барои ҳаёташ беҳтарин мекӯшад. Беътиමодӣ ба пешрафти иқтисодии ҷаҳон боиси қафомонии соҳаҳои муҳим дар ҳама гуна мамлакат мешавад.

Мағҳуми инқилоби илмию техниکӣ (ИИТ)

Инқилоби илмию техниکӣ чӣ маънӣ дорад? Вай ба соҳтори иқтисоди ҷаҳонӣ чӣ таъсир мерасонад?

Тамоми тараққиёти тамаддуни инсониятре бе пешрафти илму техника тасаввур кардан ғайриимкон аст. Тӯли зиёда аз 200 соли охир дар ҷаҳон се давраи инқилоби саноатӣ ба амал омад. Якумин давраи инқилоби саноатӣ ба пайдоиши аввалин мошинаи буғӣ аз ҷониби Ҷ. Уатт дар Англия иртибот дорад. Оғози давраи дуюмро ба васеъ шудани истифодаи ҷараёни барқ, нафт ва маҳсулоти нафтӣ, ихтироъ намудани автомобил ва ғайра марбут медонанд. Аммо ибтидои давраи сеюми инқилоби илмию технико (миёнаи асри XX) ба ихтирои мошинаҳои ҳисоббарорӣ (ЭВМ) марбут медонанд.

ИИТ аз миёнаи асри XX оғоз ёфта, минбаъд васеъ шуд. Аломатҳои он хеле муҳталиф буда, ба тамоми қисмҳои таркибиаш (илм, техникаю технология, истехсолот, идоракунӣ) марбут аст.

Дар давраи ҳозира дар инқилоби илму техника чор ҳусусияти асосиро муайян кардаанд:

Инқилоби илмию-техникӣ давраэро меноманд, ки дар тӯли он дар тараккиёти илму техника ҷаҳиши сифатӣ ба амал омада, ин ҷаҳиш кувваҳои истехсолкунандаро ба куллӣ нав месозад, илм ба кувваи бевоситай истехсолӣ табдил мейбад.

1. ИИТ ҳодисаи универсалӣ буда, тамоми соҳаҳо, симои кор, маишат, фарҳанг ва рӯҳияи одамонро дигар месозад. Ҷиҳати географии он дар паҳншавиаш (дар ин ё он дараҷа) дар тамоми дунё, сатҳи географии Замин ва фазои кайҳонӣ зоҳир мешавад.


2. Афзоиши азnavsозиҳои беҳадди илмию техникӣ. Ҳоло фосилаи қашфиёти илмию техникӣ ва дар амалия ҷорикуни онҳо хеле кӯтоҳ шуда, азnavсунни махсулот босуръат ва доимӣ шудааст. Имрӯзҳо номгӯйи махсулоти баъзе соҳаҳо дар давоми 15-20 сол пурра нав карда мешаванд.

3. Мавқei инсон дар ҷараёни истехсолот ба куллӣ дигар шудааст. Инсон ҳоло на ҳамчун «узви иловай мошин», балки ҳамчун омили фаъолу асосии истехсолот гардидааст. Талабот ба дараҷаи қасбии он низ зиёд шудааст.

4. Ҳусусияти муҳимми ИИТ дар солҳои Ҷанги Дувуми Ҷаҳон ҳамчун инқилоби ҳарбӣ-техникӣ пайдо шудани он аст. Таркиши гулулаи атомӣ соли 1945 дар шаҳри Хиросимаи Ҷопон ибтидои пайдоиши он буд.

ИИТ имрӯза ҳодисаи хеле мураккаб буда, ҳамаи қисмҳои таркибиаш (илм, техника, истехсолоту идоракунӣ) бо яқдигар таъсир мерасонанд.

Илми ҳозиразамон ба маҷмӯи мураккаби дониш табдил ёфтааст. Дар дунё беш аз 8 млн коркунони илмӣ фаъолият мекунанд. Имрӯз истехсолотро бе илм тасаввур кардан амри муҳол аст, ки он дар талаботи илмии истехсолот зоҳир мешавад. Дар дунёи мутараққӣ 2-3 дарсади даромади солона дар соҳаи илм ҳарҷ карда мешавад. Махсулоти илмталаб (маҳсулоти саноати дастгоҳсозӣ, мошинсозии электротехникӣ, саноати кайҳонӣ ва ғайра) дар савдои берунаи ИМА, Ҷопон, Олмон, Англия, Фаронсаю Италия мавқei муҳим пайдо кардааст. Техникаю технологияи ҳозира бо ду роҳ инкишоф мейбанд:



Расми 24. Мазмуни асосии ИИТ

Эволюционӣ ва революционӣ (инқилобӣ). Роҳи якум дар такимили минбаъдаи техникаю технологияи амалкунанда (зиёдшавии иқтидори истехсолии машины дастгоҳҳо ва баробарии воситаҳои нақлиёт) падидор мегардад. Зиёдшавии иқтидори истехсолии печи домнагӣ дар Чопону Русия (5,5 млн тонна), борбардории киштиҳо дар Чопону Фаронса (500-550 ҳазор тонна) мисоли равшананд.

Роҳи инқилобӣ техникаю технологияро ба таври кулҷӣ нав месозад. Пайдоиши истехсолоти техникаи электронӣ мисоли

он аст. Беҳуда нест, ки ҳоло дар хусуси «асри электронӣ» сухан меронанд.

Роҳи асосии ҳозираи тараққиёти илму техника роҳи инқилобӣ аст ва ҳоло он бо шаш самти асосӣ тараққӣ мекунад.

Самти аввал, электронии истеҳсолот буда, тамоми фаъолияти инсон бо техникаи электронӣ-ҳисоббарорӣ (МЭҲ) мусаллаҳ карда шудааст. Ҷараёнҳои технологийи истеҳсолот такмил ёфтанд. Таҷхизоти электрониро дар соҳаи маориф, тандурустӣ ва хизмати майшии аҳолӣ ба таври васеъ истифода мебаранд. Шумораи мошинҳои электронии ҳисоббарор ба даҳҳо млн расида, истеҳсоли роботҳо, манипуляторҳо хеле зиёд шудааст ва онҳоро дар истеҳсолоти меҳнатталабу заарнок васеъ истифода мекунанд. ИМА, Ҷопону Олмон анбори калони МЭҲ доранд.

Самти дуюм, азнавсозии ҳочагии энергетикӣ буда, ба қувва таъминкунӣ, истифодаи васеътари сарчашмаҳои нави қувва (атом, қувваи Офтобу обҳои геотермалий ва гайра) нигаронида шудааст.

Самти сеюм, истеҳсоли зиёди навъҳои муҳталифи масолеҳи нав (нимноқилҳо, нахи оптикаӣ, масолеҳи сафолӣ ва истифодаи васеи металлҳои нодирӯ камёфт)-ро дар назар дорад.

Самти чорум, тезшавии суръати биотехнологӣ аст, ки он дар соҳаи истихроҷи маъдан, нобудкунии ҳашароти зааровари қишоварзӣ, ҳосилкунии энергия аз партови истеҳсолии соҳаҳои гуногун истифода мешавад ва яке аз самтҳои ояндадор аст. Ин самт ҳам дар ИМА, Ҷопону Олмон, Фаронсаю Русия дар инкишоф аст.

Самти панҷумро самти кайҳонӣ мегӯянду тараққии он соҳаи саноати нав – аэрокайҳониро ба вучуд овард. Истеҳсоли аксари мошинҳо, дастгоҳҳо, ҳӯлаҳои нав махсулоти ин соҳа буда, кайҳоншиносӣ боиси пайдоиши технологияи кайҳонӣ ва заминшиносии кайҳонӣ гардид.

Дар замони ҳозира аҳаммияти иқтисодии истифодаи ҳамсафарони телевизионӣ ва навигатсиониро кӣ намедонад? Дар саноати кайҳонӣ имкониятҳои зиёди ҳалли проблемаҳои иттилоотӣ, энергетикӣ ва тиббӣ махфузанд.

Идоракунии истеҳсолот дар замони ИИТ аҳаммияти хосса пайдо кардааст. Зоро мураккабшавии истеҳсолотро ба усули кухна идора кардан амри гайриимкон аст. Тайёрии махсуси касбӣ зарур аст.

Пайдоиши илми махсус – кибернетика талаби замонавии соҳаи идоракунӣ ва илми иттилоотӣ аст. Ҳачми донишҳои илмӣ

ва миқдори сарчашмаҳои иттилоотӣ торафт зиёд шуда, аз ахбори одии қоғазӣ ба ахбори мошинӣ гузаштанро тақозо намуда, тавасути он истеҳсоли техникаи мухталифи компьютерӣ тавлид ёфт. Барои идоракуни он мутахассисони барнома ва операторони маҳсус тайёр карда мешаванд.

Автоматикунӣ на танҳо соҳаи меҳнати ҷисмонӣ, инчунин соҳаҳои фаъолияти фикрию интеллектуалӣ, илм, маориф, молия, хизматрасонӣ, маширо фаро гирифтааст ва ташкили системаи идоракуниҳои автоматӣ ифодаи он мебошад. Ин системаҳо ҳаҷми зиёди ахбори мухталифро ҷамъ карда, кор карда мебароянд.

Пайдоиши системаи идоракуни автоматаӣ дар кори ҷойгиркуни истеҳсолот низ бетаъсири намондааст. Аксари соҳаҳои истеҳсолии илмталаб дар шаҳрҳои қалону агломератсияҳои шаҳрӣ мавҷуданд. Зоро онҳо марказҳои асосии ташкили сарчашмай ахборанд.

Ҳамин тарик, ИИТ дар соҳтори соҳавӣ ва ҷойгиркуни соҳаҳои ҳочагии ҷаҳон таъсири назаррас гузаштааст. Мавқеи баязе соҳаҳое, ки муддати тӯлонӣ иқтидори бузурги мамлакатҳо буданд, паст шуда, болоравии соҳаҳои маҳсулоти илмталаб ба амал омадааст. Муттаҳидкуни соҳаҳои гуногуну пайдоиши маҷмӯаҳои байнисоҳавӣ руҳ додааст.

Таносуби байни соҳаҳои истеҳсолию ғайриистеҳсолӣ ба қулӣ тағиیر ёфтааст. Электронию автоматикунинии истеҳсолот, зиёдшавии талабот ба молҳои истеъмолӣ, афзоиши коркунони соҳаи такмили интеллектуалии ҷамъият (мактаб, системаи таҳсилоти олий, фаъолияти нашриёт, радио, телевизион ва ғайра) боиси афзоиши мавқеи соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ шудаанд.

Таъсири ИИТ-ро таркиби қаламравии ҳочагӣ дар тағиирёбии характеристи таъсири омилҳои ҷойгиркуни қадима, мазмуни нав пайдокуни онҳо, пайдоиши омилҳои нав (экологӣ, илмталабӣ ва ғайра) мебинем.

1. Омили ҳудуд яке аз қисмҳои мухимми мухити географӣ буда, чӣ қадаре ки ҳаҷми он қалон бошад, захираҳои табиии он ҳамон қадар зиёду мухталифанд ва роҳҳо (вариантҳо)-и гуногуни ҷойгиркуни истеҳсолоту аҳолиро тақозо доранд.

2. Омили мавқеи иқтисодӣ-географӣ, ки аломатҳои гуногун (мавқеи марказӣ, дохилӣ, ҳамсоягӣ, наздибаҳрӣ) дорад. Мавқеи дохилӣ тараққиёти суст ва мавқеи наздибаҳрӣ боиси тараққиёти суръатнок шуда метавонанд.

3. Омилҳои захираҳои табийӣ, ки дар аввалҳо соҳаҳои истехсолот дар ноҳияҳои ашёи хом (мисли саноати металлургӣ, сӯзишворӣ-энергетикӣ ва файра) чойгир карда мешуданд. Дар даврони ИИТ чунин ҷалбкуни суст шуд. Ин бештар ба соҳаҳои навтарини илмталаб хос аст.

Вале барои соҳаҳои саноати истихроҷ омили захираҳои табий то ҳол ҷизи асосӣ аст. Он чиро низ қайд кардан лозим аст, ки қисми зиёди захираҳо ҳавзаҳо ва конҳои ҷаҳон тамом шудаанду саноати истихроҷ ба ноҳияҳои нави мушкилгузару зериобӣ майл дорад ва ин ҳам тавассути ИИТ ба амал омад.

4. Омили нақлиёт то замони ИИТ, ки дар ҷойгиркуни қариб мавқеи ҳалкунандаро мебозид. Такмили нақлиёт ҳарочоти боркашониро кам карда, барои фурӯши маҳсулоти корхонаҳои таҳассусӣ ба масофаҳои хеле дур ва ҳаракати зиёди аҳолӣ, барои ҳаракати истехсолот ба ноҳияҳои наздибаҳрӣ ва ташкилёбии ноҳияҳои нави азҳудкуни имконият ба вучуд овард. Аз ин нигоҳ, омили нақлиёт дар даврони ИИТ ҳам ба ҷойгиркуни истехсолот, маҳсусан дар масоҳатҳои бузург таъсири калон дорад.

5. Омили захираҳои меҳнатӣ. Ба шумо аён аст, ки ин омил ҳамеша дар ҷойгиркуни истехсолот таъсир дошт ва дорад. Зоро мавҷудияти кувваи кории озод фаъолияти ҳоҷагиро ба худ «меҳнатшад» ва набуданаш «тела» медиҳад. Ин ҳолат аз ҳама беш ба соҳаҳои меҳнатталаб хос аст.

6. Омили мутамарказонии ҳудудӣ, ки таъсири онро мо дар қалоншавии ҳаҷми корхона, зиёдшавии самаранокии он, ҷамъшавии аҳолӣ дар марказҳои қалони саноатӣ, гиреҳҳои нақлиётӣ ва агломератсияҳои шаҳрӣ мебинем. Ин марказу гиреҳҳо ва ноҳияҳои ҷамъиятии истехсолоту аҳолӣ маркази ба худ хосси тамоми ҳаёти ҳоҷагии ин ё он мамлакатро ба вучуд овардаанд. Масалан, дар ноҳияи саноатии Рури Олмон ҳазорҳо заводу шахтаҳо, истгоҳҳои баркӣ ва дигар муассисаҳо ҷамъ оварда шудаанд. Вале набояд фаромӯш кард, ки дар замони ҳозира акси концентратсия, яъне ҳолати пароканда (чудо-чудо)-гии истехсолот ба анъана даромадааст. Яъне, соҳтани корхонаҳои ҳаҷман хурду миёна шиори замонавӣ шудааст. Зоро ин амалиёт барои иқтисодиёт фоидаовар, воситаи хифзи муҳити атроф ва урбанизатсияи оқилона аст.

7. Омили илмталабӣ дар замони ИИТ омили муҳимми ҷойгиркуни истехсолот шудааст. Соҳаҳои нави илмталаб дар

марказхой калони илмию шаҳрҳои калон ва агломератсияҳои шаҳрӣ чойгир карда шудаанд ва шаҳрҳои маҳсуси илмию техникий ташкил ёфтаанд. Дар Фаронса нисфи кормандони илмию техникий дар Париж, дар Чопон – дар Токио ҷамъ омадаанд. Дар тамоми ҷаҳон интегратсияи илм бо истеҳсолот пайдо шудааст ва натиҷаи он ташкилёбии маҷмӯаҳои илмию истеҳсолӣ (паркҳои илмию тадқиқотӣ, технополисҳо) мебошанд ва шиори онҳо «аз идеяи илмию техникий то маҳсулоти тайёр» аст. Мисоли равшани он водии Силикони ИМА мебошад.

8. Омили экологӣ дар замони ИИТ аҳаммияти маҳсус пайдо кардааст, ки зуҳуроти он норасоиҳои қаламрави оби нӯшокӣ, зиддшавии ҳароҷот барои тозакунии обу партовҳои саноатӣ, бадшавии вазъи муҳити атроф ва пайдоиши дигар масъалаҳоянд. Ҳамин тавр, ИИТ ба тамоми ҷабҳаҳои ҳастии имрӯзai башарият ва худи инсону муҳити зиндагии он таъсир мерасонад. Иқтисоди ҷаҳонӣ ба организми ягона табдил ёфтаасту берун аз он ягон давлати ҷаҳон мұттадилона инкишоф карда наметавонад.

ҶАҲОНИ ИМРŪЗАРО ДАРАЦАИ БАЛАНДИ РУШДИ ИИТ ФАРО ГИРИФТААСТ, КИ БА ТАМОМИ САМТҲОИ ҲАЁТИ ҶАМЬИЯТӢ – ИЛМ, ИСТЕҲСОЛОТ, ХУСУСИЯТИ МЕҲНАТ, МАДАНИЯТ, ХИЗМАТРАСОНӢ, ПСИХОЛОГИЯИ ОДАМОН БЕВОСИТА ТАЪСИР МЕРАСОНАД.

Дар хотир доред

Хоҷагии ҷаҳон. Пайдоиши хоҷагии ҷаҳон. Кашифиети бузурги географӣ. Соҳтори мустамликадорӣ. Робитаҳои иқтисодӣ. Инкилоби илмӣ-техникий. Инкишофи илмӣ-техникий. Илм. Истеҳсолот. Хусусияти кор. Фарҳанг. Хизматрасонӣ.

Савол ва супориши

1. Омилҳо ва шароити пайдоииши хоҷагии ҷаҳон қадоманд?
2. Шароити табииӣ-географӣ ба таҳассуси хоҷагӣ чӣ гуна таъсир мерасонад?
3. Оё мағҳуми «тақсимоти ҷамъиятии меҳнат» аз мағҳуми «тақсимоти географиии меҳнат» фарқ дорад?
4. Таҳассуси иқтисод ба мамлакат чӣ фоида меорад?
5. Тағовути мағҳумҳои «инқишифи илмӣ-техникий» ва «инқиlobи илмӣ-техникий»-ро шарҳ дуҳед?
6. Ба қувваи бевоситаи истеҳсолӣ табдил ёфтани илм чӣ маъно дорад?

Инро
меномам

7. Чаро нақии омилҳои ҷойгиркуни истеҳсолот тағйир ёфтааст?

8. Вазъи ИИТ-ро дар мамлакати худ таҳлил карда, аз таъсири он ба ҷойгиркуни соҳаҳои истеҳсолот мисолҳо биёред.

9. Таъсири ИИТ дар пешравии таркиби истеҳсолот дар чӣ зоҳир шудааст?

10. Дар шароити ИИТ кадом соҳаҳо бо суръати баланд тараққӣ меқунанд?

11. Чаро дар давраи ИИТ нақши захираҳои табииӣ дар ҷойгиркуни соҳаҳои ҳочагӣ наст шудааст?

12. Чаро соҳаҳои навтаринро дар марказҳои илму маориф ҷойгир меқунанд?

13. Музди кори одамони баландиҳтисосу пастихтисос фарқ дорад ё не? Агар ҳа, сабабашро бигӯед?

14. Тафовут миёни табаддулоти саноатии асри XVIII ва инқилоби илмӣ-техникикӣ ҳозираро шарҳ дигҳед.

Ипро
метавонам



§ 19. ТАҚСИМОТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ГЕОГРАФИИ МЕҲНАТ: ДАВЛАТҲО БА ИСТЕҲСОЛИ КАДОМ МАҲСУЛОТ МАШҒУЛАНД?


Мамлакатҳо чӣ гуна мавҷеи худро дар таркиби иқтисоди умумиҷаҳонӣ пайдо меқунанд? Тақсимоти байналмилалии меҳнат гуфта чиро мефаҳмад? Ҷойгиршавии соҳаҳои истеҳсолот ба кадом омилҳо вобастагӣ доранд?

Тақсимоти географии меҳнат қисми таркибии тақсимоти ҷамъиятии меҳнат аст. Он ҳолати маҳсусгардонии ҳудуд ва муомилоти маҳсулоту таҳассусёбӣ дар байнин онҳо мебошад. Тақсимоти меҳнат натиҷаи тараққиёти ҳатмии ҷамъияти инсонӣ мебошад.

Тақсимоти байналмилалии меҳнат – маҳсусгардонии мамлакатҳои алоҳида барои истеҳсоли ин ё он навъи маҳсулот ё хизматрасонӣ мебошад, ки онҳо бо мурури замон тағиیر мёёбанд.

Ҳатмӣ будани тақсимоти меҳнат аз он сар мезанад, ки байни қаламравҳои алоҳида ҳамеша тафовут вучуд дорад (дар мавқеи географӣ, дар шароиту истифодаи захираҳои табий, дар шароити иҷтимоӣ-иктисодӣ). Чунин фарқҳо боиси он мешаванд, ки бисёре аз истеҳсолоти саноатию қишоварзӣ ба ҳудуди муайян вобаста карда мешаванд, яъне ин қаламравҳо ҳар кадоме ба истеҳсоли навъи алоҳида маҳсулот маҳсус гардонидан мешаванд.

Барои пайдоиши чунин таҳассус шароити зарурӣ лозим аст. Ин шароит инҳоянд: 1) мамлакате, ки дар тақсимоти меҳнат иштирок дорад, бояд ягон бартарие дошта бошад (масалан, аз ҷиҳати бойигарихои табиӣ); 2) бояд мамлакати ба ин маҳсулот ниёсманҷ мавҷуд бошад; 3) ҳароҷоти қашонидани маҳсулот тоҷиӣ фурӯш ба мамлакати фурӯшандо бояд фоидаовар бошад.



● истихроҷкунанда ● саноати коркард ● истихроҷ ва саноати коркард

Расми 25. Муҳимтарин ноҳияҳои саноатии ҷаҳон

Тақсимоти байналмилалии географии меҳнат бо мурури замон тағиир мёёбад.

Махсусгардонии мамлакатҳои алоҳида ба истеҳсоли навъи муайяни маҳсулот ва хизмат ҳаминро дар назар дорад, ки ин навъҳо на фақат барои қонеъгардонии талаботи худ, балки барои фурӯш дар бозори ҷаҳонӣ низ истеҳсол карда мешаванд. Ин ҳолат дар ташкилёбии соҳаҳои байналмилалии таҳассус ифода мёбанд, яъне ҳамон соҳаҳо, ки ба истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ машгуланд. Бехуда нест, ки симои иқтисодии аксари мамлакатҳоро таҳассуси байналмилалиашон муайян мекунад. Масалан, Ҷопон аз рӯи истеҳсоли автомобилҳо дар ҷаҳон дар ҷойи аввал буда, тақрибан нисфи онҳоро ба бозори ҷаҳон мебарорад. Канада аз ҷиҳати истеҳсоли ғалладона, Булғористон аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти маҷмӯи агросаноатӣ, Замбия аз ҷиҳати истеҳсоли мис дар ҷаҳон дар ҷойи авваланд. Яъне, ин соҳаҳо соҳаи таҳассуси байналмилалии ин мамлакатҳо ба ҳисоб мераванд.

Дараҷаи ба тақсимоти байналмилалии меҳнат (ТБМ) воридшавии ҳар қадом мамлакат, ба дараҷаи камолоти қувваҳои истеҳсолкунандаи он вобаста аст. Аз ин рӯ, мамлакатҳои тараққикардаи индустрӣӣ дар тақсимоти байналмилалии меҳнат мавқеи асосӣ дошта, давлатҳои ҷавони Осиё, Африқо ва Амрикои Лотинӣ мавқеи ҳудро дар ТБМ аз ҳисоби бо захираи ашёи хом таъмин кардани мамлакатҳои мутараққӣ баланд мебардоранд. Ин таҳассуси мероси давраи мустамликалист. Ба иштироки мамлакатҳо дар ТБМ омилҳои географӣ низ таъсири назаррас доранд. Ин омилҳо мавқеи географӣ, мавҷудияти боигарииҳои табии тағайру мебошанд. Масалан, Британияи Кабир тавассути дар сари роҳҳои баҳрӣ ҷойгир буданаш дар гузашта «фабриқаи ҷаҳонӣ» гардид ва захираҳои бузурги нафт бошад, мамлакатҳои Шарқӣ Наздиқро заминаи қалони сӯзишворӣ-энергетикии ҷаҳон табдил дод. Вале омили асосии ҳалкунанда дар ТБМ шароити иҷтимоӣ-иқтисодӣ мебошад.

Имрӯз дар истеҳсолоти саноатӣ нақши технопаркҳо меафзояд. Технопарк шаклҳои гуногун дорад. Асоси маҳсусгардонии технопарк ин истеҳсоли маҳсулоти илмталаб ва технологияи мурракаб мебошад, ки коркардаш ниҳоят мураккаб буда, истеҳсол ва бозори фурӯши ин маҳсулот гаронарзиш аст. Дар ҷаҳон аксар паркҳои технологӣ дар супоридани андоз имтиёз доранд.

ТБМ ҷаравӣни пешқадаму ҳатмии ташкилёбии хочагии ҷаҳон ва асоси объективии ҷаҳонигардонии ҳаётӣ хочагӣ мебошад.

ДАР ДАВРАИ ИИТ ХУСУСИЯТИ ТАЪСИРИ ОМИЛХОИ ИҚТИСОДӢ, ИҼТИМОӢ, ТАБӢ ВА СИЁСӢ ТАҒИЙР МЕЁБАД.

Интегратсияи иқтисодии байналмилалӣ

Иқтисоди ҷаҳонӣ ва тақсимоти байналмилалии географии меҳнат имрӯз тамоми мамлакатҳои дунёро фаро гирифта, онҳо торафт васею чукуртар, ҳам мураккабу ҳам нав шуда истодаанд. Васеъшавии таҳассуси байналмилалӣ ва муомилот боиси бештар алоқаманду вобасташавии ҳочагиҳои миллии як қатор мамлакатҳо ва пайдоиши зинаи нави тақсимоти байналмилалии географии меҳнат гардид, ки ин шакл **интегратсияи иқтисодии байналмилалӣ** ном гирифтааст. Вай ҷараёни объективии тараққиёти устувори алоқаи тарафайни гурӯҳи мамлакатҳо буда, ба гузаронидани сиёсати бо ҳамдигар мувофиқ асос ёфтааст.

Ҷараёни интегратсияи иқтисодии пурра ташкилёфта панҷ зинаи тараққиётро аз сар мегузаронад: ташкили минтақаи озоди савдо, иттиҳоди гумруқӣ, бозори умумӣ, иттиҳоди асъорӣ ва ғазои ягонаи иқтисодӣ.

Дар иқтисоди ҷаҳони имрӯза ҷанд гурӯҳҳои иқтисодии ноҳиявӣ ва соҳавӣ ташкил ёфтаанд. Муҳимтарин гурӯҳҳои интегратсияи ноҳиявӣ: Иттиҳоди Аврупой, Созишномаи Шимоли амрикӣ оид ба савдои озод (НАФТА), Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ (АСЕАН), ба ҳайати он Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Филиппин (соли 1967), Бруней (соли 1984), Ветнам (соли 1995), Лаос ва Мянма (соли 1997), Камбोҷа (соли 1999) мансубанд), Бозори умумии мамлакатҳои Амрикои Ҷанубӣ (МЕРКОСУР, ба ҳайати он Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор дохил мешаванд) ва гурӯҳҳои соҳавӣ – Ташкилоти мамлакатҳои содиркунандай нафт (ОПЕК, ба ҳайати он Арабистони Саудӣ, Эрон, Ироқ, Қувайт, ИМА, Қатар, Алҷазоир, Ангола, Лубнон, Нигерия, Венесуэла, Эквадор дохил мешаванд) ва ғайраҳо мебошанд.

Дар шароити имрӯза ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) мағҳуми фарогир аст, ки қариб тамоми соҳаҳои ҳаёти чомеа (гардиши маҳсулот, сармоя, технология, хизматрасонӣ, ахбор, одамон)-ро фаро гирифтааст. Муҳимтарин кувваи ҳаракаткунандай ҷаҳонишавӣ ин корпоратсияҳои фаромилӣ (КФМ) ба шумор мераванд, ки шумораи онҳо аз 100 ҳазор зиёд аст. Дар байни онҳо 500-тояш

калонтарин маҳсуб мейбад, ки 45% ҳисса истехсолии онҳо ба ИМА, 30% ба Аврупои Фарбӣ ва 15% ба Ҷопон рост меояд. Масалан, консерни автомобилии «Ченерал Моторс»-и ИМА, ки даромади солонаш зиёда аз 200 млрд долл. аст ва 260 корхонаи он бо фарогирии 750 ҳазор коргар дар тамоми ҷаҳон ҷойгир шудаанд, ба ин мисол шуда метавонад.

Дар шароити имрӯза интегратсия нахустин бор соли 1957 дар Аврупои Фарбӣ оғоз ёфта, зинаҳои зиёдеро тай кард. Ҳоло пурра ташкил ёфтаасту ба ҳуд номи «Иттиҳоди Аврупо»-ро гирифтааст ва ба ҳайати он 15 мамлакати Аврупои Фарбӣ шомиланд. Шумораи умумии аҳолии иттиҳод беш аз 350 млн нафар аст. Иттиҳоди мазкур иттиҳоди иқтисодию асъори ягона ва иттиҳоди сиёсиро эълон намуд. 1-уми январи соли 1999 пули ягона – «евро» ба муомилот бароварда шуд.

Илова ба матн (далелҳои ҷолиб)

1. Нахустин намоиши телевизионии Бозиҳои олимпӣ соли 1956 дар Мелбурн ташкил шуд. Онро танҳо мардуми Австралия тамошо карданд. Олимпиадаи соли 1960-ро дар Рим аҳолии давлатҳои ҳамсоя, вале олимпиадаҳои Москав (с. 1980), Лос-Анжелос (1984) ва Сеулро (соли 1988) қариб 2 млрд одам тамошо кард. Олимпиадаи Барселонаро соли 1992 қариб 3 млрд ва Олимпиадаи тобистонаро соли 2008 дар Чирно – 4 млрд. одам тамошо карданд.

2. Дар Ҷопон геолог - робот соҳтанд, ки дар қаъри укёнус то чуқурии 6000м метавонад кор қунад ва боз робот-музиқаҷӣ бароварданд, ки нотаро хонда дар электротигтара менавозад. Дар Австралия робот иҳтироъ намуданд, ки пашми гӯсфандро метарошад. Дар Олмон роботро ба сифати политсия (онҳоро барои мошинҳое, ки дар доштани моддаи тарканд гумонбар мебошанд) истифода мебаранд.

3. Шумораи шахсоне, ки дар ҷаҳон телефонҳои мобилий истифода мекунанд аз 1 млрд соли 2001 то ба 5,7 млрд соли 2018 расиданд.

4. Вақте ки Бразилия пойтахтро аз Рио-де-Жанейро ба шаҳри нави Бразилия, ки дар доҳили мамлакат ҷойгир аст, кӯҷонид, давлатҳои дигар ба он пайравӣ намуда ва Нигерия пойтахтро аз Лагос ба Абудҷу, Танзания пойтахтро аз шаҳри Дор-ус-салом ба Додома кӯҷониданд.

ҶАҲОНИШАВӢ – ҚОНУНИЯТИ РАВАНДҲОИ РУШДИ ИҚТISODIЁТИ ҶАҲОН, КИ ДАР ҲУД ҶАРАЁНИ МАҲСУЛОТИ БАЙНИДАВЛАТӢ (САРҲАДГУЗАР), САРМОЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, ХИЗМАТРАСОНӢ, АҲБОР ВА ОДАМОНРО ТАҶАССУМ МЕКУНАД.

Дар хотип доред

Тақсимоти географии (худудии) кор. Тақсимоти байналмилалии меҳнат. Махсусгардонӣ. Комбинатсиякунонӣ. Технопарк.

Савол ва супоришҳо

1. Ҷавоби дурустро интихоб қунед:

а) Тақсимоти байналмилалии меҳнат аз ҷониби СММ музайян шудааст.

б) Тақсимоти байналмилалии меҳнат таъриҳан ташаккул ёфтааст.

в) Рӯиди иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон бидуни ширкат дар тақсимоти байналмилалии меҳнат муваффақ намешавад.

г) Ба омилҳои нави ҷойгиршавии иқтисоди ҷаҳонӣ ҷалби он ба марказӣ ашиёи хом, сӯзишворӣ, энергия мансубанд.

2. Тахассуси байналмилалии мамлакатҳои тараққикарда ва рӯбаникшиоф аз якдигар фарқ дорад ё не? Агар фарқ бошад, сабабаш чист?

3. Чаро иқтисоди ҷаҳонро мояк системаи том (ягона) меномем, ҳол он ки ба он мамлакатҳои ба соҳтори гуногуни иҷтимоию иқтисодӣ мансуббуда шомиланд?

4. Оё боигаруҳои табииӣ боиси тахассуси ҳоҷагӣ шуда метавонанд?

5. Соҳаҳои тахассусии мамлакатҳоро аз рӯйи маҳсулоти истеҳсолнамудаишон фаҳмида метавонем. Масалан, маҳсулоти асосии содиротии Гурҷистон – ҷой ва меваҳои сиртусӣ, чормагзи юнонӣ, вино мебошанд. Мамлакатҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Озарбойҷон қадом маҳсулотро содир мекунанд?

6. Тахассуси иқтисодии мамлакати ҳудро мӯайян карда, шароиту омилҳои онро шарҳ душед. Асоси интегратсияи иқтисодии байналмилали чист?

7. Мамлакати шумо дар иқтисоди ҷаҳонӣ шитирок дорад? Ҷӯ гуна?

Инро
меномам

Инро
метавонам



БОБИ V. ГЕОГРАФИЯИ СОҲАҲОИ ХОҶАГИИ ҶАҲОН

Хоҷагии ҷаҳон аз кадом соҳаҳо таркиб ёфтааст? Саҳми соҳаҳо сўзишвирӣ-энергетикӣ чӣ гуна аст? Тараққиёти дигар соҳаҳои саноатӣ дар кадом мавқеъ мебошад?

Омӯзиши хоҷагии ҷаҳон бо омили шароити ташкилёбиаш ба дуруст фарқ намудани соҳтори он заминai устувор медиҳад. Дар давраи ИИТ ба географияи кувваҳои истеҳсолкунанда аз ҳама беш прогресси илмию техникӣ таъсир расонид.

Пас аз он ки шумо мағҳумҳои инқилоби илмӣ-техникӣ, иқтисоди ҷаҳон, тақсимоти географии умумиҷаҳонии меҳнатро азхуд кардед, ба омилҳои ҷойгиршавии истеҳсолот ошно шудед, мантиқан дуруст аст, ки географияи соҳаҳои иқтисоди ҷаҳон – саноат, кишоварзӣ, нақлиёту алоқаро ба таври мунтазам омӯхта, ба вазъи ҳар кадоми онҳо дар миқёси ҷаҳон ва зерсистемаҳои он ошно шавед.

Географияи соҳаҳои саноат

Саноат соҳаҳо асосии истеҳсолоти моддӣ буда, дар он беш аз 500 млн нафар шуғл доранд. Дар таркиби соҳавии саноат 9/10 қисмаш ба саноати коркард (маснуотӣ) рост меояд. Дар давраи ИИТ се соҳаҳои он («авангарди сегона» номида шудаанд): мошинсозӣ, химия ва электроэнергетика бо суръати баланд инкишоф ёфта истодаанд. Ба хисоби миёна, дар ҷаҳон ба ҳиссаи ин сегона 50 дарсад, дар мамлакатҳои аз ҳама тараққикарда 55-60 дарсад махсулоти умумии саноатӣ рост меояд.

Соҳаҳои навтарини илмталаб – микроэлектроника, техникаи ҳисоббарор, роботсозӣ, индустряи иттилоотӣ, истехсолоти атомию аэрокайхонӣ, химияи синтези органикӣ ва саноати микробиологӣ ба сафи пеш баромадаанду ба онҳо «катализаторҳои» ИИТ ном ниҳодаанд.

Ҳиссаи саноати истихроҷ торафт кам шуда истодааст, ки сабабҳои асосиаш камшавии қувва ва масолеҳталаабии он, ивазкуни ашёи хоми табиӣ бо масолеҳи синтетикӣ мебошад. Бо вучуди он, соҳаҳои истихроҷ ҳам дар замони ИИТ ба тағиирот дучор шудаанд. Ин тағииротро мо дар васеъшавии усулҳои кушоди истих-роҷкунии қанданиҳои фоиданоки хушкию баҳрӣ ва ғайра мебинем.



§ 20. ГЕОГРАФИЯИ САНОАТИ МАҶДАНИ ҚҰҲЙ. ЭНЕРГЕТИКА

Нақши саноати маҟдани құҳй дар таркиби ҳочагии қаҳон чӣ гуна аст? Саноати энергетикӣ қадом соҳаҳоро дар бар мегирад? Тавозуны (баланси) энергетикӣ-сүзишвории қаҳон чӣ гуна тағиир ёфта истодааст? Дар таъмин намудани мамлакатҳо чӣ гуна тазодҳо вучуд доранд? Оё Тоҷикистон дар таъмин намудани иқтисоди қаҳон бо манбаъҳои сўзишворӣ-энергетикӣ иштирок мекунад? Ақидаатонро шарҳ дижед.

Географияи саноати маҟдани құҳй Саноат ба ду соҳа – истихроҷкунанда ва маснуотбарорӣ ҷудо карда шудааст. Ҳиссаи саноати истихроҷ дар таркиби маҷмӯи истехсоли дохилии қаҳон қариб 7%-ро ташкил медиҳад, ҳол он ки дар ММД мамлакатҳои мутараққии Аврупои Ғарбӣ ин нишондиҳанда 4% ва дар мамлакатҳои

Бразилия, Канада, Австралия қалонтарин содиркунандагони маҟдани оҳан дар қаҳон мебошанд.

рӯбайнкишоф 20-40% ва аз ин зиёдро ташкил медиҳад. Дар савдои чаҳонӣ ин ҳисса боз зиёдтар аст, зеро ки қисми зиёди ашёи хом дар мамлакатҳои сустараққикарда истихроҷ карда мешавад ва дар мамлакатҳои мутараққӣ истифода мегардад. Аз ҷиҳати ҳаҷми маҳсулот, ҳиссаи гардиши бор дар ҷаҳон саноати истихроҷи маъдан мавқеи аввалро ишғол мекунад. Ҳамасола аз қишири Замин миллиардҳо тонна сӯзишворӣ, маъданни металлҳои ранга, сиёҳ, масолехи соҳтмонӣ, ашёи хоми химиявӣ истихроҷ карда мешавад.

Холо ҳиссаи асосии истихроҷи қалъагӣ, мис, сурма, кобалт ба мамлакатҳои рӯбайнкишоф рост меояд. Дар баробари ин ҳиссаи истихроҷи тилло, платина, ниобис, тантал, ванадий, титан, молибден, рух, қӯргошим, хром, симоб ва гайра бартарӣ доранд. Бузургтарин содиркунандагони ашёи хоми саноатӣ дар ҷаҳон қишварҳои Канада, Австралия, Бразилия, Русия, Ҷин, Арабистони Саудӣ, Қувайт, Алҷазоир, Ҷумҳурии Африқои Марказӣ ба шумор мераванд.

САНОАТИ ИСТИХРО҆ЧИ АШЁИ ХОМИ МАЪДАНӢ – ҶАДИМТАРИН СОҲАИ САНОАТИ ҲО҆ЧАГИИ ҶАҲОН БУДА, ИСТЕҲСОЛОТРО БО АШЁИ ХОМ ВА СӮЗИШВОРӢ ТАъМИН МЕКУНАД.

Энергетика

Тамоми тамаддуни инсоният ба азхудкунии навъи муҳталифи сӯзишворӣ ва энергия алоқаманд аст. Ҳоло ҳам онҳо асоси иқтисоди ҷаҳон ва тамоми ҷараёнҳои пешӯдами он мебошанд. Дар замони ИИТ истифодаи энергия хеле афзуд. Танҳо дар асри XX истифодаи он 15 баробар зиёд шудааст. Истеҳсолу истеъмоли ҷаҳонии захираҳои аввалини энергетикий аз 1 млрд тонна сӯзишвории шартии соли 1900, дар соли 1990 то ба 10-11 млрд тонна ва дар охири солҳои 2018 қарib ба 27 млрд тонна расиддааст. Истеъмолу истеҳсоли он дар мамлакатҳои тараққикардаю рӯбайнкишоф фарқ дорад. Агар таносуби истеҳсол 1:1 бошад, пас таносуби истеъмол 5:1-ро ташкил медиҳад. Ин чунин маъно дорад, ки қисми зиёди неруи барқи дар мамлакатҳои рӯбайнкишоф истеҳсолшударо олами тараққикарда мегирад. Ба ҳиссаи мамлакатҳои тараққикарда ҳамагӣ 16 дарсади аҳолии дунё, вале 60 дарсади истеъмоли ҷаҳонии захираҳои энергия рост меояд.


Тавозуни (баланси) энергетикӣ-сүзишвории чаҳон – таносуби истеҳсол ва сарфи сарватҳои энергетикӣ-сўзишворӣ, манбâхои воридшавӣ ва самти истифодай онҳоро дар бар мегирад.

қисми неруи барқ). Афзоиши иқтисодиёти чаҳонро дар солҳои баъдичангӣ ба истифодай газу нафт алоқаманд медонанд, ки ин ба самаранокии истифодай онҳо вобаста аст.

Конҳои калонтарини нафти дар Шарки Наздик бударо монополияҳои калон пурра дар ихтиёри худ дошта, ба он нархи арзони инхисорӣ (монополӣ) чорӣ мекарданд. Нархи нафт дар бозори чаҳон нисбат ба нархи ангишт пасттар буд.

Соли 1960 Ташкилоти мамлакатҳои содиркунандай нафт (ОПЕК) таъсис дода шуд ва аъзоёни он тадриҷан истиҳроҷи нафтро ба ихтиёри худ гирифтанд. Ба монополияҳо лозим омад, ки ба нарҳи дар бозори чаҳон муқарраркардаи мамлакатҳои ин ташкилот розӣ шуда, пули зиёд бидиҳанд. Ин ҳолат онҳоро ба ҷустуҷӯ ва ҷониши технологияи қувваи сарфакунанда водор кард.

Солҳои 70-уми асри XX дар тараққиёти саноати сўзишворӣ-энергетикии чаҳон тағиирот ба амал омад, ки он ба номусоидии шароити қӯҳӣ-геологӣ, ба ноҳияҳои шароиташон мураккаб рӯ овардани истиҳроҷи сўзишвориҳо, зиёдшавии талаботи экологӣ ва ғайраҳо вобаста аст.



Расми 26. Эволюцияи истеъмоли навъҳои энергия дар чаҳон

Илова ба ин, дар ин давра зиддиятҳои иқтисоди чаҳони капиталистӣ тезутунд гардида, муборизаи мамлакатҳои рӯбайнкишоф баҳри заҳираҳои худ афзуд, ки ин боиси боз ҳам зиёдшавии нарҳи нафт (15-20 дарсад) шуд. Муаммои бо энергия таъминкуни иқтисоди чаҳон ба яке аз масъалаҳои муҳимми рӯз табдил ёфт.

ПРОБЛЕМАИ АСОСИИ САНОАТИ ЭНЕРГЕТИКИИ ҶАҲОН БА ТАМОМШАВИИ ЗАХИРАҲОИ СЎЗИШВОРӢ АЛОҚАМАНД АСТ.

Саноати нафт. Нафтро қариб 100 мамлакати ҷаҳон истихроҷ мекунад, ки ба бозори ҷаҳонӣ дар маҷмӯъ 1 млрд. т. нафти ҳом ворид менамоянд. Ҳосияти географии ин соҳа мамлакатҳои асосии дорон захираи истихроҷкунандай нафтро муайян мекунад. Барои аксари ин мамлакатҳои саноатӣ соҳаи муҳимми таҳассуси ҳоҷагӣ аст.

1/3 қисми истихроҷшуда ба бозори ҷаҳонӣ бароварда мешавад. Содиркунандагони асосӣ мамлакатҳои аъзои ОПЕК мебошанд, ки 2/3 ҳиссаи нафтро таъмин мекунанд. Мамлакатҳои асосии истихроҷи нафт Руسия, Британияи Кабир, ИМА, Мексика ва Арабистони Саудӣ мебошанд (ба атлас нигаред). Дар байни содиркунандагони нафт мамлакатҳои халичи Форс бартарӣ доранд. Дар ин ноҳия беш аз 2/3 қисми захираҳо ва 1/3 қисми истихроҷи нафти ҷаҳонӣ ҷойгиранд.

Умуман, дар саноати нафт номувофиқатии байни ноҳияҳои истихроҷу истеъмол мавҷуд аст, ки ин ҳолат боиси ба масофаҳои хеле дароз қашонидани он шудааст.

Дар воридот мавқеи асосиро Ҷопон, ИМА, мамлакатҳои Аврупои Фарбӣ, Чин ишғол мекунанд (қариб 40%-и содироти ҷаҳон).

Иштирокчиёни ОПЕК дар соли 2016 давлатҳои Алҷазоир, Ангола, Венесуэла, Ирок, Эрон, Қатар, Қувайт, Ливия, Нигерия, АМА, Арабистони Саудӣ, Эквадор буданд.


Суэтстро тай мекунанд, дар байни борҳои қашонидашуда тавассути роҳи обӣ нафтқашонӣ ҷои аввалро мегирад. Аз мамлакатҳои Амрикои Марказӣ (Венесуэла, Мексика) нафт ба ИМА ва Аврупои Фарбӣ, аз Аляска ба ИМА қашонида мешавад.

Саноати газ. Истихроҷи гази табиӣ танҳо дар нимаи дуюми асри XX инкишоф ёфт. Пешсафони асосии истихроҷкунандагони гази табиӣ дар ҷаҳон Руسия ва ИМА ба шумор мераవанд, ки аз нисф зиёди истихроҷи он ба ин кишварҳо рост меояд. Дигар давлатҳо (Канада, Нидерландия, Алҷазоир, Индонезия, Бруней ва ғ.) аз инҳо қафо мемонанд. Солҳои охир истихроҷи газ дар

қашонидани нафт аз бандарҳои калони нафтии халичи Форс сар шуда, ба Аврупои Фарбӣ ва Ҷопон мераవанд. Танкерҳои калон масофаи гирди Африқо, танкерҳои хурд Канали

мамлакатҳои рӯбайнкишоф зиёд шудааст. Самтҳои асосии газ-гузаронӣ дар ИМА аз ҷануб ба шимолу шарқ, аз Нидерландия ба дигар давлатҳои Аврупо буда, ба воситаи кубурҳои зери об аз бахри Шимолӣ ба Англия, Норвегия, Дания, Олмон, аз Алҷазоир ба ҷазираи Ситсилияи Италия фиристода мешавад. Содиркунандагони асосии газ Ру西я, Нидерландия, Канада ва Норвегия буда, воридкунандай асосӣ Ҷопон мебошад.

Қариб 85 дарсади газро худи мамлакатҳои истихрочкунанда истеъмол меқунанд.



Расми 27. Кашионидани нафт тавассути роҳи баҳрӣ

Саноати ангишт. Дар давраҳои истеъмоли нафти арzon ин соҳа қафо монда, байдтар бо суръати баланд тараққӣ кард. Ангиштро беш аз 60 мамлакати ҷаҳон истихроҷ мекунанд. Вале аломати географияи ин соҳа мамлакатҳои пешсафро муайян менамояд ва барои онҳо саноати ангишт соҳаи муҳимми таҳассуси байналмилалӣ аст. Захираҳои бузурги ангишт низ дар ҳамин мамлакатҳо ҷойгиранд (Чин, ИМА, Ру西я, Лоҳистон) ва соле тақрибан то 1 млрд. т. ангишт истихроҷ карда мешавад.

Дар Чин қисми зиёди истихроҷи ангишт дар ноҳияҳои шарқӣ мамлакат, дар ИМА – дар ҳавзаи Аппалач (бо усули кушод), дар Ру西я дар ноҳияи шарқӣ ҷойгиранд.

Содиркунандагони ангишт мамлакатҳое мебошанд, ки дар онҳо истихроҷи он арzon аст (Австралия, ИМА, Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ (ҶАҶ). Воридкунандагони асосии ангишт Ҷопон

ва мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо буда, истихорчунандаи асосии ангишти сиёҳтоб Олмон аст.

Хусусияти асосии географияи саноати ангишт: қисми зиёди истихроҷи он ба ҳиссаи мамлакатҳои тараққикарда меафтад, ки онҳо 9/10 ҳиссаи захираҳои ангиштро доранд. Дар байни мамлакатҳои рӯбайнкишоф Ҳиндустон зиёдтар ангишт истихроҷ мекунад.

САНОАТИ НАФТ, ГАЗ, АНГИШТ ЗАМИНАИ АСОСИИ ЭНЕРГЕТИКАИ ҶАҲОН МЕБОШАНД. ПЕШСАФОН ДАР ҶАҲОН АЗ ҔИҲАТИ ИСТИХРОҔИ НАФТ – АРАБИСТОНИ САУДӢ, РУСИЯ, ИМА; ГАЗИ ТАБИЙ – РУСИЯ, ИМА, КАНАДА; АНГИШТСАНГ – ЧИН, ИМА ВА РУСИЯ МЕБОШАНД.


Аз 1/10 ҳиссаи ангишти истихроҷшуда ба бозори ҷаҳонӣ, асосан бо роҳи баҳрӣ кашонида мешавад.

Электроэнергетика. Ин соҳаро яке аз қисмҳои асосии «авангарди сегона» меноманд. Неруи баркро дар истгоҳҳои алавӣ (аловӣ, оташӣ), обӣ ва атомӣ истеҳсол мекунанд. Қисми асосии истеҳсолаш ба ҳиссаи истгоҳҳои алавӣ рост меояд.

Ҳиссаи истгоҳҳои обӣ низ назаррас аст, алалхусус дар қишиварҳои рӯбайнкишоф, ки захираи гидроэнергетикии онҳо 65 дарсади захираи гидроэнергетикии ҷаҳонро ташкил медиҳад. Вале ин захираҳо холо кам истифода шудаанд (дар Африқо 5 дарсад, дар Амрикои Ҷанубӣ 10 дарсад). Дар истифодаи захираи гидроэнергетикӣ ИМА, Норвегия ва Русия аз ҷиҳати истеҳсоли он ба ҳар сар аҳолӣ дар ҷаҳон дар чойи авваланд.



Расми 29. Истеҳсоли қувваи барқ дар ҷаҳон



Расми 28. Мамлакатҳо, ки аз ҳисоби энергияи атомӣ бартарӣ доданд (аз ҳаҷми умумии истеҳсоли энергия, %).

Ба ҳиссаи энергетикии атомӣ 18 дарсади ҳиссаи истеҳсоли ҷаҳонии неруи барқ рост меояд. Истоҳҳои барқи атомӣ дар 31 мамлакати дунё амал

мекунанд. Аз рўйи миқёси мутлақи истеҳсоли неруи барқ дар истгоҳҳои атомӣ ИМА, Фаронса, Чопон, Русия пешсаф мебошанд. Солҳои охир энергетикии атомӣ дар мамлакатҳои рӯбаникишоф низ пайдо шуда, рушд меёбад.

Афзудани талабот ба неруи барқ дар замони ИИТ боиси ба истифодабарӣ ҷалбуни сарчашмаҳои гайрианъанавӣ (алтернативӣ) гардид. Инҳо қувваи Офтоб, бод, мадду ҷазр, гармии дохили Замин ва ғайраҳо буда, истгоҳҳои офтобӣ (гелионеругоҳ) дар ИМА, Фаронса, Русия; геотермалий дар ИМА, Русия, Филиппин, Италия; мадду ҷазрӣ дар Фаронса, Канада, Чин; бодӣ – дар ИМА, Дания амал мекунанд.


Географияи истеҳсоли неруи барқ гуногун аст. Ба 20 дарсади аҳолии мамлакатҳои тараққикарда беш аз 75 дарсади тамоми неруи истеҳсолшуда рост меояд.

Энергетика соҳаи ҳаётан муҳимми иқтисоди ҷаҳон буда, дарҷаи тараққиёти он ба ИИТ, сифати ҳаёти одамони мамлакату қаламравҳои гуногун вобаста аст.

Дар шароити имрӯза истифодаи манбаъҳои гайрианъанавии (алтернативӣ) энергетикӣ, ки аз нигоҳи экологӣ тозаанд, пешниҳод карда мешаванд. Зоро неругоҳҳои барқие, ки дар заманаи қанданиҳои фоиданоки сӯзишворӣ фаъолият мекунанд ба муҳити зист партовҳои зиёдро дар шакли газ, моеъ ва саҳт мепартоянду оксигенро истеъмол мекунанд. Инчунин ворид гардидани партовҳои газӣ ба қабати атмосфера боиси гармшавии иқлим мешавад. Аллакай дар ИМА ва Фаронса неругоҳҳои барқи офтобӣ; неругоҳҳои геотермалий дар ИМА (неругоҳи Гейзерс бо иқтидори 1 млн. кВт), Русия, Филиппин, Италия; неругоҳҳои мадду ҷазрӣ дар Фаронса, Канада, Русия, Чин; бодӣ дар мамлакатҳои Аврупои Фарбӣ, ИМА ва ғайра фаъолият мекунанд.



Расми 30. НБО дар дарёи Парана дар сарҳади
Бразилия ва Парагвай



Истехсоли қувваи барқ ба сари ахолӣ (ҳаз. кВт. соат)

зиёда 15	5-10	камтар 1
10-15	1-5	

Расми 31. Фарқ дар истехсоли қувваи барқ дар мамлакатҳои ҷаҳон

Географияи истехсоли қувваи барқ (аз ҷумла ба сари ҳар як одам) дар сатҳи ҷаҳон хеле фарқ мекунад (расми 29). Ба сари 20% аҳолии мамлакатҳои мутараққӣ 75% қувваи барқи истехсолшуда рост меояд. Аз ин сабаб мамлакатҳои рӯбаникишоф, ки роҳи индустралитасияро пеша кардаанд барои рушди энергетика сармояи зиёд сарф мекунанд.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА БА ПРОГРЕССИ ИЛМӢ-ТЕХНИКӢ ВА САТҲУ СИФАТИ ҲАЁТИ АҲОЛИИ ТАМОМИ МАМЛАКАТҲОИ ҶАҲОН ЗИЧ АЛОҚАМАНД БУДА, ИМКОНИЯТ МЕДИҲАД, КИ ҚУВВАҲОИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАИ ҶАМӢЯТӢ РУШД ЕБАНД.

Дар хотир доред

Саноати қӯҳӣ. Тавозуни энергетикӣ-сӯзишворӣ. Мамлакатҳои аъзои ОПЕК. Неругоҳҳои барқи атомӣ, аловӣ, обӣ. Манбаъҳои гайрианъанавии (алтернативии) энергия.

Савол ва супориш

1. Бо ёрии ҳарита ва атлас дар ҳаритаи сатҳӣ марказҳои қалонтарини истихроҷи нафт, гази табиӣ, ангашт ва гардишии молро дар ҷаҳон гузаронед. Ҳулосаи шумо чӣ гуна аст?



2. Аз маълумоти дар зер додашууда се мамлакати аъзои ОПЕК-ро ёбеб:

Ипро
менонам

а) Чин; б) Нигерия; в) Сингапур; г) Венесуэла; д) Кувайт.

3. Чаро дар давраи ИИТ истеъмоли энергия зиёд шуд?

4. Сабабҳои дар нимаи дуюми асри XX пастшавии ҳаҷми истеъмоли ангисит ва охир асри боз зиёдшавии он дар чист?

5. Соҳаҳои асосии истеъсолию гайриистеъсолии истеъмоли энергия кадомҳоянд?

6. Оё мамлакати шумо, дар айни ҳол ба истифодаи заҳираҳои гайрианъанавии энергия эҳтиёҷ дорад? Агар не, пас чаро?

7. Кадом омилҳои иқтисодӣ ва географӣ барои босуръати баланд истихроҷ намудани нафт дар ҷаҳон мусоидат карда метавонанд?

8. Ба фикри шумо, дар Тоҷикистон имконияту воситаҳои аз энергиии Офтобу бод истифода кардан вуҷуд дорад? Мисоли мушиҳҳас биёред ва бигӯед, ки чаро мо ба ин тарзи истеъсоли барқ эҳтиёҷ дорем?

Ипро
метавонам



САНОАТИ МАСНУОТБАРОЙ

Дар таркиб ва ҷойгиршавии соҳаҳои саноати маснунтарорӣ қадом дигаргуниҳо ба амал омад? Сабаб чист? Кадом давлатҳо аз ҷиҳати истеъсоли маҳсулот мавқеи пешсафӣ доранд?

Соҳаҳои саноати маснунтарорӣ металлургия, мошинсозӣ, химия, саноати чӯбкоркунӣ, сementтарорӣ, саноати сабук, хӯрокворӣ ва дигарон мебошанд.

Соҳаҳои саноати маснунтарорӣ маҷмӯи зиёди соҳа ва корхонаҳои саноатӣ ва кишоварзиҳо дар бар мегирад. Соҳаҳои қадимтарини он саноати металлургияи сиёҳ ва ранга, мошинсозӣ,

химия, коркарди чӯб, сement, саноати сабук, хӯрокворӣ ба шумор мераванд. Дар зери таъсири ИИТ дар нимаи дуюми асри XX дар таркиби саноати маснӯтбарорӣ тағиироти бузурги таркибӣ ва пешравии ҳудудӣ ба амал омад. Соҳаҳои нав пайдо шуданд, аз қабили саноати ҳастай, ракетасозӣ, электроника, биоиндустрія, соҳаҳои гуногуни химиявӣ. Маҳз аз ҳама бештар дар самти илм ва техника барои ҳамин соҳаҳо дар мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳон маблағгузорӣ карда мешавад.

Ба ҷойиркунонии саноати маснӯтбарории ҷаҳон омилҳои зиёди табиӣ, техникӣ-иктисодӣ ва омили ташкилӣ, дараҷаи умумии рушди мамлакат, дараҷаи ҷалб ва алоқамандӣ ба иктиносиди ҷаҳон ва ғайра таъсир мерасонанд. Аз ҳама камтар дар ҷойиркунонии ин соҳа сарватҳои табиии мамлакат таъсир мерасонанд.

Муҳимтарин ҳаракат дар ҷойиркунонии саноати маснӯтбарории мамлакатҳои тараққикарда дар ҷоряки охири асри XX ва

Дар натиҷаи индустріализатсия ҳиссаи мамлакатҳои рӯбаникишоф дар таркиби саноати маснӯтбарории ҷаҳон босуръат меафзояд.

ибтидои асри XXI ҷойиршавии иншооти саноатӣ дар назди бандарҳои баҳрӣ, ба он ҷое, ки ашёи хом тавассути роҳи баҳрӣ ворид мешавад, мебошанд. Дар баробари ин, нақши назаррасро дар ҷойиркунни соҳаҳои саноат энергетика мебозад.

САНОАТИ МАСНУОТБАРОӢ ЯКЕ АЗ САМТҲОИ СЕРСОҲАИ ХОҶАГИИ ҔАҲОН МЕБОШАД.

Саноати металлургия

Металлургия ҳоҷагии ҷаҳонро бо металлоҳои сиёҳу ранга таъмин мекунад. Муддати тӯлонӣ ҳаҷми гудозиши металлоҳо иктидори иктиносии мамлакатро муайян мекард. Вале суръати афзоиши металлургияи сиёҳ дар солҳои 70-уми асри XX ва ибтидои асри XXI дар мамлакатҳои мутараққӣ суст шуд, аммо дар давлатҳои рӯбаникишоф дар ҳамон сатҳ боқӣ монд, ба шарофати он ки мамлакатҳои мутараққӣ ҳудро аз партовҳои экологӣ нигоҳ доштан меҳоҳанд.

Географияи истиҳроҷи маъданӣ оҳан низ дар ҷаҳон тайи даҳсолаҳои охир тағиир ёфт. Истехсолкунандагон ва содиркунандагони асосии ашёи хоми маъданӣ оҳан дар дунё – Бразилия, Ҳиндустон, Венесуэла, Австралия, АМА, Либерия мебошанд.

Истехсоли солонаи пӯлод дар чаҳон аз 1670 млн тонна гузаштааст ва 80 дарсади он ба ҳиссаи мамлакатҳои рӯбайнкишофрост меояд. Истехсолгарони асосии чӯян ва пӯлод дар чаҳон Чин, Чопон, Русия, Хиндустон, Бразилия, Австралия ва Ҷумҳурии Корея буда, аксари мамлакатҳои рӯбайнкишоф маъданни оҳанро аз хориҷа меоранд. 50 дарсади маъданни оҳани истихроҷшударо ба бозори чаҳон мебароранд.



Расми 32. Кашонидани маъданни оҳан ба воситаи роҳи баҳрӣ

Чойгиришавии металлургияи сиёҳ дар бисёр мамлакатҳо ба ноҳияҳои соҳилӣ ҳаракат дорад (дар аксари мамлакатҳои Аврупои Фарбию Чопон). Танҳо дар ИМА ва Олмон марказҳои дохилии ин соҳа бартарӣ доранд. Дар ИМА онҳо дар атрофи кӯлҳои Бузург – Чикаго, Детройт, дар Олмон дар ноҳияи саноатии Рур ва Саара ҷойгиранд.

Бузургтарин истехсолкунандай металли алюминий дар чаҳон Чин, Канада, ИМА, Русия ва Бразилия мебошанд.

Пайдоишту тараққии корхонаҳои металлургияи сиёҳ дар мамлакатҳои рӯбайнкишоф дар солҳои 80-уми асри XX (дар беш аз 30 мамлакат) дар географияи ин соҳа тафйирот ба амал овард. Ҳоло Бразилия аз рӯйи истехсоли пӯлод аз Британияи Кабир ва Фаронса; Хиндустон аз Белгияю Нидерландия пеш гузаштаанд.

Металлургияи рангай чаҳон ҳар сол беш аз 40 млн тонна металлҳои гуногун истехсол мекунад, ки 90% металлҳоро алюминий, мис, рух, қурғошим, никел, қалъагӣ, кобалт, волфрам, молибден,

титан ва магний ташкил медиҳанд. Ин металл дар соҳаҳои авиатсия, ракетасозӣ, автомобилсозӣ ва истеҳсоли масолехи сабуки конструксионӣ васеъ истифода бурда мешавад. Мамлакатҳои асосии истиҳроҷи боксит (ашёи хоми алюминий) Австралия, Гвинейа, Ямайка, Бразилия мебошанд.

Дар ҳамаи ин мамлакатҳо истеҳсоли металл дар ноҳияҳое, ки истоҳои қалони барқ доранд, ҷойгир мебошанд.


Маркази қалони саноати мис дар ҷаҳон Африқои Марказӣ (Ҷумҳурии демократии Конго, Замбия) мебошад. ИМА, Ҷопону Олмон низ миси зиёд истеҳсол мекунанд.

Аз дигар металлҳои ранга зиёдтар сурбу рӯх истеҳсол карда мешавад. Истиҳроҷкунандагони асосии маъданӣ ин металлҳо Австралия, ИМА, Канада, Перу, Мексика буда, истеҳсоли онҳо дар ИМА ва мамлакатҳои Аврупои Ҷарӣ зиёд аст.

САНОАТИ МАСНУОТБАРОӢ ЯКЕ АЗ САМТҲОИ СЕРСОҲАИ ХОҶАГИИ ҶАҲОН МЕБОШАД. МЕТАЛЛУРГИЯ СОҲАИ ТАҚЯГОҲИ ХОҶАГИИ ҶАҲОН АСТ, КИ СОЛҲОИ ОХИР ДАР ҔЙГИРШАВӢ ВА СОХТИ ТЕХНОЛОГИИ ОН ТАҒИЙИРОТИ ҔИДДӢ БА АМАЛ ОМАД.

Мошинсозӣ

Аз рӯйи таркиби ҳуд ин соҳа аз ҳама мураккабу серсоҳатарини саноати ҷаҳон аст. Аз ин сабаб, дар ин соҳа 100 млн коргар шуғл доранд. Мошинсозӣ аз ҷиҳати нархи маҳсулот дар байнӣ тамомии соҳаҳои саноати ҷаҳон дар ҷойи якум меистад (қариб 35% истеҳсоли саноатии ҷаҳон ва 27% аҳолӣ дар ин соҳаи истеҳсолоти саноатӣ шуғл доранд). Мошинсозии энергетикӣ, нақлиётӣ, қишоварзӣ, дастгоҳсозӣ ва истеҳсоли



Расми 33. Истеҳсолкунандагони содиркунандагони асосии автомобил дар ҷаҳон (млн адад)

тачхизот (барои дигар соҳаҳои саноат) вобаста ба маҳсулоти истехсолмекардааш аз дигар соҳаҳои ин арса фарқ мекунанд.

Мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон, инчунин Русияю Чин қарбӣ тамоми навъҳои мошинсозиро доранд. Мамлакатҳои Аврупои Фарбио Шарқӣ ва баъзе мамлакатҳои рӯбайнкишоф (Бразилия, Сингапур, Кореяи Ҷанубӣ, Ҳиндустон ва дигарон) одатан ба истехсоли ин ё он навъи маҳсулоти мошинсозӣ махусус гардонида шудаанд. Дар аксари мамлакатҳои ҷаҳони З-юм мошинсозӣ ба маъни пуррааш вучуд надорад. Дар ин кишварҳо корхонаҳои металкоркуниӣ (устохонаҳои таъмириӣ) амал мекунанд ва онҳо ба соҳаҳои нақлиёт, саноати кӯҳӣ, ҳочагии дехот ва гайра хизмат мерасонанд. Корхонаҳои металталаби ин соҳа дар назди саноати химия, металлургияи сиёҳ, энергетика (шимолу шарқи ИМА, Рури Олмон, Донбасси Украина, Силезияи Болои Лаҳистон), соҳаҳои дастгоҳсозӣ, радиоэлектроника, асбобҳои дақик дар ноҳияҳои захиравӣ мекнатаанд ба ландихтисос, корхонаҳои истехсоли мошину асбобҳои майшиӣ дар ноҳияҳои серҳаридор ҷойгир карда мешаванд. Мамлакатҳои тараққикарда 9/10 қисми маҳсулоти ин соҳаро истехсол менамоянд ва дар ҳудуди онҳо се ареали мошинсозӣ (корхонаи бузург) ҷойгир аст: ИМА, Аврупои Фарбӣ, Чопон.

Мамлакатҳои рӯбайнкишоф аз даҳ як ҳиссаи маҳсулоти саноати мошинсозиро истехсол мекунад. Дар байни онҳо Ҳиндустон, Бразилия, Аргентина, Мексика, Кореяи Ҷанубӣ пешсафанд. Аксари корхонаҳои ин мамлакатҳо ба сармояи хориҷӣ вобастаанд.

Яке аз соҳаҳои асосии саноати мошинсозӣ автомобилсозӣ аст. Ҳар сол дар ҷаҳон зиёда аз 60 млн мошини боркашу сабукрав истехсол карда мешаванд, ки дар ин ҷода ИМА ва Чопон дар ҷойи аввал буда, ҳар яки онҳо бештар аз 10 млн автомобил истехсол мекунанд. Ширкатҳои калонтарини дунё «Ченерал Моторс», «Форд», «Крайслер» (ИМА), «Тоёта», «Хондо», «Нисан», (Чопон), «Фолксваген» (Олмон), «Фиат» (Италия) ва г. мебошанд.

Дар истехсоли ҷаҳонии киштиҳои калонҳаҷм Фаронса, Чопон, Корея, Британия, Олмон ва Чин пешсафанд.

Дар асрҳои XX–XXI мошинасозӣ бошиддат дар Чопон, Италия, Корея, Тайван, Испания, Сингапур, Бразилия, Мексика, Пуэрто-Рико, Чин рушд ёфта истодааст.

Накши асосиро дар ҷойгиркуни соҳаҳои наини мошинасозӣ омили илмталаб будан ишғол мекунад.

Саноати химия

Дар замони ИИТ дар таркиби саноати химияи ҷаҳон химияи органикӣ, синтезӣ, саноати микробиологӣ ва истеҳсоли нуриҳои химиявӣ нақши асосири мебозанд.

Минералӣ ва нафту химиявӣ инкишоф ёфтааст. Дар мамлакатҳои тараққикарда химияи илмталаб, полимерҳо, истеҳсоли нуриҳои минералӣ инкишоф ёфтаанд. Дар мамлакатҳои рӯбайнекишоф дар ибтидо саноати кӯҳӣ-химиявӣ, ки маҳсулоташ содиротӣ буд, инкишоф ёфта буд. Аз ибтиди солҳои 70-уми асри XX сар карда, онҳо соҳаҳои нурибарор, полимерҳо, химияи нафтiro инкишоф медиҳанд. Дар Арабистони Саудӣ, Кувайт, Эрон, Индонезия, Алҷазоир, Мексика, Венесуэла, Бразилия марказҳои калони нафту химия ба кор даромадаанд.

Аз ҷиҳати нахҳои химиявӣ давлатҳои Чин, Тайван, ИМА, Кореяи Ҷанубӣ, Ҳиндустон дар ҷаҳон пешсафанд.

МУҲИМТАРИН ТАҒИЙРОТИ ТАРКИБӢ ВА ҶОЙГИРШАВИИ ИНШООТИ САНОАТИ ХИМИЯ БА АФЗУДАНИ НАҚШИ ХИМИЯИ ОРГАНИКӢ-СИНТЕЗӢ АЛОҚАМАНД АСТ. БАРОИ ИН СОҲА ДУ ШАКЛИ ПАҲНШАВӢ МАҲСУС АСТ: 1) КОМПЛЕКСҲОИ БУЗУРГ (БАХУСУС ДАР САМТИ НАФТУ ХИМИЯ), 2) ИНШООТИ ТАҲАССУСАШОН МАҲДУДУ ЯГОНА, КИ ОНҲОРО МЕТАВОН ДАР ҲАР ҶОЙ ҶОЙГИР КАРД.

Дигар соҳаҳои саноат

Саноати ҷангал, коркарди чӯб, селюлозаю коғаз захира намудан, коркарди механикӣ чӯб (арракунӣ, истеҳсоли фанера, масолехи соҳтмонӣ, мебел ва ғ.) ва коркарди химиявии чӯбрӯ дар бар мегирад. Давлатҳои пешсаф дар захира намудани чӯб ИМА, Бразилия, Ҳиндустон, Канада ва Русия мебошанд. Аз ҷиҳати истеҳсоли коғаз барои китобу рӯзнома дар ҷаҳон Канада ва ИМА-ро пешсаф мешуморанд, ки дар якҷояй қариб 50% ин маҳсулоти селюлозаро истеҳсол мекунанд. Дар Аврупои Фарбӣ

давлатҳои пешсаф аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти ҷангал, ки сифати аъло доранд, кишварҳои нимҷазираи Скандинавия ва Финландия мебошанд.

Саноати сабук ахолиро бо матоъ, либос, пойафзол ва дигар маҳсулот таъмин мекунад. Дар таркиби он соҳаҳои боғандагӣ, дӯзандагӣ, пойафзол, мӯйина, ҷавоҳирот ва гайра доҳил мешаванд. Маҳсулоти ин соҳаро ба ду категория ҷудо мекунанд: 1) маҳсулоти истеъмолии васеъ, ки арзиши арzon доранд ва ба мутахassisони баландхисос эҳтиёҷ надоранд; 2) маҳсулоти гаронарзиш, ки на танҳо ба мутахassisони баландтахассус, инчунин ба технологияи гаронарзиш талабот доранд. Ин либосҳои эксклюзивӣ ва пойафзолҳои мӯҷ ва гайраро дар бар мегиранд. Онҳоро монополияҳои мамлакатҳои Аврупои Фарбӣ, Ҷопон, ИМА ва ғ. истеҳсол мекунанд.

Имрӯзҳо дар истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук кишварҳои Осиё, пеш аз ҳама Чин ва Ҳиндустон ба қатори истеҳсолкунандагони сатҳи ҷаҳонӣ ворид шудаанд. Ҳоло дар ҷаҳон беш аз 130 млрд. m^2 газвор истеҳсол карда мешавад, ки қариб нисфи он ба хиссаи Чин ва мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ рост меояд. Аз мамлакатҳои тараққикарда дар ин ҷода ИМА ва Ҷопон пешсаф мебошанд.

Дар мамлакатҳои рӯбаникишоф истеҳсоли газвор торафт мегазояд (Осиёи Шарқӣ ва Ҷанубу Шарқӣ, Амрикои Лотинӣ). Дар мағозаҳои ИМА, Аврупои Фарбӣ, Ҷопон газворҳои арзони Кореяи Ҷанубӣ, Гонконг, Ҳиндустон, Колумбияро хеле зиёд мефурӯшанд.

Саноати ҳӯрокворӣ аз ҷиҳати таркиб, миқёс ва ҳусусияти ҷойгиршавӣ дар ҷаҳон ҳосиятҳои хосси ҳудро дорад. Баъзе соҳаҳои он аз манбаи ашёи ҳом дур ҷойгиранд ва дар заминай ашёи ҳоми қашонидашуда (саноати қаннодӣ, орд, тамокӯ, шароббарорӣ ва гайра) фаъолият мекунанд. Соҳаҳое, ки дар заминай ашёи ҳоми маҳаллӣ ба нақша гирифта шудаанд ва ба корхонаҳои қишоварзии маҳал (зироаткорӣ ва ҷорводорӣ) алоқаманданд (истеҳсоли қанд, нонпазӣ, ширу панир ва ғ.). Калонтарин истеҳсолкунандагони гӯшт дар дунё мамлакатҳои Аврупои Фарбӣ (то 20%), Осиё (қариб 30%); равғани ҳайвон – ИМА ва Ҳиндустон; қанд – Ҳиндустон, Бразилия, Чин, ИМА, Австралия, Фаронса, Куба ва гайра мебошанд.

ГЕОГРАФИЯИ ЧОЙГИРШАВИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТИ ҶАНГАЛ ВА КОРКАРДИ ЧӃБРО МАВ҃ЧУДИЯТИ ЗАХИРАИ ҶАНГАЛ МУАЙЯН МЕКУНАД. ДАР ЧОЙГИРКУНИИ СОҲАҲОИ САНОАТИ САБУК ВА ХӃРОКВОРӢ ОМИЛИ АШӢ ХОМ ВА ТАЛАБОТ, ҚҰВВАИ КОРИИ АРЗОН (БАРОИ САНОАТИ САБУК) НАҚШИ АСОСИРО МЕБОЗАНД.

Саноат ва муҳити зист

Фаъолияти инсон дар соҳаи саноатии инсон ба муҳити атрофӣ зич алоқаманд аст, зоро саноат истеъмолкунандай асосии захираҳои табиӣ, ба вучуд оварандай ландшафтҳои антропогенӣ (саноати маъдани кӯҳӣ, шаҳрӣ) буда, дар баробари ин афзоиши саноат бисёр масъалаҳои истифодаи табиатро мураккаб гардониданд. Дар ин бора истеҳсолоти бо ном «ифлос» ҳиссаи зиёд дорад.

Иншооти асосии ифлоскунандай муҳити атроф саноати истихроҷи маъдани кӯҳӣ, истгоҳҳои барқии сӯзишворӣ, металлургия, химия, нақлиёт, муассисаҳои коммуналӣ ва гайраҳо мебошанд. Инкишофи саноати истихроҷ манзараҳои табииро вайрон мекунанд ва азnavбарқароркуни онҳо маблағи зиёд металабад. Истгоҳҳои барқӣ, корхонаҳои саноати химия, нақлиёт, металлургия ба ҳавои атмосферӣ дар шакли газ, ҷангӯ губор моддаҳои заҳрнок мебароранд, обҳои саноатию коммуналӣ дар таркибашон унсурҳои зиёновар доранд ва обҳои равони рӯйизамиинӣ хокро заҳролуд мегардонанд. Неругоҳҳои барқи обӣ майдони қалони заминҳои коршоямро ишғол мекунанд.

Истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ масъалаҳои экологии саноат ба вучуд овардаро ба таври мусбат ҳал мекунад. Се роҳи асосии ҳалли масъалаи ҳифзи муҳити атроф мавҷуд аст: ба вучуд овардани иншооти тозакунанда, ҷорикунии технологияи кампартову бепартов, оқилона ҷойгиркунии истеҳсолоти «ифлос».

Дар хотир доред

Таркиб ва тағиироти ҳудудӣ дар саноат. Соҳаҳои навин. Омилҳои ҷойгиркуни. Саноат ва муҳити зист.

Савол ва супориш

1. Аз ҳарита ва атлас истифода карда соҳаҳои саноати маснунотбарорро таҳдил қунед. Қадом омилҳо ҷойгиршавии соҳаҳои саноатро муайян мекунанд?



- а) металлургияи сиёх дар ИМА ва Аврупou Гарбӣ;*
б) металлургияи ранга дар Чили, Замбия ва Ҷумҳурии демократии Конго;
в) химияи органикӣ-синтезӣ дар ИМА, Аврупou Гарбӣ ва Ҷонон.

2. Аз рӯйи атлас ҷойгиркунонии саноати химия, нуриҳои миералӣ ва самтҳои асосии нафткашонии ҷаҳонро таҳдил қунед.

3. Мувофиқа бисозед:

- 1) калонтарин истеҳсолкунандай ҷӯян ва пӯлод; А) Венесуэла;
2) калонтарин истеҳсолкунандани металлҳои ранга; Б) Ҷин;
3) калонтарин истеҳсолкунандай маҳсулоти мошинасозӣ; В) Юнон;
4) калонтарин истеҳсолкунандани равғани зайдун. Г) ИМА.

4. Дар қадом се давлати дар поён овардашуда саноати металлургияи сиёҳ соҳаи таҳассусии байналмилалӣ ба шумор меравад:

- 1) Ҷин; 2) Ҳиндустон; 3) Русия;
4) Замбия; 5) Аргентина; 6) Олмон.

5. Ҳусусиятҳои ҷобаҷгузории соҳаҳои металлургия қадомҳоянд?

6. Моҳияти мағҳумҳои «мехнатталаб», «масолеҳталаб», «иљмталаб»-ро қушоед. Ба ҳар қадоми онҳо аз маҳсулоти гуногуни саноатӣ мисол биёред.

7. Мамлакатҳои асосии захираҳои маъданни оҳан, ангашт, металлҳои ранга ва истеъмолкунандагони онҳоро номбар қунед.

8. Афзошии соҳаҳои металлургияи сиёҳу ранга, химия ва коркарди нафт дар мамлакатҳои рӯбаникишиоф аз чӣ шаҳодат мебиҳад?

9. Дар нимаи дувуми асри XX бисёре аз соҳаҳои саноати вазнини мамлакатҳои тараққикарда дар ноҳияҳои наздисоҳили ҷойгир карда шудаанд. Сабаб чист?

10. Ба ақидай шумо, қадоме аз ин се соҳа – металлургияи сиёҳ, ранга ва химия ба соҳаи иљмталаб мансуб аст? Ақидай шудро шарҳ дуҳед.

11. Оид ба вазъи муҳити атрофи мамлакати худ чӣ медонед? Ҳиссаи шумо – хонандагон, дар ҳифзи муҳити атроф аз чӣ иборат аст?

Ипро
медонам

Ипро
метавонам



ГЕОГРАФИЯ КИШОВАРЗӢ

Саҳми соҳаи кишоварзӣ дар истеҳсолоти моддӣ чӣ гуна аст? Та-раққиёти соҳаҳои зироаткорӣ ва ҷорводорӣ ба қадом омилҳо вобаста мебошад?

Кишоварзӣ соҳаи муҳимми иқтисодиёт аст. Дар дунё мамлакате нест, ки аҳолии он ба кишоварзӣ машғул набошад. Айни ҳол қариб нисфи аҳолии қобили меҳнати ҷаҳон дар соҳаи ҳочагии дехот машғули кор аст. Вале ин рақам барои тамоми мамлакатҳои дунё як хел нест. Дар мамлакатҳои Аврупои Фарӯӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоби миёна 9%, дар ИМА – 7%, дар Канада – 6%, дар Иттиҳоди Ҷумҳурии Мустақил қариб 20% аҳолии қобили меҳнат шуғл дорад. Дар мамлакатҳои рӯбаникишоф ин нишондиҳанда 70-80% ва аз ин ҳам зиёдтар аст. Ин ҳолат қабл аз ҳама ба дараҷаи меҳаниконии ҳочагии дехот, инчунин таҳассуси он ва шароити табии вобаста аст. Яке аз ҳусусиятҳои хосси ин соҳа бештар ба табиат вобаста будани он аст ва ин вобастагӣ дар замони ИИТ низ бокӣ мемонад.

Ҳочагии дехот аз ду соҳаи қалони рустанипарварӣ ва ҷорводорӣ бо ҳам алоқаманд иборат буда, таносуби онҳо аз мамлакат ба мамлакат (вобаста ба меҳнаташабии маблағталабӣ,

Ҳочагии кишоварзӣ-истеъмолӣ – шакли ҳочагидориест, ки истеҳсолот ба қонеъгардонии талаботи истеъмоли худӣ нигаронида шудааст.

характери шароити табиию маҳаллӣ), тағйир меёбад. Дар мамлакатҳои тараққикарда, ки комёбихои нави илму агротехникаро васеъ истифода мебаранд, маҳсулоти чорводорӣ нисбат ба маҳсулоти рустанипарварӣ бартарӣ дорад. Чунин ҳолат дар баъзе мамлакатҳои рӯбайнкишоф низ мушоҳида карда мешавад (баъзе мамлакатҳои Шарқӣ Наздику Миёна), вале сабаби ин норасоии замин (камқувватии хок, иқлими хушк) ва маҳдуд будани зироаткорӣ аст. Агар барои мамлакатҳои Фарб кишоварзи хусусияти сердаромад дошта бошад ва техникаю технология пеш рафта бошад, барои кишварҳои Африқои тропикӣ ин соҳа хусусияти истеъмолӣ дорад. Дар ИМА, Нидерландия, Канада ё Белгия арзиши маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳар нафари дар кишоварзӣ банд зиёда аз 30 ҳазор долларро ташкил медиҳад, аммо ин нишондиҳанда дар мамлакатҳои Африқои тропикӣ аз 100 доллар камтар аст.

Чорводориу зироаткории замони ҳозира ба соҳаҳои саноати ба таъминкунандай техника ва коркарди маҳсулот алоқаи устувор доранд. Ин ҳолати алоқамандӣ боиси ташкилёбии иттиходияи агросаноатии гуногуниқтидор шудааст. Дар мамлакатҳои рӯбайнкишоф ин иттиходия дар ҳолати ташкилёбианд. Дар ин мамлакатҳо тараққии ИИТ ба пайдоиши «инқилоби сабз» оварда расонд. Моҳияти он чунин аст, ки тавассути чорикуни кишти навъҳои баландмаҳсули зироатҳо, ҳолатҳои механико-нию электриконӣ, химиконӣ, мелиоратсияи замин ва истифодай биотехнология ҳосилнокии зироатҳо баланд бардошта мешавад. Вале «инқилоби сабз» танҳо дар баъзеи ин давлатҳо (Мексика, Хиндустону Покистон, Филиппин) ва заминҳои сарватмандони қалону ширкатҳои хориҷӣ ҷорӣ карда шуд.

ИИТ дар соҳаи чорводорӣ боиси гузаронидани баъзе навъҳои истеҳсолот (фабрикаҳои парандапарварию фермаҳои чорвои қалони шохдор) ба технологияи пешқадам шуд. Дар ин соҳаҳо меманиконию автоматикунонӣ ба амал омадааст.

Зироаткорӣ

Дар ин соҳа қариб нисфи майдони кишти ҷаҳонӣ банд буда, пахншавии он ба ҷойиршавии аҳолӣ қариб пурра мувоғиқ меояд.


Дар ин соҳа ғалладонаҳо (гандум, шолӣ, ҷуворимакка) мавқеи асосӣ доранд.

Гандум барои инсоният хӯроки асосӣ аст. Вай рустанини даштӣ буда, нохияҳои асосии кишти он шимоли Амрико, минтақаи Пампайи Аргентина, Австралия мебошанд. Ҷамъоварии солонаи ҳосили гандум дар чаҳон аз 723,8 млн тонна гузаштааст. Мувофиқи

Дар чаҳон кишти майдони гандум аз дигар зироат зиёд аст.

маълумоти созмони озукварӣ ва кишоварзии СММ, то соли 2025 ҷамъоварии ҳосили гандум ба 776,2 млн тонна мерасад.


Шолӣ низ барои нисфи аҳолии чаҳон нони асосӣ буда, майдони кишти он нисбат ба майдони кишти гандум ду баробар кам аст, vale миқдори ҳосилаш қариб як хел. Сабаб ин аст, ки бисёр мамлакатҳои шоликор (Чин, Ҷопон, Индонезия, Миср ва дигар) ҳар сол ду маротиба ҳосил мегиранд. 9/10 ҳиссаи ҳосили ҷаҳонии шолиро мамлакатҳои Осиё тавлид мекунанд.



Расми 34. Майдони кишти гандум ва ҷуворимакка

Ҷуворимакка ҳамчун хӯроки инсону ҳайвон географияи ва сеъ дорад дар ИМА, Аргентина ва мамлакатҳои Аврупоӣ бештар ба сифати хӯроки чорво ва дар мамлакатҳои рӯбаникишоф ба сифати хӯроки инсон парвариш карда мешавад. Нохияи асосии ҷуворимаккапарварӣ минтақаи ҷуворимаккai ИМА (маҳсусан, иёлати Айова) мебошад. 10-15 дарсад ғалладонаҳои истеҳсолшуда ба бозори ҷаҳонӣ бароварда мешаванд (асосан гандуму ҷуворӣ). Содиркунандагони асосӣ ИМА, Канада, Австралия,

Фаронса ва Аргентина мебошанд, Канадаю Австралия то 80 дарсад ҳосили солонаи гандум, Аргентина чуоримаккаашро содир мекунанд. Воридкунандагони асосии гандум мамлакатҳои рӯбайнкишоф, чуоримаккаи ҳӯроки чорво мамлакатҳои Аврупои Фарбӣ мебошанд.



Расми 35. Майдони кишти шолӣ, ҷойҷуворӣ (сорго), арзан

Файри галладонаҳо барои таъмини аҳолӣ бо ҳӯрок, рустаниҳои техникӣ, бехмевагӣ, қанддех, сабзавоту мева парвариш карда мешаванд.


Минтақаи асосии **rustaniҳои техникӣ** (офтобпараст, арахис, лӯбиёи равғандех, кунҷит) минтақаҳои мӯътадил ва тропикӣ мебошанд. Онҳо асосан манбаи истеҳсоли равған буда, аз 2/3 қисми равғани истеъмолӣ ба ҳиссаи ин минтақаҳо рост меояд. Аз рӯйи ҳосили офтобпараст – Русия, лӯбиёи равғандех – ИМА, арахис – Хиндустон, зайдун – Италия дар ҷои авваланд. Аз рӯйи ҷамъоварии картошқа (ватанаш Амрикои Лотинӣ) – Ҷумҳурии Мардумии Чин, Лахистон (Полша) ва Русия пешсафанд.

Истеҳсоли солонаи ҷаҳонии қанд тақрибан 160-170 млн тонна буда, 60 дарсади онро аз найшакар, 40 дарсадашро аз лаблабуи қанд истеҳсол мекунанд. Аҷоибот он аст, ки ҳардуи ин рустаний як хел маҳсулот медиҳанду макони парваришашон минтақаҳои гуногуни иқлимий (найшакар – минтақаи тропикӣ, лаблабу – минтақаи мӯътадил) аст.

Давлатҳои содиркунанда



Давлатҳои воридкунанда



Расми 37. Савдои берунаи гандум (с. 2015% аз ҳаҷми умумии ҷаҳон 100%)

Аз рустаниҳои наҳдиҳанда пахта (Чин, ИМА, Ҳиндустон, Покистон, Ўзбекистон, Миср, Судон, мамлакатҳои Амрикои Лотинӣ), чут (Бангладеш, Ҳиндустон) мавқеи хос доранд.

Чой, қаҳва, какао рустаниҳои рӯҳафзо буда, паҳншавии нисбатан маҳдуд доранд. 4/5 ҳиссаи ҷамъоварии ҷой ба мамлакатҳои Осиё (Ҳиндустону Чин, Шри-Ланка), 2/3 қисми қаҳва ба ҳиссаи Амрикои Лотинӣ (Бразилия ва Колумбия), ҳамин микдор какао ба ҳиссаи мамлакатҳои Африко рост меояд.

Содиркунандагони асосии рустаниҳои рӯҳафзо давлатҳои рӯбаиникишоф, воридкунанда мамлакатҳои тараққикарда мебошанд.

Рустаниҳои гайрихӯрокӣ. Дар байнни рустаниҳои гайрихӯрокворӣ пахта аҳаммияти маҳсус дорад (аз ҷигити он равғану кунчора ҳам мегиранд). Истехсоли солонаи нахи пахта 25 млн тонна буда, аз ҷиҳати истехсоли нах дар ҷойи якум мамлакатҳои Осиё, дар ҷойи дувум Амрико, дар ҷойи севум Африко меистанд.

Майдони кишти загири наҳдех нисбатан маҳдуд буда, 3/4 ҳиссаи ҳосили ҷаҳонии загирро Русия, каучуки табииро 85% мамлакатҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ медиҳанд. Ин рустаниҳо моли муҳимми бозори ҷаҳонианд.

Қисми зиёди заминҳои кишоварзии ҷаҳон обёри шудаанд, ки ин яке аз усулҳои истифодаи бошиддати замин, баҳусус дар минтақаҳои иқлимашон хушк мебошад. Дар ин ҷойҳо рутубат барои фаъолияти зироаткорӣ басандა нест. Системаҳои бузурги обёри дар ҷаҳон дар мамлакатҳои Чин, Ҳиндустон, ИМА ва гайра бунёд гардидаанд.

Мамлакатҳои пешсаф дар ҷаҳон аз ҷиҳати майдони заминҳои обёришуда

Мамлакат	Майдони заминҳои обёришуда		Мамлакат	Майдони заминҳои обёришуда	
	млн. га	%		млн. га	%
Ҳиндустон	54,8	20,2	Бангладеш	4,2	1,5
Чин	54,4	20,0	Испания	3,7	1,4
ИМА	22,4	8,2	Ироқ	3,5	1,4
Покистон	18,1	6,7	Миср	3,3	1,2
Эрон	7,5	2,8	Ветнам	3,0	1,1
Мексика	6,5	2,4	Бразилия	2,9	1,1
Тайланд	5	1,8	Италия	2,7	1,0
Индонезия	4,8	1,8	Руминия	2,6	1,0
Русия	4,6	1,7	Чопон	2,6	1,1
Туркия	4,5	1,7	Ҷамъ	215,4	79,3
Ӯзбекистон	4,3	1,6	Ҷамъ дар ҷаҳон	271,4	100

ДАР ТАРКИБИ ЗИРОАТКОРӢ МАВ҆ЕИ АСОСИРО РУСТАНИҲОИ ФАЛЛАДОНА ВА ТЕХНИКӢ ИШФОЛ МЕКУНАНД. ҚИСМИ ЗИЁДИ ЗАМИНҲОИ ИСТИФОДАШУДАИ КИШОVAR-ЗИРО ДАР ҶАҲОН ЗАМИНҲОИ ОБЁРИШУДА ИШФОЛ НАМУДААНД.

Чорводорӣ

Чорводорӣ соҳаи муҳимму пешсафи аксар мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон аст (мамлакатҳои Аврупо, Амрикои Шимолӣ, Австралия, Зеландияи Нав ва баъзе мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ). Дар ин мамлакатҳо чорводории интенсивӣ ривоҷ ёфтааст. Қарип нисфи истеҳсоли ҷаҳонии гӯшту шир ба мамлакатҳои тараққикарда, 1/5 ҳиссааш ба мамлакатҳои рӯбаникишоф рост меояд.

Чорводорӣ имрӯз аз парвариши чорвои калони шоҳдор, бузу гӯсфанд, асп, қутосу ғовмеш, паранда, занбӯри асал, моҳӣ ва гайраҳо иборат аст.

Географияи ин соҳаро ҷойгиркуни саршумори он, ки ҳоло ба 5,6 млрд сар расидааст, муайян мекунад. Соҳаи парвариши чорвои калони шоҳдор нисбатан ҷойгиршавии баробар дошта, вале саршумори зиёдаш дар мамлакатҳои Осиё ва Амрико ҷойгир аст, ки 1/3 қисми маҳсулоти гӯштӣ ва шири ҷаҳонро медиҳад. Шумораи

ин чорво дар ин кишвар қариб 1,5 млрд сар аст. Вилояти Пампаи Аргентинаро фабрикаи гӯшт меноманд. Ин то ба ҳар 100 га замини кишоварзӣ 50-100 сар чорво рост меояд. Чунин «фабрикаҳо» дар ИМА, Канадаю Австралия низ дид мешаванд. Аз ҷиҳати саршумори чорвои калони шоҳдор Ҳиндустон, Бразилия, Чин, ИМА, Русия, Фаронса, Аргентина пешрафт мебошанд.

Хукпарварӣ сарчашмаи гирифтани 2/5 қисми маҳсулоти гӯштии ҷаҳон буда, шумораи онҳо қариб 950-960 млн сар аст. Бештар дар маҳаллаҳои сераҳолӣ, марказҳои саноатӣ, ноҳияҳои парвариши картошкагӣ ҷойгир шудааст. Аз рӯйи шумора давлатҳои Осиё (алалхусус Чин) дар ҷаҳон дар ҷойи аввал аст.

Парвариши бузу гӯсфанд низ аҳаммияти ҷаҳонӣ дорад ва ин соҳа дар ноҳияҳои биёбону нимбиёбон ва кӯҳӣ ҷойгир аст. Аз рӯйи шумораи гӯсфанд Австралия ва Зеландия Нав дар ҷаҳон дар ҷойи аввал меистанд, ки қариб нисфи саршумори гӯсфанд дар ҷаҳон ба ин мамлакатҳо рост меояд. Ин то дастгоҳҳои калони гӯсфандпарварӣ («шипстейшнз») ташкил шудаанд, ки дар онҳо гӯсфандон дар тамоми сол заминаи хӯроки табии доранд.

ЧОРВОДОРИИ ҔАҲОНРО СЕ СОҲАИ АСОСӢ – ЧОРВОИ КАЛОНИ ШОҲДОР, ХУКПАРВАҔИ ВА ГӮСФАНДПАРВАҔИ ДАР БАР МЕГИРАНД. ИН СОҲА ДАР МАМЛАКАТҲОИ МУТАРАҚҚӢ ХУСУСИЯТИ ИНТЕНСИВӢ ВА ДАР МАМЛАКАТҲОИ РӮБАИНКИШОФ ХУСУСИЯТИ ЭКСТЕНСИВӢ ДОРАД.

Қисми зиёди маҳсулоти чорво ба бозори ҷаҳонӣ бароварда мешавад, ки соҳиби он мамлакатҳои тараққикардаанд. Моҳидорӣ яке аз шуғлҳои қадимаи инсон асту имрӯз қариб 16 млн (дар як сол) нафар дар ин соҳа шуғл дорад. Моҳидорию истиҳроҷи дигар ҳайвонҳои обӣ ба 125 млн (дар як сол) расидааст. Ин соҳа талаботи инсонро бо сафеда қонеъ мегардонад ва ҷойгиршавии он ҳамаҷоя буда, нисфи моҳидории ҷаҳонӣ ба ҳиссаи Чопон, Чин, ИМА, Чили, Перу ва Русия рост меояд.

Кишоварзӣ ва муҳити зист

Фаъолияти хочагии инсон дар соҳаи кишоварзӣ чун дар саҳоат ба вазъи муҳити атроф бе таъсир намондааст. Зуҳуроти он пайдоиши манзараҳои антропогении саҳроӣ ва ҷароғоҳӣ аст, ки онҳо дар минтақаҳои гуногуни табии масоҳатҳои калонро ишғол кардаанд. Таъсири кишоварзӣ ба табиат дар аввалҳо ба воситаи

шудгори замину ҹангалбурй мегузашт ва ҳоло ҳам ин роҳ дар аксари мамлакатҳои Осиё, Африқо ва Амрикои Лотинӣ вучуд дорад. Дар мамлакатҳои тараққиёташон бошиддат роҳи асосии таъсир расондан ба муҳит химиконии кишоварзӣ аст. Кишоварзии ҷаҳон ҳоло қариб 100 ҳазор номгӯйи маҳсулоти химиявӣ, 110 млн тонна нурӯ ва 3,5-4 млн тонна моддаҳои заҳрноки зидди ҳашароти зараррасонро истифода мебарад.

Ба аҳаммияти иқтисодӣ доштани химиконии кишоварзӣ шубҳае нест. Вале ба таври аз ҳад зиёд ва беназорат истифода бурдани нуриҳо ва моддаҳои заҳрноки химиявӣ ба олами наботту ҳайвонот ва инсон зарарноканд. Зеро инсон ба воситаи обу ҳаво ва аз тарафи дигар маҳсулоти наботту ҳайвонотро истеъмол мекунад.

Имрӯзҳо истифодаи моддаҳои химиявӣ дар аксари мамлакатҳо маҳдуд ва усулҳои нави муборизаи зидди зараррасонандагони кишоварзӣ истифода бурда мешаванд.

Дар хотир доред

Таркиби кишоварзӣ. Кишоварзии истеъмолӣ. Заминҳои обёришуда. Чорводории интенсивӣ ва экстенсивӣ.

Савол ва супориш

1. Аз ҳаритай ҳочагии дехоти ҷаҳон ноҳияҳои асосии истеҳсоли интенсивиро ёбед ва фахмонед, ки чаро ин соҳаҳо маҳз дар ҳамин ҷо рушд ёфтаанд. Аз атлас соҳаҳои саноати маснуотбарориро таҳлил кунед.



2. Ҷавоби дурустстро интихоб кунед:

1) Аз ҷиҳати саршумори ҷарвои қалони шоҳдор. Ҳиндустон, Бразилия, ИМА, Русия, Фаронса пешсаф мебошанд;

Ипро
менонам

2) Кишоварзӣ соҳаҳои зироаткорӣ ва саноати ҷангалро дар бар мегирад;

3) Бузургтарин истеҳсолкунандай шолӣ дар дунё Ҷин аст;

4) Рустаниҳои галладонагӣ зиёда аз нисфи майдони кишторӣ дар ҷаҳон ишғол кардаанд.

3. Мувофиқа бисозед:

1) истеҳсолкунандай асосии гандум;

2) майдони найшакар аз ҳама зиёд дар ин мамлакат аст;

3) майдони какао аз ҳама зиёд дар ин мамлакат аст;

4) гӯсфандпарварӣ соҳаи асосии ҳочагии дехоти он аст:

А) Ҳиндустон; Б) ИМА; В) Австралия; Г) Кот-д'Ивуар.

5. Роҳҳои тараққиёти интенсивӣ ҷо тафовут доранд?

6. Таносуби байни чорводорио зироаткорӣ ба қадом омилҳо вобаста аст?

7. Оё соҳти рельеф ба ҷойгиркуни соҳаи чорводорӣ таъсир мерасонад? Онро шарҳ дигҳед.

8. Рустаниҳои тропикиро дар минтақаҳои иқлимаши мӯътадил парварии кардан мумкин аст?

9. Дар Осиё ва Африқо – 3/5, Амрикои Ҷанубӣ – 1/5, Аврупо ва Амрикои Шимолӣ танҳо 1/10 ҳиссаи аҳолӣ дар кишоварзӣ фаъолият мекунанд. Шумо инро чӣ гуна маънидод мекунед?

10. Дар баробари шароити агротилими ҷаҳонӣ ва дараҷаи таъминоти техникии кишоварзӣ, муносибатҳои агарӣ самаранокии соҳаҳои кишоварзии мамлакатро нишон медиҳад. Ҷаро? Инро шарҳ дигҳед.

11. Маълум аст, ки шолӣ дар заминҳои обёришиуда парварии карда мешавад. Рустаниҳои: а) ҷойҷуворӣ (сорго); б) ҷав; в) загир дар чӣ гуна шароити табии парварии карда мешаванд?



ГЕОГРАФИЯИ НАҚЛИЁТ ВА РОБИТАҲОИ ИҚТИСОДИИ БЕРУНА

ИИТ ба инкишифи нақлиёт чӣ таъсир мерасонад? Нақлиёт ва соҳаҳои хизматрасониро чӣ бо ҳам алоқаманд месозад? Дар қадом кишварҳо нақлиёт ва соҳаҳои хизматрасонӣ пешсафанд? Аз чӣ сабаб нақлиёти баҳрӣ дар қашонидани бор мавқеи асосиро шигол мекунад?

Аксарон ҳочагии ҳалқро ба ду соҳаи асосӣ: истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ ҷудо менамоянд. Соҳаи якум ба истеҳсоли маҳсулот сару кор дорад ва соҳаи дуюм ба хизматрасонӣ. Солҳои охир аксар олимон зидди ин ақидаанд. Чунин тақсимот бо мурури замон мазмуни ҳудро гум кард, зеро дар ҳар ду соҳа даромад дид. Мешавад ва дар аксар соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ (масалан, дар соҳаи савдо ва ҳӯроки умумӣ) раванди истеҳсол идома дорад.

Аммо нақлиёт хусусияти хос дорад, ки барои ҳар ду соҳа хизмат мерасонад. Як қатор зерсоҳаҳои он ба саноат ва кишоварзӣ хизмат мерасонанд, ки аҳаммияти истеҳсолӣ доранд, аммо нақлиёти мусофирикашонӣ ба соҳаи хизматрасонӣ ворид мешавад.

Илм барои ҳар ду соҳа хусусияти тадқиқотӣ дорад, аз соҳтани ахромҳои Миср то лабораторияҳои илмӣ-тадқиқотӣ.

Нақлиёт ва ИИТ. Нақлиёт асоси тақсимоти географии меҳнат, образнок карда гӯем, соҳтори «гардиши хун»-и организми иқтисоди ҷаҳон аст. Аз рӯйи нишондиҳандаҳои ҳаҷму таркиби боркашонӣ дараҷаю таркиби иқтисодиёт ва аз рӯйи географияи шабакаи нақлиётӣ ҷойгиркуни кувваҳои истеҳсолкунандаро муайян кардан мумкин аст. Нақлиёт ба ҷойгиркунӣ таъсир расонида, ба маҳсусгардонию кооператиякунонии корхонаҳо, соҳаҳо, ноҳияю мамлакатҳо таъсир мерасонад. Аз ин ҷиҳат, нақлиётро давоми ҳама гуна ҷараёни истеҳсолот меноманд.

ИҚТИСОДИЁТ БЕ РУШДИ СОҲАҲОИ НАҚЛИЁТ ВА ХИЗМАТРАСОНӢ, КИ АЛОҶАРО БАЙНИ ИСТЕҲСОЛОТ ВА ИСТЕҲМОЛКУНАНДА, ШАҲР, ДЕҲОТ ВА МАМЛАКАТҲО АМАЛӢ МЕСОЗАНД, ИМКОНИЯТ НАДОРАД.

Ҳамаи роҳҳои нақлиётӣ, муассисаҳои нақлиётӣ ва воситаҳои нақлиёт дар якчоягӣ шабакаи нақлиёти ҷаҳониро ташкил мегиҳанд ва ҳаҷми он бузург аст. Дар нақлиёти ҷаҳонӣ беш аз 100 млн нафар шуғл доранд. Дарозии умумии шабакаи нақлиётии ҷаҳон аз 36 млн километр зиёд буда, ҳар сол тамоми навъҳои нақлиёт беш аз 100 млрд тонна бор ва қарib 1 трлн одам мекашонанд. Мисли дигар соҳаҳо ИИТ ба нақлиёт таъсири назаррас расонидааст, ки мо онро дар якбора зиёдшавии суръати ҳаракат, борбардорӣ, мураккабшавии таркиби боркашонӣ мебинем.

Имрӯз роҳҳои ҳавоӣ аз Қутби Шимолӣ мегузаранд, нақҳо (тунелҳо)-и зериобӣ ҷазираҳои ҷудогонаи Ҷопонро бо ҳам пайвастаанд, кубурҳои газу нафткашон, симҳои телефон аз қаъри уқёнусу баҳрҳо мегузаранд, суръати ҳаракати қатораҳо дар як соат ба 300 километр расидааст, киштии баҳрии мусофирикашон

Боркашонӣ ва одамкашонӣ нишондиҳандаҳои асосии соҳаи нақлиёт мебошанд. Соҳаи аввал бо чи қадар бор (бо тонна) дар ҷаҳон масофа (бо км) кашонида шудааст ва соҳаи дуюм аз рӯйи шуморай одамон дар масофаи муайян (км) хисоб карда мешавад.

үкёнуси Атлантико дар 3,5-4 шабонарӯз тай мекунад, танкерҳо (киштиҳои бузург) ба чойи 40-50 ҳазор тонна, ҳоло 200-500 ҳазор тонна борро меғунҷонанд.

Хусусияти хосси нақлиёти мамлакатҳои алоҳида ба ҳаҷм ва азхудкунни қаламрав, дараҷаи камолоти иқтисодӣ ва доҳилшавӣ ба тақсимоти байналмилии меҳнат вобаста аст. Нақлиёти мамлакатҳои тараққикарда рӯбайнкишоф тафовут доранд. Дар мамлакатҳои тараққикарда соҳтори мураккаб дошта, тамоми навъҳои ҳозира (обӣ, хушкӣ, ҳавоӣ, канатӣ, қубурӣ)-ро дорад. Ин мамлакатҳо аз рӯйи ҳамаи нишондиҳондаҳои кори нақлиёт низ пешсафанд. Дараҷаи аз ҳама болои нақлиётро ИМА, Чопон, Олмон, Фаронса ва Британияи Кабир, Италия ва Канада соҳибанд. Роҳҳои оҳани аълосифати электриконидашуда, ки қатораҳо бо суръати 200-300 км/соат ҳаракат мекунанд хосси ҳамин мамлакатҳо мебошад.

Нақлиёти мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ ва ИДМ аз рӯйи зичии роҳҳо, сифатнокӣ ва боркашонӣ нисбатан суст тараққӣ кардааст.

Дар мамлакатҳои рӯбайнкишоф системаи нақлиётӣ акнун дар ҳолати ба шаклдароӣ аст. Дараҷаи таҷхизонидани техникии нақлиёт паст буда, дар баъзеи онҳо (Афғонистон, Непал, баъзе мамлакатҳои Шарқӣ Наздик, давлатҳои ҷазираҳии ва баҳри Кариб) роҳи оҳан мавҷуд нест.

Дар шароити имрӯза дар давлатҳои Чин, Ҳиндустон ва дигар мамлакатҳои рӯбайнкишоф ҳаҷми боркашонӣ бо суръат меафзояд.

Дар байни тамоми навъҳои нақлиёти имрӯза аз рӯйи боркашонӣ нақлиёти баҳрӣ дар чойи аввал аст. Ҳисоби миёнаи масофаи боркашонӣ аз ҳама зиёд (8-10 ҳазор километр) аст.

ДАСТОВАРДҲОИ ИИТ БА КУЛЛИ НАМУДҲОИ НАҚЛИЁТ ТАЪСИР РАСОНИДА, ТАРКИБИ СОҲАВӢ ВА ҲУДУДИИ ОНҲОРО ТАҒӢИР ДОДААСТ.

Нақлиёти хушкигард

Асоси ин навъро нақлиёти роҳи оҳан, автомобилий ва қубурӣ ташкил медиҳанд.

Нақлиёти роҳӣ оҳан дар беш аз 140 мамлакат соҳта шуда, нисфи он ба ҳиссай даҳ мамлакат: ИМА, ИДМ, Канада, Ҳиндустон, Чин, Австралия, Аргентина, Фаронса, Олмон ва Бразилия рост меояд. Аз рӯйи зичии роҳ ба ҳар км^2 мамлакатҳои Аврупои Ҷарбӣ пешсафанд.

Нақлиёти автомобилӣ дар дунё босуръат меафзояд ва барои кашонидани бор хеле мувофиқ аст, ки бо мафхуми «аз дари хона то дари хона» машхур гаштааст. Ин соҳа дар ҷаҳон бо паркҳо, дарозии роҳ ва ҳолати шабакаи роҳҳо фарқ мекунад. Қариб 80% одамкашонӣ дар ҷаҳон тавассути нақлиёти автомобилӣ амалӣ мегардад. Тақрибан 2/3 ҳиссаи автопаркҳо дар дунё ба минтақаи Амрикои Шимолӣ ва Аврупои Фарбӣ рост меоянд. Нисфи дарозии роҳҳои асфалтпӯш ба ҳиссаи ИМА, ИДМ, Ҷопон рост меояд. Зичии ин роҳҳо дар Аврупо ва Ҷопон зиёд буда, аз рӯйи дарозӣ роҳҳои магистралӣ фарқ доранд.

Нақлиёти қубурӣ аз охири аспи XX ва ибтидои аспи XXI бо суръати баланд рушд мейбад ва на танҳо барои кашонидани нафт ва маҳсулоти нафтио газ маҳсус гардидааст, балки тавассути он имрӯз шир, ғалладона ва ғ. кашонида мешавад. Он аслан дар мамлакатҳои истиҳроҷу истеъмолкунандай нафту газ инкишоф кардааст. Аз рӯйи дарозии умумии қубурҳо Русия, Канада ва ИМА дар ҷойи авваланд. Аз ҷиҳати дарозии магистралӣ нақлиёти қубурӣ дар ҷаҳон дар ҷойи аввал ИМА (зиёда 600 ҳазор км) ва пас Русия, Канада, Олмон меистанд.

АЗ ОХИРИ АСРИ ХХ ВА ИБТИДОИ АСРИ ХХI НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ ВА ҚУБУРӢ БО СУРЪАТИ БАЛАНД РУШД МЕЁБАНД.


Нақлиёти обӣ

Нақлиёти баҳрӣ 60 дарсади боркашонии байнидавлатиро иҷро намуда, дар тақсимоти географии меҳнат ва пешрафти иқтиоди ҷаҳонӣ мавқеи асосиро бозидааст.

Дарозии роҳҳои оҳан ва автомобилгард дар мамлакатҳои ҷаҳон (ҳазор километр)

Мамлакатҳо	Роҳҳои оҳан	Роҳҳои автомобилгард (мум-фарш)
ИМА	245	5640
ИДМ	146	1196
Ҳиндустон	61	832
Чин	53	840
Фаронса	35	717
Олмон	31	426
Ҷопон	27	1127

Дар боркашонии баҳрӣ Чопону ИМА бартарӣ доранд. Гардиши боркашонии ин навъ нақлиётро флоти баҳрӣ идора мекунад. Ҳаҷми умумии боркашонии он 600 млн тонна аст. Киштиҳои баҳрӣ зери парчами 160 мамлакат шино мекунанд. Рақобати байни мамлакатҳо ва кӯшиши онҳо барои кам кардани ҳарочоту зиёдкунии фоида боиси гузаронидани садҳо киштии калон зери парчами мамлакатҳои рӯбайнкишоф шуда, ин парчамҳо номи «парчами арzon»-ро гирифтаанд. Барои он арzon ном гирифтаанд, ки дар ин киштиҳо имтиёзҳои андоз, қувваи кории арzon, набудани қонуни чиддии меҳнат ва бехатарии киштӣ амал мекунанд. Аз ҳамин сабаб, ҳоло давлатҳои Либерия, Панама ва Юнон ба қатори пешсафони флоти баҳрӣ дохиланд. Чопон, Британияи Кабир, Норвегия, ИМА низ флоти баҳрӣ доранд.



Расми 37. Роҳи обии стратегӣ дар ҷаҳон

Шумораи умумии бандарҳои баҳрии ҷаҳон аз 2,5 ҳазор зиёд буда, роҳҳои асосӣ аз үкёнусҳои Атлантик, Ором ва Ҳинд мегузаранд. Нисфи боркашонии баҳрӣ ба ҳиссаи үкёнуси Атлантик рост меояд. Дар ҳар ду соҳили он бандарҳои калонтарини дунё – Роттердам (Голландия), Ню-Орлеан (ИМА), Марсел (Фаронса), Гамбург (Олмон) ва ғайра ҷойгиранд.

* Бакайдгирин киштихон кишвархон дигар дар зери «парчами арзон»	11737 Ҳаҷми савдои баҳрӣ бо хисоби тоҷина (хазор брутто-тоҷина борҳои қайдшуда)	Шумораи киштиҳо
ПАНАМА*	146 511	5473
ЛИБЕРИЯ*	62 523	1 687
ҶАЗИРАҲОИ БАГАМ*		1 177
ЮНОН	31 896	817
СИНГАПУР*	31 033	1 063
МАЛТА*	23 915	1 220
ЧИН (ғайр аз Ҳонконг)	21 406	1 723
КИПР *	19 478	884
НОРВЕГИЯ*	14 473	724
ИТАЛИЯ	11 737	591
БРИТАНИЯИ КАБИР	11 049	449
ОЛМОН	11 018	394
ИМА	10 590	465
ЧОПОН	10 416	683
КОРЕЯИ ҶАНУБӢ	8 634	669
РУСИЯ	5 080	1 178

*Савдои флоти баҳрӣ дар
мамлакатҳои дунё*

Ламанш, Гибралтар, Босфор, Дарданел, Бобулмандаб, Хурмуз, Малак, Зунд ва ғайра низ роҳи обии боркашонианд. Аз ин ҷойҳо дар як шабонарӯз киштиҳои зиёде (Ламанш – 500 киштӣ, Гибралтар – 140, Зунд – 175) мегузаранд.

Қадимтарин навъи наклиётроҳро обии доҳили дарёй мебошанд, ки асосан талаботи боркашонии доҳилиро қонеъ мегардонанд. Калонтарин дарёҳои киштигарди дунё *Рейн*, *Дунай*, *Одер*, *Элба* (дар Аврупо), системаи *Миссисипи* – кӯлҳои *Бузург* – дарёи

Маҳсулоти асосие, ки ба
воситаи наклиёти обӣ қашонида мешавад, нафт аст.

Пешрафти соҳаҳои
ҳочагии давлатҳои Ҷопон,
Чин ва мамлакатҳои нави
индустрialiи Осиё дар
таркиби иқтисоди ҷаҳон
боиси зиёд шудани боркашонӣ
тавассути бандарҳои Шанхай (Чин), Кобе, Нагоя, Иокогама (Ҷопон),
Сингапур ва дигарҳо шуд.

Үқёнуси Ҳинд аз ҷиҳа
ти боркашонӣ ҳиссаи
нисбатан маҳдуд дошта,
боркашонӣ бештар ба
соҳили ҳаличи Форс рост
меояд.

Каналҳои ҷаҳонии
баҳрӣ низ дар боркашонии
наклиёти обӣ мавқеи на
заррас доранд ва муҳимтарини онҳо каналҳои Суэтс (Миср), Панама (Панама)
ва Килск (Олмон) мебошанд. Онҳо роҳҳои байни
бандарҳои Аврупою
Осиёро 2-3 баробар кӯтоҳ
мегардонанд. Гулугоҳҳои

Лаврентияи Муқаддас (ИМА) буда,
5 дарсад боркашонии обии доҳилии
ҷаҳонӣ ба ҳиссаи обҳои доҳилий рост
меояд.

Махсулоти муҳиммэ, ки ба воситай нақлиёти обӣ кашонида мешаванд – нафт, ангишт, маъдан, ғалла, фосфоритҳо ва гайраҳо мебошанд.

ХАРЦИ КАМИ МЕХНАТ ДАР КАШОНИДАНИ БОР ВА ОДАМОН, ҚОБИЛИЯТИ БОРБАРДОРИИ КИШТИҲОИ БАҲ҆Й (ХУСУСАН, ТАНКЕРҲО) БА ПЕШСАФИИ НАҚЛИЁТИ ОБӢ ДАР ТАРКИБИ НАҚЛИЁТИ ҶАҲОН МУСОИДАТ КАРД.

Нақлиёти ҳавоӣ

Нақлиёти ҳавоӣ соҳаи ҷавону зудтараққиёбандай нақлиёт аст. Дар дунёи имрӯза мамлакате нест, ки ин соҳа дар он хизмат нарасонад. Агар соли 1950 ба воситай нақлиёти ҳавоӣ дар тамоми олам қариб 30 млн нафар кашонида шуда бошад, пас ин



**Расми 38. Калонтарин фурудгоҳҳои ҷаҳон
(млн мусоифир дар як сол)**

вақт на кам аз 100 ҳавопаймо парвоз мекунад. Тайёраҳои тамғаи «Боинг-474» (ИМА), «Ил-86» (Русия), «Аэробус» (Олмон-Фаронса-Англия), ғунҷоиши то 500 нафарро доранд. Танҳо ба воситай калонтарин фурудгоҳҳои дунё (Ню-Йорк, Чикаго, Лос-Анчелос, Париж, Лондон, Франкфурт ва ғ.) соле беш аз 50 млн мусоифир кашонида мешавад. Барои баъзе ноҳияҳои дунё нақлиёти ҳавоӣ ивазнашаванда аст.

Давлатҳои калонтарини дорои ин намуди нақлиёт ИМА, Чопон, Британияи Кабир, Фаронса, Канада, Русия буда, барои бисёр мамлакатҳои рӯбайнкишоф нақлиёти ҳавоӣ навъи муҳими нақлиёт шудааст.

ракам ҳоло аз 2,5 млрд гузашта аст. Нуктаҳои такяғоҳи ин нақлиёт 30 ҳазор фурудгоҳи бузурги ҳавоӣ (аэропорт) буда, бузургтарини онҳо ҳар сол миллионҳо мусоифирро мегузаронад. Дар фазои Атлантик дар як

СОҲАИ ТАҲАССУСИИ НАҚЛИЁТИ ҲАВОЙ КАШОНИДАНИ ОДАМОН БА МАСОФАИ ДУР МЕБОШАД.

Нақлиёт ва муҳити зист

Нақлиёт ҳам аз бисёр ҷиҳат ба шароити табиӣ вобастагӣ дорад. Баробари тараққии ИИТ ин вобастагӣ тақозоӣ нав пайдо кардааст. Барои тараққиёти нақлиёти хушкигард ҳоло кӯҳу дарёҳо, биёбону ҷангалҳои тропикӣ, ҳатто гулугуҳҳои баҳрӣ монеъ шуда наметавонанд. Иншооти бузурги сунъӣ ба тараққии нақлиёти обӣ мусоидат мекунанд.

Дар баробари ин, таъсири ноҳуши нақлиёт ба вазъи муҳити атроф зиёд шудааст. Ифлоскунданаи зиёди табиат нақлиёти автомобилист (парки ҷаҳонии автомобилӣ беш аз 500 млн мосине дорад). Нақлиёти ҳавоӣ ва роҳи оҳан низ ба воситаи дуду газ ҳаворо ифлос мегардонанд. Обҳои ҷаҳониро ифлос намудани киштиҳои қалони нафткашон ва заминҳои коршоямро ишғол намудани роҳҳои нақлиёти хушкӣ ба кӣ маълум нест??!

Имрӯзҳо бисёр мамлакатҳои ҷаҳон барои ҳифзи муҳити атроф аз ифлосшавии газу дуди нақлиёт ҷораҳои ҷиддӣ андешида истодаанд, ки тавассути онҳо миқдори сурб дар сӯзишвории автомобилӣ кам мегардад. Истифодай электромобилу сӯзишвориҳои газӣ ва ҳидрогенӣ оғоз ёфтааст, дар Уқёнуси ҷаҳонӣ «минтақаҳои санитарӣ»-и маҳсус таъсис дода мешаванд.

Соҳаи хизматрасонӣ

Вобаста ба рушди ҷамъият мағҳуми «соҳаи хизматрасонӣ» тағиیر меёбад. Масалан, 100 сол муқаддам дар рӯйхати хизматрасонӣ телефон вучӯд надошт, 65 сол пеш телевизор, 45 сол пеш компьютер ва ғайра. Имрӯз соҳаи хизматрасонӣ бо суръати баланд нисбат ба дигар соҳаҳои ҳочагӣ тағиир ёфта истодааст. Аз рӯйи ҳиссаи соҳаи хизматрасонӣ дар таркиби ММД-и давлатҳо метавон оид ба рушди он натиҷагирий намуд. Таркиби соҳаи хизматрасонӣ аз чунин соҳаҳо иборат аст: хизматрасонии умуми-ҳочагӣ (савдо, нақлиёт, алоқа, таъмир, хизмати коммуналӣ, хизматрасонӣ ва иҷори (прокати техники); шахсӣ (кори меҳмонхона, майшӣ, истироҳату фароғат, саёҳӣ, хӯроки умумӣ ва р.); расмӣ

Соҳаи хизматрасонӣ – маҷмӯи соҳаҳо, ки фаъолияташон ба қонеъгардонии талаботи муайянӣ одамон нигаронида шудаанд.

(фаъолияти бонкӣ, молиявӣ, қарзӣ ва фаъолияти сӯғуртавӣ, реклама, тарғиб ва гайра); иҷтимоӣ (таълиму тарбия, тандурустӣ, хизматрасонии ҳукукӣ, корҳои сарпарастӣ ва ғ.).

Шаклу сифати нишондиҳандаҳои соҳаи хизматрасонӣ аз рӯйи дараҷаи сатҳи зиндагонии одамон муайян карда мешавад. Агар мо мамлакатҳоро аз рӯйи ин нишондиҳандаҳо мӯқоиса кунем, мавқеи аввалро мамлакатҳои пасоиндустрialiи Ҷарб соҳибанд. Масалан, аз ҷиҳати рушди сайёҳии байналмилалӣ давлатҳои Фаронса, ИМА, Испания пешсафанд; онҳо инҷунийн бо дигар давлатҳои Ҷарб дорои сатҳи баланди хочагии меҳмондорӣ ва рушди индустрӣ дилхӯшӣ мебошанд. Аз ҷиҳати истифодаи системаи интернет ИМА, Ҷопон, Британияи Кабир, Олмон ва ғ. пешсафанд.

Дар хотир доред

Системаи ҷаҳонии нақлиёт. Гардиши бор. Одамкашонӣ. Қобилияти борбардорӣ. «Парчами арzon». Боркашонии каботажӣ.

Савол ва супориш

1. Аз рӯйи ҳарита самтҳои асосии боркашониро тавассути роҳи оҳан, обӣ ва ҳавоӣ муайян кунед. Гиреҳҳои қалонтарини нақлиёти обӣ ва ҳавоиро ҷудо намоед. Дар асоси таҳлили ҳаритроҳо шумо ҷӣ гуна ҳулоса баровардед?

2. Ҷавоби дурустро интиҳоб кунед:

1) Бартарии асосии нақлиёти автомобилӣ ин имкони дастрас намудани бор «аз дари хона то дари хона» мебошад.

2) Нақлиёти баҳрӣ дар қаишонидани одамон мавқеи пешсафро ишғол кардааст.

3) Аз ҷиҳати рушди нақлиёти қубурӣ Ҷопон ҷойи аввалро ишғол мекунад.

3. Бузургтарин бандари баҳрӣ дар қадом мамлакат ҷойгири шудааст?

1) Нидерландия; 2) Русия; 3) Ҷопон.

4. Дарозтарин роҳи оҳан ба қадоме аз ин давлатҳо хос аст:

А) Канада; Б) Русия; В) ИМА.

5. Сабабҳои рушди нақлиёти мамлакатҳои тараққикарда дар ҷист?

6. Моҳияти мағҳуми «парчами арzon» дар ҷист? Бартарии норасони ҳар навъи нақлиёт қадомҳоянд?

7. Ҷаро дар мамлакатҳои собиқ мустамлика нақлиёти ҳушикигард дар ноҳияҳои соҳили мушоҳида карда мешавад?



Ипро
медонам

8. Тараққиётин ён навъи нақлиёт ба соҳаи рельефу мавқеи географӣ вобастагӣ дорад ё не? Шарҳ душед.

9 Ба фикри шумо, кадом намуди нақлиёт ва ҷаро дар ташаккули иқтисоди ҷаҳон нақши ҳалқунанда бозид?

10. Рушди соҳаи хизматрасониро чӣ гуна баҳо медиҳед?

11. Ҳисоб кунед, ки ба ҳар 100 км^2 майдони давлатҳои ИМА, ИДМ, Чопон, Ҳиндустону Чин ҷанд километр роҳи оҳану автомобил рост меояд.

Ипро
метавонам



МУНОСИБАТҲОИ ИҚТИСОДИИ БЕРУЙӢ ВА ҲАМГИРОӢ (ИНТЕГРАЦИЯ)


Муносибатҳои иқтисодии байнамилатӣ дар кадом шаклҳо амалӣ мешаванд? Ҳамгирои иқтисодӣ аз муносибатҳои анъанавии иқтисодӣ ҷӣ фарӯз дорад? Кадом иттифоқҳои ҳамгиро дар ҷаҳон мавҷуданд, ки комилан ташаккул ёфтаанд?

Алоқаҳои иқтисодии байни мамлакатҳои ҷаҳон яке аз омилҳои асосии инкишофи иқтисодию маданий онҳо мебошад. Бо боварии том гуфта метавон, ки имрӯз ҳеч ягон мамлакати дунё, ҳатто тараққикардатарини онҳо ҳам барои истеҳсоли самараноки ҳама навъи маҳсулот қодир нест? Ҳуди шумо шоҳидед, ки қатъи назар аз нооромию оромиҳои замона, алоқаҳои иқтисодӣ беш аз пеш ривоҷ мейбанд ва на танҳо боиси камолоти иқтисодӣ, инчунин боиси мустаҳкамшавии сулҳу амонӣ мешаванд.

Конвертира – қобилияти озодона иваз намудани асьори миллӣ бо асьори хориҷӣ чи дар дохили мамлакати ҳуд ва чи дар хориҷ.

Барои ширкат варзидан дар бозори ҷаҳонӣ омилҳои зиёде мавҷуданд, аз қабили иқтисодиёти рушдёфта, дараҷаи баланди истифода намудани технологияи олии истеҳсолӣ, мутахассисони

дорои дараачаи баланди тахассус, ҳокимиияти кордон, сохибкорони босалоҳият, асьори миллии озоди конвертирашуда.



Расми 39. Шаклҳои муносабатҳои иқтисодии байналмилалӣ (МИБ)

Шаклҳои муносабатҳои иқтисодии байналмилалӣ хеле зиёданд ва муҳимтаринашон инҳоянд:

1. Савдои байналмилалӣ, ки таърихи аз ҳама қадим дорад, ИИТ ба вай такони нав дод. Ҳоло суръати афзоиши он аз суръати афзоиши истеҳсолоти ҷаҳонӣ пеш аст ва ба ҳиссаи он 80 дарсади тамоми муносабатҳои иқтисодии байналмилалӣ рост меояд. Ин ҳолат аз васеъшавии тақсимоти географии кор дарак медиҳад. Зери таъсири ИИТ дар таркиби молии савдои байналмилалӣ дигаргунуҳо ба амал омадааст ва зиёдшавии ҳиссаи молҳои илмтаб-лаб яке аз зуҳуроти он аст. Барои ба танзим даровардани савдои байналмилалӣ тарифҳои гумrukӣ ва ҳадди муайян истифода карда мешавад.

Ба сатҳи ҷаҳонишавии савдои байналмилалӣ нигоҳ накарда саҳми мамлакатҳои мутараққӣ, Чин ва давлатҳои нави индустриалий дар он бештар аст. Мувофиқи маълумоти оморӣ ба мамлакатҳои Амрикои Шимолӣ, Аврупои Фарбӣ ва минтақаи укёнуси Ором зиёда аз 90% ҳиссаи савдои байналмилалӣ рост меояд. Рақобат байни содиркунандагони асосӣ баъзан то сатҳи «ҷангӣ савдо» мебарояд (ИМА ва Ҷопон, ИМА ва Чин, Аврупои Фарбӣ ва Чин ва Ҷин ва).

Нақши давлатҳои суструшдёftai Африқо, Амрикои Лотинӣ ва Осиё дар таъмин намудани бозорӣ ҷаҳонӣ бо ашёи хоми минералий, чӯб, қаҳва, какао, арахис, банан ва ғайраҳо мушоҳида мешавад.

ЯГОН ДАВЛАТ БЕ САМАРАНОК ИСТИФОДА БУРДАНИ МУНОСИБАТХОЙ ИҚТИСОДЙ БО ДИГАР ДАВЛАТХО ИҚТИСОДИЁТАШРО РУШД ДОДА НАМЕТАВОНД. САВДОЙ БЕРУНА НИСБАТ БА СОДИРИ САРМОЯ ҚАДИМТАРИН ВА ПАҲНШУДАТАРИН ШАКЛИ МУНОСИБАТИ ИҚТИСОДЙ МЕБОШАД.

2. Сармоябарорӣ (ҳаракати сармоя). Сармоя (капитал) аслан бо ду шакл ба содирот бароварда мешавад: *сармояи соҳибкорӣ* (сармоягузорӣ дар иқтисодиёт) ва *сармояи қарз* (заём). Моҳияташ аз он иборат аст, ки сармоя аз мамлакате, ки соҳиби он сокини ин мамлакат аст, ба мамлакати дигар барои гирифтани даромад бароварда мешавад. Мамлакатҳои асосии сармоябарори имрӯза ИМА, Ҷопон, Британия Кабир, Олмон ва Чин мебошанд. Хусусияти хосси сармоябарории имрӯза он аст, ки мамлакатҳои сармоябарор низ сармоя ворид мекунанд. Мавқеи асосии воридшавии сармоя на мамлакатҳои рӯбаникишоф, балки мамлакатҳои тараққикарда мебошанд.


3. Муносибатҳои қарзию молиявӣ, аз додани қарз иборатанд.

4. Ҳамкориҳои илмию техникӣ, ки онҳо ба ҷорикуни комёбихои илму техника, истифодаи оқилонаи бойигарииҳои табиат, иттилоот, патентӣ, литсензия мусоидат мекунанд.

5. Пешниҳоди навъҳои гуногун хизматрасонӣ, ки онҳоро «садироти ноаён» ҳам меноманд. Хизматрасониҳои соҳтмонӣ, молиявӣ, нақлиётӣ (хизмат дар киштиҳои ба бандари мамлакат дохилшуда) аз қабили онҳоянд.

6. Сайёҳии байналмилалий. Чаро сайёҳии байналмилалиро феномен (соҳаи беназир)-и аспи XX меноманд?

Сармоябарорӣ – ба хориҷ баровардани пул ё воситаи истеҳсолот бо мақсади даромад мебошад.



Расми 40. Давлатҳои ҷаҳон, ки аз заҳираи зиёди тилло доранд (ҳаз. т.)

**Давлатҳои ҷаҳон, ки аз қабули сайёҳони хориҷӣ даромади зиёд
ба даст меоранд ва ҳарочоти аз ҳама бештари
шаҳрвандони онҳо дар хориҷ**

Мамлакат	Даромад аз қабули сайёҳони хориҷӣ, млрд долл. ИМА	Мамлакат	Сарфи маблаги сайёҳон дар хориҷи кишвар, млрд долл. ИМА
ИМА	116	Олмон	84
Чин	104	ИМА	79
Испания	60	Чин	75
Фаронса	54	Британияи Кабир	51
Италия	43	Фаронса	42
Олмон	39	Канада	33
Британияи Кабир	36	Русия	32
Австралия	31	Италия	29
Тайланд	26	Ҷопон	27
Туркия	23	Австралия	27

Нақшаро таҳлил карда, натиҷагарӣ намоед.

Сайёҳии байнамилалӣ шакли аз ҳама серҳаракат буда, солҳои 1950-1990 шумораи сайёҳони хориҷӣ аз 25 то ба 750 млн нафар расидааст. Ин соҳа яке аз муҳимтарин шакли ҳамкориҳои байнамилалӣ мебошад, ки 6% ҳаҷми умумии содироти ҷаҳонӣ ба он рост меояд. Мамлакатҳои Испания, Юнон, Италия, Миср, Мексика кайҳо боз хизматрасонии сайёҳӣ (туризм)-ро ба яке аз соҳаҳои таҳассусии ҳоҷагии худ табдил додаанд. Сабабҳои асосии ин ҳолат тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда, такмили воситаҳои нақлиёт, зиёдшавии урбанизатсия, болоравии сатҳи зиндагию фарҳанги аҳолӣ аст, ки чунин ҳолатҳо дар одамон ҳиссёти донистани дигар ҳалқҳоро бедор кардаанд. Дар баробари ин, имрӯзҳо «индустриси сайёҳӣ» («индустриси меҳмоннавозӣ») – шабакаи меҳмонхонаҳо, мотелу фирмҳои сайёҳӣ, ташкилотҳои нақлиётӣ, хизматҳои иттилоотию намоишӣ, муассисаҳои истеҳсоли молҳои савдо (тухфа) низ босуръат инкишоф мёబанд.

Маркази асосии сайёҳӣ Аврупо буда, сарчашмаи хеле муҳими даромади як қатор мамлакатҳо мебошад. Ин ҳолат барои баъзе мамлакатҳои рӯбайникишоф муҳим аст ва сайёҳӣ барояшон

соҳаи асосии тахассуси байналмилалӣ шудааст. Шумораи сайёҳони хориҷӣ имрӯз то ба 1 млрд расидааст ва тахмин меравад, ки то соли 2020 ба 1,5 млрд мерасад.



Расми 41. Испания яке аз бузургтарин давлатҳои доруи сайёҳии соҳили

Ҳамгирии иқтисодӣ


Яке аз шаклҳои ошкор гардиданни хусусияти умушибашарии истеҳсолот ҳамгирии иқтисодӣ мебошад. Он ба давлатҳо имконият медиҳад, ки сарватҳоро нисбатан сарфакорона истифода кунанд ва тақсимоти ҳудудии байналмилалии корро беҳтар намоянд. Аз ҳамин сабаб на танҳо савдои беруна васеъ мешавад, инчунин тамоми муносибатҳо беҳтар гардида, равандҳои истеҳсолии давлатҳо вasl мешаванд.

Дар ибтидиои асри XXI раванди ҳамгирии иқтисодӣ дар се минтақаи бузурги ҷаҳон нисбатан васеъ мешаванд: дар

Ҳамгирии иқтисодӣ – ҳамкориҳои байниҳоҳагии мамлакатҳои гуногун мебошад, ки монеаҳоро дар самти савдо, ташкил намудани бозори ягона ва гайра аз байн мебардорад.

Аврупои Фарбӣ – Иттиҳоди Аврупо (ИА), Амрикои Шимолӣ (НАФТА – ассотсиатсия озоди савдои Амрикои Шимолӣ) ва минтақаи уқёнуси Ором (мамлакатҳои АСЕАН). Дар шароити имрӯза яке аз маъмултарин гунаи ҳамгирии минтақавӣ – Иттиҳоди Аврупо мебошад, ки ба ҳайати он 28 давлат шомил аст. Сиёсати асосии ИА аз панҷ принцип иборат аст:

- 1) гардиши озоди савдо (савдои озод); 2) ҳаракати озоди шаҳрвандони давлатҳои аъзои ИА; 3) интихоби озоди чойи зист; 4) озодии таъмини хизматрасонӣ; 5) гардиши озоди сармоя ва гардиши озоди пардоҳт ва қарздиҳӣ.




Расми 42. Иттиҳоди Аврупо

Дар байни дигар иттиҳодияҳои ҳамгирой Ассотсиатсияи савдои озоди Амрикои Шимолиро ёдовар шудан мумкин аст, ки ба ҳайати он ИМА, Канада ва Мексика дохил мешаванд. Созишнома оид ба ташкил намудани он соли 1994 баста шуд. Ин созишнома имконият медиҳад, ки иқтисоди пуриқтидори ИМА, сарватҳои бойи табиии Канада, қувваи арзони кори Мексика дар якчоягӣ ба давлатҳои Аврупои Фарбӣ, Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ва Ҷопон рақобат кунанд. Ин ҳамгирой дар саросари нимкураи Фарбӣ такони сиёсию иқтисодиро ба миён овард. Аллакай Чили, як қатор давлатҳои Амрикои Ҷанубӣ ҳоҳиши ворид шудан ба ин иттиҳодияро доранд.

Дар минтақаи Осиёю Уқёнуси Атлантик (АТР), дар доираи ассотсиатсияи Ҳамкориҳои иқтисодии давлатҳои Осиёю Уқёнуси Атлантик (АТЭС), ки зиёда аз 20 давлати минтақаи Осиёю Уқёнуси Атлантикро муттаҳид месозад, ба таври интенсивӣ раванди ҳамгирой рушд мейбад. Самти асосии фаъолияти ин ташкилот, ҳамкорӣ дар сатҳи савдои байналмилалӣ бо мақсади васеъ намудани миқёс ва либерализатсияи он, рушди технологий мамлакатҳои минтақа, ташкил намудани инфраструктураи рушдёфта

(нақлиёт, алоқа, хизматрасонӣ ва ғ.) мебошад. Дар расми 43 иттиходияҳои ҳамгирои давлатҳои Осиё оварда шудааст, ки мақсади онҳо ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ ёт, сиёсат, фарҳанг ва гайра мебошад.



Расми 43. Иттиходияҳои ҳамгирои мамлакатҳои Осиё

Дар маҷмӯъ, дар Амрикои Ҷанубӣ, Африқо ва Осиё даҳҳо минтақаи озди иқтисодӣ, иттифоқҳои иқтисодию гумrukӣ мавҷуданд. Аммо аз сабаби номукаммалии муносибатҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, шакли одии хочагиҳои миллии баъзе давлатҳо, номукаммалии бозор боиси номуваффақии ин иттифоқҳо мешавад. Он чӣ ки мансуби ҳамгирои иқтисодии давлатҳои аъзои ИДМ ҳаст, сатҳи фаъолияти он дертар муайян мешавад, ки оё он боқӣ мемонад ё барҳам меҳӯрад.

ЧАҲОНИШАВИИ ИМРӮЗА ПЕШ АЗ ҲАМА БА ВАСЕӢ ВА МУКАММАЛШАВИИ АЛОҚАҲОИ ҲАМАЧОНИБАИ ИҚТИСОДӢ БАЙНИ ДАВЛАТҲО, БЕҲТАР НАМУДАНИ РАВАНДИ ИСТЕҲСОЛОТ ВА МУНОСИБАТҲОИ БОНКИЮ МОЛИЯВИИ ДАВЛАТҲОИ АЛОҲИДА, ҲАМГИРОИИ ИҚТИСОДИ ИН МАМЛАКАТҲО ВА ТАМОМИ МИНТАҚА ТАҶСИР МЕРАСОНД.

Дар хотир доред

Савдои беруна. Содироти сармоя. Сайёхии байналмилаӣ. Қарз (кредит) ва заём. Хизматрасонии иқтисодӣ. Конвертира. Тарифҳои гумрукӣ. Бочи гумрукӣ. Сармояи соҳибкорӣ. Ҳамгирии иқтисодӣ.

Савол ва супориш

1. Кадом намуди алоқаи ҳоҷагии ҷаҳон имрӯз бартарӣ дорад:
 - 1) сайёхии байналмилаӣ ва содироти сармоя;
 - 2) қарз ва заём, содироти сармоя;
 - 3) савдои берунӣ ва содироти сармоя?
2. Ҳаҷми савдои беруна бо чӣ муайян карда мешавад?
 - 1) ҷамъи содирот;
 - 2) гардиши савдои беруна;
 - 3) ҷамъи воридот.
3. Калонтарин содиркунандагони сармоя дар ҷаҳон кадом давлатҳо мебошанд?
 - 1) ИМА, Миср, Олмон, Чин;
 - 2) ИМА, Ҷопон, Британияи Кабир, Чин;
 - 3) ИМА, Испания, Олмон, Британияи Кабир.
4. Барои чӣ савдои беруна ва содироти сармояро аз ҳама муҳимтарин шакли алоқаҳои иқтисодӣ медонанд?
5. Кадоме аз шаклҳои муносибатҳои иқтисодӣ байналмилаӣ қадимаанду кадомашон нав?
6. Содироти сармоя ба кадом мамлакатҳо бештар хос аст?
7. Сабаби афзошии тези муносибатҳои хизматрасонию сайёҳӣ дар чист?
8. Чаро савдои байналмилалиро «системаи гардиши ҳун»-и иқтисодиётчи ҷаҳон меноманд?
9. Алоқаҳои иқтисодии байналмилалиро мизони (барометри) иқтисодиёт номидан чӣ маъно дорад?
10. Аҳаммияти иқтисодии соҳаи сайёҳиро барои Тоҷикистон шарҳ дуҳед.

Инро
менонам

Инро
метавонам



БОБИ VI

МАСЬАЛАХОИ УМУМИЧАХОННИЙ ИНСОНИЯТ

Аз чӣ сабаб марҳалай ҳозираро марҳалай масъалаҳои глобалий меноманд? Кадом масъалаҳо дар ибтидиои асри XXI инсониятро ба ташвиши овардааст? Ҳалъи силоҳ ба инсоният чӣ нафъ меорад? Кадом масъалаҳоро масъалаҳои умумиҷаҳонӣ меноманд?

Таснифоти масъалаҳои умумиҷаҳонӣ

Охирҳои асри XX дар назди аҳли башар масъалаҳо пайдо шуданд, ки ҳалли онҳо на ба як ё гурӯҳи алоҳидай мамлакатҳои ҷаҳон, балки ба тамоми аҳли башар, қатъи назар аз гуногуни дин, миллат, шакли ҳокимиятдорию хоҷагидорӣ, даҳл дорад. Аз ин ҷиҳат, ин масъалаҳо номи умумиҷаҳонӣ (глобалий) гирифтаанд.

Масъалаҳои умумиҷаҳонӣ (глобалий) ҳамон масъалаҳое номида мешаванд, ки тамоми оламро фаро гирифта, ҳалли онҳо барои имрӯзу фардои инсоният мухим ба шумор меравад. Ин муттаҳид намудани қувва ва амалиёти якҷояи ҳама давлатҳоро талаб мекунад.

Тамоми масъалаҳои умумиҷаҳонӣ бо таъсири муттақо-билаи худ як секунҷаи томро ба вучуд меоранд: аҳолӣ, иқти-садиёт ва муҳити атроф.

Аз рӯйи хусусияти худ масъалаҳои умумиҷаҳонӣ мухталифанд, мухимтарини онҳо чунинанд:

- 1) масъалаҳои ашёи хом ва энергетика;
- 2) масъалаи экологии муҳити табии;
- 3) масъалаи демографӣ;
- 4) масъалаи ҳӯрокворӣ;
- 5) ҳалъи силоҳ ва муҳофизати сулҳ;
- 6) барҳам додани қафомонӣ;
- 7) масъалаи Үқёнуси ҷаҳонӣ.

БАРОИ ОН МАСЪАЛАХОИ УМУМИЧАҲОНӢ МЕНОМАНД, КИ ОНҲО ТАМОМИ ҶАҲОНРО БА ХУД МЕКАШАНД, БАРОИ НАСЛҲОИ ИМРӮЗА ВА ОЯНДА ТАҲДИД МЕКУНАНД. ОНҲОРО ДАР ШАКЛҲОИ ГУНОГУН ТАСНИФ МЕКУНАНД.


Масъалаҳои энергетикӣ ва ашёи хом

Чаро ин масъалаҳо сар заданд? Чӣ бояд кард? Ба қадом манбаъҳои энергия умед бандем? Қадом ҷиҳатҳои мусбат ва манфиӣ манбаъҳои анъанавии энергетикӣ вуҷуд доранд? Барои чӣ ин масъалаҳо хусусияти умумиҷаҳонӣ гирифтанд?

Ин масъалаҳо ба маҳдудияти сарватҳои минералӣ алоқаманд буда, оқилона истифода бурдани онро талаб меқунад. Дар акси ҳол, дар муддати начандон тӯлонӣ инсоният ба камшавӣ ва норасии ашёи хом ва сарватҳои энергетикӣ дучор мегардад. Мувоғики пешгӯихо, дар даҳсолаҳои наздик захираи аксари конҳои дастраси кандаҳои фоиданок, ба монанди нафт, руҳу қурғошим, қальлагӣ, тилло, нуқра, платина, ва гайра тамом мешаванд. Бинобар истихроҷи маъдан ҳоло дар конҳои оғоз гардидааст, ки самаранокии онҳо дучанд паст аст.

Масъалаи энергетикӣ – пеш аз ҳама таъмин намудани инсоният бо сӯзишворӣ ва энергияро тақозо меқунад. Солҳои 70-умии асри XX энергетика хусусияти ҷаҳониро гирифт, дар он даврае, ки ҷаҳонро буҳрони энергетикӣ фаро гирифт. Ҳамин тавр, масъалаи бехатарии умумиҷаҳонии энергетикӣ ба вуҷуд омад.

Ҳалли ин масъала на ба мунтазам афзудани ҳаҷми истихроҷи сӯзишворӣ, балки ба сиёсати ҳамаҷонибаи давлатҳои ҷаҳон дар самти истифодаи сарфакоронаи манбаъҳои энергетикӣ вобаста аст, ки истеҳсолот дар доираи сарфи ками сӯзишворӣ ва энергия рушд меёбад. Аксар мамлакатҳои рушдёфта аллакай дар ин самт муваффақ шудаанд. Масалан, солҳои 2000-2007 ҳаҷми истеҳсоли сӯзишворӣ ва энергия дар ИМА то 3% афзуд, дар Ҷопон, Фаронса, Норвегия ин нишондиҳанда 1,5%, дар Британияи Кабир дар холати пештара бοқӣ мондааст, аммо дар давлатҳои Олмон, Швейцария



Расми 44. Афзошии иқтидори энергияи геотермалий

ва Швейтсария паст фуромад. Пештар мутахассисон дар он ақида буданд, ки неругоххой барқи атомӣ (НБА) ин мушкилотро бартараф мекунанд. Аммо таҷриба нишон дод, ки ин хатари сарзадани садамаҳои зиёд аст. Дар баробари ин мамлакатҳо метавонанд, ки сӯзишвории ядроиро бо мақсади соҳтани яроқи ҳастай истифода кунанд, ки ин хатари терроризми ядроиро эҷод менамояд.

МАСЪАЛАИ ЭНЕРГЕТИКӢ ВА АШӢИ ХОМ – МАСЪАЛАИ ТАЉМИН НАМУДАНИ ИНСОНИЯТ БО ЭНЕРГИЯ ВА АШӢИ ХОМ МЕБОШАД. БАРОИ ҲАЛЛИ ИН МАСЪАЛАҲО ЗАРУР АСТ, КИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ОНҲОРО БА РОҲ МОНДА, ТЕХНОЛОГИЯИ БОСАМАР ВА ТАҚРОРАН ИСТИФОДАИ АШӢО БА РОҲ МОНЕМ ВА АЗ МАНБАҲОИ ФАЙРИАНӢАНАВИИ ЭНЕРГИЯ ИСТИФОДА БАРЕМ.

Барои аз ин вазъият баромадан сарватҳои минералиро бояд бо технологияи бепартов истифода бурд. Инкишофи энергетикаро барои истифодаи сарватҳои энергетикии тамомнашаванда равон кард. Аз ин нигоҳ, ҳоло дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон барои сарфаю сариштаи энергия ва ашӣ хом ҷорабиниҳои зиёд мегузаронанд. Ҳоло 40% металлҳои истифодашаванда, ба монанди алюминий, мис, сурб ва қалъагӣ аз партовҳо ва ашӣ хом тақроран истеҳсол карда мешаванд.

Дар баъзе давлатҳо ба истифодаи энергияи Офтоб, шамол, мадду ҷазр, обҳои гарми геотермалӣ асос гузоштанд.


Қафомонӣ, қашшоқӣ, беморӣ

Қадом ҳусусиятҳои қафомонии мамлакатҳоро медонед? Сабаби дар чист? Сабабҳои гуруслагӣ ва нимгуруслагӣ дар қураи Замин қадомхоянд? Қадом раҳро дар ҷаҳон раҳи гуруслагӣ меноманд? Ҷаро масъалаи солимии аҳолиро масъалаи глобалӣ меҳисобанд?

Қафомонӣ бештар ба мамлакатҳои сусттараққиардаи Африқо, Осиё, Океания, Амрикои Лотинӣ алоқаманд аст. Аксари давлатҳои ниҳоят қашшоқ дар Африқо (Буркина-Фасо, Бурунди, Мали, Мозамбик, Эфиопия, Чад ва ғ.) ҷойгиранд. Ҳусусияти давлатҳои сусттараққиёфта ин аст:

1) дараҷаи пасти даромад ба сари аҳолӣ (баъзан аз 100 доллар камтар дар сол); 2) дараҷаи пасти сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва таҳсилот; 3) мавҷуд набудани одитарин хизматрасонии иҷтимоӣ-маишӣ барои аҳолӣ; 4) рушд наёфтани саноати маснуотбарор; 5) мавҷудияти қарзҳои калони давлатӣ; 6) кам будани дарозии умр ва ғайра мебошад.

Харитаи меъёри истеъмоли физо



- 2950 Микдори килокалорияҳое, ки шахс дар як шабонарӯз истеъмол мекунад
- 2950 Нишондиҳандаи миёна дар чаҳон
- 2950 Мамлакатҳо, ки истеъмоли килокалория дар онҳо нисбати нишондиҳандан миёна дар чаҳон боло аст
- 2950 Мамлакатҳо, ки истеъмоли килокалория аз нишондиҳандаи миёна дар чаҳон паст аст

Миқёси давлатҳои сусттаракқикарда хеле васеъ аст. Шумораи аҳолии онҳо нисбат ба аҳолии мамлакатҳои мутараққӣ 3 маротиба зиёдтар аст. Истеҳсоли маҳсулоти саноатии онҳо нисбат ба мамлакатҳои мутараққӣ 6 маротиба ва ба сари аҳолӣ 15-16 маротиба камтар аст. Дар замони ИИТ қарib 2 млрд нафар аҳолии деҳоти ин мамлакатҳо чӯбро ҳамчун сӯзишворӣ истифода мекунанд, ки боиси бо суръати баланд нобудшавии бешазор ва сабаби сарзадани хатарҳои экологӣ мешавад. Норасоии қувваи барқ ҳазоркарата тафовут дорад. Ба ин давлатҳо бесаводии кул хос аст. Дар ибтидои асри XXI дар ин ҷо ҳар як одами сеюм, аз 15-сола боло, бесавод аст, баҳусус занҳо. Сабаби ин қафомонӣ аз соҳти мустамликовӣ будани ин давлатҳо гувоҳӣ медиҳад. Дар рақобати шадид дар бозори ҷаҳонӣ онҳоро ҳамчун манбаи ашёи ҳом дар тақсимоти байналмилиалии кор барои мамлакатҳои рушдёфта истифода мебаранд.

Аммо ҳамаи ин омилҳои берунаанд. Омилҳои дохилӣ низ вучуд доранд. Аз ҳама муҳим ин урғу одатҳои анъанавӣ ва

қафомонда, серсоҳа будани иқтисодиёти маҳаллӣ, дараҷаи баланди афзоиши аҳолӣ, самти сусти гузариш ба иқтисоди бозорӣ ва гайра мебошад. Аз тарафи дигар, бо вуҷуди чунин қашшоқӣ ва дараҷаи пасти истеҳсолот, ҷомеаи ҷаҳониро лозим меояд, ки барои рушди онҳо кумак намоянд.

Масъалаи озуқаворӣ. Ҳоло дар сайёраи мо беш аз 1 млрд одам аз гуруснагию нимгуруснагӣ азият мекашанд. Аз ин сабаб, масъалаи бо озуқа таъминкуни аҳолӣ яке аз масъалаҳои муҳими глобалӣ мебошад.

Аз он ҷумла, вазъияти ҳӯрокворӣ дар мамлакатҳои рӯбайнкишофи Африқо, Ҷанубу Шарқи Осиё ва Амрикои Лотинӣ мураккаб аст.


Аҳолии мамлакатҳое, ки гуруснагию нимгуруснагиро аз сар мегузаронанд, ҳамагӣ 1/3 ҳиссаи ғалладонагиҳо ва танҳо 15 дарсади гӯшту шир ва тухми ҷаҳонро истеҳсол мекунанд. Дар баъзе ноҳияҳои Африқо, Ҳиндустон, Индонезия аҳолӣ ҳӯроки серғизои аз қраҳмал бой ва қалориянокро истеъмол менамоянд, аммо гӯшту ширро истеъмол намекунанд. Дар мамлакатҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ дар 75 дарсад дар баъзе ноҳияҳои Индонезия то 90 дарсади ғизоро шолӣ ташкил медиҳад. Вобаста ба ин мувофиқи маълумоти оморӣ, қариб 70 дарсади аҳолии мамлакатҳои рӯбайнкишофт ғизори пастсифат истеъмол мекунанд. Қариб 20 мамлакати қитъаи Африқо мунтазам аз норасоии озуқа азият мекашанд. Мувофиқи маълумоти СММ, гуруснагӣ ва нимгуруснагӣ ҳамасола дар ҷаҳон зиёда аз 50 млн нафар мардуми африқоиро таҳдид мекунад, дар солҳои номусоид зиёда аз 100 млн нафар. Солҳои 80-уми асри гузашта дар натиҷаи хушксолии шадид дар Сахелия аз гуруснагӣ ва нимгуруснагӣ дар Африкои тропикӣ даҳҳо миллион аҳолӣ нобуд шуд.

Моҳияти масъалаи озуқаворӣ на дар он аст, ки дар дунё озуқаворӣ нокифоя аст, балки дар он аст, ки географияни истеҳсолу истеъмоли ҳӯрокворӣ дар минтақаҳо бо ҳам мувофиқ нест.

Аз он ҷумла, ИМА, Канада, Австралия, Русия, Аврупои Фарӯй аз талаботи худ хеле зиёд ҳӯрокворӣ истеҳсол мекунанд. Аммо мамлакатҳои рӯбайнкишофт аз норасоии он душворӣ мекашанд.

Сабаби он дар муддати тӯлонӣ зери мустамлика қарор ёфтани қисми мамлакатҳои рӯбайнкишофт мебошад, ки он ба тарзи ҳочагидории онҳо таъсири манғӣ расонидааст.

Ин дар норасои нуриҳои менералӣ, техника ва усули хоҷа-гидории мамлакатҳои рӯбайнкишоф мушоҳида карда мешавад. Дар ҷаҳон инчунин усулҳои пешқадами рустанипарварӣ ва ҷорводорӣ вучуд доранд, ки онҳо низ барои давлатҳои рӯбайнкишоф дастрас нестанд. Аз ин ҷиҳат барои ҳалли ин масъала истифодаи усулҳои пешқадами истехсолот зарур аст. Пеш аз ҳама агротехникии пешқадам ва селексияи ҳозиразамонро истифода бояд бурд.



Расми 45. Ҳаритаи ғурӯснагӣ ва нимғурӯснагӣ дар ҷаҳон

БАРОИ ҲАЛЛИ ПРОБЛЕМАҲОИ ОЗУҚАВОРӢ ТАҒИЙИРОТИ ИҼТИ-СОДӢ-ИҼТИМОЙ ДАР МАМЛАКАТҲОИ РӮБАИНКИШОФ ИСТИФОДАИ ДАСТОVARДҲОИ ИИТ ДАР КИШОVARЗӢ ЗАРУР АСТ.

Масъалаҳои солимиӣ ва дарозумрии аҳолӣ

Масъалаи солимиӣ аҳолӣ дар ҷаҳон яке аз масъалаҳои муҳими глобалий мебошад. На танҳо солимиӣ ҷисмонӣ, инчунин солимиӣ ахлоқӣ ва рӯҳӣ низ дар назар дошта шудааст. Тибби имрӯза дар мубориза ба муқобили бемориҳои зиёди таҳдидкунандая насли инсон ба дастовардҳои муҳим ноил шудааст. Аммо ба ин нигоҳ накарда, то ҳол бемориҳо мавҷуданд, ки ба ҳаёти одамон таҳдид менамоянд. Ин бемориҳои қалбу рагҳои хунгард, саратон, касалиҳои таносул, вараҷа, СПИД ва гайра мебошанд. Омилҳои сар задани ин бемориҳо – шароити табииӣ, ифлосшавии муҳити зист, тарзи ҳаёт, шароити иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва истехсолӣ мебошад.

Чун дигар масъалаҳои умумицаҳонӣ, мушкилоти солими аҳолӣ тафовутҳои миңтақавӣ дорад, ки пеш аз ҳама дар байни давлатҳои рушдёфтаи иқтисодӣ ва рӯбайнкишоф зоҳир мешавад. Дар давлатҳои рушдёфтаи иқтисодӣ соҳаи тандурустӣ ва хизматрасонии тиббӣ пеш рафтааст ва ба як духтур 200-300 нафар одам рост меояд. Дар Ҳиндустон ба як духтур зиёда аз 8 ҳаз. нафар одам рост меояд. Инчунин таркиби бемориҳо ва фавт низ фарқ мекунад. Дар давлатҳои рушдёфта мавқеи аввалро бемориҳои қалбу рагҳои хунгард, сипас бемориҳои онкологӣ, роҳҳои нафаскашӣ ишғол кардаанд, ки сабаби асосии фавт мешаванд. Ба мамлакатҳои рӯбайнкишоф бемориҳои сирояткунанда, ки ҳамчун эпидемия паҳн мегарданд, хос аст. Ҳамасола дар Африқои тропикий даҳҳо миллион нафар ба бемории варача гирифтор мешаванд. Фалокати аз ҳама бештар барои мамлакатҳои рӯбайнкишоф бемориҳои рӯда мебошад.

ТИБ ДАР САМТИ ТАНДУРУСТӢ БА ДАСТОВАРДҲОИ БЕНАЗИР НОИЛ ШУДААСТ, АММО БЕМОРИҲОИ ЗИЁДЕ ВУҶУД ДОРАНД, КИ ТО ҲОЛ БА ҲАЁТИ ИНСОН ТАҲДИД МЕКУНАНД. МАСЪАЛАҲОИ УМУМИЦАҲОНИИ СОЛИМӢ ТАФОВУТҲОИ МИҢТАҚАВӢ ДОРАД.

Дарозумрии аҳолӣ бевосита ба мушкилоти солимӣ алоқаманд аст.

Халъи силоҳ ва муҳофизати сулҳ. Аз рӯйи ҳисботи олимон, дар дунё 15 ҳазор ҷанг шудааст, vale ҳеч гоҳ мисли имрӯза чунин микдор яроқи қатли ом ҷамъ нашудааст. Ҳоло ба ҳар сари аҳолии дунё ҳамон қадар моддаи тарканда рост меояд, ки ба воситаи онҳо мавҷудоти зиндаро ҷанд маротиба нобуд кардан мумкин аст. Ҷанги имрӯза ҷанги ҳастаист. Оқибати вай пайдо шудани «зимистони ҳастай» буда, иқлими қураи Замин тағиیر мейёбад. Дар он иқлим ягон мавҷуди зинда ҳаёт ба сар бурда наметавонад. Дар асри XXI масъалаи аслиҳаи кайҳонӣ ба миён омад ва он «ҷанги ахтарӣ» ном гирифтааст.

Дар артишҳои ҳарбӣ беш аз 30 млн аҳолии дунё ва дар тамоми ин соҳа қариб 100 млн аҳолӣ банд аст. Тасаввур кардан душвор нест, ки агар ин микдор воситаю заҳираҳо ба соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ равона карда мешуданд, тамаддуни имрӯза то ба қадом дараҷа мерасид. Ҳамаи ин халъи силоҳи умумиро талаб менамояд.

Барои ба ин мақсад ноил шудан, бояд сиёсати ҳамзистии осоиштаро пеш бигирем.

Дар хотир дөрөд

Манбаъхои гайрианъанавии энергетикӣ. Технологияи босамар ва такорран истифодаи ашё. Масъалаҳои умумиҷаҳонӣ. Алоқамандии масъалаҳои умумиҷаҳонӣ. Омилҳои доҳилӣ ва берунаи қафомонӣ. Гуруснагӣ. Нимгуруснагӣ. Масъалаҳои солимӣ.

Савол ва супориши

1. *Муайян бикунед, ки қадом минтақа ё ҳудуд дар қураи Замин барои бүнёди неругоҳҳои барқӣ, ки аз манбаъҳои гайрианъанавии энергетикиро истифода мекунанд, мувофиқтар аст.*

2. *Масъалаи норасои сарватҳои табиӣ дар охир аспи гузашта ба миён омад. Ин ба чӣ вобаста аст?*

3. *Чавоби дурустро ёбед:*

1) *Масъалаҳои глобали ба тамоми ҷамъияти инсонӣ тааллуқ доранд, аз ҳамин сабаб барои ҳалли онҳо ҳамкориҳои байназарӣ лозим аст;*

2) *Масъалаҳои умумиҷаҳонӣ доимо дар назди инсоният арзи вуҷуд доштанд;*

3) *Масъалаҳои умумиҷаҳонӣ натиҷаи ИИТ мебошанд.*

4. *Мағҳуми «ба таври комплексӣ истифода намудани ашё»-ро чӣ гуна мефаҳмад?*

5. *Моҳияти масъалаҳои умумиҷаҳонӣ ва рӯзмарра будани онҳо дар чист?*

6. *Чаро ҳалли масъалаи ҷанг ва муҳофизати сулҳ вазифаи аввалиндарача аст?*

7. *Бартирии захираҳои нави энергетикӣ дар чист?*

8. *Масъалаҳои глобалии норасои озукаворӣ гуфта чиро дар назар дорем?*

9. *Сабаби паҳн шудани бемориҳои сирояти дар давлатҳои минтақаи тропики дар чист? Кадом омилҳои географӣ ба ин мусоидат мекунанд?*

10. *Сабабҳои зиёдшавии фарқи қафомонии иҷтимоию иқтисодии байнин мамлакатҳои тараққикардаю рӯбаникшиофт дар чист?*

11. *Ба ақидаи ўзумо, барқарор кардани муносибатҳои боадолати иқтисодӣ барои давлатҳои рӯбаникшиофт чӣ аҳаммият дорад?*



Инро
менонам




Инро
метавонам



МАСЪАЛАҲОИ ЭКОЛОГӢ

Чаро масъалаҳои экологӣ масъалаи аввалиндараваи умумиҷаҳонӣ шудаанд? Онҳо чӣ гуна зоҳир мегарданд? Кадом роҳҳои ҳалли масъалаҳои экологӣ вуҷуд доранд?

Асоси ин масъаларо муносибати инсон ба табиат ва муҳофизати муҳити атроф ташкил мекунад. Ҳанӯз академик В.И. Вернадский гуфта буд, ки таъсири фаъолияти хоҷагидории инсон ба муҳити географӣ нисбат ба таъсири ҳодисаҳои геологии дар қураи арз руҳдиҳанда афзалият пайдо кардааст. Аз чумла, «Мубодилаи модда»-ҳо байни табиату инсон пайдо шудааст. Инсон соҳиби техникаю технологияи пуриқтидор гардида, ба табиат чунон зиён овард, ки он хусусияти глобалии табиатро ҳалалдор кард. Аз нимаи дуюми асри XX сар карда, дар муносибати мутикаబилаи инсону табиат ҷаҳиши наве ба вуҷуд омад. Зиёдшавии аҳолӣ, индустрякунонию урбанизатсияи босуръат қобилияти худтозакунии системаҳои экологиро суст кард. Тавассути ин давргардии табиии моддаҳо дар биосфера тағиیر ёфта, саломатии насли имрӯзаю ояндаи инсонро зери ҳатар гузоштааст. Үқёнусшиноси намоёни фаронсавӣ, Жак де Кусто гуфтааст, ки пеш табиат инсонро ба воҳима меандоҳт, ҳоло инсон табиатро. Ин гуфтаҳо асос доранд. Дар баъзе мамлакату нохияҳо вазъи экологӣ ҳатто ба дараҷаи «буҳрони экологӣ» расидааст. Ифлосшавии муҳити атроф бо ин гувоҳӣ медиҳад. Имрӯзҳо зарари он ба миллиардҳо доллар баробар шудааст.



Расми 46. Плёнкаи нафти дар сатҳи Уқёнуси ҷаҳонӣ

Самтҳои асосии бадшавии сифати муҳити атроф қадомхоянд? Пеш аз ҳама нобудкунии бешазор, биёбоншавии заминҳо, ифлосшавии об, атмосфера ва дигарҳо. Ҳар сол бештар аз 11 млн. га ҷангалҳои тропикӣ бурида мешаванд, ки аз миқёси барқароркунии ҷангал 10 маротиба зиёд аст. Ҳоло дар ду ҷангалзори асосии тропикии ҷаҳон – Амазония ва Осиёи Ҷанубу Шарқӣ буриданӣ дараҳтон босуръат давом дорад, ки ин боиси аз байн бурдани генофонди ҷангалзори тропикӣ, ҳалалдор сохтани речай обии масоҳати бузург дар рӯйи Замин, кам шудани ҷангалзор, ки манбаи асосии тоза намудани ҳавои атмосфера аст, мешавад. Дар арзҳои мӯътадил низ буриданӣ ҷангалзор босуръат идома дорад. Чунин суръати биёбоншавӣ мунтазам меафзояд. Соле қарib 6 млн га замини кишоварзӣ аз истифода мебарояд. Биёбоншавӣ бештар дар минтақаи Сахелияи Африко, дар сарҳади Саҳрои Кабир ва саванна ба ҷашм мерасад. Дар мамлакатҳои Африкои тропикӣ солҳои 70-80-уми асри гузашта хушксолии азиме ба вуқӯъ омад, ки ба табиати он коҳиши зиёд расонид. Нодуруст ҷаронидани ҷорво низ ба ҳолати табиии ҷаҳонӣ таъсири манғӣ расонид.

Аксар мамлакатҳои дунё аз норасоии оби нӯшокӣ танқисӣ мекашанд. Дарёҳои Дунай, Рейн, Сена, Миссисипи, Волга, Днепр, кӯлҳои Ладога, Балхаш ва ғайра ҳеле ифлос шудаанд. Микдори партовҳо ва моддаҳои заҳрноҳи ба муҳити атроф зиёнрасон зиёда аз 40 млрд тоннаро ташкил медиҳад. Ифлосшавӣ

бо гази дуокиси сулфур боиси «боронҳои кислотай» шуда, хок, обанбор, олами набототро захролуд мегардонад. Чунин боронҳо дар ИМА ва Аврупои Фарбӣ қариб ба 30 млн га дар майдони ҷангалзор сироят кардааст.

Ҳамасола ба сари ҳар нафар аҳолии сайёра қариб 20 т ашёи хоми минералӣ истихроҷ карда мешавад, ки 97-98%-и он партов асту ба қабати хок, об, ҳаво таъсири бад мерасонанд. Муҳити зисти ифлос барои ҳаёти одамон, ҳайвонот ва наботот ҳатар эҷод мекунад.

Ҳатари дигари табиӣ пайдоиши «эфекти парникӣ» – вайроншавии қабати озони стратосфера мебошад. Сабаби асосии зиёд истеҳсолкунию истифодаи фреонҳо (моддаҳои фтор, хлору углерод) буда, онҳо қабати озониро сӯроҳ мекунанд, ки тавасути он нурҳои ултрабунафш зиёдтар ба сатҳи Замин расида, ба организмҳои зинда зарар мерасонад. Конфронси байнамилалӣ дар шаҳри Вена (соли 1985) ва Рио-де-Жанейро (соли 1992) мамлакатҳои ҷаҳонро ба камтар истеҳсол ва истифодаи моддаҳои кимиёни ба ҳаёт зиёновар даъват кард. Бо мақсади мубориза барои гармшавии иқлими, соли 1997 дар шаҳри Киото (Чопон) шартномаи байнидавлатӣ имзо шуд. Аз соли 2008 то соли 2012 бояд дар ҷаҳон ҳаҷми партовҳои газӣ то 5,2% кам карда мешуд. Аммо то ҳол на ҳама давлатҳои ҷаҳон протоколи Киоторо тасдиқ кардаанд. Созмони Милали Муттаҳид низ оид ба масъалаҳои экологӣ ҳуҷҷатҳои мувоғиқ тартиб додааст, ки муҳимтарини он «Стратегияи умумиҷаҳонии ҳифзи табиат» мебошад. Ин ҳуҷҷат барномаи амалиёти ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳонро оид ба ҳифзи табиат ифода кардааст.

Кохиш ёфтани экосистемаи табиии сатҳи ҳушкии Замин (% аз масоҳати умумӣ)			
Қитъаҳо	Экосистемаи вайроннашуда	Экосистемаи қисман вайроншуда	Экосистемаи вайроншуда
Аврупо	15,5	19,6	64,9
Осие	43,5	27,0	29,5
Африқо	48,8	35,8	15,4
Амрикои Шимолӣ	56,3	18,8	24,9

Амрикои Чанубӣ	62,4	22,5	15,1
Австралия	62,2	25,8	12,0
Антарктида	100,0	0,0	0,0
Ҷамъ дар сатҳи хушкӣ (ба хисо- би миёна)	55,5	21,4	23,1

Үкёнуси ҷаҳонӣ ҳамеша барои инсоният аҳаммияти бузург дошт. Алалхусус, дар алоқаи мамлакатҳо ва ҳалқҳои сайёра воситаи муҳимме ба ҳисоб меравад. То миёнаҳои асри XX Үкёнус фақат 1-2 дарсади даромади умумии ҳоҷагидории инсониятро мебодд. Баробари тараққиёти инқилоби илмӣ-техникӣ, таҳқиқот ва азхудкуни Укёнуси ҷаҳонӣ тамоилии дигар гирифт.

Аз ҷумла, тезутундшавии талаботи ҷаҳонӣ ба энергияю ашёи ҳом боиси пайдоиши истиҳроҷи маъданӣ кӯҳӣ, коркарди химиявии баҳрӣ ва истеҳсоли энергияи он шуд. Пешравиҳои ИИТ боиси зиёдшавии истиҳроҷи нафту газ, оҳан ва дигар ашёи минералий мешавад. Инчунин барои соҳти иншооти бузурги баркӣ (мадду ҷазрӣ), истифодаи қувваи ҷараёнҳои баҳрӣ ва ширинкуни оби баҳрӣ имконият медиҳад. Дар қатори ин аз Укёнуси ҷаҳонӣ инсоният тақрибан 12-15 дарсади сафедаи ҳайвонотро мегирад. Доираи ба ҳоҷагӣ ҷалбкуни сарватҳои үкёнусӣ васеъ шуда, истифодаи он ҳуассияти глобалий пайдо кардааст. Ин боиси торафт ифлосшавии оби сатҳи Укёнуси ҷаҳонӣ ва паст шудани ҳаҷми истеҳсоли ашёи ҳоми биологӣ шуда истодааст.

Солҳои охир ҳаҷми боркашонии баҳрӣ ниҳоят зиёд шуда, борғунҷонии қишиҳо то ба 200-500 ҳазор тонна расид. Ин ба зиёд шудани ҳоҷагии баҳрӣ мусоидат намуд. Дар як вақт барои бештар ифлосшавии қисми соҳилии Укёнуси ҷаҳонӣ замина муҳаёванд.

Ба замми ин, солҳои охир дар ҷойҳои ҳуашманзари баҳру үкёнус соҳтани муассисаҳои рекреатсионӣ (истироҳатию табобатӣ) хеле авҷ гирифт, ки ин ҳам сабаби афзоиши ифлосшавии обҳои қисми соҳилий шуд. Ҳусусан, ҳодисаҳои ифлосшавӣ бештар дар баҳрои канорӣ: баҳрои Шимолӣ, Балтика, Миёназамин, ҳаличи Форс ва гайраҳо хеле ба ҷашм мерасад.

Пешгӯйӣ ва ба низом овардани ин ҳодисаҳо ҳамкории мамлакатҳои соҳили баҳриро талаб мекунад. Барои ба амал баро-

вардани ин гоя, конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид (соли 1982), ки ҳамчун «Хартияи баҳрҳо» эътироф шудааст, аҳаммияти қалон дорад.

Кайҳон низ ҳамчун муҳити глобалии умумиинсонӣ барои ҳамаи мамлакатҳо дастрас дониста шудааст. Азхудкуни он кори начандон осон аст. Ин ҳамкории техникӣ, иқтисодӣ, илми бисёр мамлакатҳои ҷаҳонро тақазо мекунад. Аз ин нигоҳ, азхудкуни кайҳон яке аз масъалаҳои муҳимми умумиҷаҳонӣ шудааст.

Ин аз давлатҳои ҷаҳон истифодаи осоиштаи кайҳонро талаб мекунад, яъне фазои кайҳонӣ бояд аз ҳама гуна яроқ ва озмо-ишиҳои он соқит бошад.

Дар хотир доред

Бухрони экологии глобалӣ. Биёбоншавӣ. Эффекти парникиӣ. Проблемаи оби нӯшоқӣ. Вайроншавии қабати озонӣ. Ифлосшавии Уқёнуси ҷаҳонӣ. Боронҳои кислотай. Маърифати экологӣ.

Савол ва супориши

1. Дар ҳарита давлатҳоеро ниишон дигед, ки дар қаламрави онҳо ҳодисаҳои: а) биёбоншавӣ; б) ботлоқшавӣ; в) шӯршавӣ; г) буриданӣ ҷангалзор ва заволёбии ҷангал дидар мешаванд. Шумо барои пешгирии ин чӣ маслиҳат медодед?

2. Ҷаро масъалаҳои экологиро дар байни масъалаҳои умумиҷаҳонӣ дар мадди аввал мегузоранд?

3. Ба ақидаи шумо, ҷаро протоколи Қиомот аз ҷониби ИМА, Британияи Кабир ва Чин тасдиқ нашуд?

4. Заволёбии сарватҳои табииро чӣ гуна тасаввур мекунед? Нисбат ба самтҳои асосии ин ҳодиса маълумот дигед.

5. Вазъи экологии мамлакати ҳудро баён кунед.

6. Ҷаро азхудкуни кайҳон ба масъалаи умумиҷаҳонӣ табдил ёфтааст?



Инро
менонам

Инро
метавонам

Илова ба матн (далелҳои ҷолиб)

1. Дар аввали соли 1980 нахустин газопроводи магистралии Алҷазоир – Италия бо дарозии 2,5 ҳаз.км ба кор даромад, ки қисми бештарӣ он аз қаъри баҳри Миёназамин дар чукурии 500-600 м мегузараад. Дар аввали асри XXI боз се магистралӣ навбатӣ аз қаъри баҳр аз Алҷазоир то Испания бо воситаи гулугоҳи Гибралтар, аз Русия ба Туркия бо қаъри баҳри Сиёҳ («ҷараённи шимолӣ») гузаронида шуд.

2. Дар истехсоли барқ аз хисоби ба сари кас дар чаҳон Норвегия дар чойи аввал меистад, ин нишондиҳанда то 25000 кВт/соатро ташкил медиҳад. Дар Ҷумҳурии Чади Африқо ба сари кас ҳамагӣ 20 кВт/соат рост меояд, ки ин нисбати Норвегия то 1250 баробар кам аст.

3. Соли 1980 дар дарёи Паранаи Бразилия неругоҳи барқи обии «Итайпу» бо иқтидори 12,6 млн. кВт бунёд карда шуд. Дар Чин дар болооби дарёи Янгзи соҳтмони бузургтарин инишоти истехсоли барқ бо номи Санси («Се водӣ») бо иқтидори 18 млн. кВт ба охир расид. Дар қабати сарбанди он 26 турбин амал мекунад ва баландии он ба 180 м расида, дарозии обанбор 600 км-ро ташкил медиҳад.

4. Давлати Исландия ягона ва нахустин давлате мебошад, ки обҳои термалиро ба таври васеъ барои ба гармӣ таъмин намудани аҳолӣ истифода мекунад. Ҳанӯз аз соли 1930 системаи ба оби гарм таъминкуниро аз пойтаҳти он шаҳри Рейкявик сар кард. Аз хисоби обҳои гарми терминалӣ дар Исландия садҳо гармҳонаҳо амал мекунанд ва пурра аҳолиро бо меваю сабзавот ва ҳатто ҳарбузаю банан таъмин мекунад.

5. Дар тамоми таърихи инсоният таҳминан 140 ҳазор тонна тилло истехсол карда шудааст. Ҳоло қалонтарин давлатҳои истехсолкунандай тилло: Чин (288 т), ИМА (234 т), Африқои Ҷанубӣ (232 т), Австралия (225 т), Перу (175 т), Русия (134 т), Канада (100 т) мебошанд.

6. Аз 26 маркази бузурги металлургияи сиёҳ, 13-тои он ба Чин рост меояд. Аз ҷумла, дар марказҳои Шанхай ва Тян-Шон соле то 20 млн тонна пӯлод гудоҳта мешавад.

7. Моҳи декабряи соли 1984 дар яке аз шаҳрҳои Ҳиндустон бо номи Бхопал дар корхонаи кимиёвӣ садамаи қалоне ба амал омад, ки ин корхона ба яке аз ширкатҳои амриқӣ тааллук дошт. Дар натиҷаи ин фалокат, 6,3 ҳазор шаҳрванд ба ҳалокат расида, бештар аз даҳҳо ҳазори дигар ҷароҳат бардоштанд.

8. Ҷамъоварии гандум дар ҳама минтақаю давлатҳои дунё як хел нест. Масалан, дар ноҳияҳои ҷануби ИМА, давлатҳои соҳили баҳри Миёназамин, Чин, Ҳиндустон ба моҳҳои апрел-июн; дар моҳҳои июл-август дарави гандум ба ноҳияҳои боқимондаи ИМА, кисмати зиёди Аврупо ва дар моҳи сентябр ба Канада, Шимолии Аврупо ва дар декабр-март ба Аргентина, Австралия ва Зеландия Нав рост меояд.

9. Парвариши дараҳти қаҳва ва фурӯши маҳсулоти он асоси зисту зиндагонии 25 млн одам мебошад. Қарӣ 50 давлати дунё ба содироти қаҳва машғул мебошанд. Дар савдои ҷаҳонии маҳсулоти ҳӯрокворӣ қаҳва баъди гандум дар чойи дуюм меистад. Дар Амриқои Лотинӣ навъи қаҳваи «арабика» бо таъми худ шуҳрат дорад ва дар Осиёю Африқо бештар навъи «робуста» маъмул аст.

10. Ҷамъоварии мева дар миқёси ҷаҳон дар як сол 640 млн тоннаро ташкил медиҳад. Аз ҷумла: 70 млн тонна апелсин (бештар дар Бразилия ва ИМА), 107 млн тонна бanan, 70 млн тонна ангур, 75 млн тонна себ, 105 млн тонна тарбуз, 39 млн тонна манго, 25 млн тонна мандарин, 24 млн тонна нок ва 14 млн тонна лиму ҷамъоварӣ карда мешавад.

12. Аз ҷиҳати сайди мөҳӣ ба сари кас дар ҷаҳон дар сол чойи аввалиро Исландия мегирад – 4530 кг. Баъди он Норвегия – 480 кг, Перу ва Чили – 260 кг, Русия – 23 кг, ИМА – 16 кг ва Чин – 13 кг-ро ташкил медиҳад.

13. Аз ҳама бештар давлатҳои Фаронса ва Ҷопон дар истехсоли қатораҳои суръатнок муваффақ шудаанд. Соли 2007 дар Фаронса суръати қатораи одамкашро ба 585 км дар як соат расонида, ба рекорди ҷаҳонӣ ворид шуд. Дар Ҷопон соли 2003 суръати чунин намуди қатора ба 581 км дар як соат расид. Дар баъзе давлатҳои дигар суръати чунин қатораҳо аз 200 то 250 ва баъзан аз 300 то 350 км дар як соатро ташкил медиҳад.

14. Соли 2004 дар Глазго (Шотландия) киштии бузург бо номи «Куин Мэри-2», ба об сар дода шуд, ки ҳачми фунҷоши он ба 150 ҳазор тонна расида, 346 м дарозӣ дорад. Ин кишти қобилияти қашонидани 2620 мусоғир ва 1253 ҳайати экипажро дорад. Дар бандари Турку (Финландия) киштии бузург бо номи «Оазиси баҳр» барои саёҳати давриоламӣ ба об сардода шуд. Ин лайнер 370 м дарозӣ ва баландии он ба 72 м (баробари бинои 23 ошёна) мерасад. Дар ин кишти метавонад 6360 мусоғир ва 2165 аъзои экипаж шино кунанд.

15. Нахустин ҳавопаймоҳои мусоғирбари фавқуссадо (англисюи фаронсавии «Конкорд» ва советии Т-144) ҳанӯз охири соли 1960 соҳта шуданд. Соли 1995 «Конкорд» бо мақсади реклом парвози даври оламиро бо ҳатсайри Ню-Йорк анҷом дод. Масофаи умумии ин парвоз ба 40 717 км баробар буд ва ин масоғоро дар муддати 31 соату 27 дақиқаю 40 сония тай кард. Охири соли 2003 ба хотири ҳарочоти ниҳоят зиёд, парвози «Конкорд» манъ карда шуд. Дар Русия истехсоли ҳавопаймои Ту-244 ба нақша гирифта шудааст, ки суръати парвози он ба 2300-2500 км/соат баробар аст.

16. Барои боркашонии транзитӣ байнӣ Аврупои Ғарбӣ ва Ҷопон бо ҳудуди давлатҳои ИДМ роҳи оҳани Транссибир ба кор андохта шуд, ки ин дарозтарин роҳи оҳан дар ҷаҳон (9322 км) ба ҳисоб меравад. Ин роҳ то бандари Наҳодка ва Восточнийи Русия расида, сипас бо воситаи роҳи баҳрӣ то Токио-Ҷокогама мебарад. Дарозии умумии ин роҳ ба 13 ҳазор км мерасад, ҳол он ки тай намудани ин масофа аз Аврупои Ғарбӣ, ба воситаи канали Суэтс ба Аврупо 20 ҳаз. км ва бо атрофи Африқо бештар аз 26 ҳаз. км-ро дар бар мегирад.

17. Зери парчами Панама қариб 6 ҳазор кишти шино мекунанд, ҳол он ки ин давлат ҳамагӣ 5 кишти дорад. Зери парчами Лубнон 1,5 ҳазор кишти шино мекунанд, vale и ин давлат ягон кишти надорад.

18. Солҳои оҳир ба киштигардӣ дар үқёнуси Ҳинд роҳзанони баҳрӣ ҳалал мерасонанд. Мавқеи асосии онҳо дар соҳилҳои кисмати африқоии давлати Сомали ҷойгир мебошад. Роҳзанҳо аз соҳили Сомали ва ҳаличи Аден ба киштиҳо ҳуҷум оварда, барои озодкунии киштиҳо маблағи калон талаб мекунанд. Чунин бенизомӣ ба он овард, ки бо қарори Шӯрои амниятии СММ соли 2008 ба давлатҳои боринтиқолдиҳонда иҷозат дода шуд, ки киштиҳои ҳарбии ҳудро ба обҳои соҳилии Ҷумҳурии Сомали равона кунанд.

19. Дар як шабонарӯз аз ҳаличи Ла-Манш 800 кишти, аз Эресун (Зунд) – 175, аз Гибралтар – 200, аз Ҳурмуз – 100, аз Малакка – 80, аз Босфор – 40 кишти мегузарад. Ҷукурии ҳаличи Ла-Манш ба 30-35 м, Каттегат – 26 м, Босфор – 27 м ва Малака ба 25 м мерасад.

20. Дар қатори даҳ фурудгоҳи калонтарини ҷаҳон, 5 фурудгоҳи ИМА доҳил мешаванд. Аз ҷумла, фурудгоҳи Атланта соле 90 млн мусоғир ва Ҷикаро то 70 млн мусоғирро қабул мекунанд. Дар Аврупои Ғарбӣ ба ин гурӯҳ фурудгоҳи Лондон (67 млн), Париж (60 млн), Франкфурти соҳили Майн (53 млн) ва аз Осиёи Шарқӣ фурудгоҳи Токио (66 млн) ва Пекин (82 млн) доҳил мешаванд.

ЗАМИМА I СОЗМОНОЙ УМУМИЧАХОНӢ

1. Созмони Милали Муттаҳид (СММ) созмони байналмилалӣ буда, он дар асоси ихтиёрӣ муттаҳид шудани давлатҳо, бо мақсади дастгирӣ ва мустаҳкам кардани бехатарӣ, инкишофи муносибатҳои дӯстии байни онҳо таъсис шудааст. Ойинномаи СММ бо имзои намояндагони 50 давлат 26.06.1945 тасдик шуд ва 24.10.1945 он ба кор шурӯй кард. Дар ҳайати СММ (соли 2018) 192 давлат шомил аст. Ташкилотҳои асосии СММ: Ассамблеяи генералӣ, Шӯрои амният, Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, Суди байналмилалӣ, Котибот, Маркази Созмон (Штаб квартира) дар Ню-Йорк (ИМА) чойгир аст.

2. Бонки байналмилалии таъмири ва рушд (ББТР) ташкилоти байнидавлатии қарздиҳӣ ва молия буда, ба муҳлати миёна ва дароз ба давлатҳои аъзояш қарз медиҳад (қарӣ 180 давлат, аз ҷумла Тоҷикистон). Ин ташкилот дараҷаи ташкилоти таҳассусии СММ-ро дорост. Соли 1944 таъсис ёфта, соли 1945 ба амалиёт шурӯй кард. Онҳо дар якҷояй бо се ташкилоти маҳсус – Ассотсиатсияи байналмилалии рушд, Корпоратсияи байналмилалии молиявӣ, Агентӣ оид ба кафолати инвеститсионӣ гурӯҳро дар назди Бонки ҷаҳонӣ ташкил кардаанд.

3. Фонди байналмилалии асьор (ФБА) ташкилоти байнидавлатӣ буда, ба-рои ба низом овардани муносибатҳои молию пули байни аъзои Фонди мазкур (қарӣ 180 давлат, аз ҷумла Тоҷикистон) амал мекунад. Он статуси ташкилоти маҳсусро дар назди СММ дорад. Ташкилоти мазкур соли 1945 таъсис ёфт ва маркази он дар Вашингтон (ИМА) чойгир аст.

4. Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг (ЮНЕСКО) – ташкилоти байналмилалии таҳассусӣ дар назди СММ. Аз соли 1946 бо мақсади дар арсаи ҷаҳонӣ таъмин намудани сулҳу субот бо роҳи инкишофи ҳамкории байни давлатҳо дар соҳаи маориф, илм ва фарҳанг арзи вучуд дорад. Бештар аз 193 мамлакатро (с. 2007) муттаҳид месозад. Маркази он дар шаҳри Париж (Фаронса) чойгир аст.

5. Агентсияи байналмилалии оид ба энергияи атомӣ (АБЭА) ташкилоти маҳсуси байналмилалӣ буда, соли 1957 баҳри ривоҷи ҳамкории байналхалқӣ ба мақсади дар соҳаи осоишта истифода шудани энергияи атомӣ барпо шудааст. Ба системаи СММ дохил аст ва зиёда аз 144 давлатро муттаҳид менамояд. Маркази он дар шаҳри Вена (Австрия) мебошад.

6. Ташкилоти байналмилалии савдо (ТБС) созмони байнидавлатӣ буда, бо мақсади ба низом овардани сиёсати савдо ва зери назорат гирифтани нарху наво дар байни давлатҳои аъзои он амал мекунад. Бештар аз 151 давлат аъзои ин созмон буда, соли 1995 таъсис ёфтааст. Тоҷикистон ба ин ташкилоти байналмилали соли 2012 ворид шуд. Маркази он дар шаҳри Женева (Швейцария) мебошад.

7. Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд (СҲИР) ташкилоти байнидавлатӣ буда, ба мақсади пайдо намудани сиёсати ягона дар роҳи пешрафти иқтисодӣ ва васекардани савдои ҷаҳонӣ дар асоси роҳ надодан ба ҳаракатҳои дискри-нитационӣ (поймоли ҳуқӯқ) дар ин ҷода амал мекунад. Соли 1961 таъсис ёфт. Ба он зиёда аз 300 давлат шомил аст. Маркази он дар шаҳри Париж (Фаронса) чойгир аст.

8. Чаласаи «Хафгонаи Бузург». Вохӯрӣ дар сатҳи олӣ байни сарварони давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ инкишифёфта – ИМА, Ҷопон, Олмон, Британия, Фаронса, Канада, Италия. Аз соли 1996 дар аксари чаласоти масъалаҳои сиёсӣ и ин ташкилот Русия низ ширкат меварзад. Бинобар он дар бисёр маврид ҷунин чаласаҳо «Чаласаи ҳаштгонаи Бузург» ном мегиранд.

9. Клуби Париж (КП) ташкилоти гайримуқаррарӣ буда, давлатҳои қарздиҳандаро муттаҳид месозад (бештар аз 19 давлат). Аксар масъалаи ба низом овардани муҳлати қарзро нисбати давлатҳои рӯбайнисоф муҳокима мекунад.

10. Клуби Лондон (КЛ) – муттаҳид намудани калонтарин бонкҳои тиҷоратӣ (зиёда аз 400 адад)-ро, ки қарзҳои беруни шахсиро ба низом меоранд, ба уҳда дорад. Он дар аввали солҳои 80-ум таъсис ёфт.

11. Иттиҳодия (то соли 1947 Иттиҳоди миллиатҳои Британий ном дошт) – иттиҳоқи Британияи Кабир бо собиқ мустамликаю доминионҳо (53 давлат, 2007) соли 1931 таъсис ёфтааст. Ин Иттиҳодия Котибот бо сарварии Котиботи Генералий (дар Лондон) дошта, конференсияҳои давлатҳои Иттиҳодияро гузаронида, фонди якҷояи ёрии техникиро ташкил кардааст.

Созмонҳои байналмилалии минтақавӣ

- 1. Иттиҳоди Аврупо (ИА)**
- 2. Созмони шартномаи Атлантикаи Шимолӣ (НАТО)**
- 3. Иттиҳоди Аврупои Ғарбӣ (ИАФ)**
- 4. Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА)**
- 5. Шӯрои Аврупо (ША)**
- 6. Шӯрои Шимолӣ (ШШ)**
- 7. Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ)**
- 8. Созмони Шартнома оид ба амнияти ҳамbastagӣ (СШАҲ)**

Созмонҳои Осиё, Африқо, Австралия ва Океания

- 1. Ассотиатсияи давлатҳои Ҷанубу Шарқии Осиё (АДҶШО)**
- 2. Созмони давлатҳои содиркундандаи нафт (ОПЕК)**
- 3. Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ)**
- 4. Созмони конференсияи исломӣ (СКИ)**
- 5. Бонки рушди Осиё (БРО)**
- 6. Накшбаи Коломбо**
- 7. Бонки рушди Африқо (БРАф)**
- 8. Созмони ягонагии Африқо (СЯА)**
- 9. Лигаи давлатҳои Араб (ЛДА)**

Созмонҳои Амрико

- 1. Созмони давлатҳои амрикоӣ (СДА)**
- 2. Ассотиатсияи ҳамоҳангии (интегратсия) давлатҳои Амрикои Лотинӣ**
- 3. Системаи иқтисодии давлатҳои Амрикои Лотинӣ (СИДАЛ)**
- 4. Созмони давлатҳои Амрикои Марказӣ (СДАМ)**

ЗАМИМА II

Бузургтарин неругоххой барки обй дар чаҳон

Номи НБО	Иқтидор, млн. кВт	Мамлакат	Дарё
Сансия	18,2	Чин	Янсизи
Итайпу	12,6	Бразилия/Парагвай	Парана
Гранд-Кули	10,8	ИМА	Колумбия
Гури	10,3	Венесуэла	Кароно
Тукури	8,0	Бразилия	Токантинс
Саяно-Шушен	6,4	Русия	Енисей
Красноярск	6,0	Русия	Енисей
Ла-Гранд - 2	5,3	Канада	Ла-Гранд
Черчилл-Фолс	5,2	Канада	Черчилл
Братск	4,5	Русия	Ангара
Уст-Илим	4,3	Русия	Ангара

Даҳ давлати пешсафи истехсоли алюминий

Мамлакат	Истеҳсол (млн.т)	Мамлакат	Истеҳсол (млн.т)
Чин	19,86	АМА	1,82
Русия	3,85	Ҳиндустон	1,7
Канада	2,78	Бразилия	1,44
ИМА	2,07	Норвегия	1,15
Австралия	1,86	Бахрайн	0,89

Даҳ давлати пешсафи истехсолкунандай нуриҳои маъданӣ

Мамлакат	Истеҳсол, (млн.т)	Мамлакат	Истеҳсол (млн.т)
Чин	73,0	Беларус	5,9
ИМА	18,0	Олмон	4,3
Ҳиндустон	18,8	Индонезия	4,2
Русия	17,8	Бразилия	3,5
Канада	12,5	Покистон	3,1

Даҳ давлати асосии истеҳсолкунандай матои пахтагӣ

Мамлакат	Истеҳсол млн. м ²	Мамлакат	Истеҳсол млн. м ²
Чин	75,3	Италия	1,5
Хиндустан	27,9	Покистон	1,0
Бразилия	6,0	Туркия	1,0
ИМА	2,0	Миср	1,0
Русия	1,5	Мексика	0,9

Даҳ давлате, ки дар он сайдӯҳӣ (туризм) байналмилали бештар инкишоф ёфтааст

Мамлакат	Шумораи сайдӯҳӣ, млн нафар	Мамлакат	Шумораи сайдӯҳӣ, млн нафар
Фаронса	83,0	Туркия	35,7
ИМА	67,0	Олмон	30,4
Чин	57,7	Британияи Кабир	29,3
Испания	57,7	Малайзия	25,0
Италия	46,4	Мексика	20,6

Пешӯиҳои демографии афзоиши аҳолӣ дар ҷаҳон то соли 2050

Ҷаҳон дар умум, минтақаҳои қалонтарин	Шумораи аҳолӣ, млн нафар	Ҷаҳон дар умум, минтақаҳои қалонтарин	Шумораи аҳолӣ, млн нафар
Аврупо	691	Амрикои Шимолӣ	449
Осиё	5231	Амрикои Ҷанубӣ	730
Африко	1998	Австралия ва Океания	51
Ҷаҳон			9150

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА	3
БОБИ I. ХАРИТАИ СИЁСИИ ҶАҲОН	5
§ 1. Харитаи сиёсии ҷаҳон – сохтори ҷаҳони муосир	5
§ 2. Давлат – нишонаи асосии харитаи сиёсӣ	10
§ 3. Шакли давлатҳо	16
§ 4. Географияи сиёсӣ ва тавсифи геополитикии ҷаҳон	21
БОБИ II. ТАБИАТ ВА НАҚШИ ИНСОН ДАР ҶАҲОНИ МУОСИР	29
§ 5. Аз замонҳои қадим то имрӯз	29
§ 6. Шароит ва сарватҳои табиӣ – заминаи рушди иқтисодиёт	34
§ 7. Захираҳои маъданӣ: оё онҳо барои ояндаи инсоният басанданаанд?	40
§ 8. Захираҳои заминӣ: ду раванди муқобил	47
§ 9. Захираҳои об: проблемаи оби нӯшоқӣ дар сайёра	52
§ 10. Захираи ҷангал ва ҳифзи он	58
§ 11. Нақши Укёнуси ҷаҳонӣ дар ҳаёти инсон	63
§ 12. Сарватҳои агроклимиӣ, ғайрианъанавӣ ва рекреатсионӣ – манбаи муҳим барои ояндаи инсоният	68
§ 13. Географияи истифода аз захираҳои табиат ва мушкилоти он	73
БОБИ III. ГЕОГРАФИЯИ АҲОЛИИ ҶАҲОН	84
§ 14. Аҳолӣ ва бозтавлиди он	84
§ 15. Таркиби аҳолӣ (ҳайати нажодӣ, миллӣ, чинсӣ синнусолӣ, сининфӣ ва динӣ)	90
§ 16. Маскуншавии аҳолӣ: сокинони шаҳр ва деҳот	95
§ 17. Муҳочирати аҳолӣ: намуд ва географияи он	101
БОБИ IV. ИНҶИЛОБИ ИЛМИЙ-ТЕХНИКӢ ВА ХОҶАГИИ ҶАҲОН	106
§ 18. Ҳусусиятҳои ташаккули хоҷагии имрӯзаи ҷаҳон	106
§ 19. Тақсимоти байналмилалии географии меҳнат: давлатҳо ба истеҳсоли кадом маҳсулот машгуланд?	114
БОБИ V. ГЕОГРАФИЯИ СОҲАҲОИ ХОҶАГИИ ҶАҲОН.....	120
§ 20. Географияи саноати маъданӣ кӯҳӣ. Энергетика	121

Саноати маснотбарорӣ	129
Географияи кишоварзӣ	138
Географияи нақлиёт ва робитаҳои иқтисодии беруна	146
Муносибатҳои иқтисодии берунӣ ва ҳамгироӣ (Интегратсия)	155
БОБИ VI. МАСЪАЛАҲОИ ҮМУМИҶАҲОНӢ ИНСОНИЯТ	163
Масъалаҳои экологӣ	171
ЗАМИМАИ I	178
ЗАМИМАИ II	180

**МУҲАББАТОВ ХОЛНАЗАР, РАҲИМОВ МУҲИДДИН,
АКОБИРОВ ШОСАФАР**

ГЕОГРАФИЯ

(Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон)

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир

А. Комилзода

Мусаҳҳех

М. Саидова

Муҳаррири техникӣ

Н. Салоҳиддинзода

Тарроҳон

М. Ҷунайдзода

З. Саъдуллоев

Ба чоп 14.04.2020 иҷозат дода шуд. Коғази оғсет.

Чопи оғсет. Андозаи $60 \times 90 \frac{1}{16}$. Ҷузъи чопӣ 11,5

Адади нашр 150000 нусха.

Супориши № 78/1.2020

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.

734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.

Тел: 222-14-66

E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ЧСП “Ганҷ-нашриёт” чоп шудааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Южно-обходная, 3.

Тел: 44-600-35-38. E-mail: info@ganj.tj.